

А. Шарифзода, Н. Қодиров

МАТЕМАТИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

*Нашири панҷум
бо тагйиру иловаҳо*

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

Душанбе
«Маориф»
2021

УДК 373.167.1

ББК 22.1 Я 72 + 74.262

Ш-20

Ш-20. Шарифзода А. [Кодиров.Н.] «Математика». Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. –Душанбе: «Маориф», 2021. – 288 с.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишшу маърифат аст ва то метавонед аз он баҳра баред. Агар онро мисли гавҳараки ҷашм эҳтиёт карда тавонед, шумо шахси шоиста ва арзанда мебошад. Кӯшиши намоед, ки китобро тозаю озода нигоҳ доред, то солҳои минбаъда ҳам дигарон аз он истифодаи бурда тавонанд.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-558-9

Моликияти давлат

© “Маориф”, 2021

Пешгуфтор ба нашри 5-ум

Барои хубтар дастрас намудани маводи таълимӣ китоб ба бобҳо чудо карда шуда, мавзӯъҳо низ бо рақами бобҳо мувофиқ карда шудаанд. Дар ҳар боб тест ва супоришҳои барои иҷрои корҳои санчишӣ пешниҳодшуда ду ракам доранд: рақами аввал тартиби ҷойгиршавии боб ва рақами дуюм тартиби мавзӯъ ё супоришро дар ин боб ифода менамоянд.

Дар нашри нави китоб *салоҳиятҳои ҳатмии таълим* ворид карда шудаанд. Яъне дар анҷоми ҳар боб барои тафтиши малакаю маҳорати ҳосилкардаи хонанда саволномаи «Чиро ёд гирифтед» ворид шудааст.

Бо мақсади бо барномаи таълим мувофиқ омадани мавзӯъҳои китоб дар охири он бобҳои VIII ва IX илова карда шудаанд. Боби VIII барои дар синфҳои боло хубтару пурратар навиштану хонда тавонистани формулаҳо ва ифодаҳои математикӣ мусоидат ҳоҳад кард. Боби IX давоми мантиқии мавзӯъҳои синфи 6-ум ба шумор меравад ва барои омӯзиши мавзӯъҳои синфҳои боло, омода соҳтани хонандагон ба озмунҳо ва олимпиадаҳои математикӣ мусоидат ҳоҳанд кард.

Дарҳости омӯзгоронро ба эътибор гирифта, шумораи корҳои санчишӣ ва тестиро зиёд ва корҳои мустақилонаро камтар кардем, ки ин талаби айём аст. Дар охири ҳар боб аз таърихи математика маълумоти мухтасар ҷойгир карда шудааст.

Дар нашри панҷум пас аз ҳар боб супоришҳои тестӣ ва корҳои санчиширо мутобиқ ба барномаи амалкунандаи таълим илова кардаем, ки онҳо метавонанд баҳри ба таври муназзам ба роҳ мондани корҳои мустақилонаи хонандагон мусоидат кунанд.

Мавзӯъҳои «Масъалаҳо барои такрор», «Аз фолклори математикӣ», «Масъалаҳои шавқовар» ва «Масъалаҳои ҳаллашон мушкил» ба охири китоб гузаронида шуда, дар шакли «Боби иловаҳо» ҷойгир карда шудаанд.

Ҳамаи мавзӯъҳои китоб бо супоришҳо ва машқҳо пурра карда шудаанд.

(A. Шарифзода)

Такрори баъзе мавзӯъҳо аз синфи V

1. Ададҳои натуралий кадомҳоанд? Онҳо барои чӣ лозиманд?

2. Ададҳои яқрақама кадомҳоанд? Кадоми онҳо ҷуфт асту кадомашон тоқ аст?

3. Кадом ададҳо ҷуфт ва кадом ададҳо тоқ номида мешаванд?

Аз байнни ададҳои зер ададҳои тоқро ҷудо кунед:

11, 23, 70, 81008, 139, 222, 1004, 19867, 125125, 327107, 101010

4. Се адади тоқро нависед, ки пайиҳам ҷойгир бошанд. Боз се адади ҷуфтеро нависед, ки пайиҳам ҷойгир бошанд.

5. Ададҳоро аз рост ба чап ба синфҳо ҷудо карда

6. онҳоро хонед:

754, 820, 904, 1 256, 4 003, 50 600, 770 500, 1 366 005, 6 45 645 645.

7. Адади 6 дар навишти ададҳои зерин чиро мефаҳмонад:

16, 61, 126, 621, 863, 2006, 2016, 2605, 6319, 6632, 6660, 66 0066?

8. Ададеро нависед, ки он аз: а) 5 ҳазорӣ, 4 садӣ, 2 даҳӣ, 6 якӣ;

б) 4 ҳазорӣ, 8 садӣ; в) 1 ҳазорӣ, 4 даҳӣ; г) 2 даҳҳазорӣ, 2 садӣ иборат бошад.

в. Ададҳоро дар шакли ҷамъшавандҳои разрядӣ нависед:

1) 873, б) 950, 2) 12 209, 3) 404 440,

4) 1 654 962, 5) 5 000 001, 5) 1001001.

9. 1 соат аз 60 дақ. иборат аст. 1 шабонарӯ аз чанд дақ. иборатаст?

10. Дар ҳар як ҷуфти овардашудаи ададҳо кадомаш қалонтар аст?:

а) 67 ва 76, б) 998 ва 1 000,

в) 1 236 ва 1 238, г) 313516 ва 313 514.

11. Ба ҷойи ҳарфи ҳ кадом ададҳоро гузорем, то нобаробарии дуруст ҳосил гардад:

а) $16 < x < 19$, б) $956 < x < 960$,

в) $1\ 003 < x < 1\ 010$?

12. Калимаҳоро мувофиқи Фарҳанги имлои забони точиқӣ чойгир кунед: атроф, мақсад, нигин, гаҳвора, духтар, кӯрпа, кулол, мактаб, китоб, асп, душанбе, миллат, пахта.чой.

13. Порча чист? Дарозии порчаро бо қадом асбоб чен кардан мумкин аст? Агар дар порча як, ду нуқта қайд карда шавад, порча ба қадом қисмҳо чудо мешавад?

14. Паргор барои чӣ лозим аст? Оё бо ёрии он дарозии порчай додашударо чен кардан мумкин аст? Чӣ тавр бо ёрии паргору хаткашак миёнаҷои порчаро ёфтан мумкин?

15. Периметри секунҷаи тарафҳояш бо 3 см, 7 см ва 8 см ба ҷанд баробар аст?

16. Периметри ҷоркунҷаи тарафҳояш 2 см, 4 см, 8 см ва 6 см ба ҷанд см баробар аст?

17. Порча, нур, ҳати рост аз ҳамдигар бо қадом ҳусусиятҳояшон фарқ доранд? Инро шарҳ дихед.

18. Нури координатӣ чист? Координатаи нуқта гуфта, чиро мефаҳмем? Оё ду нуқтаи гуногун координатаҳои баробар дошта метавонад?.

19. Қавсро дар асоси қонуни чудошавии зарб аз рӯи ҷамъ (тарҳ) кушиод:

а) $12 \cdot (x + 2)$; б) $3 \cdot (2x - 1)$; в) $15 \cdot 36 + 15 \cdot 64$; г) $45 \cdot 16 - 45 \cdot 12$.

20. Ададҳоро бо тарзи “таг ба таг” ҷамъ (тарҳ) кунед:

а) $1,615 + 22,43$; б) $0,615 + 2,14$;

в) $6,16 - 2,465$; г) $1,02452 - 0,882$.

21. Ададҳоро бо тарзи “таг ба таг” зарб занед:

а) $245 \cdot 38$; б) $168 \cdot 275$;

в) $84 \cdot 1348$; г) $1467 \cdot 5425$; г) $1936 \cdot 0$.

22. Ададҳоро бо тарзи “кунҷакӣ” тақсим кунед:

а) $46 : 12$; б) $918 : 16$;

в) $484 : 121$; г) $1965 : 225$.

23. Тартиби иҷрои амалҳоро дар ифодаи зерин нишон дихед:

$662\ 458 : (26\ 132 : 47 + 8\ 956 - 9\ 426)$.

24. Қадомаш дарозтар аст:

- а) 1 м ё 98 см; б) 12 дм ё 1 м;
 в) 998 см ё 9 м 97 см; г) 999 мм ё 1 м?

25. Кадомаш тұлонитар аст:

- а) 64 дақ. ё 1 соат;
 б) 1 соату 30 дақ. ё 90 дақ.;
 в) 3 дақ.15 сон. ё 192 сон;
 г) 5 соату 56 дақ.ё чоряки шабонаруз?

26. Кадоме аз масоҳатхо калонтар аст:

- а) 1 м² ё 88 см²; б) 10 см² ё 101 мм²;
 в) 1 м² ё 10 000 дм²; г) 1 км² ё 1 000 000 м²
 г) 100 000 дм² ё 10 000 000 см²?

27. Маблағхой пулиро мүқоиса кунед:

- а) 1 сомонй ва 76 дирам; б) 15 сомонй ва 1450 дирам;
 в) 10 сомонй ва 958 дирам; г) 765 дирам ва 8 сомонй

28. Кадоме аз ҳацмхо бузургтар аст:

- а) 1 см³ ва 100 дм³; б) 15 м³ ва 18000 дм³;
 в) 1000 м³ ва 14 000 дм³; г) 15 000 см³ ва 14 дм³;
 г) 1км³ ва 1 000 000 000 м³; д) 1 км³ ва 10 000 дм³?

29. Кадомаш вазнинтар аст:

- а) 1 тонна ё 11 сентнер; б) 1 сентнер ё 100 кг; в) 1 кг
 ё 1200 г; г) 1 587 г ё 1,5 кг;
 г) 10 000 кг 1 ё 9,8 т; д) 100 сентнер ё 1 000 кг ?

30. Ададро дар шакли ҳосили зарби ду адади баробар нависед:

- а) 36; б) 49; в) 81;
 г) 121; ф) 144; д) 400;

31. Ададро дар шакли ҳосили зарби се адади баробар нависед:

- а) 1; б) 8; в) 27; г) 64;
 г) 125; д) 216, е) 343, ё) 512.

32. Қимати ҳосили зарби $51 \cdot x$, ҳангоми $x = 0$ будан, ба чанд баробар аст? Ҳангоми $x = 1$ будан-чى?

33. Адади 105- ро ба 7 тақсим карда, натиҷаро бо амали зарб санцед.

34. Муодилаи $10 - x = 4$ - ро ба дафтаратон күчонед. Оё адади 3 решай он аст? Адади 6-чى?

35. Аз чор се ҳиссай порчай дарозиаш 48 см ба чанд см баробар аст?

36. Агар сурати каср 6 бошад, касрҳои $\frac{6}{1}$, $\frac{6}{2}$, $\frac{6}{3}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{6}{5}$, $\frac{6}{6}$ касрҳои нодуруст мебошанд. Барои қадом қиматҳои х касри $\frac{x}{5}$ касри дуруст мебошад?

37. Миёнаи арифметикии ададҳои 1,25; 2,16 ва 3,49-ро ёбед.

38. 1%-и адади 32 ба $\frac{1}{32}$ баробар аст.

- а) 4%; б) 16%,
- в) 64%, г) 96% -и адади 32-ро ёбед.

39. 1%-и қадом адад ба 6 баробар аст?

40. 1%-и 1 кг ба чанд грамм баробар аст?

41. 1% -и 1 сентнер чанд кг аст?

42. Адади 12 чанд проценти адади 200 –ро ташкил медиҳад?

43. 1% - и 1 метр чанд сантиметр аст?

44. 10% - и 1 км чанд метр аст?

45. 1%-и 1 гектар чанд метри квадратӣ аст?

БОБИ I. ТАҚСИМШАВИЙ АДАДХОИ НАТУРАЛӢ

1.1. Тақсимқунандаҳо ва қаратихо

Оё 24 дона қаламро дар 6 қаламдон баробар ҷойгир кардан мумкин аст? Бале, мумкин аст. Дар асл, азбаски $24 = 6 \cdot 4$ аст, пас 24 ба 6 тақсим мешавад. Натиҷаи тақсим 4 аст, аз ин рӯ, дар ҳар як қаламдон 4 –тогӣ қалам ҷой мегирад.

Вале, 24 дона қаламро дар 5 қаламдон баробар ҷойгир кардан номумкин аст, чунки 24 ба 5 тақсим намешавад. Дар ҳақиқат, агар ба ҳар қуттӣ 4-тогӣ қалам гузорем, шумораи умумии қаламҳо $4 \cdot 5 < 24$ ва агар 5-тогӣ гузорем, $5 \cdot 5 > 24$ мешавад. Пас, чунин адади натуралие вучуд надорад, ки баъди зарб задани он ба 5 адади 24 ҳосил шавад.

Ҳамин тавр, **агар чунин адади натуралии с мавҷуд бошад, ки $a = b \cdot c$, шавад, он гоҳ мегӯянд, ки адади a ба адади b (бебақия) тақсим мешавад.**

Агар адади a ба адади b тақсим шавад b – ро **тақсимқунандаи адади a** (ё **a – ро қаратии адади b**) меноманд. Адади c – **натиҷаи тақсим** ном дорад.

Дар мисоли овардаи мо адади 24 -тақсимшаванд, 6-тақсимқунандаи адади 24 ва 4 - натиҷаи тақсими 24 ба 6 мебошанд.

Мақсад мегузорем, ки ҳамаи тақсиямқунандаҳои адади 24-ро ёбем. Дутой онҳоро медонем: инҳо 1 ва худи 24 мебошанд. Барои доностани тақсимқунандаҳои дигари 24 ҳамаи ададҳои натуралиро, аз 2 сар карда то 24, пайиҳам муюина мекунем. Боз шашто тақсимқунандаҳои адади 24-ро ҳосил мекунем: 2, 3, 4, 6, 8, 12. Ин адад тақсимқунандаи дигар надорад. Ҳамин тавр, адади 24 дорои ҳашт тақсимқунандаҳои зерин мебошад:

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.$$

Дар навбати худ, адади 24 ба ҳар яке аз тақсимқунандаҳояш қаратӣ мебошад:

$$24 = 24 \cdot 1,$$

$$24 = 12 \cdot 2,$$

$$24 = 8 \cdot 3,$$

$$24 = 6 \cdot 4,$$

$$24 = 4 \cdot 6,$$

$$24 = 3 \cdot 8,$$

$$24 = 2 \cdot 12,$$

$$24 = 1 \cdot 24.$$

1. Кадом адад каратии адади додашуда ном дорад?

2. Кадом адад тақсимкунандаи адади додашуда номида мешавад?

3. Якчанд адади ба: а) 3; б) 14; в) 64; г) 31 каратиро нишон дихед.

4. Якчанд тақсимкунандаи ададҳои: а) 6; б) 18; в) 30;

5. г) 42-ро номбар кунед.

6. Кадоме аз ададҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 тақсимкунандаҳои адади зерин мешаванд:

а) 9; б) 15; в) 35; г) 47; ф) 48; д) 70; е) 72; ё) 130?

7. Ҳамаи тақсимкунандаҳои ададҳои зеринро нишон дихед:

а) 4; б) 9; в) 5; г) 12; ф) 15; д) 36; е) 27; ё) 28.

8. Сетой адади дилҳоҳро нависед, ки ададҳои зерин тақсимкунандаҳои онҳо башанд:

а) 3; б) 5; в) 7; г) 8; ф) 11; д) 12; е) 20; ё) 22.

9. Дар мисолҳои зерин оё яке аз ададҳо тақсимкунандаи адади дуюм шуда метавонад:

а) 6 ва 18; б) 45 ва 15; в) 45 ва 9; г) 45 ва 25;

ф) 20 ва 15; д) 28 ва 7; е) 72 ва 18; ё) 18 ва 48?

10. Ҳамаи тақсимкунандаҳои адади 90-ро ёбед ва онҳоро бо тартиби зиёдшавиашон нависед.

11. Се адади дилҳоҳро нависед, ки ададҳои зерин тақсимкунандаҳои онҳо бошанд:

а) 4 ва 5; б) 4 ва 10; в) 14 ва 6; г) 6 ва 12.

12. Се адади дилҳоҳро нависед, ки ададҳои зерин тақсимкунандаҳои онҳо бошанд:

а) 3, 4 ва 6; б) 3, 5 ва 6; в) 1, 2 ва 3; г) 2, 4 ва 6.

1.2. Тақсимкунандахой умумии ададхо

Бо тарзи интихоб тақсимкунандахои умумии ду ва бештар ададхоро ёфтани мумкин аст. Бигзор ёфтани тақсимкунандахои умумии ададҳои 28 ва 42 талаб карда шавад. Барои ин бо таври интихоб ҳамаи тақсимкунандахои ин ададхоро ёфта, бо тартиби зиёдшавиашон менависем:

тақсимкунандахои адади 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28.

тақсимкунандахои адади 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42.

Тавре мебинем, ададҳои 28 ва 42 чортогӣ тақсимкунандаи умумӣ доранд: 1, 2, 7, 14. Калонтарини онҳо- 14 аст. Адади 14 – *тақсимкунандаи умумии калонтарини* ададҳои 28 ва 42 мебошад. Тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳои *a* ва *b* ин тавр ишора карда мешавад: **ТУК(*a*; *b*)**. Мо муайян кардем, ки ТУК(28; 42) = 14.

12. Тақсимкунандахои умумии ададҳои зеринро ёбед:

- а) 8 ва 12; б) 6 ва 14; в) 9 ва 27;
г) 15 ва 25; ғ) 25 ва 10; д) 24 ва 66.

13. Тақсимкунандахои умумии ададҳои зеринро ёбед:

- а) 4 ва 8; б) 6 ва 12; в) 7 ва 14; г) 10 ва 20;
ғ) 24 ва 96; д) 17 ва 51; е) 18 ва 36; ё) 27 ва 81.

14. Тақсимкунандахои умумии ададҳои зеринро ёбед:

- а) 3, 6 ва 9; б) 2, 4 ва 8; в) 4, 8 ва 12;
г) 5, 10 ва 15; ғ) 1, 7 ва 14; д) 2, 5 ва 9.

15. Се ададеро нависед, ки тақсимкунандахои умумиашон ададҳои зерин бошанд:

- а) 4 ва 8; б) 4 ва 10; в) 7 ва 3; г) 6 ва 8; ғ) 2 ва 8; д) 3 ва 6.

16. Се ададеро нависед, ки тақсимкунандахои умумиашон ададҳои зерин бошанд:

- а) 1, 2 ва 3; б) 2, 4 ва 6; в) 4, 6 ва 12;
г) 6, 9 ва 10; ғ) 3, 6 ва 9; д) 3, 4 ва 6.

1.3. Каратихои умумии ададҳо

Ҳар яке аз ададҳои $20, 30, 40, 50, \dots$, ба 10 каратӣ аст. Дар ҳақиқат; $20 = 10 \cdot 2$, $30 = 10 \cdot 3$, $40 = 10 \cdot 4$, $50 = 10 \cdot 5$ ва гайра. Савол ба миён меояд, ки каратихои 10 чандтоанд ва онҳоро чӣ тавр ёфтан мумкин?

Маълум, ки каратихои адади 10 дар натиҷаи бо адади дилҳоҳи натуралӣ зарб задани 10 ҳосил мешаванд. Бинобар ин, пай дар пай адади 10-ро бо ададҳои $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ зарб мезанем:

Дар натиҷа қатори зерини каратихои 10 –ро ҳосил мекунем:

$$10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, \dots$$

Агар ба он аҳамият диҳем, пай мебарем, ки дар ҷойи аввал 10 ҷой гирифта, ҳар як узви минбаъда аз пештара 10 – воҳид қалонтар аст. Фаҳмост, ки ин қатор ҳамчун қатори ададҳои натуралӣ охир надорад. Пас, ҳамаи ададҳои ба 10 каратиро навиштан гайриимкон аст. Вале ҳамеша, дар қадом ҷой ҷойгир будани ин ё он узви қаторро аниқ кардан мумкин. Масалан, дар ҷойи 5-ум бояд адади $10 \cdot 5 = 50$, дар ҷойи 18-ум бояд адади $10 \cdot 18 = 180$ ва умуман, дар ҷойи раками тартибиаш н бояд адади $10 \cdot n$ навишта шавад.

Барои мисол ададҳои 10 ва 14 -ро интихоб мекунем. Ҳар ғуна ададе, ки якбора ҳам ба 10 ва ҳам ба 14 тақсим мешавад, *каратии умумии* ин ададҳо ном дорад. Масалан, ҳосили зарби 10 ва 14, яъне адади 140, ададҳои 210, 280, 350 ва гайра. Чунин каратихои умумӣ бешуморанд.

Каратии умумии хурдтарини ададҳои 10 ва 14 –ро мейёбем. Барои ин ададҳоеро месанҷем, ки онҳо бо адади қалонтарини байни 10 ва 14, яъне адади 14 каратӣ буда ба 10 тақсим шавад:

$$14, 28, 42, 56, \underline{70}, 84, 98, 112, \dots$$

Тавре мебинем, дар ин қатор адади 70 нахустин ададест, ки ҳам ба 14 тақсим мешаваду ҳам ба 10. Ҳамин адад каратии умумии хурдтарини ададҳои 10 ва 14 мебошад.

Каратии умумии хурдтарини ададҳои a ва b ин тавр ишора карда мешавад: **КУХ(a ; b)**. Мо муайян кардем, ки КУХ (10;14) = 70.

17. Якчанд каратии умумии ададҳои зеринро нишон дихед:

- а) 3 ва 5; б) 4 ва 7; в) 5 ва 8; г) 8 ва 12; ғ) 5 ва 10; д) 8 ва 6.

18. Якчанд каратии умумии ададҳои зеринро нишон дихед:

- а) 2, 3 ва 4; б) 2, 4 ва 6; в) 3, 6 ва 7; г) 3, 5 ва 6; ғ) 2, 4 ва 8; д) 1, 2 ва 3.

19. Се ададеро нависед, ки каратиҳои умумиашон ададҳои зерин бошанд: а) 24; б) 12; в) 14; г) 18; ғ) 25; д) 28.

20. Агар ҳар яке аз чамъшавандоҳои сумма (фарқ) ба ягон адад каратӣ бошад, сумма (фарқ) низ ба ҳамин адад каратӣ аст.

Ба адади додашуда тақсимшавии сумма ва фарқро нишон дихед:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| а) $(9 + 12 + 15 + 21) : 3$; | б) $(4 + 6 + 10 + 18) : 2$; |
| в) $(12 + 24 + 30 + 42) : 6$; | г) $(7 + 14 + 28 + 49) : 7$; |
| ғ) $(26 + 39 + 65) : 13$; | д) $(18 + 27 + 63) : 9$; |
| е) $(8645 - 5012) : 7$; | ё) $(99 - 55 - 22) : 11$. |

21. Қимати ифодай ададиро бо тарзи содатар хисоб кунед:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| а) $(36+48+60+72) : 12$; | б) $(27 + 45 + 99) : 9$; |
| в) $(22 + 44 + 77 + 11) : 11$; | г) $(26 + 52 + 91) : 13$. |

22. Агар ақаллан яке аз ҳамзарбҳо ба адади додашуда каратӣ бошад, ҳосили зарб низ ба ҳамин адад тақсим мешавад. Амалҳоро ичро накарда нишон дихед, ки ҳосили зарб ба адади додашуда тақсим мешавад:

- | | |
|--|---|
| а) $24 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 147$ ба 12; | б) $24 \cdot 11 \cdot 15 \cdot 147$ ба 7; |
| в) $24 \cdot 15 \cdot 147$ ба 21; | ғ) $81 \cdot 42 \cdot 15 \cdot 17$ ба 27. |

23. Қимати ифодаи ададиро бо тарзи содатар ҳисоб кунед:

- а) $(19 \cdot 7 \cdot 27 \cdot 10) : 9$; б) $(14 \cdot 5 \cdot 36 \cdot 13) : 18$;
в) $(8 \cdot 17 \cdot 15 \cdot 42) : 21$; г) $(8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 42) : 42$.

1.4. Нишонаи тақсимшавӣ ба 2

Адади 10 ва каратиҳои он ба 2 тақсим мешаванд, зеро $10 = 2 \cdot 5$.

Минбаъд, *рақамҳои 0, 2, 4, 6, 8 -ро рақамҳои ҷуфт ва рақамҳои 1, 3, 5, 7, 9 -ро рақамҳои тоқ меномем.*

Ададҳое, ки рақами охиринашон ҷуфт аст, *ададҳои ҷуфт* номидা мешаванд.

Ададҳое, ки рақами охиринашон тоқ аст, *ададҳои тоқ* номида мешаванд.

Мувофики таърифи боло адади 0-ро ҳам ба қатори ададҳои ҷуфт дохил мекунем, зеро он ба 2 тақсим мешавад. Ин амали мо дар якчанд маврид корамонро осон мегардонад. Масалан, агар адади $2n$ -ро дар ҳолати қиматҳои 0, 1, 2, 3 ва ғайра қабул кардани n пай дар пай нависем, 0, 2, 4, 6 ва ғайра ҳосил мешавад, ки фарқи байни адади пасоянда аз адади пешомада ҳама вақт ба 2 баробар аст. Ба монанди ҳамин, агар адади $2n - 1$ -ро барои қиматҳои $n = 0, 1, 2, 3$ ва ғайра нависем, ададҳои 1, 3, 5, 7 ва ғайра ҳосил мешаванд, ки онҳо ададҳои тоқанд ва фарқи ададҳои пасояндаю пешояндаи онҳо низ ба 2 баробар мешавад. Аз ин рӯ, ададҳои ҷуфтро дар шакли умумии $2n$ ва ададҳои тоқро дар шакли $2n-1$ навиштан мумкин.

Ба ин гуфтаҳо такя карда нишонаи тақсимшавиро ба 2 ин тавр баён кардан мумкин аст:

Ба 2 ададҳое тақсим мешаванд, ки рақами охирини навишташон ҷуфт бошад. Агар рақами охирини навишти адад ҷуфт набошад, ин адад ба 2 тақсим намешавад.

24. Оё адади зерин ба адади 2 тақсим мешаванд:

- а) 12; б) 18; в) 28; г) 80; ф) 20; д) 120; е) 36; ё) 34?

25. Кадоме аз ададҳои зерин ба адади 2 қаратӣ аст:

- а) 6; б) 9; в) 22; г) 35; ф) 61; д) 62; е) 40; ё) 42 ж) 500?

- 26.** Дар адади чоррақамаи: а) 137*; б) 269*; в) 127*;
г) 306* ба чойи рамзи * якторӣ рақамеро гузоред, ки
адади ҳосилшуда ба 2 тақсим шавад.
- 27.** Кадом рақамҳоро ҷуфт ва кадом рақамҳоро тоқ
меноманд?
- 28.** Се адади ҷуфту се адади тоқро нависед.
- 29.** Аз байни ададҳои зерин ададҳои ҷуфтро алоҳида ва
ададҳои тоқро алоҳида ҷудо карда нависед:
372, 375, 451, 9622, 540, 504, 733, 1001.
- 30.** Шумораи умумии хонандагони синфҳои 6^а ва 6^б ба 37
баробар аст. Оё шумораи хонандагони ҳар ду синф баробар
аст?
- 31.** Танҳо аз рақамҳои 0, 3, 5 истифода бурда, ҳамаи
ададҳои серақамаи рақамҳои гуногунеро нависед, ки ба 2
тақсим шаванд.
- 32.** Кадом ададҳои ба 2 каратӣ нобаробарии $x < 19$ - ро
қонеъ месозанд?
- 33.** Оё 5-то тангаи 5-дирама пули дирамаш ҷуфтро
ташкил медиҳад? 4-то чунин танга чӣ?

1.5. Нишонаҳои тақсимшавӣ ба 10 ва ба 5

*Ба 10 ададҳое тақсим мешаванд, ки рақами охирини
навишташон 0 аст. Агар рақами охирини навишти адад 0
набошад, ин адад ба 10 тақсим намешавад.*

Каратиҳои адади 10 ададҳои 10, 20, 30, 40 ва ғайра
мебошанд. Ҳар яки онҳо ба 5 тақсим мешавад, зоро
зарбшавандай 5-ро доранд: $10 = 5 \cdot 2$; $20 = 5 \cdot 4$ ва ғ. Аз ин рӯ,
ба 5 каратианд.

*Пас, ба 5 ададҳое тақсим мешаванд, ки рақами охирини
навишташон ё 5 бошад ё 0. Агар рақами охирини навишти
адад ба 5 ё ба 0 баробар набошад, ин адад ба 5 тақсим
намешавад.*

Каратиҳои адади 5 ададҳои 5, 10, 15, 20, 25 ва ғайра
мебошанд.

Дар ҳамин асос нишонаҳои тақсимшавӣ ба 100, 1000 ва
ғайраро ҳосил намудан мумкин: **Ба 100 (1000) ададҳое**

тақсум мешаванд, ки пайиҳам ду (се) рақами охирашон 0 бошад. Агар ду (се) рақами охирин адаð аз 0 фарқ дошта бошад, ин адаð ба 100 (1000) тақсум намешавад.

Каратиҳои адади 100 адаðҳои 100, 200, 300 ва ғ. мебошанд.

Каратиҳои адади 1000 адаðҳои 1000, 2000, 3000 ва ғ. мебошанд.

34. Оё адаðи зерин ба 5 тақсум мешавад? Якбора ҳам ба 5 ва ҳам ба 2 – чӣ:

- а) 20; б) 35; в) 80; г) 120; ғ) 170; д) 175; е) 104?

35. Дар адаðи чоррақамаи зерин ба чойи ситорача кадом рақамро гузоштан лозим аст, то он ба 5 тақсум шавад:

- а) 175*; б) 347*; в) 409*; г) 100*?

36. Дар ифодаи зерин амалро ичро накарда исбот кунед, ки ифода ба 5 тақсум мешавад:

- а) $135 \cdot 74$; б) $114 \cdot 15$; в) $142 \cdot 102$; г) $90 \cdot 14$;
ғ) $115+210$; д) $113+315$; е) $410 - 215$; ё) $213+312$.

37. Адаðҳои якракама, дурақама ва серақамаи калонтаринеро нависед, ки ба 5 тақсум шаванд.

38. Ҳамаи адаðҳои серақамаэро нависед, ки онҳо фақат аз рақамҳои 0, 2 ва 5 таркиб ёфта: а) ба 2 ; б) ба 5 ; в) якбора ҳам ба 2 ва ҳам ба 5 тақсум шаванд.

39. Ба тарафи рости адаðи 329 рақамеро илова кунед, ки адаðи ҳосилшуда ба 5 тақсум шавад.

40. Амалро ичро накарда нишон дихед, ки фарқи зерин ба 5 тақсум мешавад ё не:

- а) $3472 - 122$; б) $4745 - 390$; в) $473 + 1262$;
г) $761 + 434$; ғ) $1649 - 879$; д) $467 - 336$?

1.6. Нишонаҳои тақсимшавӣ ба 3 ва ба 9

Ба 9 адаðҳое тақсум мешавад, ки суммаи рақамҳои навишташон ба 9 тақсум шавад. Агар суммаи рақамҳои навишти адаð ба 9 тақсум нашавад, ин адаð ба 9 тақсум намешавад.

Масалан, азбаски суммаи рақамҳои адади 29754, яъне $2+9+7+5+4=27$ ба 9 тақсим мешавад, бинобар ин худи адади 29754 ҳам ба 9 тақсим мешавад. Дар ҳақиқат, $29754 : 9 = 3306$.

Агар адади a ба 9 тақсим шуда ҳосили тақсим b барояд, он гоҳ $a = b \cdot 9$ мешавад. Азбаски $9 = 3 \cdot 3$ аст, бинобар ин $a = b \cdot 3 \cdot 3 = (3b) \cdot 3$ мешавад, яъне адади a ба адади 3 ҳам тақсим мешавад. Пас, *ба 3 ададҳое тақсим мешаванд, ки суммаи рақамҳои навишташон ба 3 тақсим шавад. Агар суммаи рақамҳои навишти адад ба 3 тақсим нашавад, ин адад ба 3 тақсим намешавад.*

Мисоли 1. Адади 1 000 000 009 653 ба 3 тақсим мешавад, зеро суммаи рақамҳои он $1+9+6+5+3=24$ ба 3 тақсим мешавад.

Мисоли 2. Дар навишти 18^*9 ба ҷойи ситорача кадом рақамро гузорем, то адади ҳосилшуда ба 9 тақсим шавад?

Ҳал. Дар он агар **ба** ҷойи * рақамҳои 0 ва 9-ро гузорем, ададҳои ҳосилшуда 1809 ва 1899 ба 9 тақсим мешаванд ($1809 : 9 = 201$, $1899 : 9 = 211$).

41. Муайян кунед, ки кадоме аз ададҳои зерин ба 3 ва кадомашон ба 9 тақсим мешавад:

- а) 12; б) 21; в) 27; г) 72; ғ) 48; д) 84;
е) 765; ё) 576; ж) 351; з) 531; и) 111; й) 333.

42. Оё адади зерин ба 3 тақсим мешавад:

- а) 39; б) 158; в) 525; г) 98;
ғ) 3030; д) 2071; е) 1205; ё) 2325?

43. Оё адади зерин ба 9 тақсим мешавад:

- а) 72; б) 243; в) 117; г) 1008; ғ) 2007; д) 891; е) 2106; ё) 555?

44. Ба тарафи рости адади 214 рақамеро ҳамроҳ кунед, ки адади ҳосилшуда ба 3 тақсим шавад. Масъала чанд ҳал дорад?

45. Ба тарафи чапи адади 107 рақамеро ҳамроҳ кунед, ки адади ҳосилшуда ба 9 тақсим шавад.

46. Аз ракамҳои 0, 3, 4, 5 адади чоррақамае тартиб дихед, ки он ҳам ба 2 ва ҳам ба 3 тақсим шавад. Масъала чанд ҳал дорад?

47. Аз ракамҳои 2, 0, 4, 3 адади чоррақамае тартиб дихед, ки он ҳам ба 2, ҳам ба 3 ва ҳам ба 9 тақсим шавад. Масъала чанд тарзи ҳал дорад?

48. Амали тархро ичро накарда муайян намоед, ки оё фарки $378 - 192$ ба 3 тақсим мешавад?

49. Амали ҷамъро ичро накарда муайян намоед, ки оё суммаи $315 + 423$ ба 9 тақсим мешавад?

50. Адади серақамаи калонтаринero нависед, ки он ба 9 тақсим шавад.

51. Адади серақамаи хурдтаринро нависед, ки он ба 9 тақсим шавад.

52. Дар навишти $13 \cdot 5$ ба ҷойи ситорача рақамеро гузоред, ки адади ҳосилшуда ҳам ба 3 ва ҳам ба 5 тақсим шавад. Ҳамаи ҳалҳоро ёбед.

53. Оё адади $51 \cdot 37$ ба 3 тақсим мешавад?

54. Оё суммаи $211 + 113$ ба 3 ва ё ба 9 тақсим мешавад?

1.7. Ададҳои сода ва таркибӣ

Ададҳои натуралиро аз рӯи шумораи тақсимкунандаҳо яшон ба се ғурӯҳ ҷудо мекунанд.

1) Ададҳои натуралие, ки фақат як тақсимкунанда доранд. Адади ягонаи дорои ҷунин ҳосият 1 (воҳид) аст. Вай фақат ба ҳудаш тақсим мешаваду ҳалос.

2) Ададҳои натуралие, ки фақат ду тақсимкунанда доранд, яъне ба 1 ва ба ҳудаш тақсим мешавад. Масалан, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ва гайра. Ҷунин ададҳоро *ададҳои сода* меноманд.

3. Ададҳои натуралие, ки зиёда аз ду тақсимкунанда доранд. Масалан, адади 4 се тақсимкунанда дорад, ки онҳо 1, 2, 4 мебошанд. Адади 6 ҷор тақсимкунанда дорад: 1, 2, 3, 6. Адади 28 шаш тақсимкунанда дорад: 1, 2, 4, 7, 14, 28. Ин ғуна ададҳоро *ададҳои таркибӣ* меноманд. Ҳамин тавр,

адади натуралӣ сода номида мешавад, агар вай фақат ду тақсимкунандай гуногун дошта бошад ва таркибӣ номида мешавад, агар зиёда аз ду тақсимкунандай гуногун дошта бошад.

Адади 2 ягона адади содаи чуфт аст. Он хурдтарин адади сода аст. Азбаски дар дарсхои минбаъда ададҳои содаро бисёр истифода мебарем, ҷадвали ин гуна ададҳоро дар муқоваи китоб ҷойгир кардаем.

55. Аз байни ададҳои 2, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 29, 39, 41, 49, 53 ададҳон содаву кадомашон таркибианд?

56. Аз байни ададҳои 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 27, 31, 37, 49, 53 ададҳои содаро чудо карда ба дафтаратон нависед.

57. Оё 1 адади сода аст? Агар не, фахмонед, ки чаро?

58. Нишон диҳед, ки ададҳои зерин таркибианд:

9, 96, 172, 1431, 2547, 6800, 1325403.

59. Дарозии тегаи куб адади натуралӣ аст. Оё ҳаҷми он адади сода мешавад?

60. Дарозии тарафҳои секунча бо ададҳои сода ифода шудаанд.

Оё периметри секунча адади сода мешавад?

61. Оё 301 адади сода мебошад?

62. Оё ҳосили зарби $7 \cdot 23$ адади сода мешавад?

63. Адади 46-ро дар шакли суммаи ду адади сода нависед.

64. Адади 27-ро дар шакли суммаи се адади сода нависед.

65. Адади 38-ро бо ҷанд тарз дар шакли суммаи ду адади сода навиштан мумкин аст?

66. Адади 31-ро бо ҷанд тарз дар шакли суммаи се адади сода навиштан мумкин аст?

1.8. Ба ҳамзарӯҳои сода ҷудо кардани адади натуралӣ

Ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кардани ададҳои таркибӣ чунин маъно дорад, ки ин ададҳоро дар шакли ҳосили зарби ададҳои сода навиштан мумкин аст.

Барои ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кардани ададҳои таркибӣ лозим аст, ки пеш аз ҳама ҳуди ададҳои содаро, ақаллан дар ҳудуди аз 2 то 100 бишиносем. Инҳо:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 мебошанд.

Адади таркибӣ бо тарзи ягона ба зарбшавандаҳои сода ҷудо мешавад, яъне, агар адади 18-ро ба 2 тақсим кунем, натиҷаи тақсим ба 9 баробар мешавад ва 9 дар навбати ҳуд ба $3 \cdot 3$ ҷудо мешавад: $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$; $18 = 3 \cdot 2 \cdot 3$; $18 = 3 \cdot 3 \cdot 2$.

Тавре мебинем, тақсимро аз 2 сар мекунем, ё аз 3 фарқ надорад. Ҳосили зарб ҳам аз зарбшавандаҳои 2, 3, 3 иборат аст. Бинобар ин, ҷустуҷӯи зарбшавандаҳои содоро аз ҳурдтарини онҳо сар мекунем. Масалан, бигзор ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кардани адади 630 талаб карда шуда бошад.

Мувофиқи нишонаи тақсимшавӣ ба 2 адади 2 тақсимкунандай 630 аст. Адади 630-ро навишта, аз тарафи рости он, аз боло ба поён ҳати рост мекашем. Адади 2-ро аз тарафи рости ин ҳати менависем ва дар зери адади 630 ҳосили тақсими $630 : 2$, яъне адади 315-ро менависем. Адади 315 ба 2 тақсим намешавад. Аз рӯйи нишонаи тақсимшавӣ ба 3 муайян мекунем, ки 315 ба 3 тақсим мешавад. Адади 3-ро аз тарафи рости 315 дар паси ҳати рост менависем. Ҳосили тақсими $315 : 3$, яъне 105-ро дар зери 315 менависем. Мебинем, ки 105 ба 3 тақсим мешавад, яъне

$105 : 3 = 35$. Адади 35-ро дар зери адади 105 менависем. Адади 35 ба 3 тақсим намешавад, бинобар ин, адади содай навбатии аз 3 калонро месанҷем. Ин адад 5 аст.

Адади 35 ба 5 тақсим мешавад, яъне $35 : 5 = 7$.

Адади 7-ро дар зери адади 35 менависем. Адади 7 ба 5 тақсим намешавад. Пас, дар навбат адади содай 7 истодааст. Адади 7 ба 7 тақсим мешавад, яъне $7 : 7 = 1$. Адади 1-ро ба зери 7 менависем. Амали ҷустуҷӯи хотима ёфт (Расми 1).

Мебинем, ки дар тарафи рости ҳати ҳамаи зарбшавандаҳои содай адади 630 ҳосил шудаанд.

67. Ададҳои зеринро ба зарбшавандаи сода ҷудо кунед:

- 220, 351, 456, 256, 234, 924;
- 1018, 1128, 1539, 2254;
- 21873, 20583, 10629, 15039, 19305.

630	2
315	3
105	3
35	5
7	7
1	1
Расми 1	

- 68.** Ҳар яке аз ададҳои зерин чандто ҳамзарби сода дорад:
а) 62, 50, 61, 69, 82; б) 121, 169, 289, 102, 117?
- 69.** Оё ҳосили тақсими ду адади сода адади сода мешавад?
- 70.** Оё суммаи ду адади сода боз адади сода мешавад?
Намунаҳо нишон дихед.
- 71.** Оё суммаи ду адади таркибӣ адади сода мешавад?
Намунаҳо нишон дихед.
- 72.** Оё масоҳати квадрате, ки дарозии тарафаш адади сода аст, адади сода шуда метавонад? Мисол биёред.
- 73.** Ҳамаи он ададҳои дурақамаэро нависед, ки онҳо аз ҳосили зарби ду адади содаи баробар иборат бошанд.
- 74.** Ҳамаи он ададҳои дурақамаэро нависед, ки онҳо аз ҳосили зарби се адади содаи баробар иборат бошанд.
- 75.** Ҳар як адади дар сумма ва фарқ омадаро ба зарбшавандаҳои сода чудо карда, зарбшавандаҳои баробари онҳоро аз қавс бароред:
а) $255 + 90$; б) $48 + 72$; в) $27 - 18$; г) $168 - 160$;
ф) $18a + 24b$; д) $64x - 80y$; е) $16c - 20k$; ё) $80m + 100n$.
- 76.** Оё секунчае вучуд дорад, ки дарозии тарафҳояш ададҳои содаи якрақама бошанд? Масъала чанд ҳал дорад?
- 77.** Оё секунчае вучуд дорад, ки дарозии тарафҳояш ададҳои содаи якрақама бошанду периметраш адади таркибӣ?
Масъала чанд ҳал дорад?
- 78.** Оё чоркунчае вучуд дорад, ки ҳам дарозии тарафҳояш ва ҳам периметраш ададҳои сода бошанд?

1.9. Тақсимкунандай умумии калонтарин. Ададҳои байнӣ ҳам сода

Азбаски тақсимкунандай калонтарини ҳар як адади натуралӣ аз худи ин адад калон нест, пас шумораи тақсимкунандаҳояш охирнок аст. Аз ин рӯ, шумораи тақсимкунандаҳои умумии ду адади натуралӣ низ охирнок мешавад.

Тақсимкунандаҳои умумии ин ададҳоро ба тарики зиёдшавиашон навишта, пайгирӣ мекунем, ки ҳадомаш тақсимкунандай умумии калонтарини ин ададҳо аст. Масалан, тақсимкунандаҳои умумии ададҳои 84 ва 63-ро менависем: 1, 3, 7, 21. Дар байнашон адади калонтарин 21 аст. Пас, тақсимкунандай умумии калонтарини ададҳои 84 ва 63 адади 21 будааст.

Тақсимкунандаи умумии калонтарини (ТУК)-и ду адади а ва в гуфта, ҳамон адади калонтаринero меномем, ки ҳар ҳадоми ададҳои додашуда ба он тақсим мешаванд.

Агар ТУК-и ин ду адад ба 1 баробар бошад, а ва в ададҳои байни ҳам сода номида мешаванд.

Масалан, ТУК (8,13) =1. Пас, ададҳои 8 ва 13 байни ҳам содаанд.

Агар яке аз ададҳо ба дигараи қаратӣ бошад, он гоҳ ТУК -и онҳо ба адади дар байнашон ҳурҷ баробар аст.

Масалан, адади 48 ба 16 қаратӣ аст. Пас, ТУК(16, 48) =16.

79. Тақсимкунандай умумии калонтарини (ТУК) -и ду адад гуфта, чиро меномем?

80. Тақсимкунандаҳои умумии ададҳои зеринро ёбед:

а) 36 ва 75; б) 36 ва 150; в) 36 ва 180; г) 16 ва 64.

81. Доир ба ададҳои байни ҳам сода мисолҳо биёред.

82. Оё ду адади содаи гуногун байни ҳам сода мешаванд?

83. Оё ду адади таркибӣ байни ҳам сода мешаванд?

84. * Чунин ду ададеро ёбед, ки суммаашон ба 210 баробар буда, ТУК -и онҳо адади 15 бошад. Ҳамаи ҳалҳоро ёбед.

85. Оё ададҳои 25 ва 38 байни ҳам сода мешаванд? Ададҳои 25 ва 70-чӣ?

86. Оё адади 13 ТУК - и ададҳои 13 ва 52 мешавад?

87. *Аз 160 дона себ, 120 дона ҳурмо ва 100 дона нок миқдори зиёдтарини тӯхфаҳоро тайёр карданд. Ба ҳамаи тӯхфаҳо ба миқдори баробар себ, ҳурмо ва нок андохтанд. Муайян кунед, ки миқдори тӯхфаҳо чандто буд ва ҳар ҳадоми онҳо чандтогӣ себ, ҳурмо ва нок дошт?

1.10. Тарзҳои гуногуни ёфтани ТУК- и ададҳо

ТУК-и ададҳои натуралиро бо ду тарз ёftан мумкин.

Тарзи якуми. Ёфтани тақсимкунандай умумии калонтарини якчанд адад ба он асос карда шудааст, ки ададҳои додашуда ба зарбшавандаҳои сода чудо карда мешаванд.

Масалан, ададҳои 180, 420 ва 1080 -ро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5; \quad 420 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7; \quad 1080 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5.$$

Дар ин ҷудоуниҳо шумораи камтари니 зарбшавандаҳои содаи ба ҳар қадоми онҳо дохилшавандаро интиҳоб мекунем. Масалан, дар ҷудоуни адади 180 зарбшавандаи 2 ду маротиба, дар ҷудоуни адади 420 ду маротиба ва дар ҷудоуни адади 1080 се маротиба дохил мешавад. Мо дутои онро мегирим. Аз зарбшавандаи 3 якто ва аз зарбшавандаи 5 низ якто мегирим. Азбаски зарбшавандаи 7 фақат ба ҷудоуни адади 420 дохил мешавад, онро намегирим. Ҳамин тарик, ТУК-и ададҳои 180, 420 ва 1080 ба ҳосили зарби $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$, яъне ба 60 баробар аст, ки онро ин тавр менависем:

$$\text{ТУК} (180, 420, 1080) = 60.$$

Агар ёфтани ТУК - и ададҳои 195 ва 104 талаб карда шуда бошад, ин ададҳоро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$195 = 3 \cdot 5 \cdot 13;$$

$$104 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 13$$

$$\text{ТУК} (195, 104) = 13.$$

Тарзи дуюми. Ёфтани ТУК -и ададҳои натуралий ин тавр ҷараён мегирад. Барои он ки осонтар муқоиса карда тавонем, боз ҳамон ададҳои 195 ва 104-ро мегирим. Адади калон, яъне 195-ро ба адади хурд, яъне 104 тақсим мекунем. Ҳосили тақсим ба 1 баробар шуда, 91 бақия мемонад. Акнун, 104-ро ба 91 тақсим мекунем. Ҳосили тақсим 1 ва бақия 13 мебарояд. Пас аз ин, 91-ро ба 13 тақсим мекунем. Ин тақсим бебақия иҷро мешавад. Ҳамин тавр, адади 13

ТҮК -и ададҳои 195 ва 104 аст, ки мо онро ба тарзи якум низ ёфта будем. Ин равандро схемавӣ ин тавр ичро мекунем:

$$\begin{array}{r} \begin{array}{r} 195 \\ - 104 \\ \hline 91 \end{array} & \begin{array}{r} 104 \\ - 91 \\ \hline 13 \end{array} & \begin{array}{r} 91 \\ - 91 \\ \hline 7 \end{array} \\ & & \begin{array}{r} 0 \end{array} \end{array}$$

Ҳамин тавр, ТҮК (195, 104) = 13.

Умуман, барои ёфтани ТҮК -и ду адад адади калонро ба адади хурд тақсим мекунем. Агар бақияи якум гайринолӣ бошад, он гоҳ аз ду адади додашуда хурдашро ба ин бақия тақсим мекунем. Агар баъди ин бақияи гайринолии дуюм ҳосил шавад, он гоҳ бақияи якумро ба бақияи дуюм тақсим мекунем ва бақияи дуюмро ба бақияи сеюм тақсим мекунем. Ин амалро то бебақия тақсим шудани бақияи пешоянда ба бақияи пасоянда давом медиҳем. Ҳамин тариқ, бақияи гайринолии охирин ТҮК и он ду адад мешавад.

Дар ёфтани ТҮК -и ададҳое, ки зарбшавандҳои содаашон ададҳои калонтаранд, татбиқи тарзи якум вакти зиёдро мегирад.

Бинобар ин, кор фармудани тарзи дуюмро салоҳ медонем.

Мисол. ТҮК -и ададҳои 140537 ва 59783-ро меёбем:

$$\begin{array}{cccc} \begin{array}{r} 140537 \\ - 119566 \\ \hline 20971 \end{array} & \begin{array}{r} 59783 \\ - 41942 \\ \hline 17841 \end{array} & \begin{array}{r} 20971 \\ - 17841 \\ \hline 3130 \end{array} & \begin{array}{r} 17841 \\ - 15650 \\ \hline 2191 \end{array} \\ \hline & & & \\ \begin{array}{r} 3130 \\ - 2191 \\ \hline 939 \end{array} & \begin{array}{r} 2191 \\ - 1878 \\ \hline 313 \end{array} & \begin{array}{r} 939 \\ - 939 \\ \hline 0 \end{array} & \end{array}$$

Ҳамин тариқ, муайян кардем, ки ТҮК -и ададҳои 140537 ва 59783 ба 313 баробар аст, яъне ТҮК (140537, 59783) = 313.

Масъала. 165 нафар коргар ба як мавзеъ ва 99 нафар ба мавзеи дигар сафарбар мешаванд. Барои ин мақсад аз даҳто камтар автобусҳои миқдори чойи нишасташон якхела чудо карда шуданд. Баъди ба автобусҳо нишастани

коргарон маълум шуд, ки ҳамаи чойҳои нишааст банд шуда, касе бе чой намонд. Муайян кунед, ки ҳамагӣ чанд автобус чудо карда шудааст ва автобусҳо чанд чойи нишааст доранд.

X а л. Ададҳои 165 ва 99-ро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$165 = 3 \cdot 5 \cdot 11 \text{ ва } 99 = 3 \cdot 3 \cdot 11.$$

Тақсимкунандаҳои умумии ин ададҳо 3, 11 ва 33 мебошанд. Яке аз ин ададҳо миқдори чойи нишасти автобус аст. Агар миқдори чойҳо 11 бошад, он гоҳ миқдори автобусҳо ба

$3 \cdot 5 + 3 \cdot 3 = 24$ баробар мешавад. Аммо, мувофиқи шарти масъала шумораи автобусҳо аз 10-то кам буд. Пас, миқдори чойҳо дар як автобус 33-то буда, шумори автобусҳо $5+3 = 8$ аст.

Ҳамин тавр, 5 автобус ба мавзеи якум ва 3 автобус ба мавзеи дигар чудо карда шудааст.

- 88.** Тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳои зеринро бо тарзҳои гуногун ёбед:
- а) 75 ва 90; б) 150 ва 120; в) 140 ва 210; г) 330 ва 495;
 - ф) 24 ва 128; д) 36 ва 144; е) 104 ва 156; ё) 512 ва 192.
- 89.** Тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳои зеринро бо тарзҳои гуногун ёбед:
- а) $5 \cdot 24 + 7 \cdot 16$ ва $5 \cdot 24 - 7 \cdot 16$; б) $16 \cdot 13 - 3 \cdot 13$ ва $3 \cdot 13 + 117 \cdot 4$;
 - в) $15 \cdot 17 - 15 \cdot 6$ ва $15 \cdot 17 + 15 \cdot 16$; г) $81 \cdot 17 - 15 \cdot 81$ ва $81 \cdot 17 + 8 \cdot 14$.
- 90.** Барои аз кон қашонидани 140 тангист ба як ноҳия ва 55 тангист ба ноҳияи дигар як чанд автомобилҳои якхела чудо карданд. Муайян намоед, ки чандто автомобил чудо карда шудааст ва иқтидори борбардориашон чӣ қадар аст.

- 91.** Бобои барфӣ ба хонандагони ду синфи 6-ум 185 дона себ, 111 дона нок ва 74 дона хурморо баробар тақсим карда дод. Хонандагон чанд нафар буданд ва ҳар кадоми бачаҳо ба миқдори баробар чанддонагӣ себ, нок ва хурмо гирифтанд?

1.11. Каратии умумии хурдтарини ададҳо

Аз байни каратии умумии якчанд адад ба ҳамонаш таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамоем, ки он хурдтарин бошад.

Адади натуралии хурдтарине, ки ба ҳамаи ададҳои натуралии додашуда бебақия тақсим мешавад, каратии умумии хурдтарин (КУХ)-и ин ададҳо ном дорад. КУХ-и ададҳои натуралии a ва b ро бо КУХ (a , b) ишора менамоянд.

Масалан, адади 60 каратии умумии хурдтарини ададҳои 12, 15 ва 20 аст, чунки адади дигари аз 60 хурдтаре мавҷуд нест, ки ҳам ба 12, ҳам ба 15 ва ҳам ба 20 бебақия тақсим шавад. Онро ин тавр ишорат мекунем: КУХ (12, 15, 20) = 60.

Тарзҳои гуногуни ёфтани каратии умумии хурдтарини ададҳои натуралий мавҷуданд, ки онҳоро шарҳ медиҳем.

Тарзи якум. Барои ёфтани КУХ -и ададҳо онҳоро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем. Масалан, КУХ -и ададҳои 270 ва 756-ро меёбем:

$$270 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5; \quad 756 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7.$$

Шумораи зиёдтарини зарбшавандаҳои якхелаи дар ин ҷудокуниҳо мавҷудбуدارо мегирим. Масалан, 2 дар ҷудокунии 270 як маротиба ва дар ҷудокунии 756 ду маротиба дохил мешавад. Мо $2 \cdot 2$ -ро ҷудо мекунем. Зарбшавандаи 3 дар он ҷудокуниҳо се маротиба дохил аст. Пас, $3 \cdot 3 \cdot 3$ -ро мегирим. Дар ҷудокунии адади 270 зарбшавандаи 5 ҳаст ва дар ҷудокунии адади 756 зарбшавандаи 7 ҳаст. Мо 5 ва 7-ро ҳам мегирим, зеро КУХ -и онҳо бояд ба 5 ва 7 ҳам тақсим шавад. Ҳамин тавр, КУХ (270, 756) = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 3780$ мешавад.

Тарзи дуюм. Аввал, алоқамандии байни ТУК ва КУХ -и ду ададро ҳосил карда, баъд дар асоси он ёфтани КУХ -и

ду ё зиёда аз он ададро муқаррар кардан мумкин аст. Ададҳои 1260 ва 14850-ро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$1260 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7; \quad 14850 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11.$$

Акнун ТУК ва КУХ -и онҳоро меёбем:

$$\text{ТУК} (1260, 14850) = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 90;$$

КУХ (1260, 14850) = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 207900$. Ҳосили зарби ТУК ва КУХ -и ҳосил кардаамонро меёбем:

$$\begin{aligned} \text{ТУК}(1260, 14850) \cdot \text{КУХ} (1260, 14850) &= 90 \cdot 207900 \\ &= 18711000. \end{aligned}$$

Адади 18711000 ба ҳосили зарби ададҳои 1260 ва 14850 баробар аст. Пас,

$$\begin{aligned} \text{КУХ} (1260, 14850) &= 18711000 : \text{ТУК} (1260, 14850) = \\ 18711000 : 90 &= 207900. \end{aligned}$$

Ин ҳамон ададест, ки пештар ёфта будем. Ҳамин тавр, хулоса мекунем:

1) ҳосили зарби тақсимкунандай умумии калонтарин ва каратии умумии хурдтарини ду адади додашуда ба ҳосили зарби ин ададҳо баробар аст;

2) барои ёфтани каратии умумии хурдтарини ду адади додашуда ҳосили зарби ин ададҳоро ба тақсимкунандай умумии калонтарини онҳо тақсим кардан кифоя аст.

Мисоли дигарро муюна мекунем.

Мисоли 1. Талаб карда мешавад, ки КУХ-и ададҳои 168 ва 231 ёфта шавад. Ададҳои додашударо ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$168 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \text{ ва } 231 = 3 \cdot 7 \cdot 11.$$

Пас, ТУК (168, 231) = 21.

Акнун, КУХ-и он ададҳоро бо тарзи дуюм меёбем:

$$\text{КУХ}(168, 231) = 168 \cdot 231 : 21 = 168 \cdot 11 = 1848.$$

Агар тарзи якумро татбиқ қунем,

$$\text{КУХ} (168, 231) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 = 1848 \text{ мешавад.}$$

Махсусан, агар ададҳои додашударо ба зарбшавандаҳои сода чудо кардан душворӣ оварад, он гоҳ

аввал бо роҳи тақсими пайдарпай ТУК-и он ададҳоро меёбем. Баъди ин ҳосили зарби ададҳои додашударо ба ТУК-и ёфтаамон тақсим мекунем.

Мисоли 2. КУХ- и ададҳои 3780 ва 44550-ро меёбем.

Амали тақсими пайдарпайро ичро мекунем:

$$\begin{array}{r}
 44550 | 3780 & 3780 | 2970 & 2970 | 810 & 810 | 540 & 540 | 270 \\
 -\frac{3780}{6750} & -\frac{2970}{810} & -\frac{2430}{540} & -\frac{540}{270} & -\frac{540}{0} \\
 11 & 1 & 3 & 1 & 2 \\
 \hline
 6750 & 3780 & 540 & 270 & 0 \\
 -\frac{3780}{2970} & & & & \\
 2970 & & & &
 \end{array}$$

Ҳамин тавр, КУХ (3780, 44550) = $44550 \cdot 3780 : 270 = 44550 \cdot 14 = 623700$ мешавад. Қайд мекунем, ки $3780 : 270 = 14$ аст.

Агар яке аз ададҳо ба ҳамаи ададҳои дигари додашуда бебақия тақсим шавад, он гоҳ ҳамин адад қалонтарин қаратии умумии ҳамаи ҳамон ададҳост. Масалан, ададҳои 12, 24, 36 ва 72 дода шудаанд. Адади 72 ба ададҳои 12, 24, 36 ва 72 бебақия тақсим мешавад. Пас, 72 қаратии умумии хурдтарини ададҳои 12, 24, 36 ва 72 аст.

Қаратии умумии хурдтарини ду адади байни ҳам сода ба ҳосили зарби онҳо баробар аст. Масалан, ададҳои 9 ва 25 байни ҳам содаанд. Онҳоро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$$9 = 3 \cdot 3, \quad 25 = 5 \cdot 5, \quad \text{пас} \quad \text{КУХ}(9, 25) = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 9 \cdot 25 = 225.$$

92. Қаратии умумии хурдтарини ду адад чист?
93. Қаратии умумии хурдтарини ду ададро бо чанд тарз мейбанд?
94. Ададҳои зеринро ба зарбшавандаҳои сода чудо кунед:
35, 27, 61, 49, 137, 169, 450, 792.
95. Қаратии умумии хурдтарини ададҳои зеринро бо тарзи ба зарбшавандаҳои сода чудо кардани ададҳои натуралӣ (тарзи якум) ёбед:
а) 12 ва 20; б) 18 ва 48; в) 12 ва 70; г) 30 ва 36;

ф) 32 ва 48; д) 27 ва 81; е) 36 ва 72; ё) 84 ва 63.

96. Каратии умумии хурдтарини ададҳои зеринро ёбед:

- а) 40 ва 170; б) 260 ва 350; в) 220 ва 241;
г) 55 ва 275; ф) 61 ва 305; д) 41 ва 89.

97. Каратии умумии хурдтарини ададҳои зеринро бо тарзи дуюм ёбед:

- а) 260 ва 350; б) 40 ва 170; в) 55 ва 275;
г) 220 ва 241; ф) 305 ва 61; д) 89 ва 41.

98. Адади хурдтаринero ёбед, ки он ба ададҳои 15 ва 18 бебақия тақсим шавад.

99. Се ададеро нишон дихед, ки ҳосили зарби онҳо каратии умумии хурдтаринашон шавад.

100. Дар қадом маврид ҳосили зарби якчанд адад каратии умумии хурдтарини онҳо мешавад?

101. Ду рафиқ ба миқдори баробар анор доштанд. Рафиқи якум ҳамаи анорҳояшро ба қуттиҳои якхелае андоҳт, ки ба ҳар қадомаш 36-донагӣ анор ҷой шуд ва ҳамаи қуттиҳояш пур шуда, анори зиёдатӣ намонд. Рафиқи дуюм анорҳояшро 45-донагӣ ба қуттиҳои якхела андоҳта пур карду анори зиёдатӣ намонд. Рафиқон чанд донагӣ қуттӣ ва дар ҳар қуттӣ чанд донагӣ анор доштанд?

102. Аз ибтидиои порчаи дарозиаш 1 м сар карда, бо ёрии паргор аввал порчаҳои дарозиашон 7 см ва баъд порчаҳои дарозиашон 12 см-ро пайдарпай гузоштанд. Нуқтаҳои тақсимот чӣ қадар дурттар аз охири порчаи 1-метра болои ҳам меафтанд?

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатмӣ)

1. Тақсимкунанда ва каратиҳои ададро медонам ва онҳоро фарқ карда метавонам.

- а) Ҳамаи тақсимкунандаҳои адади 69-ро ёбед.
б) Панҷто каратиҳои адади 13-ро нависед.

2. Тақсимкунандаҳои умумии ададҳоро ёфта метавонам.
Тақсимкунандаҳои умумии ададҳои зеринро ёбед:

а) 48 ва 82; б) 36 ва 16; в) 56 ва 144; г) 14, 28 ва 112.

3. Каратиҳои умумии ададҳоро ёфта метавонам.

Сетогӣ каратиҳои умумии ададҳои зеринро ёбед:

а) 8 ва 12; б) 9 ва 7; в) 4, 8 ва 12; г) 3, 4, 5 ва 6.

4. Тақсими адади натуралӣ ба адади натуралиро медонам.

а) Се ададеро нависед, ки ба 8 бебақия тақсим шаванд.

б) Чор ададеро нависед, ки ба адади 7 бебақия тақсим шаванд.

в) Аз байни ададҳои 264, 435, 426, 570, 1017 ҳамонҳояшро ҷудо қунед, ки: а) ба 2; б) ба 5; в) ҳам ба 2 ва ҳам ба 5 тақсим шаванд.

г) Аз байни ададҳои 264, 435, 426, 570, 1017 ҳамонҳояшро ҷудо қунед, ки: а) ба 9; б) ба 5; в) ҳам ба 2 ва ҳам ба 3 тақсим шаванд.

5. Нишионаи тақсимишавӣ ба 2 –ро медонам ва дар амал истифода мебарам.

Кадоме аз ададҳои зерин ба 2 тақсим намешавад:

1110; 10201; 22111; 334455; 9990003, 100000, 3333333?

6. Нишионаҳои тақсимишавӣ ба 10, 5, 100, 1 000 ва 2-ро медонам ва онҳоро дар амал татбиқ карда метавонам.

Кадоме аз ададҳои зерин: а) ба 5; б) ба 10; в) ҳам ба 5, ҳам ба 10; г) ҳам ба 10, ҳам ба 100; ғ) ба 1000 тақсим мешавад:

20, 210, 105, 1500, 505, 5005, 3000, 540500, 100100, 1010102020?

7. Нишионаҳои тақсимишавӣ ба 3 ва ба 9 –ро медонам ва онҳоро ҳангоми иҷрои амалҳо истифода бурда метавонам.

а) Кадоме аз ададҳои зерин: а) ба 3, б) ба 9, в) ҳам ба 3, ҳам ба 9 тақсим мешавад:

16, 27, 36, 189, 2010, 42561,747, 810873, 1110111,1010101010?

б) Аз байни ададҳои 135, 150, 213, 156, 120 ҳамонҳояшро ҷудо қунед, ки: а) ба 2; б) ба 5; в) ҳам ба 3 ва ҳам ба 5 тақсим шаванд.

в) Аз байни ададҳои 90, 111, 1143, 135, 180 ҳамонҳояшро чудо кунед, ки онҳо: а) ба 3; б) ба 5; в) ҳам ба 5 ва ҳам ба 9 тақсим шаванд.

8. *Ададҳои сода ва таркибиро медонам. Ададҳои натуралиро ба ададҳои сода ва таркибӣ ҷудо карда метавонам.*

Кадоме аз ададҳои зерин: а) сода, б) таркибӣ мебошад:

14, 41, 49, 1, 2, 3, 27, 31, 53, 69, 73, 80, 151, 281, 337, 444, 777, 1037, 2015?

9. *Адади дилҳоҳи натуралиро ба ҳамзарбҳои сода ҷудо карда метавонам ва аз рӯи онҳо тақсимкунандаҳои адади натуралиро ёфта метавонам.*

Ададро ба ҳамзарбҳои сода ҷудо карда, дар ин асос ҳамаи тақсимкунандаҳои онро муайян кунед:

а) 164; б) 288; в) 324; г) 1024.

10. *Тақсимкунандаи умумии қалонтарини ададҳоро бо тарзҳои гуногун ёфта метавонам.*

ТҮК-и ададҳои: а) 18 ва 81; б) 127 ва 112 – ро ёбед.

11. *Ададҳои байни ҳам содаро медонам ва онҳоро дар амал истифода бурда метавонам.*

Оё ҷуфти ададҳои зерин байни ҳам сода аст:

а) 8 ва 4; б) 5 ва 15, в) 22 ва 55; г) 15 ва 25; д) 17 ва 21?

12. *Каратии умумии хурдтарини ададҳоро бо тарзҳои гуногун ёфта метавонам.*

а) КУХ(24;36) = ?; б) КУХ(64;8) = ?

ТЕСТИ 1

1. Қимати ифодаро ёбед:

$(107 \cdot 209 - 21 \cdot 696) / 8664 : 76$.

А) 48 032; Б) 76 038; С) 64 418.

2. Қимати ифодаро ёбед:

$3\frac{5}{8} \cdot (3\frac{5}{8} - 2)$. А) 2; В) 1; С) 3.

3. Шумораи ҳамаи тақсимкунандаҳои ҷуфти адади 96 - ронависед.

А) 8; Б) 9; С) 10.

4. Дар байни ададҳои натуралии 5 ва 27 чандто адади сода ҷойгир аст?

- A) 5-то; B) 6-то; C) 7-то.

5. Тақсимкунандай калонтарини умумии ададҳои 64 ва 120 –ро ёбед. A) 10; B) 8; C) 16.

6. Кадоме аз ҷумлаҳои зерин нодуруст аст:

а) Суммаи ду адади тоқ адади ҷуфт аст. б) Суммаи ду адади ҷуфт адади ҷуфт аст. в) Зарби ду адади тоқ адади ҷуфт аст. г) Зарби ду адади ҷуфт адади ҷуфт аст?

- A) а); B) в); C) в); D) г).

7. Барои қадом қимати п қимати ифодаи $2n-1$ ба 37 баробар мешавад?

- A) 19; B) 17; C) 21.

8. Агар адади дуюм назар ба адади якӯм ва адади сеюм назар ба дуюм 2 маротиба калонтар бошанд, ТУК - и ин се адад ба қадоме аз онҳо баробар аст?

А) ба адади калонтарин; В) ба адади миёна; С) ба адади хурдтарин.

9. Каратии умумии хурдтарини ададҳои 4, 6 ва 18 –ро ёбед.

- A) 24; B) 18; C) 36.

10. Ҳисоб қунед:

$$(8056 : 76 + 254) \cdot (207,603 - 124,603) \cdot 0.$$

- A) 24,546; B) 0; C) 27 760.

11. Агар дарозиҳои тарафҳои секунҷа ба ададҳои сода баробар бошанд, периметри он ба адади сода баробар мешавад?

- A) ҳа; B) не; C) масъала хато аст.

12. Масоҳати майдони якӯм 18 га буда, масоҳати майдони сеюм аз он 3 маротиба хурдтар аст. Агар масоҳати якҷояи ин се майдон 28 га бошад, масоҳати майдони дуюмро ёбед.

- A) 4; B) 24; C) 28.

13. Узви 24 - уми пайдарпайии 3, 5, 7, 9, 11,... –ро ёбед.

- A) 32; B) 49; C) 26.

14. Агар себҳоро ба 2 нафар, ба 3 нафар ё ба 5 нафар баробар тақсим кунем, ягон дона себ зиёдатй намемонад. Шумораи себҳо ба 4 каратй аст. Ёбед, ки ҳамагӣ чанд себ мавҷуд аст? A) 75; B) 48; C) 60.

15. Амалҳоро иҷро кунед:

$$28,6 + 11,4 : (6,595 + 3,405).$$

- A) 7, 39; B) 36,46; C) 29,74.

16. Муодиларо ҳал кунед:

$$1\frac{4}{5} - 0,2 = 1\frac{4}{5} - 2,2 + (x - 0,2).$$

- A) 2,2; B) 1,8; C) 3,5.

КОРИ САНЧИШИИ 1.1

ВАРИАНТИ А

- Кадоме аз ададҳои 22; 35; 63; 378; 576; 892: 1) ба 2; 2) ба 3 бебақия тақсим мешавад?
- Адади 1056 – ро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кунед.
- Тақсимкунандай умумии калонтарини ададҳоро ёбед: 1) 24 ва 32; б) 128 ва 192.
- Каратии умумии хурдтарини ададҳоро ёбед: 1) 12 ва 28; 2) 13 ва 26; 3) 7 ва 9.
- Қимати ифодаро ёбед: $0,43 \cdot 0,6 - 27,04 : 2,6$.
- Оё ададҳои 728 ва 1275 байнӣ ҳам содаанд?
- Ба ҷойи ситорача* дар навишти адади 923* чунин рақамеро гузоред, ки адади: 1) ба 5 каратй; 2) ба 9 каратй ҳосил шавад.

Ҳамаи ҳалҳои масъаларо нишон дихед.

- Латифа китобҳояшро дар 14 равоқ баробар ҷойгир кард. Бори дигар ў ҳамин китобҳоро дар 8 равоқ баробар ҷойгир кард. Агар шумораи китобҳо аз 100 зиёду аз 120 кам бошад, ў ҳамагӣ чандто китоб дошт?

ВАРИАНТИ Б

- Кадоме аз ададҳои 32; 45; 53; 348; 526; 864: 1) ба 2; 2) ба 3 бебақия тақсим мешавад?
- Адади 1076 – ро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кунед.

- 3.** Тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳоро ёбед:
1) 42 ва 84; б) 168 ва 132.
- 4.** Каратии умумии хурдтарини ададҳоро ёбед:
1) 16 ва 24; 2) 15 ва 45; 3) 9 ва 11.
- 5.** Қимати ифодаро ёбед: $0,43 \cdot 0,6 - 27,04 : 2,6$.
- 6.** Оё ададҳои 529 ва 1448 байни ҳам содаанд?
- 7.** Ба чойи ситорача* дар адади 533* чунин рақамеро гузоред, ки адади: 1) ба 5 каратӣ; 2) ба 9 каратӣ ҳосил шавад.
- 8.** Аниса китобҳояшро дар 12 равоқ баробар ҷойгир кард. Бори дигар ӯ ҳамин китобҳоро дар 9 равоқ баробар ҷойгир кард. Агар шумораи китобҳо аз 100 зиёду аз 120 кам бошад, ӯ ҳамагӣ ҷандто китоб дошт?

Маълумоти таърихӣ

Мактаби илмии Пифагор (асри VI пеш аз милод) бо таҳқиқи тақсимшавии ададҳои натуралий машғул будааст. Дар ин мактаб ба тақсимкунандаҳои ададҳои 6, 28 ва 496 дикқати маҳсус дода, суммаи ин тақсимкунандаҳоро (ба истиснои тақсимкунандаи оҳирин, яъне, худи ин адад) хисоб кардаанд. Адади 6 чорто тақсимкунанда дорад, ки суммаи сетои аввали онҳо: $1+2+3$ ба 6 баробар аст. Адади 28 шашто тақсимкунанда дорад, ки суммаи панҷтои аввали онҳо: $1+2+4+7+14$ ба 28 баробар аст. Адади 496 даҳто тақсимкунанда дорад, ки суммаи нуҳтои аввали онҳо $1+2+4+8+16+31+62+124+248$ ба 496 баробар аст. Чунин ададҳоро **ададҳои мукаммал** меноманд. Адади мукаммали ҷорӯм 8128 буда, адади мукаммали панҷум 33550336 қашфиёти олимӣ ҳамадони форсу тоҷик Қутбиддини Шерозӣ (1236 -1311) аст. Қутбиддини Шерозӣ дар соҳаи назарияи ададҳо саҳми босазо гузаштааст. Вай дар бораи ададҳои бо ҳам дӯст низ изҳори ақида кардааст.

Ададҳои а ва b бо ҳам дӯст номида мешаванд, агар ҳар яке аз онҳо ба суммаи тақсимкунандаҳои дигаре (ба истиснои худи адад) баробар бошад. Ададҳои 220 ва 284 мисоли чунин ададҳо шуда метавонанд. Тақсимкунандаҳои адади 220 (ба истиснои худаш) инҳоянд: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 ва 110. Суммаи ин тақсимкунандаҳо ба 284 баробар аст. Тақсимкунандаҳои адади 284 (ба истиснои худаш) ададҳои 1, 2, 4, 71, 142- анд, ки суммаи онҳо ба 220 баробар аст.

Ададҳои 1184 ва 1210, 2620 ва 2924, 5020 ва 5564, 6232 ва 6368, 10744 ва 10856, 17296 ва 18416 ва ғайра ададҳои бо ҳам дӯстанд.

Қоидай ёфтани ададҳои бо ҳам дўстро аввалин маротиба Собит ибни Курро (асри IX) додааст, ки дар китобаш «Рисолаи бо тарзи осон ёфтани ададҳои бо ҳам дўст» сабт шудааст.

Формулаи ёфтани ададҳои бо ҳам дўстро Кутбиддини Шерозӣ ва Фиёсiddин Ҷамшед ибни Масъуд ал-Кошӣ (асрҳои XIV-XV) низ нишон додаанд. Ал-Кошӣ қоидай Собит ибни Курроро дар китобаш «Мифтоҳ-ул-ҳисоб» бо баъзе тафйирот, бе исбот овардааст.

Чуфти ададҳои содаро ададҳои дугоник меноманд, ки агар фарқи онҳо ба 2 воҳид баробар бошаад. Масалан, 3 ва 5; 5 ва 7; 11 ва 13; 17 ва 19 ва гайра ададҳои дугониканд. Аз байнин ададҳои калон чудо кардани ададҳои дугоник он қадар осон нест. Ададҳои 10016957 ва 10016959 ҳам ададҳои дугониканд. Инчунин ададҳои 100000009649 ва 100000009651 ададҳои дугониканд. Ҳоло монамедонем, ки ададҳои дугоник ҷандтоанд ва қалонтаринашон қадом аст. Сабаб он аст, ки барои дарёфт кардани ададҳои сода меҳнати пурмашақати ҳисобкуниҳоро паси сар кардан лозим меояд. Масалан, адади содаэро ошкор карданд, ки барои навиштани он 25692- то рақам лозим шуд. Агар ба ҳар як қатаки дафтари 1- рақамӣ нависем, он гоҳ ба навиштани он адади содаи 25692-рақама як дафтари дувоздаҳварақа лозим мешавад. Барои сода будани он ададро исбот кардан компьютерҳои зудамал якчанд ҳафтаҳо кор карданд. Аз ҳамин сабаб кори донишмандон оид ба ёфтани ададҳои сода ва ошкор кардани хусусиятҳои онҳо асрҳои зиёд инчониб давом мекунад.

Оид ба хосиятҳои ададҳои сода таҳминҳои зиёде мавҷуданду шавқовартарини онҳо таҳминкунии узви Академияи илмҳои Петербург X. Голдбах (1690-1764) аст. Вай навишта буд: «*адади натуралии дилҳоҳи аз панҷ қалонро ҳамчун суммаи се адади сода навиштан мумкин аст*».

БОБИ II. ЧАМЪ ВА ТАРХИ КАСРҲОИ ОДӢ

2.1.Хосияти асосии касрҳо

Дар китоби дарсии «Математика 5» хосияти тақсимро омӯхта, бо истифодаи он хосияти асосии касрҳоро низ аз назар гузаронида будем. Хеле ҳам муҳим будани мавзӯи «Хосияти асосии касрҳо»-ро ба эътибор гирифта, онро бори дигар васеътар меомӯзем.

Дар ҳамон мавзӯй омӯхта будем, ки агар тақсимшавандა ва тақсимкунандаро ба ҳамон як адад зарб ё тақсим кунем, ҳосили тақсим дигар намешавад. Масалан, агар амали 8:4-ро ичро кунем, натиҷа 2 мебарояд. Агар 8 ва 4-ро ба 3 зарб кунем, мувофиқан ададҳои 24 ва 12 ҳосил шуда, 24:12 боз ба ҳамон 2 баробар мешавад. Агар ададҳои 8 ва 4-ро ба 2 тақсим $\frac{8}{4}$ кунем, мувофиқан, ададҳои 4 ва 2 ҳосил шуда, ҳосили тақсими 4:2 боз ба 2 баробар мешавад. Азбаски навишти 8:4 ва $\frac{8}{4}$ ҳар ду як чизро мефаҳмонанд, бинобар ин, мо навишта метавонем:

$$2 = 8:4 = \frac{8}{4} = \frac{8 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{24}{12} = \frac{24 \cdot 3}{12 \cdot 3} = \frac{72}{36} = 72:36 = \dots \text{Ҳамин тавр,}$$

$\frac{128}{168} = \frac{128:2}{168:2} = \frac{64}{84} = \frac{64:2}{84:2} = \frac{32}{42} = \frac{32:2}{42:2} = \frac{16}{21}$ ва ғ. Азбаски сурату маҳрачи касри охирин ададҳои байни ҳам сода мебошанд, онро ба ягон адади натуралӣ тақсим кардан мумкин нест. Чунин каср ихтиisorнашаванда ном дорад. Инро бо истифодаи порчаҳо низ фаҳмонидан мумкин аст.

Порчаи дарозиаш 8 воҳидро ба 4 ҳиссаи баробар тақсим карда мебинем, ки дарозии ҳар як ҳиссаи он ба 2 воҳид баробар аст (расми 2).



Порчай дарозиаш ба 24 баробарро ба 12 ҳиссай баробар чудо кунем низ мебинем, ки ҳар як ҳиссай он ба 2 воҳид баробар аст. Агар порчай дарозиаш ба 4 воҳид баробарро ба 2 ҳиссай баробар чудо кунем, дарозии ҳар як ҳиссай он ҳам ба 2 воҳид баробар мешавад, ки дар расми 2 намоён аст.

Тавре мебинем, **ба ҳамон як адади ғайриноён зарб ё тақсим кардани сурату маҳрачи қаср қасрро тағиир намедиҳад**. Ин чумла моҳияти хосияти асосии қасрро ифода менамояд. Ҳамин тавр, хосияти асосии қаср имкон медиҳад, ки қасрҳои бешумори бо қасри додашуда баробар ҳосил карда шаванд.

Дар боло дидем, ки ба чойи қасри $\frac{8}{4}$ қасри $\frac{24}{12}$ ё қасриро гирифтан мумкин аст, яъне онҳо баробаранд: $\frac{8}{4} = \frac{24}{12} = \frac{4}{2}$.

Агар дутой ин қасрҳоро гирифта, сурати қасри яқумро ба $\frac{4}{2}$ маҳрачи қасри дуюм зарб занему маҳрачи қасри яқумро ба сурати қасри дуюм зарб занем, ин ҳосили зарбҳо ба ҳамдигар баробаранд. Ҳамин тавр $8 \cdot 12 = 96$, $4 \cdot 24 = 96$.

Ҳамаи қасрҳои баробар ба ҳамин хосият соҳиб мебошанд.

Мисол. Оё қасрҳои зерин баробаранд:

$$\text{а)} \frac{3}{4} = \frac{6}{8}; \quad \text{б)} \frac{5}{7} = \frac{35}{49}; \quad \text{в)} \frac{4}{9} = \frac{11}{12}?$$

Хал. а) $3 \cdot 8 = 24$, $4 \cdot 6 = 24$. Пас, қасрҳои яқум баробаранд.

б) $5 \cdot 49 = 245$, $7 \cdot 35 = 245$. Пас, қасрҳои дуюм низ баробаранд.

в) $4 \cdot 12 = 48$, $9 \cdot 11 = 99$. Аммо 48 ба 99 баробар нест. Пас, қасрҳои сеюм баробар нестанд.

Дар ҳолати умумӣ, агар $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ бошад, он гоҳ $a \cdot d = b \cdot c$ аст.

103. Сурати қасри $\frac{3}{5}$ -ро ба 10 зарб кардем. Маҳрачи онро ба қадом адад зарб кардан лозим аст, ки бузургии қаср дигар нашавад?

104. Маҳрачи қасри $\frac{4}{5}$ -ро ба 4 зарб задем. Сурати онро ба қадом адад зарб задан лозим аст, то бузургии қаср дигар нашавад?

- 105.** Касрҳои $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{7}$ -ро аз хосияти асосии касрҳо истифода бурда дар шаклҳои гуногун ифода намоед.
- 106.** Касрҳои $\frac{25}{45}$, $\frac{14}{28}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{42}{63}$, $\frac{15}{25}$ -ро бо амали тақсими сурату маҳрачи он дар шаклҳои гуногун ифода намоед.
- 107.** Хосияти асосии касрро дар намуди умумӣ бо ёрии ҳарфҳо нависед.
- 108.** Сурати касри $\frac{9}{15}$ -ро ба 3 тақсим кардем. Маҳрачи ин касрро ба чанд бояд тақсим кунем, то каср дигар нашавад?
- 109.** Маҳрачи касри $\frac{21}{28}$ -ро ба 7 тақсим кардем. Сурати ин касрро ба чанд бояд тақсим кунем, то бузургии каср дигар нашавад?
- 110.** Сето касрҳои ба касри $\frac{6}{9}$ баробарро нависед.
- 111.** Сето касрҳои ба касри $\frac{8}{24}$ баробарро нависед.
- 112.** Ба ҷойи тағйирёбандаҳо чунин ададҳоеро нависед, ки баробариҳои зерин дуруст бошанд:
- a) $\frac{4}{9} = \frac{x}{9}$; б) $\frac{5}{6} = \frac{10}{y}$; в) $\frac{2}{3} = \frac{4}{y}$; г) $\frac{y}{4} = \frac{28}{16}$; ғ) $\frac{56}{x} = \frac{63}{27}$.
- 113.** Касри $\frac{5}{6}$ -ро дар шакли касри маҳраҷаш 18, 24, 60, 120 нависед.
- 114.** Касри $\frac{2}{7}$ -ро дар шакли касри маҳраҷаш 28, 49, 70, 84 нависед.

2.2. Ихтисори касрҳо

Мувофиқи хосияти касрҳо, агар сурат ва маҳрачи каср ба ҳамон як адади гайриноӣ тақсим карда шавад, каср тағйир намеёбад, vale аз ин кор намуди каср содатар мегардад. Амалиёти мо хуб меанҷомад, ки агар сурат ва маҳрачи касрро ба тақсимкунандаи умумии калонтарини онҳо тақсим кунем. Масалан, сурат ва маҳрачи касри $\frac{84}{140}$ тақсимкунандаи умумии 4-ро доранд; баъди ба 4 тақсим кардани сурату маҳрачи он касри $\frac{21}{35}$ пайдо мешавад, ки вай нисбат ба касри аввала

содатар аст. Аммо, сурату маҳрачи касри $\frac{21}{35}$ боз тақсимкунандаи умумии 7-ро доранд. Баъди ба 7 тақсим кардани сурату маҳрачи касри $\frac{21}{35}$ касри намудаш содаи $\frac{3}{5}$ ҳосил мешавад. Касри $\frac{3}{5}$ -ро боз содатар кардан имкон надорад, зеро сурату маҳрачи он ададҳои байни ҳам содаанд. Агар мо сурату маҳрачи касри $\frac{84}{140}$ -ро якбора ба тақсимкунандаи умумии қалонтаринашон, яъне ба адади 28 тақсим мекардем, он гоҳ боз ҳамон каср бо осонӣ ҳосил мешуд, $4 \cdot 7 = 28$, яъне:

$$\frac{84}{140} = \frac{84:28}{140:28} = \frac{3}{5}.$$

Ҳамин амалиёт, яъне тақсим кардани сурату маҳрачи каср ба тақсимкунандаи умумии онҳо ихтисори каср номиде мешавад. Пас, адади қалонтарине, ки сурату маҳрачи касрро ба он ихтисор кардан мумкин аст, ТҮК-и сурату маҳрачи он мебошад.

Агар ТҮК-и сурату маҳрачи каср 1 бошад, касрро **касри ихтисорнашаванд** меноманд.

Мисоли 1. Касри $\frac{336}{540}$ -ро ихтисор мекунем. Аввал 336 ва 540-ро ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем:

$336 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$; $540 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$. Акнун ТҮК-и ададҳои 336 ва 540-ро мейёбем: $\text{ТҮК}(336, 540) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$. Пас, сурат ва маҳрачи касри $\frac{336}{540}$ -ро ба 12 тақсим мекунем:

$$\frac{336}{540} = \frac{336:12}{540:12} = \frac{28}{45}.$$

Мисоли 2. Касри $\frac{175}{189}$ -ро ихтисор кардан лозим аст.

$175 = 5 \cdot 5 \cdot 7$; $189 = 3 \cdot 3 \cdot 37$. $\text{ТҮК}(175, 189) = 7$. Сурат ва маҳрачи касри $\frac{175}{189}$ -ро ба 7 тақсим мекунем:

$$\frac{175}{189} = \frac{175:7}{189:7} = \frac{25}{27}.$$

Метавонем ба ҳамин натиҷа бо тариқи зерин ҳам соҳиб шавем: зарбшавандаҳои содаи мувоғиқро дар сурат ва маҳрачи каср навишта, ҳамзарбҳои якхелаи дар сурату

махрач мавчуд бударо мепартоем ва зарбшавандаҳои бокимондаро байни ҳам зарб мезанем.

$\frac{175}{189} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 7}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{25}{27}$. Ин каср ихтисорнашаванда аст, зеро ададҳои 25 ва 27 зарбшавандаҳои якхела надоранд. **Каср ихтисорнашаванда номида мешавад, агар сурат ва маҳрачи он ададҳои байни ҳам сода бошанд.**

Касри $\frac{10}{27}$ ихтисорнашаванда аст, зеро ТУК (10, 27) = 1 аст, яъне сурату маҳрачи каср ададҳои байни ҳам сода мебошанд.

Масъала. Аз 20 м матоъ 8-то чилди қўрпаи бачагона ва аз 18 м матоъ 12-то чилди болишт дўхтанд. Ба як чилди қўрпа чанд метр ва ба як чилди болишт чанд метр матоъ сарф шуд?

Хал. Барои ёфтани сарфи матоъ ба як чилди қўрпа 20 м-ро ба 8 тақсим мекунем: $20:8 = \frac{20}{8} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 2,5$ (м) ҳосил мешавад.

Ба монанди ҳамин, $18:12 = \frac{18}{12} = \frac{6 \cdot 3}{6 \cdot 2} = 1,5$ (м) мешавад.

Ҳамин тариқ, ҷавоби масъала 2,5 м ва 1,5 аст.

115. Касрҳоро ихтисор кунед:

- а) $\frac{6}{12}, \frac{7}{14}, \frac{5}{25}, \frac{2}{18}, \frac{4}{10}, \frac{6}{9}, \frac{9}{12}, \frac{6}{30};$
 б) $\frac{15}{27}, \frac{14}{21}, \frac{15}{40}, \frac{44}{66}, \frac{36}{48}, \frac{18}{39}, \frac{26}{52}, \frac{12}{60};$

в) $\frac{37}{111}, \frac{86}{129}, \frac{75}{125}, \frac{39}{130}, \frac{35}{280}, \frac{98}{343}, \frac{30}{130}, \frac{60}{300};$

г) $\frac{120}{360}, \frac{210}{420}, \frac{300}{450}, \frac{270}{410}, \frac{280}{350}, \frac{348}{435}, \frac{204}{527}, \frac{252}{386};$

ғ) $\frac{2373}{3503}, \frac{1150}{4600}, \frac{165}{1320}, \frac{250}{1260}, \frac{1415}{1981}, \frac{512}{1600}, \frac{730}{1460}$

116. Касрро ихтисор кунед:

- а) $\frac{64}{84};$ б) $\frac{43}{129};$ в) $\frac{25}{75};$ г) $\frac{40}{160};$ ғ) $\frac{32}{128};$
 д) $\frac{64}{16};$ е) $\frac{6 \cdot 7}{14 \cdot 12};$ ё) $\frac{17 \cdot 18}{72 \cdot 51};$ ж) $\frac{13 \cdot 14}{42 \cdot 26};$ з) $\frac{37 \cdot 14}{74 \cdot 56}.$

117. Сурати каср чӣ гуна бояд бошад, то новобаста аз чигунагии маҳрачаш касри ихтисорнашаванда гардад?

118. Дар натицаи ба 4 ихтисор кардани сурату маҳрачи касри $\frac{44}{124}$ кадом каср ҳосил шуд?

119. Кадом касрро ба 7 ихтисор кунем, $\frac{7}{10}$ ҳосил мешавад?

120. Оёкасрҳои зерин баробаранд:

$$\text{а)} \frac{3}{4} \text{ ва } \frac{6}{8}; \text{ б)} \frac{1}{2} \text{ ва } \frac{7}{14}; \text{ в)} \frac{4}{5} \text{ ва } \frac{16}{20}; \text{ г)} \frac{2}{7} \text{ ва } \frac{3}{10}?$$

121. Дар баробариҳои зерин ба чойи ситорача ададҳоро дуруст гузоред:

$$\text{а)} \frac{4}{6} = \frac{*}{90}; \quad \text{б)} \frac{4}{5} = \frac{20}{*}; \quad \text{в)} \frac{3}{8} = \frac{*}{3}; \quad \text{г)} \frac{5}{*} = \frac{8}{9}.$$

122. Касрҳоро ихтисор кунед:

$$\text{а)} \frac{22 \cdot 3 + 5 \cdot 3}{27}; \quad \text{б)} \frac{9 \cdot 14 + 15 \cdot 14}{96}; \quad \text{в)} \frac{65 \cdot 14 - 35 \cdot 14}{90}; \quad \text{г)} \frac{17 \cdot 13 - 14 \cdot 13}{52}$$

123. Се касреро нависед, ки ихтисоршаванда бошанд ва сипас, онҳоро ихтисор кунед.

2.3. Ба маҳрачи умумӣ оварданни касрҳо

Ҳосияти асосии касрро истифода бурда, метавонем касрҳои маҳраҷашон гуногунро ба касрҳои маҳраҷашон ягона иваз намоем. Ин амалиётро **ба маҳрачи умумӣ оварданни касрҳо** меноманд.

Фарз мекунем, ки касрҳои $\frac{5}{6}, \frac{4}{15}, \frac{3}{10}$ -ро ба маҳрачи умумӣ овардан лозим аст. Барои ичрои ин вазифа каратиҳои умумии маҳраҷҳоро мейбем. Онҳо ададҳои 30, 60, 90, ... мебошанд. Хурдтарини онҳо 30-ро интихоб мекунем, ки муғид аст. Пас, касрҳои додашударо ба касрҳои маҳраҷашон 30-и ба касрҳои аввала баробар иваз кардан мумкин аст. Бо ин мақсад КУХ, яъне адади 30-ро ба маҳраҷҳои 6, 10 ва 15 тақсим мекунем, ки дар натиҷа ададҳои $30:6 = 5$, $30:10 = 3$ ва $30:15 = 2$ ҳосил мешаванд. Ин ададҳо **зарбашавандоҳои иловагӣ** ном доранд. Сурату маҳрачи касрҳои $\frac{5}{6}, \frac{3}{10}$ ва $\frac{4}{15}$ -ро, мувофиқан ба 5, 3 ва 2 зарб мекунем:

$\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 5}{6 \cdot 5} = \frac{25}{30}; \quad \frac{3}{10} = \frac{3 \cdot 3}{10 \cdot 3} = \frac{9}{30}; \quad \frac{4}{15} = \frac{4 \cdot 2}{15 \cdot 2} = \frac{8}{30}$. Ҳамин тавр, мо ба чойи касрҳои $\frac{5}{6}, \frac{4}{15}, \frac{3}{10}$ касрҳои ба онҳо баробари маҳраҷҳояшон аз 30 иборатро ҳосил кардем.

Бояд қайд кард, ки агар касрҳои додашуда ихтисоршаванда бошанд, пеш аз ҳама онҳоро ихтисор кардан лозим аст.

Мисоли 1. Касрҳои $\frac{11}{14}$ ва $\frac{4}{7}$ -ро ба маҳрачи умумӣ меорем. Каратии умумии хурдтарини ададҳои 14 ва 7 адади 14 аст.

Зарбшавандаҳои иловагиро мёёбем: $14 : 14 = 1$, $14 : 7 = 2$.

Ҳамин тавр, барои касри якум зарбшавандай иловагӣ 1 ва барои касри дуюм адади 2 мешавад. Пас, касри якум бетағийир мемонад. Сурат ва маҳрачи касри дуюмро ба 2 зарб карда, онро ба маҳрачи 14 меорем:

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \cdot 2}{7 \cdot 2} = \frac{8}{14}.$$

Мисоли 2. Касрҳои $\frac{5}{6}$ ва $\frac{15}{27}$ -ро ба маҳрачи умумӣ меорем.

Барои ҳамин сурату маҳрачи касри якумро ба

зарбшавандаҳои сода чудо мекунем: $15 = 3 \cdot 5$; $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$.

Пас, $TUK(15, 27) = 3$ аст. Сурату маҳрачи касри дуюмро ба 3 ихтисор кардан мумкин аст. Пас, $\frac{15}{27} = \frac{15:3}{27:3} = \frac{5}{9}$ мешавад.

Акнун, касрҳои $\frac{5}{9}$ ва $\frac{5}{6}$ -ро ба маҳрачи умумӣ меорем.

$KUX(9, 6) = 18$ аст. Ҳамин адад маҳрачи умумии касрҳо мешавад. Адади 18-ро ба 9 ва 6 тақсим мекунем: $18:9 = 2$, $18:6 = 3$. Пас зарбшавандаҳои иловагӣ ададҳои 2 ва 3 мебошанд. Яъне зарбшавандай иловагӣ барои маҳрачи касри якум адади 2 ва барои касри дуюм 3 мешавад. Сурату маҳрачи он касрҳоро ба зарбшавандаҳои иловагии мувофиқашон зарб зада, соҳиби касрҳои маҳраҷашон баробар мешавем:

$$\frac{5}{9} = \frac{5 \cdot 2}{9 \cdot 2} = \frac{10}{18}; \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{15}{18}.$$

Мисоли 3. Касрҳои $\frac{8}{9}$ ва $\frac{7}{16}$ -ро ба маҳрачи умумӣ меоварем. Ададҳои 9 ва 16 байни ҳам содаанд. Бинобар ин KUX -и онҳо ба ҳосили зарбашон баробар аст: $9 \cdot 6 = 144$. Зарбшавандаҳои иловагии касри якум 16 ва касри дуюм 9 мешавад. Пас, касрҳои додашуда намуди зеринро мегиранд:

$$\frac{8}{9} = \frac{8 \cdot 16}{9 \cdot 16} = \frac{128}{144}; \quad \frac{7}{16} = \frac{7 \cdot 9}{16 \cdot 9} = \frac{63}{144}.$$

Ҳамаи амалиёти гузаронидаи мо касрҳоро ба маҳрачи умумии хурдтарин оварданд, зеро дар раванди ин амалиёт мо КУХ-и маҳраҷҳои касрҳоро ба кор бурдем.

Ҳамин тавр, *барои ба маҳрачи умумии хурдтарин оварданни касрҳо: 1)каратии умумии хурдтарини ҳамаи маҳраҷҳоро мейбанд; 2)барои ҳар як маҳраҷ зарбшаванди иловагии онро муайян мекунанд; 3) сурату маҳрачи ҳар як касрро ба зарбшавандахои иловагии мувофиқ зарб мезананд.*

Агар мо ба хурдтарин маҳрачи умумӣ оварданни касрҳоро донем, минбаъд, муқоиса кардани касрҳо ва ҷамъу тарҳи онҳо осон мегардад.

Дар машқҳои 124 -129 касрҳоро ба маҳрачи умумӣ биёред:

$$124.\text{а)} \frac{1}{2} \text{ ва } \frac{2}{3}; \text{ б)} \frac{3}{4} \text{ ва } \frac{1}{5}; \text{ в)} \frac{5}{6} \text{ ва } \frac{1}{3}; \text{ г)} \frac{4}{9} \text{ ва } \frac{2}{3}.$$

$$125.\text{а)} \frac{1}{6} \text{ ва } \frac{7}{12}; \text{ б)} \frac{5}{16} \text{ ва } \frac{3}{8}; \text{ в)} \frac{3}{4} \text{ ва } \frac{7}{12}; \text{ г)} \frac{1}{18} \text{ ва } \frac{5}{6}.$$

$$126.\text{а)} \frac{3}{4} \text{ ва } \frac{2}{10}; \text{ б)} \frac{5}{6} \text{ ва } \frac{1}{15}; \text{ в)} \frac{2}{8} \text{ ва } \frac{5}{6}; \text{ г)} \frac{4}{9} \text{ ва } \frac{5}{6}.$$

$$127.\text{а)} \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \text{ ва } \frac{1}{4}; \text{ б)} \frac{1}{4}, \frac{2}{3} \text{ ва } \frac{1}{5}; \text{ в)} \frac{1}{3}, \frac{1}{5} \text{ ва } \frac{1}{15}; \text{ г)} \frac{1}{3}, \frac{1}{6} \text{ ва } \frac{1}{12}.$$

$$128.\text{а)} \frac{11}{12} \text{ ва } \frac{7}{18}; \text{ б)} \frac{2}{15} \text{ ва } \frac{11}{20}; \text{ в)} \frac{13}{22} \text{ ва } \frac{3}{33}; \text{ г)} \frac{4}{15} \text{ ва } \frac{3}{25}.$$

$$129.\text{а)} \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \text{ ва } \frac{1}{8}; \text{ б)} \frac{1}{16}, \frac{1}{32} \text{ ва } \frac{1}{64}; \text{ в)} \frac{1}{3}, \frac{1}{9} \text{ ва } \frac{1}{27}; \text{ г)} \frac{2}{5}, \frac{3}{25} \text{ ва } \frac{4}{125}$$

130. Касрҳои $\frac{9}{10}, \frac{7}{18}, \frac{5}{8}, \text{ ва } \frac{9}{16}$ -ро аввал ба маҳрачи умумӣ оварда баъд, онҳоро ба тартиби зиёдшавиашон нависед.


131. Касрҳои зеринро дар ҳиссаҳои садякӣ тасвир намоед:

$$\frac{7}{20}, \frac{11}{25}, \frac{1}{10}, \frac{3}{15}, \frac{1}{4}.$$

$$H a m u n a i \chi a l. \quad \frac{3}{15} = \frac{1 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{20}{100}.$$

2.4.Муқоисаи касрҳо

Касрҳои $\frac{5}{7}$ ва $\frac{3}{7}$ -ро муқоиса мекунем. Барои ин порчай воҳидиро ба 7 ҳиссаи баробар тақсим карда, аз он 3-то ва 5-тоашро ҷудо мекунем. Албатта 5-тои ҷудокардаамон аз 3-тои ҷудокардаамон дарозтар аст



Расми 3

Ҳамин тавр, аз ду касри маҳрачашон якхела ҳамонаши калон аст, ки сураташ калон бошад.

Акнун, ду касри сураташон якхелаю маҳрачхояшон гуногунро муқоиса мекунем: $\frac{7}{12}$ ва $\frac{7}{20}$. Онҳоро ба маҳрачи умумй меоварем.

$KUH(12,20) = 60$ мебошад. Зарбшавандаҳои иловагӣ

$$60:12 = 5, \quad 60:20 = 3 \text{ мебошанд. Пас, } \frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 5}{12 \cdot 5} = \frac{35}{60}; \quad \frac{7}{20} = \frac{7 \cdot 3}{20 \cdot 3} = \frac{21}{60}.$$

Маҳрачҳои онҳо якхела буда, сурати касри якум аз сурати касри дуюм калон аст. Пас, $\frac{35}{60} > \frac{21}{60}$ ва баъди ихтисори касрҳо ҳосил мекунем: $\frac{7}{12} > \frac{7}{20}$.

Ҳамин тавр, аз ду касри сураташон якхелаю маҳрачашон гуногун ҳамонаши калон аст, ки маҳрачаши хурд бошад ва барьакс, ҳамонаши хурд аст, ки маҳрачаши калон бошад.

Акнун, касрҳои ҳам суратҳояшон гуногун ва ҳам маҳрачҳояшон гуногунро муқоиса мекунем.

Масалан, $\frac{12}{13}$ ва $\frac{11}{12}$. Ин касрҳоро аввал ба маҳрачи умумй оварда, баъд муқоиса мекунем. Азбаски ададҳои 13 ва 12 байни ҳам содаанд, бинобар ин,

$KUH(13, 12)=13 \cdot 12=156$ мебошад.

Зарбшавандаҳои иловагиро мейёбем: $156:13=12$, $156:12=13$. Пас, сурату маҳрачи касри якумро ба 12 ва сурату маҳрачи касри дуюмро ба 13 зарб мезанем:

$$\frac{12}{13} = \frac{12 \cdot 12}{13 \cdot 12} = \frac{144}{156} \text{ ва } \frac{11}{12} = \frac{11 \cdot 13}{12 \cdot 13} = \frac{143}{156}.$$

Касри $\frac{144}{156}$ аз касри $\frac{143}{156}$ калон аст. Пас, $\frac{12}{13} > \frac{11}{12}$ мешавад.

Хулоса. Дар ин нобаробариҳо ҳосили зарби сурати касри якум ба маҳрачи касри дуюм назар ба ҳосили зарби сурати касри дуюм ба маҳрачи касри якум калонтар аст.

132. Касрҳоро бо тартиби зиёдшавиашон нависед:

$$a) \frac{6}{19}, \frac{3}{19}, \frac{13}{19}, \frac{14}{19}, \frac{10}{19}, \frac{7}{19}, \frac{16}{19}, \frac{8}{19}; \quad b) \frac{4}{31}, \frac{17}{31}, \frac{30}{31}, \frac{28}{31}, \frac{18}{31},$$

133. Касрхоро бо тартиби камшавиашон нависед:

$$a) \frac{6}{23}, \frac{1}{23}, \frac{16}{23}, \frac{4}{23}, \frac{3}{23}, \frac{2}{23}, \quad b) \frac{6}{25}, \frac{7}{25}, \frac{1}{25}, \frac{3}{25}, \frac{9}{25}, \frac{15}{25}, \frac{4}{25}, \frac{18}{25}.$$

134. Касрҳои зеринро бо тартиби зиёдшавиашон нависед:

$$a) \frac{7}{15}, \frac{7}{16}, \frac{7}{14}, \frac{7}{11}, \frac{7}{17}, \frac{7}{12}, \frac{7}{10}, \frac{7}{13}; \quad b) \frac{5}{9}, \frac{5}{6}, \frac{5}{19}, \frac{5}{11}, \frac{5}{10}, \frac{5}{13}, \frac{5}{27}, \frac{5}{31}.$$

135. Касрҳои зеринро бо тартиби камшавиашон нависед:

$$a) \frac{6}{7}, \frac{6}{13}, \frac{6}{11}, \frac{6}{17}, \frac{6}{5}, \frac{6}{23}, \frac{6}{19}; \quad b) \frac{13}{15}, \frac{13}{13}, \frac{13}{17}, \frac{13}{14}, \frac{13}{19}, \frac{13}{25}, \frac{13}{21}.$$

136. Кадоме аз ду касри додашуда калон аст:

$$a) \frac{3}{8} \text{ ё } \frac{5}{8}; \quad b) \frac{2}{7} \text{ ё } \frac{4}{14}; \quad c) \frac{4}{15} \text{ ё } \frac{14}{15}; \quad d) \frac{5}{6} \text{ ё } \frac{15}{16}; \\ e) \frac{10}{11} \text{ ё } \frac{11}{12}; \quad f) \frac{9}{14} \text{ ё } \frac{9}{18}; \quad g) \frac{6}{7} \text{ ё } \frac{6}{8}; \quad h) \frac{15}{18} \text{ ё } \frac{5}{6}?$$

137. Касрхоро ба маҳрачи умумӣ оварда муқоиса кунед:

$$a) \frac{4}{9} \text{ ва } \frac{7}{18}; \quad b) \frac{3}{10} \text{ ва } \frac{13}{15}; \quad c) \frac{11}{20} \text{ ва } \frac{14}{15}; \quad d) \frac{9}{16} \text{ ва } \frac{23}{96}; \\ e) \frac{5}{11} \text{ ва } \frac{3}{8}; \quad f) \frac{15}{18} \text{ ва } \frac{12}{16}; \quad g) \frac{25}{27} \text{ ва } \frac{19}{45}; \quad h) \frac{21}{18} \text{ ва } \frac{14}{39}.$$

138. Кадоме аз касрҳо калон аст:

$$a) \frac{1532}{1535} \text{ ё } \frac{2243}{2246} ?; \quad b) \frac{889}{890} \text{ ё } \frac{1002}{1003}?$$

2.5. Чамъи касрҳои маҳраҷояшон гуногун

Шумо дар синфи 5-ум чамъи касрҳои маҳраҷашон якхеларо омӯхта будед. Бар замми ин, аз хосияти тақсим истифода бурда, чамъи баъзе касрҳои маҳраҷашон гуногун низ муюина шуда буданд.

Барои чамъ кардани касрҳои маҳраҷашон гуногун онҳоро ба хурдтарин маҳрачи умумӣ меоварем. Масалан, барои ҳисоб кардани суммаи $\frac{9}{20} + \frac{7}{30} + \frac{3}{5}$ аввал маҳраҷҳои касрҳоро якхела мекунем, маҳрачи умумӣ адади 60 аст.

Пас, зарбшавандажои иловагии касри якум ба 3, касри дуюм ба 2 ва касри сеюм ба 12 баробар мешавад. Ҳамин тавр, $\frac{9}{20} + \frac{7}{30} + \frac{3}{5} = \frac{9 \cdot 3}{20 \cdot 3} + \frac{7 \cdot 2}{30 \cdot 2} + \frac{3 \cdot 12}{5 \cdot 12} = \frac{27+14+36}{60} = \frac{77}{60} = 1\frac{17}{60}$.

Ҳамин тавр, барои чамъ кардани касрҳои маҳраҷашон гуногун:

a) онҳоро ба маҳрачи умумӣ меоранд;

б) суратхояшонро чамъ карда, дар сурати касри натиҷавӣ менависанд ва маҳраҷро бетағиҳир мемонанд.

Ҳангоми чамъ кардани ададҳои омехта қисми бутуни онҳоро алоҳида ва қисмҳои касриашонроро алоҳида чамъ

$$\begin{aligned} \text{менамоянд. Масалан, } & 3\frac{5}{9} + 4\frac{3}{4} + 9\frac{7}{9} = 3 + \frac{5}{9} + 4 + \frac{3}{4} + 9 + \frac{7}{9} \\ & = 3 + 4 + 9 + \frac{5}{9} + \frac{3}{4} + \frac{7}{9} = 16 + \frac{5 \cdot 4}{9 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 9}{4 \cdot 9} + \frac{7 \cdot 4}{9 \cdot 4} = 16 + \frac{20+27+28}{36} = 16 \\ & + \frac{75}{36} = 16 + 2\frac{3}{36} = 16 + 2\frac{1}{12} = 18\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

139. Касрҳоро чамъ кунед: а) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$; б) $\frac{8}{15} + \frac{9}{15} + \frac{2}{15}$

140. Касрҳоро чамъ намуда, ҷавобро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{2}{9} + \frac{7}{9}; \text{ б)} \frac{9}{11} + \frac{6}{11}; \quad \text{в)} \frac{5}{12} + \frac{1}{12}; \quad \text{г)} \frac{4}{15} + \frac{5}{15};$$

$$\text{ғ)} \frac{7}{16} + \frac{1}{16}; \quad \text{д)} \frac{6}{21} + \frac{8}{21}; \quad \text{е)} \frac{8}{15} + \frac{22}{15}; \quad \text{ё)} \frac{3}{5} + \frac{12}{5}.$$

141. Касрҳоро чамъ кунед:

$$\text{а)} \frac{4}{9} + \frac{5}{9}; \quad \text{б)} \frac{9}{14} + \frac{5}{14} + \frac{6}{7}; \quad \text{в)} \frac{7}{11} + \frac{8}{11};$$

$$\text{г)} \frac{9}{13} + \frac{7}{13} + \frac{13}{13}; \quad \text{ғ)} \frac{4}{15} + \frac{8}{15} + \frac{15}{15}; \quad \text{д)} \frac{9}{23} + \frac{5}{23} + \frac{8}{23}.$$

142. Касрҳоро ба ҳурдтарин маҳрачи умумӣ оварда, онҳоро чамъ кунед:

$$\text{а)} \frac{1}{4} + \frac{2}{3}; \quad \text{б)} \frac{1}{6} + \frac{1}{2}; \quad \text{в)} \frac{2}{7} + \frac{4}{3}; \quad \text{г)} \frac{1}{14} + \frac{3}{16} + \frac{2}{8};$$

$$\text{ғ)} \frac{2}{9} + \frac{1}{6}; \quad \text{д)} \frac{7}{8} + \frac{1}{2}; \quad \text{е)} \frac{2}{5} + \frac{3}{10}; \quad \text{ё)} \frac{7}{12} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6};$$

$$\text{ж)} \frac{7}{8} + \frac{3}{4}; \quad \text{з)} \frac{5}{6} + \frac{4}{5}; \quad \text{и)} \frac{3}{14} + \frac{6}{7}; \quad \text{й)} \frac{2}{13} + \frac{7}{12} + \frac{5}{6}..$$

143. Лола аз деҳаи А ба деҳаи В дар $\frac{3}{5}$ соат омада, хонаи соҳиби мактуберо дар $\frac{2}{15}$ соат пурсуҷӯ карда ёфт ва

дарҳол ба деҳаи С равон шуда, ба он ҷо баъди $\frac{4}{15}$ соат омада расид. Барои ҳамаи ин Лола чанд соат вақт сарф кард?

144. Парвиз сяеки маошро барои харидани орд ва ҷорякашро барои харидани равған сарф кард. Барои ҳамаи ин магар ними маоши Парвиз ҳарҷ шуд?

145. Кореро як бригада дар 18 рӯз ва бригадаи дуюм дар 15 рӯз ичро карда метавонанд. Ҳар ду бригада дар 5 рӯз чанд ҳиссаи корро ичро карда метавонанд?

146. Ададҳои омехтаро чамъ кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} 25\frac{3}{4} + 28\frac{1}{4}; & \text{б)} 29\frac{7}{12} + 16\frac{5}{12}; & \text{в)} 10\frac{1}{7} + 3\frac{4}{7} + 1\frac{2}{7}; \\ \text{г)} 12\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5}; & \text{ф)} 2\frac{3}{14} + 2\frac{9}{14}; & \text{д)} 1\frac{11}{36} + 5\frac{23}{33} + 3\frac{1}{36}; \\ \text{е)} 12\frac{9}{32} + 13\frac{23}{48}; & \text{ё)} 2\frac{17}{21} + 15\frac{13}{15}; & \text{ж)} 5\frac{8}{15} + 3\frac{17}{40} + 30. \end{array}$$

147. Ададҳои 2, 3, 5-ро бо тарзҳои гуногун дар намуди суммаи ду каср ифода кунед.

148. Духтарак барои шустушӯйи либосҳои оила 1 $\frac{3}{4}$ соат ва барои пухтани хӯрок 1 $\frac{2}{3}$ соат вақт сарф кард. Ба ин корҳо духтарак чӣ қадар вақт чудо кард? Ҷавобро бо соатҳову дақиқаҳо ифода намоед.

149. Аз чор адади пайдарпай навишташуда якумаш $\frac{2}{3}$ буда, ҳар қадоми дигар аз пешояндааш ба $\frac{3}{4}$ калон аст.

Адади чорумро ёбед.

150. Адади номаълуми x -ро ёбед:

$$\text{а)} x - 13\frac{4}{25} = 27\frac{6}{15}; \quad \text{б)} x - 11\frac{2}{3} = 8\frac{7}{10}. \quad .$$

151. Агар ба як ҷамъшаванда $3\frac{7}{15}$ ва ба ҷамъшавандай дигар $2\frac{5}{12}$ -ро илова кунем, он гоҳ сумма чӣ гуна тағиیر мейбад?

152. Қадом адад аз адади $6\frac{3}{4}$ ба андозаи $3\frac{8}{5}$ зиёд аст?

153. Аз як ғалтак сим аввал $15\frac{1}{3}$ см, сонӣ $19\frac{2}{3}$ см-ро бурида гирифтанд. Баъди ин дар ғалтак боз 15 см сим бокӣ монд. Дар ғалтак чӣ қадар сим буд?

2.6. Тарҳи касрҳо

Барои тарҳҳои кардани касрҳои маҳраҷашион яхела аз сурати касри тарҳшавандага сурати касри тарҳкунанадаро

тарх карда, дар сурат менависем ва маҳрачро бетагийр мемонем.

$$\text{Мисоли 1. } \frac{14}{19} - \frac{13}{19} = \frac{14-13}{19} = \frac{1}{19}$$

Агар касрҳо маҳрачҳои гуногун дошта бошанд, аввал онҳоро ба хурдтарин маҳрачи умумӣ меоварем ва пас бо онҳо ҳамчун бо касрҳои маҳрачашон якхела амал мекунем.

$$\text{Мисоли 2. } \frac{8}{15} - \frac{6}{45} = \frac{8 \cdot 3}{15 \cdot 3} - \frac{6}{45} = \frac{24}{45} - \frac{6}{45} = \frac{18}{45} = \frac{2}{9} .$$

Ҳангоми тарҳи ададҳои омехта аз қисми бутун қисми бутунро ва аз қисми касрӣ қисми касриро тарҳ мекунем.

$$\text{Мисоли 3. } 7\frac{5}{6} - 3\frac{2}{3} = 7 - 3 + \frac{5}{6} - \frac{2}{3} = 4 + \frac{5}{6} - \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = 4 + \frac{5-4}{6} = 4 + \frac{1}{6} = 4\frac{1}{6} .$$

Агар қисми касрии адади омехтаи тарҳшаванда аз қисми касрии тарҳкунанда хурд бошад, он гоҳ як воҳиди қисми бутуни тарҳшавандаро ба касри мувофиқ табдил медиҳем ва онро ба қисми касрии тарҳшаванда зам мекунем.

Мисоли 4. $5\frac{3}{5} - 2\frac{7}{8}$. Қисми касрии ададҳои омехтаро муқоиса мекунем: $\frac{3}{5}$ ва $\frac{7}{8}$. Ҳосили зарби $3 \cdot 8 = 24$ аз ҳосили зарби $5 \cdot 7 = 35$ хурд аст. Бинобар ин, аз 5 бутун 1 бутунро чудо мекунем:

$$\begin{aligned} 5\frac{3}{5} - 2\frac{7}{8} &= 5-2 + \frac{3}{5} - \frac{7}{8} = 3 + \frac{24-35}{40} = 2+1+\frac{24-35}{40} = 2 + \frac{40}{40} + \frac{24-35}{40} \\ &= 2 + \frac{40+24-35}{40} = 2\frac{29}{40}. \end{aligned}$$

Барои аз адади бутун тарҳ кардани каср аввал як воҳиди адади бутунро чудо карда, онро ба касри мувофиқ табдил медиҳем ва баъд тарҳро иҷро менамоем

$$\text{Мисоли 5. } 3 - \frac{3}{4} = 2 + 1 - \frac{3}{4} = 2 + \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = 2 + \frac{4-3}{4} = 2\frac{1}{4}.$$

Тарҳи каср аз адади бутунро ҳангоми муқоисай касрҳо истифода бурдан мумкин аст. Масалан, талаб карда шудааст, ки касрҳои $\frac{14}{15}$ ва $\frac{18}{19}$ муқоиса карда шаванд.

Кадоме аз ин касрҳо назар ба дигараш ба адади 1 наздиктар бошад, ҳамонаш калон аст. Барои ҳал кардани

ин масъала хардуй он касрҳоро бо навбат аз адади 1 тарҳ мекунем: $1 - \frac{14}{15} = \frac{15}{15} - \frac{14}{15} = \frac{1}{15}$; $1 - \frac{18}{19} = \frac{19}{19} - \frac{18}{19} = \frac{1}{19}$.

Азбаски $\frac{1}{15} > \frac{1}{19}$ аст, бинобар ин касри $\frac{18}{19}$ назар ба касри $\frac{14}{15}$ ба адади 1 наздиктар будааст. Пас, $\frac{18}{19} > \frac{14}{15}$ аст. Инро дар расми 4 ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.



Расми 4

$AD=1$, $AB=\frac{14}{15}$, $AC=\frac{18}{19}$, $BD=\frac{1}{15}$, $CD=\frac{1}{19}$, $AC > AB$, яъне $\frac{18}{19} > \frac{14}{15}$.

Ин тарзи муқоисаи касрҳоро, маҳсусан дар он ҳолатҳо истифода бурдан мумкин аст, ки агар сурат ё маҳрачи касрҳои муқоисашавандаро як хел кардан душвор бошад.

Масъалаи 1. Коргар рӯзи якум $\frac{2}{5}$ ҳиссаи корро ичро карда, рӯзи дуюм назар ба рӯзи якум $\frac{1}{10}$ ҳисса камтар кор кард. Ёбед, ки чӣ қадар кор ба рӯзҳои дигар мононда шуд.

Ҳал. Муайян мекунем, ки коргар дар рӯзи дуюм кадом ҳиссаи ҳамаи корро ичро кард. Бо ин мақсад аз $\frac{2}{5}$ касри $\frac{1}{10}$ ро тарҳ мекунем: Коргар дар ду рӯз

кадом ҳиссаи корро ичро кард? $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ Моне ҳамаи кор гуфта як воҳиди томро мефаҳмем. Бинобар ин барои ба саволи масъала ҷавоб додан, аз 1 касри $\frac{7}{10}$ -ро тарҳ мекунем: $1 - \frac{7}{10} = \frac{10}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$.

Ҷавоб: $\frac{3}{10}$ ҳиссаи тамоми супориш.

Масъалаи 2. Дар як ҳалтacha $\frac{1}{4}$ кг ва дар ҳалтachaи дигар $\frac{1}{5}$ кг қанд ҳаст. Ба ҳалтachaи сеюм чӣ қадар қанд андохтан лозим аст, ки дар се ҳалтacha 1 кг қанд ҳосил шавад?

Ха л. Меёбем, ки дар халтachaҳои якуму дуюм чӣ қадар ҳанд ҳаст?

$\frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{5}{20} + \frac{4}{20} = \frac{9}{20}$ (кг). Барои ба саволи масъала ҷавоб додан аз адади 1 қасри $\frac{9}{20}$ -ро тарҳ мекунем: $1 - \frac{9}{20} = \frac{20}{20} - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$.

Ҷавоб: $\frac{11}{20}$ кг.

Масъалаи 3. Ҳавз ба воситай як қубур дар 2 соат пур мешавад. Дар поёни ҳавз қубуре ҳаст, ки ба воситай он ҳамаи оби ҳавзи пур аз об дар 3 соат берун мебарояд. Агар ҳарду қубурро дар як вақт кушоем, ҳавз дар ҷанд вақт аз об пур мешавад?

Ха л. Ба мо маълум нест, ки дар ҳавз чӣ қадар об мегунҷад. Бинобар ин, ҳавзи пуробро 1 ҳиссаи том мегӯем. Агар ҳавз дар 2 соат пур шавад, пас дар 1 соат ними ҳавз, яъне $\frac{1}{2}$ ҳиссаи он пур мешавад. Агар ҳавзи пур аз об дар 3 соат холӣ шавад, пас дар 1 соат сеяки ҳавз яъне $\frac{1}{3}$ ҳиссаи он холӣ мешавад. Ҳамин тариқ, агар ҳарду қубурро кушода монем, дар 1 соат қадом ҳиссаи ҳавз пур мешавад?

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$, яъне дар 1 соат $\frac{1}{6}$ ҳиссаи ҳавз пур мешавад.

Ҳамин тавр, агар дар 1 соат шашяки ҳавз пур шавад, пас тамоми ҳавз дар 6 соат аз об пур мешавад.

Амали тарҳро иҷро қунед:

а) $\frac{7}{12} - \frac{4}{9}$; б) $\frac{9}{16} - \frac{5}{12}$; в) $\frac{11}{15} - \frac{1}{2}$; г) $\frac{6}{7} - \frac{8}{11} + \frac{1}{7}$;

ғ) $\frac{13}{20} - \frac{7}{30}$; д) $\frac{23}{36} - \frac{7}{27}$; е) $\frac{11}{18} - \frac{2}{9}$; ё) $\frac{11}{12} - \frac{5}{7} + \frac{1}{12}$;

ж) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$; з) $\frac{11}{16} - \frac{1}{4}$; и) $\frac{7}{15} - \frac{2}{5}$; ѹ) $\frac{4}{5} - \frac{4}{15} + \frac{1}{5}$.

154. Фарқи ададҳои омехтаро ёбед:

а) $3\frac{7}{8} - 2\frac{1}{8}$; б) $5\frac{25}{30} - 3\frac{15}{30}$; в) $8\frac{45}{69} - 6\frac{31}{69}$; г) $15\frac{13}{15} - \frac{4}{9}$;

$$\text{ф)} \frac{7}{12} - \frac{4}{9}; \quad \text{д)} \frac{9}{16} - \frac{5}{12}; \quad \text{е)} \frac{11}{15} - \frac{1}{2}; \quad \text{ё)} \frac{6}{7} - \frac{8}{11} + \frac{1}{7}.$$

155.Хисоб кунед

$$\text{а)} 5\frac{5}{6} - 4\frac{3}{8}; \quad \text{б)} 8\frac{1}{3} - 5\frac{3}{4}; \quad \text{в)} 12\frac{3}{4} - 10\frac{11}{4};$$

$$\text{г)} 9\frac{3}{7} - 5\frac{2}{3}; \quad \text{ф)} 3\frac{5}{8} - 2\frac{73}{84}; \quad \text{д)} 1\frac{8}{9} - 1\frac{63}{72}.$$

156.Фарқи байни ададҳои бутун ва касриро ёбед:

$$\text{а)} 1 - \frac{1}{5}; \text{б)} 1 - \frac{3}{4}; \quad \text{в)} 1 - \frac{6}{7}; \quad \text{г)} 1 - \frac{12}{17};$$

$$\text{ф)} 2 - \frac{5}{8}; \text{д)} 3 - \frac{11}{12}; \quad \text{е)} 5 - \frac{7}{9}; \quad \text{ё)} 7 - \frac{1}{61}.$$

157.Кадоме аз касрҳои додашуда калон аст ва чӣ қадар?

$$\text{а)} \frac{1}{3} \text{ ва } \frac{1}{4}; \quad \text{б)} \frac{1}{2} \text{ ва } \frac{3}{4}; \quad \text{в)} \frac{4}{5} \text{ ва } \frac{3}{4}; \quad \text{г)} \frac{3}{8} \text{ ва } \frac{5}{7}.$$

158.Қимати ифодаро хисоб кунед:

$$\text{а)} 2 - 1\frac{3}{4} + 1\frac{3}{4}; \quad \text{б)} 3 - (\frac{2}{3} - \frac{1}{3});$$

$$\text{в)} 5 - (2\frac{4}{9} - \frac{5}{9}). \quad \text{г)} 1\frac{1}{2} + \frac{4}{5} - \frac{7}{8};$$

$$\text{ғ)} 8 - (1\frac{2}{3} + \frac{1}{3}); \quad \text{д)} 3\frac{1}{3} - 2\frac{2}{5} - \frac{17}{20}.$$

159.Аз ададҳои $1\frac{5}{6}$ ва $1\frac{4}{5}$ кадомаш хурд аст?

160.Ададеро ёбед, ки он аз адади $\frac{8}{9}$ ба бузургии $\frac{5}{6}$ хурд бошад.

161.Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} x + 2\frac{3}{4} = 4\frac{5}{6}; \quad \text{б)} x + \frac{7}{13} = 1\frac{11}{26}.$$

162.Номаълуми x -ро ёбед:

$$\text{а)} 16\frac{3}{22} + x = 18\frac{8}{33}; \quad \text{б)} 23\frac{7}{8} + x = 26\frac{19}{27}.$$

163.Агар аз як ҷамъшаванда $\frac{5}{6}$ -ро ва аз ҷамъшавандай дигар $\frac{4}{5}$ -ро тарҳ кунем, сумма чӣ гуна тағиир меёбад?

164.Агар аз тарҳшаванда адади $12\frac{3}{4}$ -ро тарҳ кунем ва ба тарҳкунанда адади $8\frac{2}{3}$ -ро ҷамъ кунем, фарқ чӣ гуна тағиир меёбад?

165.Агар аз адади додашуда адади $4\frac{6}{7}$ -ро тарх кунем, он гоҳ ададе ҳосил мешавад, ки он аз адади $1\frac{5}{28}$ ба бузургии $2\frac{3}{4}$ воҳид зиёд аст. Ин ададро ёбед.

166.Қитъай заминро як трактор дар 6 соат ва трактори дуюм дар 9 соат шудгор меқунад. Трактори якум дар 4 соат қитъай зиёдтарро шудгор меқунад ё трактори дуюм дар 5 соат?

167.Қимати ифодаи a - $2\frac{1}{4}$ -ро ҳисоб қунед, ки агар қимати a маълум бошад: а) $a = 4\frac{1}{4}$; б) $a = 3\frac{1}{8}$; в) $a = 2\frac{1}{2}$.

168.Агар ба тарҳшаванда адади $17\frac{3}{4}$ -ро ва ба тарҳкунанда адади $3\frac{1}{16}$ -ро чамъ қунем, фарқ чӣ қадар тағайир меёбад?

169.Қитъай заминро як трактор дар 6 соат ва трактори дуюм дар 9 соат шудгор карда метавонад. Агар ҳарду трактор 3 соат кор қунанд, қадом қисми замин шудгор нашуда мемонад?

170.Периметри росткунча ба 12 м ва бараш ба $2\frac{1}{4}$ м баробар мебошанд. Дарозии росткунчаро ёбед.

171.Як тарафи секунча ба $5\frac{2}{5}$ м баробар аст. Тарафи дуюм назар ба тарафи якум $1\frac{1}{10}$ м кӯтоҳ ва тарафи сеюм назар ба тарафи дуюм $1\frac{1}{20}$ м кӯтоҳтар аст. Периметри секунчаро ёбед.

172.Агар аз сурат ва маҳрачи касри $\frac{11}{13}$ адади 5-ро тарҳ қунем, он гоҳ фарқи байни касрҳои аввалаю охирин ба чӣ баробар мешавад?

174.Агар ба сурат ва маҳрачи касри $\frac{12}{23}$ адади 2-ро чамъ қунем, он гоҳ касри ҳосилшуда аз касри аввала чӣ қадар зиёд мешавад?

175.Хонандае рўзи якум $\frac{1}{9}$ ҳиссаи китобро, рўзи дуюм $\frac{2}{9}$ ҳисса ва рўзи сеюм $\frac{11}{36}$ ҳиссаи китобро хонд. Муайян кунед, ки чӣ қадар ҳиссаи китоб нахонда монд?

176.Периметри секунча ба 45 м баробар аст. Як тарафаш $12\frac{3}{4}$ м ва тарафи дигарааш $14\frac{4}{5}$ м дарозӣ доранд. Дарозии тарафи сеюми секунча чанд метр аст?

177. Амалҳоро ичро намоед:

$$\text{а)} \left(5\frac{3}{7} - 3\frac{2}{5}\right) + \left(3 - 1\frac{17}{35}\right) - \left(4\frac{12}{15} - 3\frac{19}{105}\right);$$

$$\text{б)} \left(7\frac{7}{9} - 5\frac{1}{3}\right) - \left(2 - 1\frac{5}{6}\right) + \left(9\frac{19}{36} - 3\frac{11}{12}\right).$$

178. Тайёраи Бойнг-777 масофаи байни Москав ва Владивостокро дар $11\frac{7}{20}$ соат, масофаи байни Москав ва Иркутскро дар $6\frac{1}{4}$ соат тай кард. Вақти аз Москав то Владивосток сарфшуда назар ба вақти аз Москав то Иркутск сарфшуда чӣ қадар зиёд аст?

179.Суммаи ду адад ба 1 баробар аст. Агар яке аз чамъшавандо $\frac{3}{4}$ бошад, чамъшаванди дуюмро ёбед.

180.Агар тарҳшаванд ба 3 ва тарҳкунанда ба $1\frac{4}{5}$ баробар бошанд, фарқ ба чанд баробар мешавад?

181.Касри $\frac{2}{3}$ дар байни қадом касрҳои пайдарпайи маҳраҷашон 3 ҷойгир аст?

182.Массаи як литр керосин $\frac{4}{5}$ кг ва массаи 1 литр бензин $\frac{7}{10}$ кг мебошанд. Керосин назар ба бензин чӣ қадар вазнинтар аст?

183.Ададҳои $247\frac{1}{2}$ ва $204\frac{2}{5}$ дода шудаанд. Адади $198\frac{3}{4}$ аз суммаи ду адади аввала чӣ қадар хурд аст?

184.Барои тайёр кардани мучассамаи массааш $22\frac{1}{2}$ кг як миқдор қалъагӣ, $18\frac{9}{10}$ кг мис ва $2\frac{19}{40}$ кг руҳро гудохтанд. Миқдори қалъагӣ чӣ қадар буд?

185.Агар ба сурат ва маҳрачи касри $\frac{19}{31}$ адади 17 ҷамъ карда шавад, каср зиёд мешавад ё кам?

186.Инсон ба ҳисоби миёна ҳар 1 сония $1\frac{1}{9}$ м ҳаракат мекунад. Қабӯтар назар ба фароштурук дар ҳар 1 сония $3\frac{1}{3}$ м тезтар парвоз мекунад. Агар қабӯтар назар ба инсон дар ҳар 1 сония $22\frac{2}{3}$ м зиёд масофа тай карда бошад, суръати ҳаракати фароштурукро ёбед.

187.Агар ман ба адади фикркардаам фарқи ададҳои $19\frac{5}{42}$ ва $10\frac{22}{35}$ -ро ҷамъ кунам, адади $16\frac{1}{2}$ ҳосил мешавад. Ман кадом ададро фикр кардаам?

188.Амали ҷамъро ичро накарда, қимати суммаи $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$ -ро бо воҳид мӯқоиса кунед.

Нишиод. Азбаски $\frac{3}{4}$ аз ним зиёд аст, агар онро ба $\frac{1}{2}$ ҷамъ кунем, натиҷа аз 1 калон мешавад.

2.7. Ҳубобиҳати ҳосиятҳои ҷамъу тарҳ бо ададҳои касрӣ

Ҳамаи қонунҳо ва ҳосиятҳои амалҳои ҷамъу тарҳи ададҳои натуралий барои ададҳои касрӣ ҳам мувофиқанд. Истифодаи ин қонунҳо ва ҳосиятҳо бисёр ҳисобкуниҳоро осон мегардонад.

Масъала. Одам ба ҳисоби миёна ҳар 1 сония $1\frac{1}{9}$ м ҳаракат мекунад; фароштурук дар ҳар 1 сония назар ба одам $22\frac{2}{3}$ м зиёд, қабӯтар назар ба фароштурук дар ҳар 1 сония $3\frac{1}{3}$ м зиёдтар парвоз мекунад; мошини сабукрав дар ҳар 1 сония назар ба қабӯтар $7\frac{1}{6}$ м зиёдтар роҳро тай мекунад. Суръати мошини сабукрав дар 1 сония чӣ қадар аст?

Ҳол. Суръати фароштурук дар ҳар 1 сония ба $(1\frac{1}{9} + 22\frac{2}{3})$ мбаробар аст. Суръати қабӯтар дар ҳар 1 сония ба $(1\frac{1}{9} + 22\frac{2}{3})$ м $+ 3\frac{1}{3}$ м $= (1\frac{1}{9} + 22\frac{2}{3} + 3\frac{1}{3})$ м ва суръати мошин дар ҳар 1

сония ба $(1 \frac{1}{9} + 22 \frac{2}{3} + 3 \frac{1}{3} + 7 \frac{1}{6})$ м баробар аст. Қимати дохили қавси охиринро ҳисоб мекунем: $1 \frac{1}{9} + 22 \frac{2}{3} + 3 \frac{1}{3} + 7 \frac{1}{6} = (22 \frac{2}{3} + 3 \frac{1}{3}) + (1 \frac{1}{9} + 7 \frac{1}{6}) = 26 + 8 \frac{5}{18} = 34 \frac{5}{18}$.

Янье мошини сабукрав дар ҳар 1 сония $34 \frac{5}{18}$ м роҳро тай мекардааст.

$$\text{Мисоли 1. } 3 \frac{1}{4} + 2 \frac{5}{9} + 1 \frac{7}{12} + 4 \frac{4}{9} + 5 \frac{3}{4} + 8 \frac{5}{12} = (3 \frac{1}{4} + 5 \frac{3}{4}) + (2 \frac{5}{9} + 4 \frac{4}{9}) + (1 \frac{7}{12} + 8 \frac{5}{12}) = 9 + 7 + 10 = 26.$$

$$\text{Мисоли 2. } 21 \frac{3}{7} - (9 \frac{7}{18} - 4 \frac{4}{7}) - \frac{11}{18} = 21 \frac{3}{7} - 9 \frac{7}{18} + 4 \frac{4}{7} - \frac{11}{18} = (21 \frac{3}{7} + 4 \frac{4}{7}) - (9 \frac{7}{18} + \frac{11}{18}) = 26 - 10 = 16.$$

189. Бо истифодаи қонунҳо ва хосиятҳои амалҳои ҷамъу тарҳ қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $35 \frac{19}{27} + 14 \frac{8}{11} - 33 \frac{19}{27} - 12 \frac{43}{66}$;

б) $35 \frac{19}{27} - 14 \frac{8}{11} + 33 \frac{19}{27} - 16 \frac{43}{66}$;

в) $42 \frac{9}{13} - (32 \frac{7}{17} + 41 \frac{5}{13}) + 35 \frac{22}{51}$;

г) $(42 \frac{9}{13} - 35 \frac{22}{51}) + (41 \frac{4}{13} - 32 \frac{7}{17})$.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатмӣ)

1. Қимати ифодаш аз қасри даҳӣ тартибёфтари ёфта метавонам.

1). Қимати ифодаро ёбед:

$9,18 : (10,56 - 1,56) + 0,725$.

- A) 1,745; B) 2,840; C) 1,802.

2). Амалҳоро ичро кунед:

$(3,4:1,7 + 0,57:1,9) \cdot 4,9 + 0,0825:2,75$. A) 9,8;

- B) 10,7; C) 11,3.

2. Масъаларо дӯир ба протсент ҳал карда метавонам.

Аз шир 10 % творог истехсол мешавад. Аз 32,8 кг шир чӣ қадар творог истехсол мешавад?

- A) 3 кг 280 г; B) 3 кг 28 г; C) 328 г.

3. Касрро ихтисор карда метавонам.

Касри $\frac{1155}{330}$ – ро ихтисор кунед.

- A) 17,5; B) 11,5; C) 3,5.

4. Касрхоро мүқоиса карда метавонам.

Касрхоро мүқоиса кунед:

$$M = \frac{45}{99}; \quad H = \frac{4545}{9999}.$$

- A) $M > H$; B) $M < H$; C) $M = H$.

5. Қоидажоу чамъу тарҳи касрхои одиро медонам ва бо онҳо амалҳои чамъу тарҳро анҷом дода метавонам.

Агар аз сурат ва аз маҳрачи касри $\frac{13}{15}$ адади 10 – ро тарҳ кунем, фарқи байни касрҳои аввала ва охирин ба чанд баробар мешавад?

- A) $\frac{4}{15}$; B) $\frac{1}{15}$; C) $\frac{7}{15}$.

6. Ҳиссаҳои ададро ёфта метавонам ва бо онҳо амалхоро ичро карда метавонам.

Массаи 1 л бензин $\frac{4}{10}$ кг ва массаи 1 л керосин $\frac{7}{5}$ кг аст.

Массаи бензин кадом ҳиссаи массаи керосинро ташкил медиҳад?

- A) 0,785 кг; B) 0,875 кг; C) 0,965 кг.

7. Аз рӯи матни шарти масъала онро ҳал карда номаълуми масъаларо ёфта метавонам.

Агар ба адади фикркардаам фарқи ададҳои $13\frac{13}{14}$ ва $10\frac{3}{7}$ – ро чамъ кунам, адади $16\frac{1}{2}$ – ро ҳосил менамоям.

Ман кадом ададро фикр кардам?

- A) $2\frac{3}{7}$; B) $3\frac{1}{14}$; C) 13.

8. Формулаи периметри росткунчаро медонам ва онро дар ҳалли масъала татбиқ карда метавонам.

Бари росткунча $\frac{4}{5}$ м буда, дарозии он аз барааш $\frac{1}{5}$ м зиёдтар аст. Периметри росткунчаро ёбед.

- A) 6 м²; B) 3,6 м²; C) 5 м²;

9. Қимати ифодай аз касрхои одиң тартиб ёфтари ёфта метавонам.

Қимати ифодаро ёбед:

$$12\frac{1}{4} - \left(4\frac{5}{18} + 1\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{12}.$$

A) $6\frac{2}{3}$; B) 6,55; C) $3\frac{4}{5}$.

10. Амалҳои ҷамъу тарҳро бо касрҳои одӣ иҷро карда метавонам.

Адади $\frac{2}{11}$ -ро аз дучандай суммаи $\frac{2}{11} + \frac{1}{22}$ тарҳ кунед.

A) $\frac{2}{11}$; B) $\frac{1}{22}$; C) $\frac{3}{11}$.

11. Каср аз адади додашиударо ёфта метавонам.

Дар литсей 468 нафар меҳонад. $\frac{2}{9}$ ҳиссаи онҳоро дуҳтарон ташкил медиҳанд. Дар литсей чанд нафар писар таҳсил дорад?

A) 288 нафар; B) 364 нафар; C) 312 нафар.

12. Муодилари одиро медонам ва онро ҳал карда метавонам.

Муодиларо ҳал кунед: $\frac{19}{20}x - 12 = 26$.

A) 40; B) 32; C) 80.

13. Ададро бо сумма ва фарқи касрҳо зарб зада метавонам.

Амалҳоро иҷро кунед: $(2\frac{1}{4} + \frac{1}{8} - 2\frac{1}{16}) \cdot 32$.

A) 8; B) 10; C) 16.

14. Тақсимкунандай умумии қалонтарини адад (ТУК)-и ададҳоро медонам ва онро ёфта метавонам. ТУК-и адади 2675 – ро ёбед.

A) 25; B) 535; C) 2675.

15. Аз рӯи касри адад ҳуди ададро ёфта метавонам. Адади 0,15 чанд фисади адади 3 -ро ташкил медиҳад?

A) 5; B) 10; C) 15.

ТЕСТИ 2

1. Қимати ифодаро ёбед:

$$8 \frac{5}{9} - (4 \frac{2}{9} + 2 \frac{1}{6} - \frac{5}{9}).$$

a) $6 \frac{5}{18}$; б) $5 \frac{5}{18}$; в) $18 \frac{5}{6}$.

2. Масъаларо ҳал кунед:

Аз шир 10 % творог истехсол мешавад. Аз 653,5 кг шир чӣ қадар творог истехсол мешавад?

a) 6,535 кг; в) 65,35 кг; с) 0,6535 кг.

3. Касрро ихтисор кунед:

$$\frac{96 \cdot 35 \cdot 110}{33 \cdot 80 \cdot 105}.$$

a) $1 \frac{1}{3}$; б) $2 \frac{2}{3}$; в) 2.

4. Касрҳоро бо ҳам муқоиса кунед:

$$A = \frac{55}{99} \quad \text{ва} \quad B = \frac{555}{999}.$$

a) $A > B$; б) $A = B$; в) $A < B$.

5. Аз сурат ва аз маҳрачи касри $\frac{16}{21}$ адади 7-ро тарҳ карданд. Фарқи байни касрҳои аввала ва ҳосилшударо ёбед.

a) $\frac{6}{42}$; б) $\frac{7}{42}$; в) $\frac{5}{42}$.

6. Агар ман ба фарқи ададҳои фикркардаам ва $2 \frac{1}{4}$ адади 6-ро ҷамъ кунам, $4 \frac{3}{4}$ ҳосил мекунам.

Адади фикркардаам ҷанд аст?

a) -1; б) 1; в) $\frac{1}{4}$.

7. Бари роскунча $\frac{5}{8}$ м буда, дарозиаш назар ба он $1 \frac{2}{5}$ м зиёдтар аст. Периметри росткунчаро ёбед.

a) $3 \frac{1}{40}$; б) $1 \frac{25}{40}$; в) $2 \frac{13}{20}$.

8. Қимати ифодаро ёбед:

$8 \frac{1}{12} - 3 \frac{4}{15} - 1 \frac{7}{30}$. а) $4 \frac{1}{60}$; б) $2 \frac{5}{12}$; в) $3 \frac{7}{12}$.

9. Дар мактаб 1960 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. $\frac{5}{7}$ ҳиссаи ин шумораро писарон ташкил медиҳанд.

Дар мактаб чанд нафар дұхтарон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд?

- а) 560; б) 650; в) 392.

10. Муодиларо ҳал кунед:

$$\frac{19}{20}x - 18 = 39. \quad \text{а) } 60; \quad \text{б) } -60; \quad \text{в) } 2\frac{1}{20}.$$

11. Адади 0,45 чанд фоизи адади 9-ро ташкил медиҳад?

- а) 15; б) 5; в) 0,5.

12. Амалқоро бо ададҳои омехта ичро кунед:

$$(18\frac{7}{12} + 3\frac{1}{5}) - 7\frac{5}{12}. \quad \text{а) } 21\frac{5}{6}; \quad \text{б) } 11\frac{14}{30}; \quad \text{в) } 14\frac{11}{30}.$$

КОРИ САНЧИШИИ 2.1

ВАРИАНТИ А

1. Касрхоро ихтисор кунед: $\frac{14}{24}; \frac{18}{27}; \frac{13}{52}; \frac{15}{75}; \frac{19}{57}$.

2. Касрхоро бо ҳам муқоиса намоед:

$$1) \frac{14}{22} \text{ ва } \frac{3}{4}; \quad 2) \frac{7}{15} \text{ ва } \frac{5}{10}; \quad 3) \frac{4}{11} \text{ ва } \frac{5}{13}.$$

3. Ҳисоб кунед:

$$\begin{array}{llll} 1) \frac{4}{7} + \frac{3}{5}; & 2) \frac{5}{6} + \frac{9}{20}; & 3) \frac{13}{15} + \frac{5}{9}; & 4) \frac{9}{16} - \frac{3}{8}; \\ 5) 5\frac{7}{8} - 3\frac{5}{6}; & 6) 4\frac{4}{7} - 2\frac{1}{4}; & 7) 4 - \frac{4}{5}; & 8) 6 - 4\frac{13}{19}. \end{array}$$

2. Фурӯшанда рӯзи якум $4\frac{10}{24}$ сентнер, вале рӯзи дуюм назар ба рӯзи якум $1\frac{7}{12}$ сентнер камтар себ фурӯхт. Ў дар ин ду рӯз ҳамагӣ чанд сентнер себ фурӯхт?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 10\frac{11}{24} - x = 6\frac{7}{16}; \quad 2) 3\frac{7}{24} - x = 1\frac{7}{16}; \quad 3) (\frac{5}{6} + x) - \frac{2}{3} = \frac{13}{18}.$$

6. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а) } (\frac{7}{9} - \frac{2}{3}) + (3 - 1\frac{11}{14}); \quad \text{б) } 8\frac{8}{15} - (3\frac{7}{30} + 2\frac{11}{12}).$$

7. Рӯзи аввал $\frac{4}{8}$ ҳиссаи роҳи муқарраргардида, рӯзи $\frac{8}{15}$ ҳиссаи он ва рӯзи сеюм қисми бокимондаи роҳ мумфарш карда шуд. Рӯзи сеюм кадом ҳиссаи роҳ мумфарш карда шуд?

ВАРИАНТИ Б

1.Касрҳоро ихтисор кунед:

$$\frac{13}{26}, \frac{15}{30}, \frac{24}{72}, \frac{15}{90}, \frac{18}{108}.$$

2.Касрҳоро бо ҳам муқоиса намоед:

$$1) \frac{12}{15} \text{ ва } \frac{13}{14}; \quad 2) \frac{8}{15} \text{ ва } \frac{5}{12}; \quad 3) \frac{7}{11} \text{ ва } \frac{4}{13}.$$

3. Ҳисоб кунед:

$$1) \frac{5}{7} + \frac{3}{5}; \quad 2) \frac{5}{6} - \frac{9}{12}; \quad 3) \frac{15}{16} + \frac{5}{8}; \quad 4) \frac{9}{16} - \frac{1}{8}; \\ 5) 5\frac{3}{8} - 3\frac{1}{6}; \quad 6) 4\frac{5}{7} - 2\frac{3}{4}; \quad 7) 4 - \frac{3}{5}; \quad 8) 6 - 4\frac{3}{11}.$$

4.Фурӯшанда рӯзи якум $6\frac{13}{24}$ сентнер, вале рӯзи дуюм назар ба рӯзи якум $3\frac{5}{12}$ сентнер камтар себ фурӯхт. Ў дар ин ду рӯз ҳамагӣ чанд сентнер себ фурӯхт?

5.Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 10\frac{11}{24} - x = 6\frac{5}{7}; \quad 2) 3\frac{9}{24} - x = 1\frac{5}{16}; \quad 3) (\frac{5}{6} + x) - \frac{3}{4} = \frac{15}{18}.$$

6.Қимати ифодаро ёбед:

$$a) (\frac{5}{9} - \frac{1}{3}) + (3 - 1\frac{7}{14}); \quad b) 8\frac{4}{15} - (3\frac{5}{24} + 2\frac{7}{12}).$$

7.Рӯзи аввал $\frac{3}{5}$ ҳиссаи роҳи муқарраргардида, рӯзи дуюм $\frac{7}{15}$ ҳиссаи он ва рӯзи сеюм қисми боқимондаи роҳ мумфарш карда шуд. Рӯзи сеюм кадом ҳиссаи роҳ мумфарш карда шуд?

БОБИ ІІ. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ КАСРҲОИ ОДӢ

3.1. Зарби каср ба адади бутун


Зарби каср ба адади бутунро ҳамчун зарби адади бутун ба адади бутун, яъне ҳамчун чамъ кардани чамъшавандаҳои якхела фаҳмидан мумкин.

Масалан, зарб кардани касри $\frac{3}{4}$ ба адади 5 талаб карда шудааст. Он гоҳ $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3+3+3+3+3}{4} = \frac{15}{4}$, яъне $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{15}{4}$ мешавад.

Аммо, $15 = 3 \cdot 5$ аст, бинобар ин $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3 \cdot 5}{4}$ (1) мешавад.

Ҳамин тариқ, *барои касрро ба адади бутун зарб кардан кифоя аст, ки сурати каср ба ҳамон адади бутун зарб карда шуда, маҳрачаши бетагайир монад.*

Ҳамин корро бо расм ҳам нишон додан мумкин аст. Дар нури ададии ОА 4 катаки дафтарро ба сифати 1 воҳид қабул мекунем, он гоҳ касри $\frac{3}{4}$ дар охири катаки сеюм қайд мешавад. Пас 3 катакро 5 маротиба пай дар пай мегузорем ва мебинем, ки аз ибтидои нури ададӣ 15 катак дур рафтаем (расми 5). Ин адади $\frac{15}{4}$ -ро нишон медиҳад.



Расми 5


Пас, $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3 \cdot 5}{4}$ будааст.

Баръакс, дар ҳолати зарб кардани адади бутун ба каср монгушта наметавонем, ки адади бутунро ба каср чанд маротиба чамъ мекунем. Аз ҳамин сабаб ин мавзӯъро низ бо ёрии расм баён мекунем. Бигзор зарб кардани адади 5 ба касри $\frac{3}{4}$ талаб карда шудааст, яъне $5 \cdot \frac{3}{4}$.

Дар нури ададӣ 4 катаки дафтарро ба сифати 1 воҳид қабул мекунем, он гоҳ адади 5 дар охири катаки 20-ум қайд мешавад. Яъне, дарозии порчай монандои 20-то катаки дафтар

иборат будааст. Акнун, вазифаи мо ёфтани $\frac{3}{4}$ ҳиссаи ҳамин 20 катак аст. 20 катакро ба 4 тақсим мекунем, 5 катак мебарояд. 5 катакро дар нури ададӣ 3 маротиба пайдарпай мегузорем. Вай 15 катак мешаваду адади $\frac{15}{4}$ -ро нишон медиҳад (расми 6).

$$\text{Пас, } 5 \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{4} \text{ ёки } \frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3 \cdot 5}{4} \quad (2)$$



Расми 6

Тарафҳои рости баробариҳои (1) ва (2) ба якдигар баробаранд. Бинобар ин тарафҳои чапашон низ баробар мешаванд, яъне

$$\frac{3}{4} \cdot 5 = 5 \cdot \frac{3}{4}. \quad (3)$$

Пас, қонуни ҷойивазқуни зарби ададҳои бутун барои зарби каср ба адади бутун ва барои зарби адади бутун ба каср ҳам раво будааст, яъне *аз иваз шудани ҷойи зарбшавандадо ҳосили зарб дигар намешавад.*

Мисоли 1. $\frac{4}{15} \cdot 45 = \frac{4 \cdot 45}{15} = 4 \cdot 3 = 12.$

Мисоли 2. $16 \cdot \frac{5}{8} = \frac{16 \cdot 5}{8} = \frac{80}{8} = 10.$

Мисоли 3. Агар нархи 1 м матоъ $1\frac{3}{4}$ сомонӣ бошад, барои 14 метри он чанд пул додан лозим аст?

Барои ба ин савол ҷавоб додан $1\frac{3}{4}$ -ро ба 14

зарб мекунем: $1\frac{3}{4} \cdot 14 = \frac{7}{4} \cdot 14 = \frac{7 \cdot 7}{2} = \frac{49}{2} = 24\frac{1}{2}.$

Мисоли 4. Нархи 1 м матои ҷомабоб 5 сомонӣ аст.

$2\frac{3}{4}$ метри он чанд пул меистад?

$$5 \cdot 2\frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{11}{4} = \frac{55}{4} = 13\frac{3}{4}.$$

190. Амали зарби каср ба адади бутунро ичро намоед:

а) $\frac{2}{3} \cdot 4;$ б) $\frac{3}{10} \cdot 5;$ в) $\frac{13}{24} \cdot 36;$ г) $\frac{2}{7} \cdot 21.$

191. Зарби адади бутун ба касрро ичро намоед:

$$\text{а) } 5 \cdot \frac{3}{7}; \quad \text{б) } 7 \cdot \frac{3}{21}; \quad \text{в) } 9 \cdot \frac{1}{6}; \quad \text{г) } 12 \cdot \frac{5}{6}.$$

192. Барои пур кардани як зарф $\frac{7}{15}$ дақиқа вакт лозим аст. Барои пур кардани 6 дона чунин зарф чӣ қадар вакт сарф мешавад?

193. Барои тайёр кардани як дона қуттича писарак $\frac{4}{15}$ соат вакт сарф кард. Вай барои тайёр кардани 12-то чунин қуттича чӣ қадар вакт сарф мекунад?

194. Амали зарби $\frac{3}{7} \cdot 8$ -ро бо тарзҳои гуногун иҷро кунед.

195. Амали зарби $7 \cdot \frac{1}{4}$ -ро бо тарзҳои гуногун иҷро кунед.

196. Хочагии сахҳомӣ ба $\frac{1}{13}$ ҳиссаи замин гандум ва ба 2 маротиба зиёдтар аз он сабзавот кишт кард. Ёбед, ки ба қадом ҳиссаи замин сабзавот кишт карда шудааст?

197. Дар 12 дақиқа $\frac{4}{5}$ м роҳ асфалтпӯш карда шуд.

Дар 1 соат чӣ қадар роҳ асфалтпӯш карда мешавад?

198. Дар вакти обхезӣ сатҳи об дар ҳар як соат $\frac{1}{4}$ метрӣ баланд мебарояд. Дар 5 соати чунин обхезӣ сатҳи об чӣ қадар бардошта мешавад?

199. Дарозии росткунча ба 12 м ва бараш ба $\frac{9}{8}$ м баробар аст. Масоҳати росткунчаро ёбед.

200. Қимати ифодаҳоро ҳисоб қунед:

$$\text{а) } 11 \frac{3}{4} \text{ м} - 318 \text{ см} + 2 \frac{4}{5} \text{ м} - 9 \text{ м} 25 \text{ см};$$

$$\text{б) } \frac{3}{20} \text{ га} + 6750 \text{ м}^2 - \frac{1}{2} \text{ га} + 2740 \text{ м}^2;$$

$$\text{в) } \frac{3}{4} \text{ м}^3 - \frac{1}{2} \text{ дм}^3 - \frac{1}{8} \text{ м}^3 + 3 \frac{3}{4} \text{ см}^3;$$

$$\text{г) } \frac{5}{8} \text{ тонна} + 26 \frac{1}{5} \text{ сентнер} - 1576 \text{ килограмм.}$$


Ҳамунаи ҳаза. $\frac{1}{2}$ га $75 \text{ м}^2 - \frac{1}{4} \text{ га} = 3475 \text{ дм}^2 = \frac{1}{2} \text{ га} - \frac{1}{4} \text{ га} + 7500 \text{ дм}^2 - 3475 \text{ дм}^2 = \frac{1}{4} \text{ га} + 4025 \text{ дм}^2 = \frac{1}{4} \cdot 1\ 000\ 000 \text{ дм}^2 + 4025 \text{ дм}^2 = 250\ 000 \text{ дм}^2 + 4025 \text{ дм}^2 = 254\ 025 \text{ дм}^2.$

201. Инсон, ҳангоми ҳаракат карданаш, ба ҳисоби миёна дар ҳар сония $1\frac{1}{9}$ м роҳ рафта метавонад. Инсон дар як соат чӣ қадар роҳ рафта метавонад?

3.2. Зарби каср бо каср

Зарби касри $\frac{3}{4}$ бо адади 2 маъни онро дорад, ки касри $\frac{3}{4}$ ду маротиба зиёд карда мешавад. Зарби касри $\frac{3}{4}$ ба касри $\frac{2}{3}$ чӣ маънӣ дорад? Инро низ бо расм намоиш додан хубтар аст. Ҳосили зарби маҳраҷҳои касрҳои додашуда ба 12 баробар аст. Вобаста ба ин мо порчаи воҳидиро иборат аз 12 катаки дафтар интихоб намуда, онро ба 4 ҳиссаҳои баробар ҷудо мекунем ва 3-тои онҳоро мегирнем (расми 7).

Ин 3 ҳисса бо порчаи ОВ тасвир шудааст.



Расми 7

Азбаски ҳар як катак ба касри $\frac{1}{12}$ мувофиқ аст, бинобар ин порчаи ОВ, ки аз 9 катак иборат аст, ба $\frac{9}{12}$ ё ки $\frac{3}{4}$ мувофиқ меояд. Зарби касри $\frac{3}{4}$ ба $\frac{2}{3}$ маъни онро дорад, ки порчаи ОВ ба 3 ҳиссаи баробар ҷудо карда шуда, 2-тои онҳо гирифта шаванд, ки ин порчаи ОС мебошад. Ба порчаи ОС касри $\frac{6}{12}$ мувофиқ гузошта шудааст. Пас, ҳосили зарби $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ ба касри $\frac{6}{12}$ мувофиқ меомадааст, яъне $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$ мешудааст. Агар 6-ро чун $3 \cdot 2$ ва 12-ро чун $4 \cdot 3$ нависем, он гоҳ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 3}$ мешавад.

Дар асоси баробарии охирин гуфта метавонем, ки:
барои касрро ба каср зарб задан суратҳои онҳоро зарб карда, дар сурат ва маҳраҷҳои онҳоро зарб карда дар маҳраҷ менависем.

Мисоли 1. Касрҳои $\frac{5}{8}$ ва $\frac{4}{9}$ -ро зарб мекунем:
 $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{9} = \frac{5 \cdot 4}{8 \cdot 9}$ (ҳангоми зарб ихтисоркунӣ ҳатмист).

Мисоли 2. $\frac{5}{12} \cdot \frac{9}{10} = \frac{5 \cdot 9}{12 \cdot 10} = \frac{3}{8}$.

Мисоли 3. Касрҳои $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{7}$ ва $\frac{7}{9}$ -ро зарб мекунем:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{9} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 7}{5 \cdot 7 \cdot 9} = \frac{2}{15}.$$

Дар машқҳои 202-204 амали зарбро ичро кунед ва агар лозим ояд, касрро ихтисор кунед:

202. а) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7}$; б) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5}$; в) $\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{6}$; г) $\frac{5}{18} \cdot \frac{5}{2}$;

ф) $\frac{5}{13} \cdot \frac{4}{7}$; д) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5}$; е) $\frac{5}{19} \cdot \frac{4}{25}$; ё) $\frac{6}{7} \cdot \frac{21}{28}$.

203. а) $\frac{4}{11} \cdot \frac{5}{3}$; б) $\frac{2}{7} \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{14}{15}$; в) $\frac{3}{20} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{4}{5}$; г) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}$.
 ф) $\frac{13}{14} \cdot \frac{28}{39} \cdot \frac{3}{2}$; д) $\frac{7}{8} \cdot \frac{64}{49} \cdot \frac{7}{16} \cdot \frac{3}{4}$.

204. а) $\frac{25}{75} \cdot \frac{48}{144} \cdot \frac{216}{555}$; б) $\frac{111}{204} \cdot \frac{102}{666} \cdot \frac{6}{37}$; в) $\frac{225}{36} \cdot \frac{144}{675} \cdot \frac{125}{18}$.

205. Дарозии росткунча $\frac{4}{5}$ м ва бараш назар ба дарозиаш $\frac{1}{10}$ м кӯтоҳтар аст. Масоҳати росткунҷаро ёбед.

206. Бари росткунча аз дарозиаш $\frac{1}{4}$ м кӯтоҳтар аст. Агар бари росткунча $\frac{3}{4}$ м бошад, масоҳати росткунҷаро ёбед.

207. Қимати ифодаҳоро ёбед:

а) $(1 - \frac{4}{13}) \cdot \frac{13}{15}$; б) $\frac{4}{5} \cdot \frac{10}{21} + \frac{12}{21} \cdot \frac{1}{12}$.

208. Тарафи квадрат ба $\frac{5}{6}$ м баробар аст. Масоҳати квадратро ёбед.

3.3. Зарби агадхой омехта

Барои зарб кардани агадхой омехта, аввал онҳоро ба касрҳои нодуруст мегардонем ва баъд аз қоидай зарби касрҳо истифода мебарем.

Мисоли 1. Агадхой $3\frac{3}{4}$ ва $2\frac{2}{5}$ -ро зарб меқунем:

$$3\frac{3}{4} \cdot 2\frac{2}{5} = \frac{15}{4} \cdot \frac{12}{5} = \frac{15 \cdot 12}{4 \cdot 5} = 9$$

Мисоли 2. Қимати ифодаро ҳисоб кунед: $2\frac{4}{5} \cdot 2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}$

Аввал амали зинаи дуюмро ичро меқунем:

$$2\frac{4}{5} \cdot 2\frac{1}{2} = \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{2} = 7.$$

Акнун, амали зинаи якумро ичро меқунем:

$$7 - 1\frac{1}{4} = 7 - \frac{5}{4} = \frac{7 \cdot 4}{1 \cdot 4} - \frac{5}{4} = \frac{28 - 5}{4} = \frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$$

Мисоли 3. Қимати ифодай

$$3\frac{3}{4} \cdot 2\frac{5}{6} + 3\frac{3}{4} \cdot 7\frac{1}{6} - \text{ро ҳисоб меқунем.}$$

Аввал, қонуни ҷудошавии зарб аз рӯйи ҷамъро татбиқ меқунем

$$3\frac{3}{4} \cdot 2\frac{5}{6} + 3\frac{3}{4} \cdot 7\frac{1}{6} = 3\frac{3}{4} \cdot (2\frac{5}{6} + 7\frac{1}{6}).$$

Акнун, амали зинаи якумро ичро меқунем:

$$2\frac{5}{6} + 7\frac{1}{6} = 9\frac{5+1}{6} = 9\frac{6}{6} = 10.$$

Сипас, ҳосили зарби $3\frac{3}{4} \cdot 10$ -ро меёбем:

$$3\frac{3}{4} \cdot 10 = \frac{15}{4} \cdot 10 = \frac{15 \cdot 10}{4} = \frac{15 \cdot 5 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{75}{2} = 37\frac{1}{2}.$$

Пас, бузургии ифодай мазкур ба $37\frac{1}{2}$ баробар будааст.

Масъалаи 1. Дарахти тӯс 150 сол ва дарахти

санавбар назар ба он $2\frac{1}{3}$ маротиба зиёдтар умр

мебинад. Дарахти санавбар чанд сол умр мебинад?

Х а л. Барои ба саволи масъала чавоб додан 150-ро бо $2\frac{1}{3}$ зарб мезанем. $2\frac{1}{3} \cdot 150 = \frac{7}{3} \cdot 150 = \frac{7 \cdot 150}{3} = \frac{7 \cdot 50 \cdot 3}{3} = 350$.

Пас, дарахти санавбар 350 сол умр медидааст.

М а съ а л а и 2. Массаи 1 дм³ оҳан $7\frac{4}{5}$ кг аст. Массаи куби оҳанини тегааш $2\frac{1}{2}$ дм ба чанд килограмм баробар аст?

Х а л. $2\frac{1}{2}$ дм \cdot $2\frac{1}{2}$ дм \cdot $2\frac{1}{2}$ дм, яъне ба $2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2}$ дм³ баробар аст. Ҳамин тавр, $2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2}$ дм³ $= \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2}$ дм³ $= \frac{125}{8}$ дм³ $= \frac{125}{8} \cdot 1$ дм³ мебошад. Ба чойи 1 дм³ қимати он – адади $7\frac{4}{5}$ кг-ро гузошта чавоби ҳалли масъаларо ҳосил мекунем:

$$\frac{125}{8} \cdot 1 \text{ дм}^3 = \frac{125}{8} \cdot 7\frac{4}{5} = \frac{125}{8} \cdot \frac{39}{5} = \frac{25 \cdot 39}{8} = \frac{975}{8} = 121\frac{7}{8} (\text{дм}^3).$$

Пас, массаи куби оҳанини тегааш $2\frac{1}{2}$ дм ба $121\frac{7}{8}$ кг баробар будааст.

М а съ а л а и 3. Майдони сабзавоткорӣ росткунчашакл буда, дарозиаш $50\frac{1}{2}$ м ва бараши $38\frac{3}{4}$ м мебошад. Агар барои обёрии 1 метри квадратии майдон 24 литр об сарф шавад, барои обёрии ин майдон чӣ қадар об лозим аст?

Х а л. Масоҳати майдони сабзавоткориро ҳисоб мекунем: $50\frac{1}{2} \text{ м} \cdot 38\frac{3}{4} \text{ м} = \frac{101}{2} \cdot \frac{155}{4} \text{ м}^2 = \frac{15\,655}{8} \text{ м}^2$.

Акнун, микдори оби сарфшударо меёбем:

$$\frac{15\,655}{8} \cdot 24 = 13655 \cdot 3 = 46\,965 \text{ литр.}$$

Ҷ а в о б: 46 965 л.

209. Амали зарбро ичро қунед:

- а) $2\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$; б) $3\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$; в) $1\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$; г) $2\frac{3}{5} \cdot \frac{15}{13}$;
 ф) $3\frac{5}{6} \cdot 2\frac{5}{23}$; д) $4\frac{1}{3} \cdot 3\frac{2}{3}$; е) $1\frac{6}{7} \cdot \frac{21}{25}$; ё) $5\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$.

210. Қимати ифодаро ёбед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} 2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{2}{7} \cdot 3\frac{8}{9}; & \text{б)} 3\frac{1}{4} \cdot 2\frac{5}{8} \cdot 1\frac{1}{13}; & \text{в)} 1\frac{1}{4} \cdot 2\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13}; \\ \text{г)} 3\frac{3}{4} \cdot 1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{4}{15}; & \text{ф)} 4\frac{4}{5} \cdot 3\frac{3}{4} \cdot 2\frac{2}{3}; & \text{д)} \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot 2\frac{2}{5} \cdot 3\frac{3}{4}. \end{array}$$

211. Қимати ҳосили зарбро ҳисоб накарда муайян кунед, ки кадоме аз онҳо аз 10 хурду кадомаш аз 10 калон аст?

$$\text{а)} 10 \cdot \frac{3}{4}; \quad \text{б)} 1\frac{2}{3} \cdot 10; \quad \text{в)} \frac{8}{5} \cdot 10; \quad \text{г)} \frac{30}{29} \cdot 10.$$

212. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{9} \right); & \text{б)} 2\frac{1}{3} \cdot \left(5\frac{7}{9} - 3\frac{5}{18} \right); & \text{в)} 4\frac{3}{8} \cdot \frac{16}{37} - 1\frac{4}{5}; \\ \text{г)} 6\frac{11}{21} - 1\frac{5}{21} \cdot \frac{3}{26}; & \text{ф)} 2\frac{1}{3} - \frac{3}{5} \cdot \frac{15}{18}; & \text{д)} 3\frac{2}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{20}{24}. \end{array}$$

213. Массай 1 л шир ба $1\frac{3}{100}$ кг баробар аст. Массай $5\frac{39}{50}$ л ширро ёбед.

214. Замин дар гирди Офтоб бо суръати $29\frac{77}{100}$ км/сония ҳаракат мекунад. Замин дар гирди Офтоб дар 25 сония чӣ қадар роҳро тай мекунад?

215. Чархи осиёи обӣ дар 1 дақиқа 15 маротиба ҷарх мезанад ва дар ҳар ҷархзанӣ 25 г орд мепартояд. Ин ҷарх дар $1\frac{1}{3}$ соат ҷандид маротиба ҷарх мезанад ва дар ин муҳлат чӣ қадар гандумро орд мекунад?

216. Автомобил дар ҳар 1 дақиқа $1\frac{1}{3}$ км роҳро тай мекунад. Вай дар $5\frac{1}{4}$ соат қадом масофаро тай мекунад?

217. Амалҳои нишондодашударо иҷро кунед:

$$\begin{array}{l} \text{а)} ((3\frac{2}{5} + 1\frac{7}{10}) \cdot 1\frac{4}{51} - (2\frac{5}{24} - 1\frac{47}{48}) \cdot 3\frac{9}{13}) \cdot 2\frac{4}{11}; \\ \text{б)} (3\frac{1}{2} - 2\frac{3}{8}) \cdot 2\frac{2}{3} - (5\frac{2}{3} - 4\frac{4}{9}) \cdot \frac{6}{11}. \end{array}$$

218. Пиёдагард дар роҳи ҳамвор 2 соат бо суръати $4\frac{1}{2}$ км/соат ва дар роҳи нишеб $3\frac{1}{2}$ соат бо суръати $5\frac{1}{3}$ км/соат роҳро тай кард. Пиёдагард ҳамагӣ чӣ қадар роҳро тай кард?

219. Суммаи касрҳои $2\frac{1}{2}$ ва $1\frac{3}{4}$ -ро ба фарқи онҳо зарб кунед.

3.4. Ададҳои бо ҳам чаппа

Агар ҳосили зарби ду адад ба 1 баробар бошад, ин ададҳоро бо ҳам чаппа ё байни ҳам чаппа меноманд. Масалан, адади $\frac{2}{3}$ ба адади $\frac{3}{2}$ чаппа аст, зеро ҳосили зарби онҳо ба 1 баробар мешавад: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$.

Ҳамин тавр, адади ғайринулии a бо адади $\frac{1}{a}$ (ё адади $\frac{1}{a}$ бо адади a) чаппа мебошад, чунки $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$ мешавад.

Дар ҳамин асос, касрҳои $\frac{a}{b}$ ва $\frac{b}{a}$ байни ҳам чаппа мешаванд, зеро $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$.

Ададеро меёбем, ки бо адади $2\frac{4}{5}$ чаппа бошад. Бо ин мақсад адади омехтаи $2\frac{4}{5}$ -ро ба касри нодуруст мегардонем:

$$2\frac{4}{5} = \frac{14}{5}$$

Пас, адади бо $2\frac{4}{5}$ чаппа адади $\frac{5}{14}$ мебошад, зеро $2\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{14} = \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{14} = 1$ мешавад.

Дар мисолҳои овардашуда дидем, барои ёфтани адади чаппай касри одӣ ҷойҳои сурату маҳрачи ин касрро иваз кардан кифоя аст. Масалан, адади ба касри $\frac{4}{7}$ чаппа касри $\frac{7}{4}$ мебошад, яъне дар касри додашуда ҷойҳои сурату маҳраҷ иваз карда шудааст.

Барои ёфтани адади ба адади бутун чаппа аввал адади бутунро чун касри маҳраҷаш 1 навишта, баъд ҷойҳои сурату маҳраҷро иваз меқунем.

Адади ба 1 чаппа худи 1 мебошад, зеро $1 \cdot \frac{1}{1} = 1$ аст.

Ҳеч ягон ададро ба нол зарб карда 1 ҳосил кардан мумкин нест. Бинобар ин **адади 0 адади ба худ чаппаро надорад**. Барои ҳамаи ададҳои дигар ададҳои чаппа вуҷуд доранд.

Мисоли 1. Муодилаи $\frac{3}{7}x = 5$ -ро ҳал мекунем. Барои ин адади ба $\frac{3}{7}$ чаппаро нишон медиҳем, ки он $\frac{7}{3}$ мебошад. Ҳарду тарафи муодилаи додашударо ба $\frac{7}{3}$ зарб мезанем: $\frac{3}{7}x \cdot \frac{7}{3} = 5 \cdot \frac{7}{3}$. Аз ин ҷо, $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} \cdot x = \frac{5}{1} \cdot \frac{7}{3}$ ё ки $x = \frac{35}{3} = 11\frac{2}{3}$.

Мисоли 2. Муодилаи $\frac{2}{5}x + \frac{3}{7}x = 58$ -ро ҳал мекунем.

КУХ-и ададҳои 5 ва 7 ба 35 баробар аст. Бинобар ин зарбшавандай иловагии ҷамъшавандай якуми тарафи чапи муодилаи додашуда 7 ва аз дуюмаш 5 мебошанд. Пас, $\frac{2 \cdot 7}{5 \cdot 7}x + \frac{3 \cdot 5}{7 \cdot 5}x = 58$ ё $\frac{14}{35}x + \frac{15}{35}x = 58$ мешавад. Адади бо $\frac{29}{35}$ чаппа адади $\frac{35}{29}$ мебошад. Бинобар ин ҳарду тарафи муодилаи охиринро ба $\frac{35}{29}$ зарб мекунем:

$\frac{29}{35}x \cdot \frac{35}{29} = 58 \cdot \frac{29}{35}$, $\frac{29}{35} \cdot \frac{35}{29} \cdot x = \frac{58 \cdot 35}{29}$. Азбаски $\frac{29}{35} \cdot \frac{35}{29} = 1$ аст, бинобар ин $x = \frac{2 \cdot 29 \cdot 35}{29} = 70$ мешавад.

Мисоли 3. Адади ба 0,4 чаппаро мейёбем:

$0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. Адади ба қасри $\frac{2}{5}$ чаппа адади $\frac{5}{2}$ мебошад. Яъне,

$0,4$ бо $\frac{5}{2}$ чаппа аст. Дар ҳақиқат, $0,4 \cdot \frac{5}{2} = \frac{0,4 \cdot 5}{2} = \frac{2}{2} = 1$ аст.

220. Адади ба адади додашуда чаппаро нависед:

- а) $\frac{7}{9}$; б) $3\frac{3}{4}$; в) 6 ; г) $\frac{9}{7}$; ғ) $\frac{19}{5}$; д) $\frac{1}{4}$;
- е) $\frac{2}{2}$; ё) $\frac{1}{1}$; ж) $\frac{4}{11}$; з) $\frac{3}{1}$; и) 1 ; й) $\frac{3}{481}$.

221. Оё ададҳои зерин ба ҳамдигар чаппаанд?

- а) $\frac{3}{4}$ ва $\frac{4}{3}$; б) $\frac{5}{7}$ ва $\frac{7}{5}$; в) $\frac{2}{2}$ ва $\frac{3}{3}$; г) $\frac{1}{10}$ ва 10;
- ғ) $\frac{6}{6}$ ва $\frac{7}{7}$; д) $2\frac{3}{4}$ ва $\frac{4}{11}$; е) $\frac{25}{10}$ ва $\frac{2}{5}$; ё) $1\frac{2}{3}$ ва $1\frac{3}{2}$.

222. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} \frac{4}{5}x = 4; \quad \text{б)} \frac{2}{3}x = \frac{2}{3}; \quad \text{в)} \frac{7}{8}x = \frac{8}{7}; \quad \text{г)} \frac{7}{9}x = 1;$$

$$f) \frac{3}{10}x + 12 = 15; \quad d) \frac{8}{5}x - 6 = 4; \quad e) \frac{1}{4}x - \frac{3}{4} = \frac{4}{5}.$$

223. Номаълуми x -ро аз муодилаи зерин ёбед:

$$a) 0.4x + 5 = 21; \quad b) 1.5x - 2.5 = 1.3; \quad c) \frac{4}{5}x - 12 = 3;$$
$$d) 0.01x + 2.2 = 4; \quad e) 1\frac{1}{8}x - 0.125 = 3; \quad f) 21 - 1\frac{4}{5}x = 0.$$

Т Е С Т И 3.1

1. Дарозии росткучча 14 м буда, барашиб ба $\frac{3}{7}$ м барбар аст. Масоҳати росткунчаро ёбед.
A) 11 м²; B) 8 м²; C) 6 м²

2. Аз баробарӣ номаълумро ёбед:

$$2\frac{2}{5}x - \frac{2}{5} = 1\frac{1}{10}.$$
$$A) \frac{3}{8}; \quad B) \frac{5}{8}; \quad C) \frac{3}{5}.$$

3. Нисфи $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адад 20 аст. Ин ададро ёбед.

A) 40; B) 30; C) 50

4. Қимати ифодаро ёбед:

$$(33,56 - 18,29) \cdot (13,2 + 24,9 - 38,1).$$

A) 2,4; B) 0; C) 4,6

5. Амалҳоро ичро кунед:

$$(3,712 : (7 - 3,8)) + 1,3 \cdot (2,74 + 0,66)$$

A) 1,16; B) 1,82; C) 2,98

6. Ададҳоро зарб занед:

$$\frac{2}{2} \cdot 1\frac{1}{3} \cdot 3\frac{2}{5} : 11\frac{1}{3}.$$

A) $2\frac{1}{3}$; B) 1; C) $\frac{1}{5}$.

7. Ҳисоб кунед:

$$\left(3\frac{13}{50} - 3\frac{1}{20}\right) \cdot 3\frac{4}{7} + \frac{5}{12} \cdot 1\frac{7}{15}.$$

A) $1\frac{13}{36}$; B) $2\frac{1}{20}$; C) $3\frac{2}{15}$.

8. Қимати ифодай $1\frac{3}{5}x - \frac{3}{4}y$ -ро ёбед, агар: $x=15$ ва $y=16$ бошанд.

A) 12; B) 21; C) 28.

9. Суъати ҳаракати чиcм $3\frac{3}{4}$ км/соат аст. Бо ҳамин суръат чиcм дар $2\frac{2}{5}$ соат кадом роҳро тай мекунад?

A) $1\frac{1}{4}$ км; B) 7,5 км; C) 9 км.

10. Қимати ифодаро ёбед:

$$\left(\frac{25}{8} \cdot 6\frac{2}{5} + 17\frac{1}{2} : 12\frac{1}{4}\right) \cdot 5\frac{1}{4}.$$

A) 112,5; B) 221; C) 128,2.

11. Ифодаҳоро муқоиса кунед:

$$A = \left(3\frac{2}{9} \cdot 2\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{4}{7} + \frac{1}{2}\right) \text{ ва } B = \frac{5}{13}.$$

A) A>B; B) A<B; C) A=B.

12. Ба мағоза 600 кг биринч оварданд. Нимаи аввали рӯз $\frac{1}{4}$ ҳиссаи биринч фурӯхта шуд. Нимаи дуюми рӯз $\frac{2}{5}$ ҳиссаи биринчи боқимонда ба фурӯш рафт. Боз чанд кг биринчро фурӯхтан лозим аст?

A) 180 кг; B) 330 кг; C) 270 кг.

13. 15%-и адади 240-ро ёбед:

A) 36; B) 24; C) 32.

14. Тарафи замини квадратшакл 120 м буда, дар 65%-и сатҳи он гандум кишт карда шудааст. Дар чанд m^2 -и майдон гандум кишт карда шудааст?

A) 98 ар; B) 68 ар; C) 93,6 ар.

15. Амалҳоро ичро кунед:

$$0,75 + \left(1\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} - 0,2 \right) : \frac{2}{5}.$$

A) 0; B) 1; C) $2\frac{7}{8}$.

16. 8 нафар хонанда, ки 25%-и шуморай умумии хонандагони синфро ташкил медиҳанд, аълохонҳо мебошанд. Синф ҳамагӣ чанд нафар хонанда дорад?

A) 27; B) 32; C) 28.

КОРИ САНЧИШИИ 3.1

ВАРИАНТИ А

1. Амали зарбро ичро кунед:

1) $\frac{5}{6} \cdot \frac{18}{25}$; 2) $6\frac{3}{4} \cdot 1\frac{11}{45}$; 3) $18\frac{1}{3} \cdot 1\frac{2}{11} \cdot \frac{9}{13}$; 4) $\frac{11}{35} \cdot 20$.

2. Писарбача 28 дафттар дошт, ки $\frac{4}{7}$ ҳиссаи онҳоро дафтарҳои катакдор ташкил доданд. Ў ҳамагӣ чандто дафтари катакдор дошт?

3. Рама аз 200 сар гӯсфанду буз иборат буд. 36%-и рамаро бузҳо ташкил медоданд. Бузҳо чанд сар буданд?

4. Амалҳоро ичро кунед:

1) $(2\frac{2}{3} + \frac{5}{6}) \cdot 2\frac{8}{21}$; 2) $(2,5 + 1\frac{2}{3}) \cdot (3\frac{1}{3} - 1\frac{14}{15})$.

5. Ба мағозаи “Сабзавоту меваҳо“ 160 кг сабзавот оварданд. Карам 48%, сабзӣ 23% ва картошка қисми боқимондаи сабзавоти овардашударо ташкил доданд. Массаи картошкай овардашударо муайян кунед.

6. Сайёҳ бояд 54 км роҳ мерафт. Рӯзи аввал $\frac{4}{9}$ ҳиссаи тамоми роҳ, рӯзи дуюм $\frac{7}{8}$ ҳиссаи роҳи дар рӯзи аввал тайкардаашро тай намуд. Ў бояд боз чанд км роҳ равад?

ВАРИАНТИ Б

1. Амали зарбро ичро кунед:

2) $\frac{6}{7} \cdot \frac{21}{24}$; 2) $6\frac{2}{5} \cdot 1\frac{9}{16}$; 3) $18\frac{3}{4} \cdot 1\frac{7}{25} \cdot 1\frac{3}{4}$; 4) $\frac{15}{37} \cdot 74$.

2. Писарбача 14 дафттар дошт, ки $\frac{4}{7}$ онҳоро дафтарҳои катакдор ташкил доданд. Ў ҳамагӣ чандто дафтари катакдор дошт?

3. Рама аз 400 сар гӯсфанду буз иборат буд. 36%-и рамаро бузҳо ташкил медоданд. Бузҳо чанд сар буданд?

4. Амалхоро ичро кунед:

$$1) \left(2\frac{2}{3} - \frac{5}{6}\right) \cdot 2\frac{3}{22}; \quad 2) \left(2,5 - 1\frac{2}{3}\right) \cdot \left(3\frac{1}{3} - \frac{14}{15}\right).$$

5. Ба мағозаи “Сабзавоту меваҳо “360 кг сабзавот оварданд. Карам 48%, сабзӣ 23% ва картошқа қисми боқимондаи сабзавоти овардашударо ташкил доданд. Массаи картошкай овардашударо муайян кунед.

6. Сайёҳ бояд 65 км роҳ мерафт. Рӯзи аввал $\frac{3}{5}$ ҳиссаи тамоми роҳ, рӯзи дуюм $\frac{2}{3}$ ҳиссаи роҳи дар рӯзи аввал тайкардаашро тай намуд. Ў бояд боз чанд км роҳ равад?

3.5. Тақсими касрҳои одӣ

Агар дар касри $\frac{3}{4}$ чойҳои сурату маҳраҷро иваз намоем, касри $\frac{4}{3}$ ҳосил мешавад. Агар боз дар касри $\frac{4}{3}$ чойҳои сурату маҳраҷро иваз кунем, касри аввали $\frac{3}{4}$ -ро ҳосил мекунем. Пас, касрҳои $\frac{3}{4}$ ва $\frac{4}{3}$ бо ҳам чаппа ё *байни ҳам чаппа* мебошанд: $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$. Бо воситаи ҳарфҳо касрҳои бо ҳам чаппаро ин тавр навиштан мумкин: $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$.

Аз касрҳои байни ҳам чаппа истифода бурда, амали тақсими касрҳоро бо амали зарби касрҳо овардан мумкин аст. Бигузор ҳисоб кардани тақсими касри $\frac{3}{4}$ ба касри $\frac{5}{12}$ талаб карда шавад. Ин натиҷаи тақсимро дар шакли касри ҳоло бароямон номаълуми $\frac{a}{b}$ менависем: $\frac{3}{4} : \frac{5}{12} = \frac{a}{b}$. Азбаски тақсимшаванда ба ҳосили зарби тақсимкунанда ва натиҷаи тақсим баробар аст, навишта метавонем: $\frac{a}{b} \cdot \frac{5}{12} = \frac{3}{4}$. Ҳарду тарафи баробарии ҳосилшударо бо касри нисбат ба $\frac{5}{12}$ чаппа, яъне бо $\frac{12}{5}$ зарб мезанем. Дар натиҷа баробарии зерин ҳосил мешавад:

$(\frac{a}{b} \cdot \frac{5}{12}) \cdot \frac{12}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{5}$. Бинобар ин $\frac{a}{b} \cdot (\frac{5}{12} \cdot \frac{12}{5}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{5}$. Ё ки $a = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{5}$ мешавад. Аз ин чо қоидай тақсими касри одиро ба каси одій ҳосил кардан мумкин: **Барои тақсим кардани ягон каср ба касри дигар, касри тақсимшавандаро бо касри нисбат ба касри тақсимкунанда чаппа зарб задан лозим.**

Бо воситаи ҳарфҳо қоидай тақсими касрхоро ин тавр навиштан мумкин: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$. Акнун, тақсими касрхоро дар ҳалли мисолу масъалаҳо меомӯзем.

Фарз мекунем, ки ҳал кардани муодилаи $\frac{3}{8} \cdot x = \frac{3}{4}$ талаб карда шудааст. Мо ҳал кардани ин муодиларо медонем. Ҳар ду тарафи онро ба касри ба $\frac{3}{8}$ чаппа, яъне ба касри $\frac{8}{3}$ зарб мекунем.

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{3}{8} \cdot x = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3}. \text{ Азбаски } \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{8} = 1 \text{ аст, ҳосил мекунем:}$$

$$x = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3} = 2.$$

Мисоли 1. Касри $\frac{8}{15}$ -ро ба касри $\frac{4}{9}$ тақсим мекунем:

$$\frac{8}{15} : \frac{4}{9} = \frac{8}{15} \cdot \frac{9}{4} = \frac{8 \cdot 9}{15 \cdot 4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}.$$

Агар тақсимшаванда ё тақсимкунанда ададҳои натуралӣ бошад ё шакли адади омехта навишта шуда бошанд, барои аз қоидай тақсими касрҳо истифода бурдан лозим меояд, ки онҳоро пешакӣ дар шакли касрҳои нодуруст нависем.

$$\text{Мисоли 2. } 4 : \frac{4}{5} = \frac{4}{1} : \frac{4}{5} = \frac{4}{1} \cdot \frac{5}{4} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 4} = 5.$$

$$\text{Мисоли 3. } 3 \frac{3}{8} : 2 \frac{1}{4} = \frac{27}{8} : \frac{9}{4} = \frac{27}{8} \cdot \frac{4}{9} = \frac{27 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{3}{2} = 1 \frac{1}{2}.$$

$$\text{Мисоли 4. } 3 \frac{1}{2} : 7 = \frac{7}{2} : \frac{7}{1} = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{2}.$$

Масъала и 1. Масоҳати росткунча ба $7 \frac{2}{3} \text{ м}^2$ ва дарозиаш ба $4 \frac{1}{3} \text{ м}$ баробаранд. Бари росткунчаро меёбем.

$$4 \frac{1}{3} \cdot x = 7 \frac{2}{3}. \text{ Аз ин чо } x = 7 \frac{2}{3} : 4 \frac{1}{3} = \frac{23}{3} : \frac{13}{3} = \frac{23}{3} \cdot \frac{3}{13} = \frac{23}{13} = 1 \frac{10}{13}.$$

Хал. Ҳамин тавр, бари росткунча ба $1 \frac{10}{13}$ баробар аст.

Масъала и 2. Барои дар $\frac{5}{6}$ соат тай намудани масофаи $30 \frac{1}{2}$ км мототсиқлрон бояд бо қадом суръат ҳаракат кунад?

Хал. Суръати мототсиқлро бо x ишорат мекунем. Азбаски ҳосили зарби суръату вақти сарфшуда ба масофаи тайшуда баробар аст, бинобар ин $\frac{5}{6} \cdot x = 30 \frac{1}{2}$ мешавад.

$$\text{Аз ин чо } x = 30 \frac{1}{2} : \frac{5}{6} = \frac{61}{2} : \frac{5}{6} = \frac{61 \cdot 6}{2 \cdot 5} = \frac{183}{5} = 36 \frac{3}{5}.$$

Ҳамин тавр, суръати матлуб ба $36 \frac{3}{5}$ км/соат баробар аст.

Масъала и 3. Барои ҳосил намудани адади $1 \frac{1}{3}$ адади $2 \frac{3}{5}$ -ро ба қадом адад зарб кардан лозим аст?

Хал. Агар адади номаълумро бо x ишорат кунем, он гоҳ баробарии зерин ҳосил мешавад: $2 \frac{3}{5} \cdot x = 1 \frac{1}{3}$.

Аз ин чо x -ро меёбем:

$$x = 1 \frac{1}{3} : 2 \frac{3}{5} = \frac{4}{3} : \frac{13}{5} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{13} = \frac{20}{39}.$$

224. Тақсимиро ичро кунед:

а) $\frac{3}{4} : \frac{2}{5}$; б) $\frac{1}{4} : \frac{4}{5}$; в) $\frac{3}{11} : \frac{1}{2}$; г) $\frac{7}{9} : \frac{3}{11}$;

ф) $\frac{1}{4} : \frac{1}{2}$; д) $\frac{4}{5} : \frac{8}{9}$; е) $\frac{9}{16} : \frac{3}{8}$; ё) $\frac{5}{22} : \frac{11}{12}$;

ж) $\frac{1}{6} : \frac{1}{3}$; з) $\frac{1}{4} : \frac{1}{16}$; и) $\frac{3}{8} : \frac{5}{64}$; й) $\frac{1}{14} : \frac{1}{14}$.

225. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $3\frac{5}{6} : 4\frac{3}{5}$; б) $3\frac{2}{5} : 2\frac{4}{15}$; в) $2\frac{7}{29} : 2\frac{3}{5}$; г) $1\frac{9}{17} : 5\frac{7}{9}$;

ғ) $\frac{29}{30} : 6\frac{4}{9}$; д) $5\frac{3}{4} : 12\frac{5}{8}$; е) $15\frac{3}{4} : 2\frac{5}{8}$; ё) $12\frac{1}{4} : 2\frac{1}{3}$;

ж) $14\frac{1}{4} : 9\frac{1}{2}$; з) $3\frac{2}{7} : 4\frac{13}{14}$; и) $3\frac{3}{8} : 5\frac{1}{16}$; й) $3\frac{1}{28} : 2\frac{3}{7}$.

226. Муодиларо ҳал кунед:

а) $\frac{3}{5}x = \frac{16}{49}$; б) $\frac{3}{11}x = \frac{5}{8}$; в) $\frac{7}{9}x = \frac{14}{15}$; г) $\frac{5}{12}x = \frac{5}{8}$;

ғ) $\frac{31}{32}x = \frac{35}{48}$; д) $\frac{14}{27}x = \frac{35}{36}$; е) $\frac{68}{75}x = \frac{51}{64}$; ё) $\frac{7}{9}x = \frac{14}{17}$.

227. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $\frac{5}{23}x = 4\frac{3}{5}$; б) $2\frac{5}{5}x = 15\frac{3}{4}$; в) $5\frac{1}{6}x = 4\frac{3}{7}$;

г) $3\frac{1}{2}x = 12\frac{1}{4}$; ғ) $4\frac{3}{4}x = 3\frac{1}{2}$; д) $21\frac{5}{6}x = 10\frac{1}{13}$.

228. Адади $\frac{2}{5}$ -ро ба қадом адад зарб кунем, ки адади $\frac{4}{5}$ ҳосил шавад?

229. Адади $\frac{2}{3}$ -ро ба қадом адад зарб кардан лозим аст, ки адади $\frac{5}{6}$ ҳосил шавад?

230. Суммаи ду адад ба $6\frac{1}{3}$ баробар аст. Яке аз ададҳо назар ба дигараши $1\frac{4}{5}$ маротиба калон аст. Ин ададҳоро ёбед.

231. Фарки ду адад ба $8\frac{5}{8}$ баробар буда, яке аз он назар ба дигараши $4\frac{1}{3}$ маротиба хурд аст. Ин ададҳоро ёбед.

232. Дарозии росткунча ба 82 м ва масоҳаташ ба $20\frac{1}{2}$ ар баробар аст. Бари росткунчаро бо тарзҳои гуногун ҳисоб кунед.

233. Автомобили «Волга-Газ-24» барои тай кардани 1 км роҳ $\frac{9}{100}$ л бензин сарф мекунад. Агар барои тай кардани масофаи байни ш. Душанбе ва ш. Бохтар $8\frac{9}{100}$ л бензин харочот карда бошад, ин масофа чанд км аст?

234. Аз 1 кг лаблабу $\frac{4}{25}$ кг шакар истеҳсол мешавад. Барои ҳосил кардани $227\frac{7}{10}$ ҳазор тонна шакар чӣ қадар лаблабу лозим аст?

235. Массаи $6\frac{1}{2}$ -л бензин ба $\frac{97}{200}$ кг баробар аст. Массаи $9\frac{3}{4}$ л бензин чӣ қадар аст? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал намоед.

236. Адади $\frac{7}{29}$ -ро ба қадом адад зарб қунем, ки адади $12\frac{5}{7}$ ҳосил шавад?

237. Дарозии роҳи байни ду деҳа 44 км аст. Қосиди велосипедсавор соати 7-и пагоҳӣ аз деҳаи якум сӯйи деҳаи дуюм ба роҳ баромад. Аз деҳаи дуюм дар соати 8-у 8 дақиқаи пагоҳӣ аспакие сӯйи деҳаи якум ҳаракат карда, дар соати 10 бо велосипедсавор воҳӯрд. Агар суръати аспакӣ назар ба суръати велосипедсавор $2\frac{1}{2}$ км/соат кам бошад, суръати ҳар қадоми онҳоро ёбед.

238. Адади $\frac{3}{4}$ калон аст ё $\frac{3}{4} : \frac{2}{3}$?

239. Адади $\frac{5}{6}$ калон аст ё $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$?

240. Ҳосили тақсими ду адад ба $2\frac{1}{4}$ баробар аст. Суммаи ин ададҳо аз фарқашон чанд маротиба калон аст?

241. Як адад аз адади дигар $1\frac{8}{9}$ маротиба калон аст. Агар суммаи ин ададҳоро ба фарқашон тақсим қунем, қадом адад ҳосил мешавад?

242. Суммаи ададҳои $9\frac{7}{8}$ ва $1\frac{3}{4}$ -ро ба фарқи ададҳои $6\frac{2}{3}$ ва $5\frac{1}{3}$ тақсим карда, ҳосили тақсимро ёбед.

243. Дар харита масофаи байни ду шаҳр ба $2 \text{ см } \frac{3}{4} \text{ мм}$ баробар аст. Агар масштаби харита $M = 1:1000000$ бошад, масофаи ҳақиқии байни ин шаҳрҳоро ёбед.

244. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$(83 - (2\frac{1}{2} \cdot 7 + 12 : 5)) : ((6\frac{7}{12} + 9\frac{3}{8}) \cdot 4\frac{4}{5} - 55\frac{17}{30}) : \frac{1}{3}.$$

245. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$((1 - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{5} - \frac{1}{6}) + (\frac{1}{6} - \frac{1}{7}) + (\frac{1}{7} - \frac{1}{8})) : \frac{7}{8}.$$

246. Амалхоро ичро кунед:

$$(3\frac{1}{9} \text{ соат} + 26\frac{2}{3} \text{ дақ.}) : (3 \text{ соату } 47\frac{1}{2} \text{ дақ.} - 1\frac{1}{8} \text{ соат}).$$

247. Ду нафар хонандаи синфи 6-ум барои харидани лавозимоти таълим $8\frac{3}{4}$ сомонӣ пул доранд. Агар яке аз онҳо ба дигарааш 1 сомонӣ қарз дихад, пулаш назар ба пули рафиқаш $1\frac{1}{2}$ маротиба кам мешавад. Ҳар яке аз хонандагон чӣ қадар пул дорад? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

3.6. Тақсими адади бутун ба каср ва баръакс

Тавре пештар дидем, барои адади бутунро ба каср тақсим кардан аввал адади бутунро чун касри маҳрачаш 1 ва сураташ ҳамон адади бутун тасвир карда, давоми амалро чун тақсими каср ба каср ичро менамоем.

$$M a s a l a n, \ 1) \ 4: \frac{4}{7} = \frac{4}{1} : \frac{4}{7} = \frac{4 \cdot 7}{1 \cdot 4} = 7.$$

$$2) \ 12:3 \frac{3}{4} = \frac{12}{4} : \frac{15}{1} = \frac{12}{1} \cdot \frac{4}{15} = \frac{12 \cdot 4}{15} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{16}{5} = 3 \frac{1}{5}.$$

Барои касрро ба адади бутун тақсим кардан низ ҳамин хел рафтор менамоем:

$$\text{Масалан, 1)} \ \frac{3}{5} : 5 = \frac{3}{5} : \frac{5}{1} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{25}.$$

$$2) \ 3 \frac{5}{6} : 23 = \frac{23}{6} : \frac{23}{1} = \frac{23}{6} \cdot \frac{1}{23} = \frac{23 \cdot 1}{6 \cdot 23} = \frac{1}{6}$$

Масъалаи 1. Адади $2 \frac{7}{15}$ -ро ба кадом адад зарб

кунем, ки адади 2 ҳосил шавад?

Ҳол. Адади номаълумро бо x ишорат мекунем. x -ро ба $2 \frac{7}{15}$ зарб кунем, адади 2 ҳосил мешавад, яъне $x \cdot 2 \frac{7}{15} = 2$.

Ҳосили зарб ва яке аз зарбшавандо маълум аст. Пас, барои ёфтани зарбшавандай номаълум ҳосили зарб 2-ро ба зарбшавандай маълум, яъне $2 \frac{7}{15}$ тақсим кардан лозим.

$$x = 2 : 2 \frac{7}{15} = \frac{2}{1} : \frac{37}{15} = \frac{2}{1} \cdot \frac{15}{37} = \frac{2 \cdot 15}{37} = \frac{30}{37}.$$

Ҳамин тавр, зарбшавандай номаълум ба $\frac{30}{37}$ баробар будааст.

248. Адади бутунро ба каср тақсим кунед:

а) $2: \frac{1}{4}$; б) $4: \frac{1}{4}$; в) $5: \frac{1}{5}$; г) $12: \frac{4}{5}$;

ф) $25: \frac{5}{6}$; д) $44: \frac{4}{5}$; е) $55: \frac{5}{11}$; ё) $21: \frac{7}{8}$.

249. Касрро ба адади бутун тақсим кунед:

а) $\frac{3}{4}: 2$; б) $\frac{5}{7}: 7$; в) $\frac{5}{7}: 14$; г) $\frac{4}{11}: 11$; ф) $\frac{5}{8}: 24$;

д) $7 \frac{3}{4}: 96$; е) $\frac{7}{13}: 14$; ё) $\frac{3}{4}: 2$; ж) $\frac{31}{45}: 31$; з) $24: \frac{16}{5}$.

250.

а) $3\frac{1}{4}x = 13$; б) $8\frac{5}{6}x = 106$; в) $1\frac{1}{19}x = 200$;

г) $3\frac{1}{7}x - 5 = 8$; ф) $8\frac{5}{6}x + 6 = 112$; д) $1\frac{1}{5}x - 8 = 52$.

251. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

а) $(17\frac{1}{2} : 12\frac{1}{4} + 36 : 6\frac{2}{5} + 8\frac{39}{56}) : (10\frac{1}{2} - 5\frac{1}{4})$;

б) $((2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2}) - 1 : \frac{3}{4}) : (1 - \frac{11}{12})$.

252. Велосипедрон масофаи байни деҳаҳои А ва В-ро бо суръати $15\frac{1}{2}$ км/соат тай намуда, дар бозгашт бо роҳи дигар, ки аз роҳи аввали 1 км дарозтар буд, бо суръати $18\frac{1}{2}$ км/соат ҳаракат кард. Агар вай дар бозгашт 20 дақиқа камтар сарф карда бошад, ҳамаи роҳи тайнамудааш чанд км аст?

253. Сайёхе аз маҳалли А ба маҳалли В, ки масофаи байнашон 18 км аст, бо суръати 4 км/соат ба роҳ баромад. Пас аз $1\frac{1}{2}$ соат аз маҳалли В ба самти маҳалли А сайёҳи дигаре ба роҳ баромада, баъди $1\frac{1}{3}$ соат бо сайёҳи якум воҳӯрд. Агар онҳо дар як вақт ба роҳ мебаромаданд, баъди 2 соат вомехӯрданд. Суръати ҳар як сайёҳро ёбед. Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?

254. 90 кг себро ба се қуттӣ андохтанд. Дар қуттии якум назар ба қуттии дуюм $1\frac{1}{5}$ маротиба зиёд, дар қуттии сеюм назар ба қуттии дуюм 10 кг зиёд себ шуд. Ҳар як қуттӣ чӣ қадар себ дорад?

255. 88 адад дастгоҳро чунон тақсим карданд, ки корхонаи якум назар ба корхонаи сеюм $1\frac{2}{5}$ маротиба зиёд ва корхонаи дуюм назар ба корхонаи сеюм 20 адад зиёд дастгоҳ гирифт. Ҳар як корхона соҳиби чанд дастгоҳ шуд?

256. Дар се раф 156 нусха китоб ҳаст. Дар рафи якум назар ба рафи дуюм $1\frac{2}{3}$ маротиба зиёд ва дар рафи сеюм назар ба

рафи дуюм $1\frac{1}{3}$ маротиба зиёд китоб ҳаст. Шумораи китобҳои ҳар як рафро ҳисоб кунед.

257. Аз се қитъаи замин 124 т картошка гундоштанд. Аз қитъаи якум назар ба қитъаи сеюм $1\frac{1}{5}$ маротиба зиёд ва аз қитъаи дуюм назар ба қитъаи сеюм 20 т кам ҳосил гирифтанд. Ҳосили ҳар як қитъаи заминро ҳисоб кунед.


258. Автомобил масофаи 180 км-ро дар $2\frac{1}{2}$ соат тай кард. Суръати вай дар 1 соати аввал назар ба вақти боқимонда $1\frac{5}{16}$ маротиба зиёд буд. Суръати автомобил аввал чӣ қадар буд? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

259. Велосипедрон 1 соати аввал назар ба $1\frac{1}{2}$ соати дигар бо суръати 4 км/соат зиёд харакат кард. Агар вай дар $2\frac{1}{2}$ соат 39 км масофаро тай карда бошад, суръати охирини вай чӣ қадар буд?

260. Адади якум назар ба адади сеюм $1\frac{1}{3}$ маротиба зиёд ва адади дуюм назар ба адади сеюм $1\frac{1}{5}$ маротиба зиёд аст. Агар суммаи ин ададҳо ба $123\frac{3}{5}$ баробар бошад, ҳар кадоми онҳоро ёбед.

3.7. Ёфтани ҳиссаҳои адад

Шумо мавзӯи «Ҳиссаҳои воҳид»-ро дар синфи 5-ум хонда будед. Дар он ҷо дар бораи $\frac{1}{2}$ ҳиссаи адад, $\frac{1}{3}$ ҳиссаи адад ва ҳоказо сухан мерафт. Барои ҳиссаи ададро ёфттан мо порчаеро гирифта, онро ба 3 ҳиссаи баробар ҷудо карда, яктои онро $\frac{1}{3}$ ҳиссаи ҳамон порча мегӯем (расми 8).



Расми 8

Хар як порчай AB, BC ва CD ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи порчай AD баробар аст. Порчай AD метавонад як миқдор пул бошад, як миқдор мол бошад, як миқдор кор бошад ва гайра. Бо ҳамин сабаб он номхоро ба забон нагирифта, ба таври умумӣ, порчай AD-ро порчай воҳидӣ мегӯем. Ҳамин тариқ, порчай AB ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи воҳид, порчай AC ба $\frac{2}{3}$ ҳиссаи воҳид баробар мешавад. Барои ёфтани порчай бокимонда, яъне порчай CD, аз порчай AD порчай AC-ро тарҳ мекунем, яъне $CD = AD - AC$.

Аммо, порчай AD ба 1 ва порчай AC ба $\frac{2}{3}$ баробар аст, бинобар ин $CD = 1 - \frac{2}{3}$. Мо медонем, ки порчай CD ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи порчай воҳидӣ баробар аст. Ҳамин тавр, баробарии болоӣ намуди $\frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{3}$ -ро мегирад.

Масалан, агар ёфтани $\frac{1}{3}$ ҳиссаи 24 сомонӣ лозим бошад, он гоҳ 24 сомониро ба 3 ҳиссаи баробар чудо карда яктои онро мегирем, ки ба 8 сомонӣ баробар мешавад. Агар $\frac{2}{3}$ ҳиссаашро гирем, ба 16 сомонӣ баробар мешавад. Мо метавонистем, ки ҳамин 16 сомониро бо тарзи осон ҳосил кунем, бо ин мақсад 24-ро ба $\frac{2}{3}$ зарб мекунем:

$$24 \cdot \frac{2}{3} = \frac{24 \cdot 2}{3} = \frac{3 \cdot 8 \cdot 2}{3} = 16.$$

Агар $\frac{3}{4}$ ҳиссаи 24 сомониро ёфтани лозим бошад $\frac{3}{4}$ -ро


$$\text{ба } 24 \text{ зарб мекунем, яъне } \frac{3}{4} \cdot 24 = \frac{3 \cdot 24}{4} = \frac{3 \cdot 6 \cdot 4}{4} = 18.$$

Ҳиссаҳои ададро касри адад низ меноманд, яъне $\frac{2}{3}$ ҳиссаи 24 ё касри $\frac{2}{3}$ -и 24 мегӯянд. Ҳамин тариқ, *барои ёфтани ҳиссаҳои адад ҳамин ҳиссаҳоро ба адади додашида зарб кардан лозим аст*.

Масъалаи 1. $\frac{5}{8}$ ҳиссаи 2 км-ро мейбем.

$$\text{Ха.л. } \frac{5}{8} \cdot 2 \text{ км} = \frac{5 \cdot 2}{8} \text{ км} = \frac{5}{4} \text{ км} = \frac{5 \cdot 1000}{4} \text{ м} = 5 \cdot 250 \text{ м} = 1250 \text{ м.}$$

Дар ҳақиқат, агар 2 км-ро ба метр гардонем 2000 м мешавад, ки дар ҳолати ба 8 ҳиссаи баробар тақсим намудани он 250 м мебарояд (расми 9)




Расми 9

Масъала и 2. $\frac{3}{4}$ ҳиссаи 2 км-ро меёбем.

Хаљ. $\frac{1}{2}$ км-ро дар расм бо порчай АВ ишорат мекунем. Ин порчаро ба 4 ҳиссаи баробар ҷудо мекунем (расми 10).

Азбаски $\frac{1}{2} : 4 = \frac{1}{2} : \frac{4}{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8}$ аст, бинобар ин ҳар як тақсимоти порчай АВ ба $\frac{1}{8}$ км мувофиқ гузошта шудааст.



Расми 10

Барои ҳалли масъала аз ин тақсимот мо 3-тоашро мегирем, ки он дар расм ба $\frac{3}{8}$ км мувофиқ гузошта шудааст. Аммо $\frac{3}{8}$ ба ҳосили зарби $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$ баробар аст. Пас, барои ёфтани $\frac{3}{4}$ ҳиссаи $\frac{1}{2}$ км мо бояд $\frac{1}{2}$ -ро ба $\frac{3}{4}$ зарб кунем.

Ҳамин тавр, барои ёфтани ҳиссаи адад он ададро ба бузургии ҳиссаи нишондодашида зарб кардан кифоя аст.

Мисоли 1. $\frac{2}{7}$ ҳиссаи адади 14 ба 4 баробар аст, зоро $\frac{2}{7} \cdot 14 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 7}{7} = 4$ мебошад.

Масъала и 3. $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади 120 қалон аст ё $\frac{4}{9}$ ҳиссаи адади 225?

Хаљ. Аввал, $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади 120-ро меёбем:


$\frac{4}{5} \cdot 120 = \frac{4 \cdot 5 \cdot 24}{5} = 4 \cdot 24 = 96$. Пас аз ин $\frac{4}{9}$ хиссаи адади 225-ро хисоб мекунем: $\frac{4}{9} \cdot 225 = \frac{4 \cdot 25 \cdot 9}{9} = 100$.

Азбаски 100 > 96 аст, бинобар ин $\frac{4}{9}$ хиссаи адади 225 аз $\frac{4}{5}$ хиссаи адади 120 калон аст.

Мисоли 2. $\frac{1}{3}$ хиссаи адади $\frac{1}{2}$ -ро меёбем: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

Инро бо расм шарҳ медиҳем. Порчай воҳидиро дар шаш катаки дафтар тасвир мекунем, ки ҳар як катак ба адади $\frac{1}{6}$ меояд. Нисфи ин порчаро гирем, ба адади $\frac{1}{2}$ мувофиқ меояд (расми 11). Чӣ хеле аз расм мебинем, сеяки порчай АС порчай AD мебошад, ки дарозии он ба $\frac{1}{6}$ баробар аст. Пас,

$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ мешавад.



Расми 11

261. а) $\frac{1}{2}$ хиссаи адади 8; б) $\frac{2}{3}$ хиссаи адади 9;

в) $\frac{3}{4}$ хиссаи адади 40; г) $\frac{2}{5}$ хиссаи адади 60;

ғ) $\frac{1}{2}$ хиссаи адади 13; д) $\frac{2}{3}$ хиссаи адади 4;

е) $\frac{3}{5}$ хиссаи адади 11; ё) $\frac{5}{6}$ хиссаи адади 21-ро ёбед.

262. а) $\frac{1}{2}$ хиссаи адади $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{2}$ хиссаи адади $\frac{1}{4}$;

в) $\frac{2}{3}$ хиссаи адади $\frac{2}{3}$; г) $\frac{5}{6}$ хиссаи адади $\frac{8}{6}$;

ғ) $\frac{2}{7}$ хиссаи адади $\frac{7}{8}$; д) $\frac{13}{16}$ хиссаи адади $\frac{32}{39}$ -ро ёбед.

263. а) $\frac{5}{8}$ хиссаи адади 2048; б) $\frac{7}{9}$ хиссаи адади 1620;

в) $\frac{5}{19}$ ҳиссаи адади 3599; г) $\frac{59}{61}$ ҳиссаи адади 871-ро ёбед.

264. а) $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади $3\frac{1}{3}$; б) $\frac{5}{7}$ ҳиссаи адади $2\frac{5}{8}$;

в) $\frac{3}{14}$ ҳиссаи адади $3\frac{3}{13}$; г) $\frac{1}{5}$ ҳиссаи адади $6\frac{2}{13}$ -ро ёбед.

265. а) Агар $\frac{7}{24}$ ҳиссаи шабонарӯз гузашта бошад, ҳозир соат чанд аст? б) Агар $\frac{1}{4}$ ҳиссаи шабонарӯз гузашта бошад, ҳоло соат чанд аст? в) Агар $\frac{3}{8}$ ҳиссаи шабонарӯз гузашта бошад, ҳозир соат чанд аст? г) Агар $\frac{7}{12}$ ҳиссаи шабонарӯз гузашта бошад, ҳозир соат чанд аст?

266. Якчанд чуфт ададҳоро нависед, ки:

а) $\frac{2}{9}$ ҳиссаи яке ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи дигаре баробар бошад;

б) $\frac{2}{7}$ ҳиссаи яке ба $\frac{1}{14}$ ҳиссаи дигаре баробар бошад;

в) $\frac{4}{9}$ ҳиссаи яке ба $\frac{2}{9}$ ҳиссаи дигаре баробар бошад.

267. Хонандаи синфи 6-ум $\frac{25}{36}$ ҳиссаи китобро хонд. Агар китоб 180 сахифа дошта бошад, хонанда чанд сахифаи дигари китобро ҳоло нахондааст?

268. Муайян кунед, ки:

а) $\frac{3}{4}$ ҳиссаи адади 124 калон аст ё $\frac{5}{7}$ ҳиссаи адади 140?

б) $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади 160 калон аст ё $\frac{5}{6}$ ҳиссаи адади 162?

в) $\frac{7}{8}$ ҳиссаи адади 320 калон аст ё $\frac{8}{9}$ ҳиссаи адади 320?

269. Як сехи завод дорои 70 дастгоҳ буда, сехи дигар $\frac{6}{7}$ ҳиссаи онро дорад. Сехи дигар чандто дастгоҳ дорад?

270. Гимназия 351 нафар хонанда дорад, ки $\frac{4}{9}$ ҳиссаи он духтарон мебошанд. Дар гимназия чанд нафар писарон таълим мегиранд? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

271. Фермаи ширии хочагии наздишаҳрӣ ҳар рӯз 2000 л шир истеҳсол карда, $\frac{7}{8}$ ҳиссаи онро ба заводи шир

месупорад. Ферма шири боқимондаро дар байни аъзёнаш тақсим мекунад. Ба онҳо чӣ қадар шир мерасад?

Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

272. Устою шогирд якҷоя кор карда, 420 сомонӣ музд $\frac{3}{7}$ ҳиссаи он ба шогирд расид. Усто чанд пул кор кардааст? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

273. Аз 45500 сомоние, ки барои таъмиру харидани таҷхизоти мактаб ҷудо гардидааст, алхол $\frac{8}{13}$ ҳиссаи он сарф карда шуд. Чӣ қадари ин пул сарф нашуда мондааст? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

274. Талаба ба $\frac{5}{7}$ ҳиссаи пуле, ки ба вай додаанд, китоб харид. Агар пули ҷудокардашуда 35 сомонӣ бошад, дар дasti талаба чӣ қадар пул боқӣ монд?

275. 225 т маъдан истеҳсол карданд, ки $\frac{18}{25}$ ҳиссаи он оҳан аст. Дар ин маъдан чӣ қадар оҳан ҳаст?

276. Агар ба $\frac{5}{6}$ ҳиссаи адади номаълум 16-ро ҷамъ қунем, 76 ҳосил мешавад. $\frac{4}{9}$ ҳиссаи адади номаълумро ёбед.

277. Вақте, ки поезд $\frac{3}{8}$ ҳиссаи масофаи байни ду маҳалро гузашт, то ними роҳ боз 12 км боқӣ монд. Дарозии роҳи байни маҳалҳоро ёбед.

278. Сайёҳон дар рӯзи якум $\frac{5}{12}$ ҳиссаи роҳи пешбинишударо тай карданд. Онҳо дар рӯзи дуюм роҳеро тай карданд, ки он ба $\frac{4}{5}$ ҳиссаи роҳи дар рӯзи якум тай кардаашон баробар аст. Агар сайёҳон дар рӯзи дуюм 24 км роҳ тай карда бошанд, дарозии тамоми роҳ чӣ қадар аст?

279. Ҳаким ва Карим 21 сомонӣ маблағи пулӣ доштанд. Вақте Ҳаким $\frac{3}{4}$ ҳиссаи пулашро ва Карим $\frac{2}{3}$ ҳиссаи пулашро сарф кард, пулҳои боқимондаи онҳо баробар шуданд. Ҳар қадоми онҳо чӣ қадарӣ пул дошт?

280. Дар зарфе 1260 л об ва дар зарфи дигаре бо $\frac{3}{7}$ ҳиссаи он баробар об ҳаст. Дар зарфи дуюм чӣ қадар об ҳаст?

281. Дар соли 2005 дар Тоҷикистон 380 ҳазор тонна арзис истехсол карда шуд. Дар соли 2006 ин миқдор ба $\frac{30}{19}$ ҳисса зиёд шуд. Ёбед, ки дар соли 2006 Тоҷикистон чӣ қадар арзис истехсол кардааст?

282. $\frac{6}{7}$ ҳиссаи адади 63 аз $\frac{1}{5}$ ҳиссаи 450 чанд воҳид ва чанд маротиба хурд аст?

283. Дар соли 2015 ҳачми маблағгузорӣ ба соҳаи маорифи Тоҷикистон 280 миллиону 100 ҳазор сомониро ташкил дод. Дар соли 2016 ин миқдор $\frac{13}{200}$ маротиба афзуд. Дар соли 2016 ҳачми маблағгузорӣ ба соҳаи маориф чанд сомониро ташкил дод?

284. Дар соли 2003 ҳачми кумакпулиҳои беруна ба маорифи Тоҷикистон 8766152 долларро ташкил дод. Ин кумакпулӣ дар соли 2005 якуним маротиба афзуд. Ҳачми кумакпулӣ дар соли 2005 чӣ қадар будааст?

285. $\frac{7}{8}$ ҳиссаи аҳолии Тоҷикистонро хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва донишҷӯёни макотиби таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ ташкил медиҳанд. Муайян кунед, ки ин миқдор чанд нафар аст, ба шарте ки шуморай аҳолии Тоҷикистонро донед.

286. Яке аз зарбшавандаҳоро $\frac{1}{10}$ ҳисса зиёд ва зарбшавандай дуюмро $\frac{1}{10}$ ҳисса кам кардем. Дар натиҷа ҳосили зарб чӣ қадар тағйир ёфт?

287. Тақсимшавандаро $\frac{1}{10}$ ҳисса кам ва тақсимкунандаро $\frac{1}{10}$ ҳисса зиёд карданд. Дар натиҷа ҳосили тақсим чӣ қадар тағйир ёфт?

288. Суммаи ду адад ба 27 баробар аст. Вақте ки сеяки ҷамъшавандай якумро ба ҷоряки ҷамъшавандай дуюм илова кардем, адади 8 ҳосил шуд. Ин ададҳоро ёбед.

289. Дар гимназия 393 нафар талаба таҳсил мекунад. Писарон назар ба духтарон 57 нафар зиёданд $\frac{41}{75}$ ҳиссаи писарон ва $\frac{5}{8}$ ҳиссаи духтарон фақат бо баҳои хубу аъло меҳонанд. Хубу аълоҳонҳои гимназия чанд нафаранд?

290. Нархи матоеро, ки 35 сомонӣ арзиш дошт, ба андозаи $\frac{1}{7}$ ҳиссаи нарҳаш арzon карданд. Нархи нави маторо ёбед.

291. Аз $\frac{3}{5}$ ҳиссаи печидаи матоъ куртаҳои занона ва аз $\frac{7}{10}$ ҳиссаи матои боқимонда либосҳои бачагона дӯхтанд. Кадом ҳиссаи печидаи матоъ зиёдатӣ монд?

292. Аз печидаи сим аввал $\frac{1}{3}$ ҳиссаашро ва баъд $\frac{1}{3}$ ҳиссаи печидаи боқимондаро бурида гирифтанд. Кадом ҳиссаи печидаи сим боқӣ монд?

293. Дар ҷадвали зерин навъи матоҳо, дарозии онҳо нишон дода шудааст. Муайян кунед, ки аз қадом матоъ бештар истифода шудааст:

<i>Навъи матоъ</i>	<i>I</i>	<i>III</i>	<i>II</i>	<i>V</i>
<i>Дарозии печида, м</i>	40	65	17	35
<i>Ҳиссаи истифодашудаи печида</i>	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{7}$

3.8. Ёфтани адад аз рӯйи ҳиссаҳои он

Мо дар мавзӯи гузашта аз рӯйи адади додашуда ҳиссаҳои онро ёфта будем. Дар мисоли 1 мо $\frac{2}{3}$ ҳиссаи адади

12-ро ёфта будем, ки он ба 8 баробар шуд. Яъне $\frac{2}{3} \cdot 12 = 8$

Акнун, аз рӯйи ҳиссаҳои додашудаи адад худи ададро муайян мекунем, яъне дар он мисол ба ҷойи адади 12

номаълуми x -ро мегузорем, ки $\frac{2}{3}$ ҳиссаи он ба 8 баробар аст: $\frac{2}{3}x = 8$.

Барои ҳал кардани ин масъала порчай АВ-ро мегирим, ки дарозии он х воҳид мебошад ва онро ба 3 ҳиссаи баробар тақсим менамоем (расми 12). Мувофиқи шарти масъала дарозии 2-тои ин ҳисса ба 8 баробар аст, пас, дарозии яктояш баробари 4 мебошад. Аммо, порчай x аз 3-то чунин порча иборат аст, пас, вай ба $3 \cdot 4$, яъне ба 12 баробар мешавад.



Мо адади матлубро ёфтем, яъне, дар муодилаи $\frac{2}{3}x = 8$ номаълуми x ба 12 баробар будааст. Дар муодилаи охирин ҳосили зарб ва яке аз зарбшавандаҳо маълум аст. Пас, барои ёфтани зарбшавандаи номаълум ҳосили зарбро ба зарбшавандаи маълум тақсим мекунем. $x = 8 : \frac{2}{3} = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$

Ҳамин тариқ, барои аз рӯйи ҳиссаҳои (касри) маълум ёфтани адад қоидае ҳосил шуд, ки он чунин аст:

Барои ёфтани адад аз рӯйи қимати додашудаи касри он лозим аст, ки ин қимат ба каср тақсим карда шавад.

Масъалаи 1. Дар синф 15 нафар духтар меҳонад, ки онҳо $\frac{3}{5}$ ҳиссаи ҳамаи хонандагони синфро ташкил медиҳанд. Дар синф чанд нафар талаба ҳаст?

Хаљ. Шуморай талабагони синфро бо x ишора мекунем. Натиҷаи ҳосилшуда бо бузургии додашуда баробар мешавад:

$$\frac{3}{5} \cdot x = 15. \text{ Аз ин чо } x = 15 : \frac{3}{5} = \frac{15 \cdot 5}{5} = 25.$$

Ҳамин тариқ, дар синф 25 нафар талаба меҳонад.

Масъалаи 2. Ададеро мейбем, ки $\frac{2}{3}$ ҳиссаи он ба 24 баробар аст.

Х а л. Бигзор адади номаълум x бошад. Он гоҳ мувофиқи қоидай болой онро ба касри $\frac{2}{3}$ зарб мекунем, ки дар натиҷа ба 24 баробар мешавад:

$$\frac{2}{3}x = 24. \text{ Аз ин чо } x = 24 : \frac{2}{3} = \frac{24 \cdot 3}{2} = 36 \text{ мешавад.}$$

Ҳамин тариқ, адади матлуб 36 будааст.

Масъалаи 3. Фарши хона росткунчашакл аст.

12 м²-и онро ранг карданд, ки ин ба ҳиссай $\frac{4}{5}$ масоҳати умумии фарш баробар аст. Кадом қисми фарши хона ранг нокарда монд?

Х а л. Аввал ҳамаи масоҳати фарши хонаро бо x ишорат карда, сипас онро мейёбем:

$$\frac{4}{5}x = 12; \quad x = 12 : \frac{4}{5} = 12 \cdot \frac{5}{4} = 15,$$

яъне, масоҳати фарши хона ба 15 м² баробар будааст ва аз он

12 м²-ро тарҳ кунем қисми рангношудаи фаршро мейёбем:
 $15 - 12 = 3$ (м²)

Ча в о б: 3 м².

Мисоли 1. Агар $\frac{15}{16}$ ҳиссай адади номаълум ба 25 баробар бошад, адади номаълумро мейёбем.

$$\frac{15}{16}x = 25, \text{ аз ин чо } x = 25 : \frac{15}{16} = \frac{25 \cdot 16}{15} = \frac{5 \cdot 16}{3} = 26 \frac{2}{3}$$

Ҳамин тавр $26 \frac{2}{3} > 25$ аст.

Мисоли 2. Агар $1 \frac{1}{2}$ ҳиссай адади номаълум ба 25 баробар бошад, он ададро мейёбем.

$$1 \frac{1}{2} \cdot x = 25, \quad x = 25 : 1 \frac{1}{2} = 25 : \frac{3}{2} = \frac{25 \cdot 2}{3} = 16 \frac{2}{3}.$$

Аз ин чо $16 \frac{2}{3} < 25$ аст. Ин ду мисоли ҳалкардашуда дурустии гуфтаҳои нишон медиҳанд.

294. Номаълуми x -ро аз баробарии зерин ёбед:

$$\text{а)} \frac{3}{7}x = 18; \quad \text{б)} \frac{4}{9}x = 12; \quad \text{в)} \frac{7}{13}x = 35; \quad \text{г)} \frac{12}{23}x = 84;$$

$$\text{f)} \frac{9}{1}x = 63; \quad \text{d)} \frac{3}{7}x = 42; \quad \text{e)} \frac{5}{6}x = 95; \quad \text{ë)} \frac{5}{6}x = 55.$$

295. Дар баробарии зерин адади x ба чи баробар аст?

- a) $\frac{15}{32}x = 45$; b) $\frac{8}{13}x = 26$; в) $\frac{18}{23}x = 36$; г) $\frac{11}{25}x = 16\frac{1}{2}$;
f) $\frac{3}{16}x = 7\frac{3}{4}$; д) $\frac{15}{47}x = 5\frac{5}{8}$; e) $\frac{39}{40}x = 156$; ё) $\frac{11}{18}x = 30$.

296. Аз баробарии зерин номаълуми онро ёбед:

- a) $\frac{65}{111}x = 130$; б) $\frac{23}{43}x = \frac{46}{47}$; в) $\frac{109}{175}x = \frac{327}{350}$; г) $\frac{5}{8}x = 4\frac{7}{8}$;
f) $\frac{32}{55}x = \frac{64}{110}$; д) $\frac{5}{6}x = \frac{15}{18}$; e) $\frac{5}{18}x = \frac{5}{6}$; ё) $\frac{19}{20}x = 4\frac{1}{4}$.

297. Муодилаҳои зериро ҳал кунед:

- a) $\frac{5}{7}x + 14 = 34$; б) $\frac{4}{9}x + 17 = 25$; в) $\frac{3}{4}x + 16 = 28$;
г) $\frac{4}{5}x - 21 = 11$; f) $\frac{13}{18}x - 42 = 23$; д) $\frac{19}{29}x - 12 = 35$.

298. Агар аз $\frac{5}{6}$ ҳиссаи ададе адади 12-ро тарҳ кунем, 18 ҳосил мешавад. Он ададро ёбед.

299. Агар ба $\frac{7}{37}$ ҳиссаи ададе адади 23-ро ҷамъ кунем, 100 ҳосил мешавад. Он ададро ёбед.

300. Ададеро ёбед, ки нуҳяки он 6 бошад.

301. Ададеро ёбед, ки шашяки он 63 бошад.

302. $\frac{3}{7}$ ҳиссаи як адад ба 73 ва $\frac{13}{15}$ ҳиссаи адади дигар ба 92 баробар аст. Кадоме аз ин ададҳо қалон аст?

303. Дарозии порчаро ёбед, ки агар:

- а) $\frac{1}{2}$ ҳиссаи дарозии он ба 4 см;
б) $\frac{1}{3}$ ҳиссаи дарозии он ба 9 см;
в) $\frac{1}{4}$ ҳиссаи дарозии он ба 12 см;
г) $\frac{1}{5}$ ҳиссаи дарозии он ба 5 см;
f) $\frac{2}{3}$ ҳиссаи дарозии он ба 6 см;
д) $\frac{3}{4}$ ҳиссаи дарозии он ба 36 см;
е) $\frac{2}{5}$ ҳиссаи дарозии он ба 30 см;

е) $\frac{3}{5}$ хиссаи дарозии он ба 18 см баробар бошад.

304. Талабаи мактаби рассомӣ 48 адад расми кашидашро ба намоиш гузошт, ки ин $\frac{4}{5}$ хиссаи ҳамаи расмҳои кашидашро ташкил медод. Талаба чанд дона расм кашидааст ва чӣ қадарашро ба намоиш нагузоштааст?

305. То ба марра расидани варзишгар 300 м масофа боқӣ монд, ки ин $\frac{3}{5}$ хиссаи масофаи тайшавандаро ташкил медиҳад. Масофаи тайшаванда чӣ қадар аст ва варзишгар чӣ қадари онро тай кардааст?

306. Роҳбари хонаи маданият изҳор дошт, ки 12 адад асбоби мусиқӣ дорад ва ин $\frac{2}{3}$ хиссаи ҳамаи асбобҳои лозимаро ташкил медиҳад. Ба хонаи маданият чанд адад асбобҳои мусиқӣ лозим буд?

307. Дар синфи шашуми А 18 нафар меҳонанд, ки ин $\frac{2}{9}$ хиссаи ҳамаи хонандагони синфҳои шашуми мактабро ташкил медиҳад. Дар синфҳои шашум чанд нафар талаба меҳонад?

308. Ададеро ёбед, ки:

а) $\frac{1}{2}$ хиссаи он ба $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{3}$ хиссаи он ба $\frac{2}{3}$;

в) $\frac{2}{3}$ хиссаи он ба $1\frac{2}{3}$; г) $\frac{3}{4}$ хиссаи он ба $\frac{9}{10}$ баробар бошад.

309. Автомобил то бозистодан $\frac{3}{7}$ хиссаи ҳамаи роҳро тай кард ва то охири роҳ боз 64 км масофа боқӣ монд.

Дарозии ҳамаи роҳ чӣ қадар аст?

310. Табиб то нисфириӯзӣ $\frac{3}{5}$ хиссаи ба табобат ниёзмандонро қабул кард. 6 нафари дигар ба қабули баъди нисфириӯзӣ монданд. Муҳтоҷони табобат чанд нафар буданд?

311.Ба $\frac{2}{5}$ ҳиссаи замин картошка, ба $\frac{3}{10}$ ҳиссаи он галладона ва ба 6 гектари бөкимонда пахта кишт карданد. Масоҳати ҳамаи замин чанд аст?

312.Рӯзи якум 240 кг тармеваи ба мағоза воридшударо фурӯхтанд, ки ин ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи ҳамаи тармева рост меояд.. Рӯзи дуюм $\frac{3}{5}$ ҳиссаи тармеваи аз рӯзи якум боқимонда ба фурӯш рафт. Ёбед, ки барои рӯзи сеюм чӣ қадар тармева монд? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

313.Ба $\frac{2}{5}$ ҳиссаи замини хочагӣ гандум, ба $\frac{1}{3}$ ҳиссаи он карам коштанд. Ба қисми боқимондаи замин, ки 140 га буд, пунбадона кишт карданд. Масоҳати тамоми замини хочагӣ чӣ қадар буд?

314.Падар 42-сола аст. $\frac{2}{7}$ ҳиссаи синни падар ба $\frac{2}{3}$ ҳиссаи синни писар баробар аст. Писар чандсола аст?

315.Коргарон дар 5 соат алафи 2 га замиро даравиданд, ки ин $\frac{2}{3}$ ҳиссаи ҳамаи алафзорро ташкил медод. Масоҳати ҳамаи алафзор чанд гектар аст? Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад? Кадом аст он шарт?

316.Ададеро ёбед, ки даҳяки он ба $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади 80 баробар бошад.

317.Ададеро ёбед, ки $\frac{4}{7}$ ҳиссаи он ба $\frac{3}{7}$ ҳиссаи адади 28 баробар бошад.


318.Духтар 10-сола буда, синни ў ҳиссаи синни модарро ташкил медиҳад. Модар чандсола аст?

319.Муодилаҳоро ҳал кунед:

a) $(x-5) \cdot \frac{3}{8} = 3$; б) $(5+x) \cdot \frac{3}{8} = 3$.

320.Ададеро ёбед, ки $\frac{5}{9}$ ҳиссаи он ба 1 баробар бошад.

321. $\frac{3}{4}$ ҳиссаи як адад ба $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адади дигар баробар аст. Кадоме аз ин ададҳо калон аст. Якчанд чуфти чунин ададҳоро нишон дихед. Ҷавобатонро бо расми 13 муқоиса кунед. Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал намоед.



Расми 13

322. Коргари истоҳои барқӣ $\frac{5}{32}$ ҳиссаи моҳонаашро ба иҷорапулии хона месупорад, ки ин баробари 145 сомонӣ аст. Моҳонаи коргар чӣ қадар мебошад?

323. Гурӯҳи коргарони заминкан дар 15 рӯз $\frac{3}{5}$ ҳиссаи ҳамаи корро ба ҷо овард. Барои ба анҷом расонидани кор ба онҳо боз чанд рӯз лозим аст?

324. Яке аз ҷелонгарон $\frac{3}{5}$ ҳиссаи кор ва дигараш

қисми боқимондаи онро ба итмом расонид. Агар ҷелонгари аввал назар ба дуюмӣ 20 сомонӣ зиёд муздгирифта бошад, музди умумии кор чӣ қадар буд ва ҳар кадоми онҳо чанд пулӣ кор карданд?

325. $\frac{3}{7}$ ҳиссаи супоришро иҷро карда, коргар ба рухсатии меҳнатӣ рафт. Коргари дигар қисми боқимондаи супоришро иҷро карда, барои ин кор 980 сомонӣ муздгирифт. Ёбед, ки коргари якум барои иҷрои $\frac{3}{7}$ ҳиссаи ҳамон супориш чанд пул гирифта буд.

326. Ҳангоми хушккунӣ сабзавот $\frac{3}{7}$ ҳиссаи массаашро гум мекунад. Барои ҳосил кардани 36 кг хушки сабзавоти чӣ қадар сабзавоти тару тоза лозим аст?

327. Ҳангоми аз шакар тайёр кардани қанди сафед $\frac{2}{15}$ ҳиссаи массааш гум мешавад. Барои ҳосил кардани 65 кг қанд чӣ қадар шакар лозим аст?

328. Дар замони сулолаи Аврангзеб дар Ҳиндустон барои соҳтани Тахти Товус он қадар пулҳои тилло сарф карданд, ки $\frac{2}{5}$ ҳиссаи он ба 48 миллион сӯми тилло баробар буд. Барои соҳтани Тахти Товус чӣ қадар пул сарф кардаанд?

329. Ҳаво дар таркибаш $\frac{3}{100}$ ҳисса об дорад. Аз чӣ қадар ҳаво 3 кг об ҳосил кардан мумкин аст?

330. $\frac{1}{50}$ ҳиссаи гандуми маҳаллӣ ба 80 ҳазор тонна баробар аст. Ҳамаи гандуми дар он ҷо истеҳсолшаванда чӣ қадар аст?

331. Китоби муқаддаси зардуштиён «Авасто» дар он қадар пӯсти барзагов бо оби тилло навишта шудааст, ки $\frac{2}{15}$ ҳиссаи он ба 1600 баробар аст. «Авасто» дар ҷанд пӯст тасвир шудааст?

332. Давлати Сосониён он қадар солҳо арзи вучуд кардааст, ки $\frac{1}{25}$ ҳиссаи он ба 16 сол баробар аст. Сосониён ҷанд сол ҳукмронӣ кардаанд?

333. Баландии девори ҳимоявии Самарқанди қадим он қадар ҳам баланд будааст, ки $\frac{2}{5}$ ҳиссаи он ба 8 м баробар аст. Он девор чӣ қадар баланд будааст?

334. Бари девори ҳимоявии Самарқанди қадим он гуна будааст, ки $\frac{3}{8}$ ҳиссаи он 6 м-ро ташкил медиҳад. Бари он деворро ёбед.

335. Инсон истифодаи оташро хеле пеш ёд гирифта будааст. Агар солҳои аз он вақт то замони мо гузаштаро ҳисоб кунем, $\frac{5}{6}$ ҳиссааш ба 333335 баробар мешавад. Инсон

чанд сол пеш аз ин аввалин маротиба оташро истифода бурдааст?

336. Шаршараи баландтарини Тоҷикистон-Овчуг (дар ноҳияи Қалъаи Хумб) 70 м баландӣ дошта, он аз шаршараи баландтарини дунё – Анхел (дар Америкаи Ҷанубӣ) $\frac{35}{527}$ маротиба пастар аст. Баландии шаршараи Анхелро ёбед.

337. Абумансури Ҳиравӣ дар асри X истифодаи 585 намуд доруро зикр кардааст. Абӯалӣ Сино дар амалияи тиб якчанд номгӯй доруро истифода мебурдааст, ки $\frac{3}{28}$ ҳиссаи он ба 84 номгӯй баробар аст. Ёбед, ки Абӯалӣ Сино чанд намуд доруро кор мефармудааст?

338. Ҳосили $\frac{3}{4}$ ҳиссаи алафи хушки 1 гектар ҷангалзори Зарафшону Бадаҳшон ва Дарвозу Ҳисор ба алафи хушки 1 га буттазори паҳнбарг баробар аст. Агар аз 1 га буттазор 12 сентнер алафи хушк ҳосил шавад, пас аз 1 га ҷангалзор чӣ қадар алафи хушк гирифтан мумкин аст?

339. $\frac{7}{20}$ ҳиссаи шуморои умумии қӯлҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон ба 21 баробар аст. Шумораи умумии онҳоро ёбед.

340. $\frac{3}{10}$ ҳиссаи ҳаҷми умумии оби қӯлҳои Ҳазорҷашма, Марғзор (Ҳафтқӯл) ва Ноғини ҳавзаи дарёи Зарафшон ба 18 млн. m^3 баробар аст. Ҳаҷми умумии оби он қӯлҳоро ёбед.

341. Ба Тоҷикистон 6 намуд булбул меояд, ки он $\frac{3}{5}$ ҳиссаи ҳамаи намуди булбулонро ташкил медиҳад. Ҳамагӣ дар ҷаҳон чанд намуд булбул ҳаст?

342. Агар майдони дараҳтони меваашон донакдори Тоҷикистон 31548 га буда, $\frac{7887}{16500}$ ҳиссаи тамоми боғоти Тоҷикистонро ташкил дихад, масоҳати умумии боғҳои Тоҷикистон чӣ қадар буданд?

3.9. Ҳалли масъалаҳои қадима

343. *Масъалаи Баҳоваддини Омулӣ* (асри XVI). Адади 10-ро ба чунин ду қисм ҷудо кунед, ки фарқашон 5 бошад.

344. Масъала аз Папируси асри VI. Шахсе $\frac{1}{13}$ ҳиссаи ганчи хазинаро гирифт. Шахси дигар $\frac{1}{6}$ ҳиссаи бокимондаро гирифт, ки баъди ин дар хазина 150 адад ганҷ боқӣ монд. Мо меҳоҳем донем, ки дар хазина аз аввал чӣ қадар ганҷ буд?

345. *Масъалаи Герони Искандарӣ* (асри I). Ба ҳавзи ҳаҷмаш 12 воҳиди кубӣ аз ду қубур об мерезад. Аз қубури якум дар ҳар 1 соат 1 воҳиди кубӣ ва аз қубури дуюм дар ҳар 1 соат 4 воҳиди кубӣ об медарояд. Дар ҳолати якҷоя амал кардани ҳар ду қубур ҳавз дар чанд вақт аз об пур мешавад?

346. *Масъала аз китоби «Косс»-и Адам Ризе* (асри XVI). Се шахс як миқдор пул буриданд. Насиби шахси якум $\frac{1}{4}$ ҳисса ва насиби шахси дуюм $\frac{1}{7}$ ҳиссаи он пулҳо шуд ва ба шахси сеюм 17 флорин* пул монд. Ҳамаи пули бурд чӣ қадар буд?

347. *Масъала аз китоби «Косс»-и К. Рудолф* (асри XVI). Шахсе розӣ шуд, ки ба ивази сару либос ва 10 флорин пул як сол кор кунад. Аммо, баъди 7 моҳ корро бас карда, сарулибос ва 2 флорин музд гирифт. Сарулибос чӣ қадар нарҳ дошт?

* флорин – тангаи тиллои асрҳои XIII-XVI-и Флоренсия, баъдтар воҳиди пулии кишварҳои Аврупо.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатмӣ)

1. *Касрро бо адади бутун зарб зада метавонам.*

Амалҳоро ичро кунед:

$$64 \cdot \frac{15}{16} - 5 \cdot \frac{7}{10} + 12 \cdot \frac{3}{84}$$

2. Касрро бо каср зарб зада метавонам.

Қимати ифодаро ёбед:

$$\left(8 - \frac{1}{5} \right) \cdot \frac{1}{3} + \left(4 + \frac{4}{9} \right) \cdot \frac{27}{32}.$$

3. Адади омехтаро ба каср ва бо адади омехта зарб зада метавонам.

$$6 \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{17} + 1 \frac{1}{4} \cdot 3 \frac{1}{5} - 4 \frac{1}{2}.$$

4. Касрҳои бо ҳам чаптаро фарқ карда меавонам ва онро дар ҳалли мисолу масъала татбиқ карда меавонам.

A) $0,15 \cdot 6 \frac{3}{2}$; B) $0,125 \cdot \frac{40}{5}$.

5. Ададҳои дар шакли каср додашиударо тақсим карда меавонам.

A) $5 \frac{1}{2} : 3 \frac{2}{3} + 1 \frac{1}{2}$; B) $(10 \frac{1}{2} : 3 \frac{1}{2} - 1 \frac{4}{5}) \cdot 10$.

6. Адади бутунро ба каср ва касрро ба адади бутун тақсим карда меавонам.

$1 \frac{1}{2} : 3 + 2 : \frac{1}{2} - 1$

7. Ҳиссаи адади додашиударо ёфа меавонам.

A) $\frac{5}{9}$ ҳиссаи адади 54; B) 0,75 ҳиссаи адади 16-ро ёбед.

8. Аз рӯи ҳиссаи додашиудаи адад ҳуди аадро ёфта меавонам. Агар:

A) $\frac{4}{5}$ ҳиссаи адад ба 20; B) 0,12 ҳиссаи адад ба 8 баробар бошад, ададҳои номаълумро ёбед.

9. Амалҳоро доир ба зарбу тақсими касрҳо ичро карда меавонам.

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6} \right) \cdot 3 + \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2} \right) : \frac{2}{9}.$$

10. Муодилаҳоро дар доираи чор амали ҳисоб ҳал карда метавонам.

Масъаларо ҳал қунед: Чор нафар усто меҳоҳанд, ки хонае созанд. Дар алоҳидагӣ: устои якум ин хонаро дар 1 сол,

устои дуюм дар 2 сол, сеюм- дар 3 сол ва чорум -дар 4 сол сохта меавонанд. Агар онхо якчоя ба кор сар кунанд, ин хонаро дар кадом муддати вакт пурра месозанд?

ТЕСТИ 3.2

1. Ҳисоб кунед :

$$\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{13}{20} + \frac{3}{8} \right) \cdot 36.$$

- A) 33 B) 28 C) 16

2. Масофаи байни нүктаҳои $M(-3)$ ва $N(+6)$ дар тири координатй ба чанд баробар аст ?

- A) 3 B) 6 C) 9

3. Адади бо адади $2\frac{1}{2}$ чаппаро нависед.

- A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{5}{2}$ C) -2,5

4. Адади бо $3\frac{2}{5}$ муқобилро нависед.

- A) $-\frac{5}{17}$ B) $\frac{17}{5}$ C) $\frac{5}{17}$

5. Қимати ҳосили зарбро муайян кунед:

$$(+1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot 5.$$

- A) -24 B) 120 C) -120

6. Қимати ифодаро ёбед:

$$|-2| - |-1| + |-3| + 2 - 0 - |-5|.$$

- A) 1 B) 0 C) 6

7. Суммаи решашои муодиларо ёбед.

$$2 \cdot |x - 1| = 10$$

- A) 2 B) -6 C) 0

8. Чандто адади натуралӣ нобаробарии $6 < n < 18$ -ро қонеъ месозад ?

- A) 11 B) 10 C) 12

9. Қимати ифодаи $|x| : |y|$ -ро

ҳангоми $x = -0,25$ ва $y = -0,5$ будан ёбед.

- A) 1 B) 0,5 C) -0,25

10. Масштаби харита 1:1000 000 аст. Агар дар он масофаи байни ду шаҳр 20 см бошад, дар маҳал дар асл ин масофа чанд аст ?

- A) 2000 м B) 20 км C) 200 км

11. Амалҳоро ичро кунед:

$$(2 \frac{4}{5} - 3 \frac{1}{10}) : 0,25 + 1 \frac{1}{5}$$

- A) $-1 \frac{1}{2}$ B) 0 C) 2 .

12. Амалҳоро ичро намоед :

$$2 \cdot 3 \frac{1}{5} - (3 \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13}) \cdot \frac{2}{5} - 5 \frac{59}{60}$$

- A) 0,25 B) 0,5 C) 0,45

13. Диаметри давраи чарх 2 м аст. Вай 100 маротиба тоб хўрд. Масофаи тайкардаи мошинро ёбед.

- A) 62800 м B) 6280 м C) 628 м

14. Масоҳати доираи қалон 26 см^2 ва масоҳати доираи бо он ҳаммаркази хурд 24 см^2 мебошанд. Масоҳати ҳалқаи байни давраҳоро ёбед ($\pi = 3,14$).

- A) 314 см^2 B) 628 см^2 C) 100 см^2

15. Масоҳати доира $12,56 \text{ см}^2$ аст. Дарозии радиуси доираро ёбед ($\pi = 3,14$).

- A) 4 см B) 2 см C) 8 см

16. Аз таносуб номаълумро ёбед:

$$\frac{3}{x} = \frac{85,2}{14,2}.$$

- A) 0,5 B) 42,6 C) 85,2

КОРИ САНЧИШИИ 3.2

ВАРИАНТИ А

1. Амалро ичро кунед:

$$1) \frac{9}{17} : \frac{27}{34}; \quad 2) 2 \frac{2}{9} : 1 \frac{7}{9}; \quad 3) \frac{5}{9} : 15; \quad 4) 18 : 4 \frac{1}{2}.$$

2. Мошин $\frac{4}{9}$ ҳисай тамоми роҳро, ки 220 км аст, тай кард.

Дарозии тамоми роҳ чанд километр аст?

3. Хона 64 манзили дуҳуҷрагӣ дорад, ки онҳо 16%-и ҳамаи манзилҳои хонаро ташкил медиҳанд. Хонаи мазкур ҳамагӣ чандто манзил дорад?

4. Китоб 160 саҳифа дорад. Сино 120 саҳифаи онро мутолиа кард. Боз чанд % -и китобро мутолиа кардан лозим аст?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) \frac{7}{9}x = 4,2; \quad 2) 6\frac{4}{9}x = 1; \quad 3) 0,54x = 2\frac{1}{4}.$$

6. Нархи молро аз 140 сомонӣ то 161 сомонӣ баланд карданд.
Нархи мол то чанд % афзоиш ёфт?

7. Амалҳоро ичро кунед:

$$(2\frac{4}{15} - 1\frac{5}{12}) : 3\frac{2}{5} + 6\frac{4}{9} : 2.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Амалро ичро кунед:

$$1) \frac{7}{15} : \frac{14}{25}; \quad 2) 1\frac{2}{9} : 2\frac{7}{9}; \quad 3) \frac{4}{9} : 12; \quad 4) 16 : 2\frac{2}{3}.$$

2. Мошин $\frac{3}{8}$ ҳиссаи тамоми роҳро, ки 140 км аст, тай кард.
Дарозии тамоми роҳ чанд километр аст?

3. Хона 72 манзили дуҳуҷрагӣ дорад, ки онҳо 18%-и ҳамаи манзилҳои хонаро ташкил медиҳанд. Хонаи мазкур ҳамагӣ чандто манзил дорад?

4. Китоб 130 сахифа дорад. Сино 80 сахифаи онро мутолиа кард.
Боз чанд %-и китобро мутолиа кардан лозим аст?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 4\frac{4}{7}x = 64; \quad 2) 8\frac{4}{9}x = 1; \quad 3) 0,36 \cdot x = 2\frac{1}{4}.$$

6. Нархи молро аз 120 сомонӣ то 141 сомонӣ баланд карданд.
Нархи мол то чанд % афзоиш ёфт?

7. Амалҳоро ичро кунед:

$$(2\frac{4}{15} - 1\frac{5}{12}) : 3\frac{2}{5} + 6\frac{4}{9} : 2.$$

Маълумоти муҳтасари таърихӣ

Одамон бо мағҳуми касрҳо аз замонҳои қадим ошно буданд. Ҳанӯз Ситсерон, ки дар солҳои 150- 44 то милод зиндагӣ кардааст, гуфта буд: «Бе донистани касрҳо ҳеч кас наметавонад, ки ҳамчун донандай арифметика эътироф шавад».

Тахмин мекунанд, ки аввалин касри пайдошууда ним ($\frac{1}{2}$ ё ки нисф) аст. Баъди он касрҳои $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$ ва ғайра, ки ҳар яки пасоянда ба нисфи пешоянда баробар мебошад, пайдо шудаанд. Баъдтар касрҳои $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$ ва ғайра ба вучуд омадаанд. Ҳоло ҳамаи онҳо касрҳои воҳидӣ ном доранд.

Юнониҳои асри V-и пеш аз милод бо касрҳои одӣ ҳамаи амалҳоро гузаронида метавонистанд. Он замон касрҳоро бо қалимаҳо ифода мекарданд. Ҳиста-оҳиста ишоракуниҳо пайдо шуданд. Ҳерон ва Диофант барои касрҳо хатча (–)-ро истифода бурдаанд, vale навишти онҳо ба навишти ҳозираи мо чаппа будааст. Яъне мо касри $\frac{a}{b}$ -ро ба қадом маънӣ фаҳмем, онҳо ба ҳамин маънӣ касри $\frac{b}{a}$ -ро мефаҳмидаанд.

Ҳиндӯҳо касрҳоро ба монанди мо менавиштаанд, vale бе ҳати каср. Масалан, $\frac{1}{6}$ -ро дар шакли $\frac{1}{6}$, vale бе ҳатҷаи каср менавиштанд.

Онҳо адади омехтаи $2\frac{1}{6}$ -ро дар намуди $1\frac{2}{6}$, яъне қисми бутунро дар болои каср мегузоштанд. Ҳамин гуна навиштаот дар асарҳои Абулҳасан Алӣ ибни Аҳмад ан Насавӣ (асрҳои X–XI) низ дучор меояд.

Китоби риёзидони эронинажод Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмӣ «Ҳисоб-ул-ҳинд» ном дошта, дар он масъалаҳои зиёди математики таҳқиқу кашф карда шудааст. Ин китоб соли 825 таълиф ва ба забонҳои гуногун тарҷума шуда, асарҳои зиёд хизмат кардааст. Дар ин китоб масъалаҳои зиёде, аз қабили масъалаи касрҳо ва амалҳо бо онҳо, мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Таъсири ин китоб ба риёзидонҳои минбаъда, аз қабили Кӯшиёри Гелонӣ, Абулҳасани Насавӣ, Умари Ҳайём, Ҷамшеди Кошӣ (Кошонӣ) ва дигарон хеле қалон будааст. Дар асри 12 ба забони лотинӣ тарҷума шудани ин китоб таконе буд ба инкишофи математика дар Аврупо.

Асад ибни Аҳмад ал-Байҳақӣ (асрҳои XI–XII) қисми дуюми «Китоби муфид»-ашро ба омӯзиши касрҳои одӣ бахшидааст.

Рисолае, ки Махмуд ибни ал-Вусудӣ (асрҳои XII–XIII) бо номи «Лубоб-ал-ҳисоб» навиштааст, аз ду китоб иборат буда, китоби якум аз ду қисм таркиб ёфтааст. Дар қисми дуюми китоби якум касрҳои одӣ иншо шудаанд. Аввал сухан дар бораи зарурати донистани касрҳо меравад ва маҳсусан, касрҳое, ки дар муайян қардани ҳиссаҳои дирҳам истифода бурда мешаванд. Муаллиф нишон медиҳад, ки 1 дирҳам (тангаи нуқрагин, ки 3,12 г вазн дорад) ба 6 донг, ба 12 нимдонг, 24 тасу, 48 ҳабба ҷудо мешавад, яъне дар ин ҷо касрҳои нисф: $\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{24}, \frac{1}{48}$ -татбиқ шудаанд. Касрҳои маҳраҷашон яхела, маҳраҷашон гуногун ва амалҳо бо онҳо омӯхта мешаванд. Дар ин китоб зарбу тақсими: 1) каср ба каср; 2) каср ба адади омехта; 3) каср ба адади омехта; 4) адади бутун ба

адади омехта; 5) адади омехта ба адади омехта мукаммал тасвир шудааст. Пешгузаштагони ан-Насавӣ, ба мисли Мӯсо ал-Хоразмӣ (асрҳои VIII-IX), Фиёсиддин Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим ал-Хайём ва дигарон оид ба касрҳои одӣ маълумоти пурра доштанд. Абутоҳир Муҳаммад ибни Маҳмуд Саҷовандӣ яке аз олимони машҳури асрҳои XIX-XX-и Осиёи Миёна буд, ки китобе бо номи «Фароизи Саҷовандӣ» (Қоидай васиқа) навиштааст ва дар он ҳаққу ҳуқуқи мерос пурра тасвир шудааст. Ин масъала бе донистани касрҳои одӣ ҳал шуда наметавонист. Ин китоб борҳо дар Калката, Лондон, Қоҳира ва дигар ҷойҳо ба чоп расидааст.

Баъдтар назарияи касри одӣ дар асарҳои Фиёсиддин

Чамшед ал-Қошиӣ (асрҳои XIV-XV), Аловараддин ибни Муҳаммад Алӣ Қӯшҷӣ (асрҳои XV-XVI), Латиф Муҳаммад ибни Бобои Самарқандӣ (асри XVI), Баҳоваддини Омулӣ (асрҳои XVI-XVII) ва дигарон инкишоф ёфтааст.

Талаботи илми ал-Қоширо касрҳои одӣ қонеъ гардонида наметавонад, бинобар ин вай роҳҳои дигарро мечӯяд ва муссарааш мегардад, то касрҳои даҳиро ихтироъ намояд.

Алӣ Қӯшҷӣ дар соли 1435 китоби «Рисолаи каср»-ро дар Самарқанд бо забони форсӣ менависад. Дар рисола масъалаҳои зерин оид ба касрҳо баён ёфтаанд: ёфтани маҳрачи умумӣ; ба ҳиссаҳо ҷудо кардани адад; ҷудо кардани қисми бутун; дучандкунӣ; ба ду ҷудокунӣ; ҷамъу тарҳ; гузаронидани каср аз як маҳраҷ ба маҳраҷи дигар; зарбу тақсим.

Баъди кушта шудани Улуғбек шогирди вай Алӣ Қӯшҷӣ аввал ба Эрон, баъд ба Туркия мераవад. Дар Туркия бо забони арабӣ китоби Математикаро менависад, ки он дар асри XV барои мадрасаҳои Шарқи Миёнаву Наздик ҳамчун китоби дарсӣ истифода мегардад.

Китобҳо оид ба математика, ки ҳамчун китобҳои беҳтарини дарсӣ дар мадрасаҳои асрҳои IX-XIX истифода шудаанд, инҳо буданд:

1. «Ал-қитоб ал-муҳтасар фи ҳисоб ал-ҷабр в-ал муқобала»-и ал-Хоразмӣ (асри IX).
2. «Лубоб-ал-ҳисоб»-и Маҳмуд ибни Вусудӣ (асрҳои XII-XIII).
3. «Ҷамъ-ал-ҳисоб» бо ал-таҳт ва-л туроб»-и Насируддини Тӯсӣ (асри XIII).
4. «Шамсият-ул-ҳисоб»-и Низомиддини Нишопурӣ (асрҳои XIII-XIV).
5. «Мифтоҳ-ул-ҳисоб»-и Фиёсиддин ал-Қошиӣ (асри XV).

6. «Китоб-ал-Мұхаммадия»-и Аловаддин Алій Құшчай (асри XV).
7. «Хұлосат-ул-хисоб»-и Бақоваддин Омулай (асри XVI).
8. «Рисолаи қабр ва мұқобала»-и Нағмиддини Алихон (асри XVI).

Ба ин китобҳо такя карда, барои мадрасаҳои асри XIX китоби «Дафтари ҳисоб ва масоҳат» навишта шуда буд, ки муаллифаш маълум нест.

Барои ба вучуд омадани касрҳо чен кардани бузургихо сабаб шудаанд.

БОБИ IV. НИСБАТ ВА ТАНОСУБ

4.1. Нисбат

Амали тақсими ду ададро нисбати ду адад низ меноманд. Нисбати ду адад нишон медиҳад, ки адади якум назар ба адади дуюм чанд маротиба калон аст ё ки адади якум кадом ҳиссаи адади дуюмро ташкил медиҳад.

Агар ду бузургй бо ҳамон як воҳиди ченқунй чен шуда бошанд, нисбати қиматҳои онҳоро низ ҳамчун нисбати ин бузургиҳо фаҳмида мешавад ва ёфта мешавад.

Агар бузургиҳо бо ченакҳои гуногун дода шуда бошанд, барои ёфтани нисбати онҳо пешакӣ воҳидҳои ченакҳоро ба асоси ягона гардонидан лозим.

Масъалаи 1. Аз сими дарозиаш 5 м порай дарозиаш ба 3 м баробарро буриданд. Кадом ҳиссаи симро буриданд?

Ҳал. Аввал меёбем, ки 1 м кадом ҳиссаи порай дарозиаш 5 м-ро ташкил медиҳад. Азбаски дарозии порай сим 5 м аст, 1 м аз панҷ як ҳиссаи онро ташкил медиҳад. Бинобар ҳамин, 3 м ба $3:5$ ё ба $\frac{3}{5}$ (аз 5 се ҳиссаи сим) мувофиқ меояд. Ҳамин ҷавобро ҳосил мекунем, агар мо адади 3-ро ба панҷ тақсим кунем: $3:5 = 0,6$.

Бо мисолҳои нисбати ададҳо мо дар дарсҳои пештара хеле зиёд дучор омадем.

Мисол. Бигзор нисбатҳои $\frac{15}{35}, \frac{16}{40}$ дода шуда бошанд. Агар узвҳои нисбати якум ба 5 ва узвҳои нисбати дуюм ба 8 тақсим карда шаванд, он гоҳ натиҷаҳои $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}; \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$ ҳосил мешаванд. Нисбатҳои ҳосилшудаи 2:5, 3:7 назар ба нисбатҳои аввала содатаранд. Чунин содакуниро **ихтисори узвҳои нисбат** меномем ва он аз ихтисори касрҳо фарқ надорад.

Агар нисбати $3\frac{1}{2}:1\frac{2}{5}$ дода шуда бошад, аввал узвҳои нисбатро ба касрҳои нодуруст табдил медиҳем. Баъд, чун тақсими каср ба каср амал мекунем: $3\frac{1}{2}:1\frac{2}{5} = \frac{7}{2}:\frac{7}{5} = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{7} = 2,5$.

Нисбатхой $\frac{a}{b}$ ва $\frac{b}{a}$ -ро нисбатхой ба ҳамдигар чаппа меномем, зеро ҳосили зарби онҳо ба 1 баробар аст.

Дар машқҳои 348 -352 нисбатро ёбед.

348. а) 18:16; б) 28:4; в) 3:9; г) 20:60; д) 4:5.

349. а) $2\frac{1}{6} : 3\frac{1}{4}$; б) $7\frac{5}{7} : 5\frac{2}{5}$; в) $3\frac{1}{7} : 11$;

г) $4\frac{3}{5} : 2\frac{3}{10}$; д) $18 : 2\frac{1}{4}$.

354. Нисбати ададҳои касрӣ ба нисбати ададҳои бутун иваз карда шавад:

а) $\frac{3}{25} : \frac{3}{5}$; б) $\frac{7}{12} : \frac{3}{16}$; в) $\frac{5}{12} : \frac{5}{16}$; г) $\frac{6}{26} : \frac{4}{9}$;

350. а) 2 м:5 см; б) 2 м:5 мм; в) 2 м:2 дм;

г) 2 дм:5 см; д) 2 дм:10 мм;

351. а) $1 \text{ м}^2 : 1 \text{ дм}^2$; б) $1 \text{ м}^2 : 5 \text{ дм}^2$; в) $1 \text{ м}^2 : 20 \text{ см}^2$;

г) $1 \text{ м}^2 : 1 \text{ см}^2$; д) $1 \text{ м}^2 : 100 \text{ мм}^2$.

352. а) $1 \text{ м}^3 : 1 \text{ дм}^3$; б) $1 \text{ м}^3 : 20 \text{ дм}^3$; в) $1 \text{ м}^3 : 1000 \text{ дм}^3$;

г) $1 \text{ м}^3 : 100 \text{ см}^3$; д) $1 \text{ м}^3 : 1000000 \text{ см}^3$.

353. Нисбатро иҳтисор кунед: мм^3 .

а) 36:8; б) 21:28; в) 30:45; г) 1300:65;

ф) 300:45; д) 7:42; е) 5:500; ё) 4:4000.

ғ) $2\frac{1}{4} : 3$; д) $3\frac{2}{7} : 4\frac{3}{5}$; е) $5\frac{2}{9} : 2\frac{1}{3}$; ё) $5\frac{3}{11} : 5\frac{4}{5}$.

355. Суммаи узвҳои нисбат ба 10 ва қимати нисбат ба $\frac{2}{3}$ баробар аст. Узвҳои нисбатро ёбед.

356. Агар қимати нисбати $\frac{a}{b}$ ба 2 ва a ба $b+4$ баробар бошад, a -ро ёбед.

4.2. Таносуб. Ёфтани узви номаълуми таносуб

Баробарии ду нисбатро таносуб меноманд.

Масалан, нисбатҳои 8:4 ва 46:23 қиматҳои якхелаи ба 2 баробар доранд; онҳоро бо аломати баробарӣ пайваст карда, таносуби $8:4 = 46:23$ ё ки $\frac{8}{4} = \frac{46}{23}$ -ро ҳосил мекунем.

Дар намуди умумӣ, агар қимати нисбати $a:b$ ба қимати нисбати $c:d$ баробар бошад, он гоҳ $a:b = c:d$ ё ки $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ шуда, таносуби дуруст ҳосил мешавад. Таносуби ҳосилшударо ин тавр меҳонем: “ a ба b ҳамчун c ба d нисбат дорад”. Дар таносуби болой a ва d *узвҳои канорӣ*, b ва *узвҳои мобайни таносуб* ном доранд.

Дар асоси ҳосияти асосии қасрҳо мо метавонем чунин нависем: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d}$, $\frac{c}{d} = \frac{c \cdot b}{d \cdot b}$.

Аз ин ҷо, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ таносуби -ро ба таносуби $\frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{c \cdot b}{d \cdot b}$ иваз кар-

дан мумкин аст. Мо ду қасри маҳраҷҳояшон якхеларо ҳосил кардем. Аз ин рӯй, суратҳояшон низ баробар мешаванд, яъне

$$ad = bc \quad (1)$$

Ҳамин тариқ, дар таносуби дуруст ҳосили зарби узвҳои канорӣ ба ҳосили зарби узвҳои мобайни баробар аст. Инро ҳосияти асосии таносуб меноманд.

Формулаи (1) имконият медиҳад, ки дар ҳолати маълум будани се узви дилҳоҳи таносуб узви номаълуми он ёфта шавад.

Мисоли 1. Узви номаълуми таносуби

$$15:3 = x:4$$
 ёфта шавад.

Мувофиқи формулаи (1) меёбем:

$$3 \cdot x = 15 \cdot 4, 3x = 60, x = 60:3 = 20.$$

Мисоли 2. Аз таносуб узви номаълум x ёфта шавад: $12:x = 24:6$.

Дар асоси формулаи (1) меёбем:

$$24 \cdot x = 12 \cdot 6, 24x = 72, x = 72 : 24 = 3.$$

Мисоли 3. Узви номаълуми таносуб ёфта шавад:

$$18 : x = 6 : 3.$$

Мувофиқи формулаи (1) меёбем: $6x = 18 \cdot 3$, $6x = 54$, $x = 54 : 6 = 9$.

Мисоли 4. Таносуби $30 : 7 = 5 : x$ -ро ҳал кунед.

Дар асоси баробарии (1) меёбем:

$$30x = 7 \cdot 5, \quad 30x = 35, \quad x = \frac{35}{30} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}.$$

Якчанд мисол меорем, ки дар онҳо узвҳои таносуб ададҳои омехта ҳам мебошанд. Дар ин маврид ададҳои омехтаро ба қасрҳои нодуруст мегардонем:

Мисоли 5. $\frac{5}{14} : 1\frac{2}{3} = 6 : x$. Номаълуми x -ро дар асоси қоиди умумӣ меёбем: $\frac{5}{14} \cdot x = 1\frac{2}{3} \cdot 6$, $\frac{5}{14}x = \frac{5}{3} \cdot 6$, $\frac{5}{14}x = 10$, $x = 10 : \frac{5}{14} = 10 \cdot \frac{14}{5} = 28$.

Мисоли 6. $6 : 3\frac{2}{5} = x : 3$. Аз ин чо $6 : \frac{17}{5} = x : 3$, $\frac{17}{5} \cdot x = 6 \cdot 3$ ёки $x = 18 : \frac{17}{5} = \frac{18 \cdot 5}{17} = \frac{90}{17} = 5\frac{5}{17}$.

357. Аз хосияти асосии таносуб истифода бурда санҷед, ки баробариҳои зерин дурустанд:

- а) $8:4=16:8$; б) $12:3=20:5$; в) $3:5=6:10$;
г) $21:4=42:8$; ғ) $152:19=48:6$; д) $1:1=13:13$.

358. Аз хосияти асосии таносуб истифода бурда, санҷед, ки оё баробариҳои зерин таносубро ташкил медиҳанд:

- а) $\frac{3}{5} = \frac{8}{15}$; 6) $\frac{4}{11} = \frac{16}{44}$; в) $\frac{12}{31} = \frac{16}{40}$; Г) $\frac{3}{120} = \frac{1}{40}$;
ғ) $\frac{7}{8} = \frac{14}{16}$; д) $\frac{3}{13} = \frac{9}{39}$; е) $\frac{5}{8} = \frac{25}{88}$; ё) $\frac{33}{66} = \frac{66}{33}$.

359. Узви номаълуми таносубро ёбед: а) $3:x = 1:2$;

- б) $9:3 = x:5$; в) $5:x = 3:6$; г) $5:15 = x:3$;
ғ) $18:6 = x:2$; д) $63:21 = 3:x$; е) $45:9 = 25:x$.

360. Муодилаҳоро ҳал кунед: а) $25:x = 12\frac{1}{2} : 2$;

- б) $13:x = 26:2$; в) $5:x = 3:2\frac{1}{3}$; г) $5\frac{1}{6}:3\frac{7}{8} = x:3$;

$$f) 4\frac{1}{2} : 1\frac{1}{4} = 6 : x; \quad d) x : 5\frac{1}{3} = 12 : 2; \quad e) 2\frac{2}{3} : \frac{3}{4} = 16 : x$$

361. Аз ададҳои 3,5,9 ва 15 таносубҳо тартиб дихед.

362. Аз ададҳои 2, 3, 8, 12 таносубҳо тартиб дихед.

363. Оё аз нисбатҳои 15:5 ва 9:3 таносуб тартиб додан мумкин аст? Аз нисбатҳои 7:56 ва 8:64-чӣ?

364. Агар дар таносуби $12:4 = 75:25$ ҳар ду узви нисбати якумро ба 2 ва ҳар ду узви нисбати дуюмро ба 5 тақсим кунем, оё таносуб вайрон мешавад?

365. Узвҳои канории таносуб ба 18 ва 28 баробаранд. Агар яке аз узвҳои мобайнӣ ба 32 баробар бошад, узви мобайнӣ дигарро ёбед.

366. Аз таносуби $(x+5):x = 4:3$ номаълумро ёбед.

4.3. Ҳалли масъалаҳо доир ба таносуб.

Масъалаҳои дар поён муоинашавандаро, дар ҷое, ки имконпазир бошад, бо ду тарз ҳал мекунем.

Масъалаи 1. Агар ходаи вертикалии дарозиаш 6 м ба замин 7,2 м соя гузорад, он гоҳ ходаи дарозиаш чанд метр 15 м соя меафканад?

Ҳал. *Тарзи якум.* Барои ҷавоб додан ба саволи «1 м хода ҷӣ қадар соя меафканад?» 7,2-ро ба 6 тақсим мекунем: $7,2:6=1,2$, яъне 1 м хода 1,2 м соя меафканад. Акнун, барои фахмидани он ки 15 м сояи чанд метр хода аст, 15-ро ба 1,2 тақсим мекунем: $15:1,2=12,5$. Пас, 12,5 м хода 15 м соя меафканад.


Тарзи дуюм. Маълумоти масъаларо бо тарзи схемавӣ менависем, ки дар он номаълум бо x ишорат шудааст.

$$\begin{array}{ccc} 6 \text{ м} & 7,2 & (1) \\ x \text{ м} & 15 \text{ м} & \end{array}$$

Нисбати дарозихои хода ва нисбати сояҳои мувофиқи онҳоро тартиб медиҳем: $6:x = 7,2:15$.

Мувофиқи хосияти таносуб ҳосил мекунем:

$$7,2 \cdot x = 6 \cdot 15 \quad (2)$$



Расми 14

Ин маънии онро дорад, ки 6 ба 15 ва x ба 7,2 зарб карда мешаванд. Баъд, дар байнин ин ҳосили зарбҳо аломати баробарӣ мегузоранд, яъне баробарии (2)-ро ҳосил мекунанд, ки давоми ҳал ба мо маълум аст.

Масъалаи 2. Узвҳои канории таносуб ба 9 ва 14 ва яке аз узвҳои мобайнӣ ба 16 баробар аст. Узви мобайнин номаълум ёфта шавад.

Ҳаљ. Узви номаълумро бо x ишорат мекунем, он гоҳ таносуб дар шакли $9 : x = 16 : 14$ ё $9 : 16 = x : 14$ навишта мешавад, ки аз ин ҷо мувофиқи хосияти таносуб ба $16 \cdot x = 9 \cdot 14$ соҳиб мешавем. Пас, $x = \frac{9 \cdot 14}{16} = \frac{9 \cdot 7 \cdot 2}{8 \cdot 2} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}$, яъне $x = 7\frac{7}{8}$ мешавад.

Масъалаи 3. Адади 18-ро ба чунин се қисм ҷудо намоед, ки онҳо чун 1:2:3 нисбат дошта бошанд.

Ҳаљ. Порчаеро интихоб карда, онро дар ҳати рост бо АВ ишорат мекунем. Аз паси он порчай ВС-и ба $2 \cdot AB$ баробар ва баъд порчай CD-и ба $3 \cdot AB$ баробарро мегузорем

A

B

C

D

Расми 15

(Расми 15) ва тасаввур мекунем, ки дарозии порчай AD ба 18 баробар аст. Агар дарозии порчай AB-ро бо x ишорат кунем, он гоҳ $BC = 2x$, $CD = 3x$ мешавад. Бинобар ин

муодилаи $x + 2x + 3x = 18$ -ро соҳиб мешавем. Пас, $6x=18$, ёки $x = 3$ мебарояд.

Аз ин рӯ, $BC = 2x = 2 \cdot 3 = 6$ ва $CD = 3x = 3 \cdot 3 = 9$ мешавад.

Дар ҳақиқат, ададҳои 3, 6 ва 9 ба ҳамдигар ҳамчун 1:2:3 нисбат доранд ва суммаашон ба 18 баробар аст.

Мо ин тавр ҳам амал карда метавонем: агар адади якумро бо x ишорат кунем, он гоҳ адади дуюм $2x$ ва адади сеюм $3x$ шуда, суммаи онҳо $x+2x+3x$ ба 18 баробар мешавад, ки давоми ҳалро медонем.

367. Аз $\frac{2}{5}$ га замин $1\frac{2}{5}$ т ғалла ғундоштанд. Аз 1 га замин чӣ қадар ғалла мегиранд?

368. $\frac{17}{20}$ ҳиссаи ғалтакҳои даруни куттӣ 697 адад аст. Дар куттӣ чӣ қадар ғалтак ҳаст?

369. Бригадаи тракторчиён дар як рӯз $\frac{1}{4}$ ҳиссаи замини ҳочагиро шудгор кард, ки ин 63 гектари ҳамаи замини ҳочагиро ташкил медиҳад. Ҳамаи замини ҳочагӣ чӣ қадар аст? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

370. Нархи $\frac{3}{4}$ кг қанд $5\frac{1}{4}$ сомонӣ аст. Нархи 3 килограмми чунин қанд чанд сомонӣ аст?

371. Аз ноки тару тоза 18% хушкидаи он ҳосил мешавад. Барои ҳосил кардани 45 кг ноки хушкида чӣ қадар ноки тару тоза замини лозим аст?

372. Барои соҳтани 8 адад асбоб 12 кг металлҳои ранга сарф мешавад. Барои тайёр кардани 6 адад чунин асбоб чӣ қадар металл лозим аст?

373. Аз ададҳои 4, 6, 10, 15 таносуби $6:4=15:10$ -ро тартиб додем. Оё аз ин ададҳо таносуби дигар тартиб додан мумкин аст?

374. $\frac{3}{4}$ кг моҳӣ 4,5 сомонӣ арзиш дорад. 1 кг моҳӣ чанд сомонӣ арзиш дорад? Ба 1,5 сомонӣ чӣ қадар моҳӣ харидан мумкин аст?

375. Вақте ки 378 адад ниҳол шинониданд, речай ниҳолшинонӣ 72% ичро шуд. Аз рӯйи нақша бояд чӣ қадар ниҳол шинонанд?

376. Аз олуи тар 35% олуи хушк ҳосил карданд. Барои ҳосил кардани 11,2 кг олуи хушк чӣ қадар олуи тар бояд гирифт?

377. Аз 6 кг металл 4 адад асбоб тайёр карданд. Аз 21 кг металл чанд асбоб тайёр мешавад? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

378. Аз 11 кг барги тари чой 0,46 кг чойи хушк ҳосил мешавад. Аз 55 кг барги тар чӣ қадар чойи хушк ҳосил мешавад?

379. Аз ҳар 1 га замини кишт 60 сантнер гандум гирифтанд, ки аз он 90% орд ҳосил мешавад. Ҳангоми нонпазӣ намии орд 35% зиёд мешавад. Аз ҳосили гандуми $3\frac{1}{9}$ га замин чӣ қадар нон пухтан мумкин аст?

380. Кartoшка ҳангоми хушк кардан 86%-и массаашро гум мекунад. Аз 125 кг картошкай тар чӣ қадар картошкай хушк гирифтан мумкин аст?

381. Барои тайёр кардани 12 адад асбоб 400 г нуқра лозим шуд. Барои тайёр кардани 9 адад асбоб чӣ қадар нуқра сарф мешавад?

382. Аз 45 кг гандум 40,5 кг орд ҳосил шуд. Аз 225 кг гандум чӣ қадар орд ҳосил мешавад? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал намоед.

383. Бо $2\frac{1}{4}$ сомонӣ $\frac{3}{8}$ кг ҳасиб хариданд. 1 кг ҳасиб чанд пул меистад? Ба 3 сомонӣ чӣ қадар ҳасиб харидан мумкин аст?

384. Вақте ки 102 ҷуфт пойафзолро таъмир карданд маълум шуд, ки нақшай корӣ 85% ичро шудааст. Аз рӯйи нақша чӣ қадар пойафзолро таъмир кардан лозим буд?

385. Ҳангоми тайёр кардани силос 12% массаи алафи тар гум мешавад. Аз 175 т алафи тар чӣ қадар силос ҳосил мешавад? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал намоед.

386. То нисфириүзій комбайнчі 24 т гандум күфт, ки ин 60%и гандуми тамоми рұз күфіткардаи вайро ташкил медиҳад. Комбайнчі тамоми рұз чиң қадар гандум күфт?

387. Аз олуи тар 32% олуи хушк гирифтанд. Барои тайёр кардани 4 кг олуи хушк чиң қадар олуи тар лозим аст? Масъаларо бо тарзхой гуногун ҳал намоед.

388. Аз ададхой 3, 4, 18, 24 таносуби $3 : 4 = 18 : 24$ -ро тартиб додем. Оё аз ин ададхо боз таносуб тартиб додан мүмкін аст?

389. Аз 5 кг орд 7 кг нон мепазанд. Барои пухтани 210 кг нон чиң қадар орд лозим аст? Масъаларо бо тарзхой гуногун ҳал намоед.

390. Адади 48-ро ба се қисм чунон чудо кунед, ки онҳо ба ҳамдигар ҳамчун 1:2:3 нисбат дошта бошанд.

391. Адади 49-ро ба чунин се қисм чудо кунед, ки онҳо ба ҳамдигар ҳамчун 1:2:4 нисбат дошта бошанд.

4.4. Бузургихои мутаносибии роста

Хар он чи, ки чен карда мешаваду бо адад ифода меёбад, бузургй ном дорад. Масалан, вакт, масофа, масса, нарх ва ғайра мисолҳои бузургихо мебошанд.

Баъзан бузургихо аз ҳамдигар вобастаанд. Масалан, миқдори пули барои мол сарфшаванда аз нархи он вобаста аст: агар 1 кг қанд 3 сомонй бошад, 5 кг қанд $3 \cdot 5 = 15$ сомонй мешавад. Агар автомобиль бо суръати доимии 60 км/соат ҳаракат кунад, он гоҳ вай дар 3 соат $3 \cdot 60 = 180$ км масофаро тай мекунад. Ҳамин тавр, агар массаи қанд зиёд шавад, пули барои хариди он сарфшаванда низ зиёд мегардад; агар вақти ҳаракат афзояд, вобаста ба он, масофаи низ зиёдтар тай карда мешавад. *Агар бо баробари якчанд маротиба зиёд(кам) шудани як бузургй бузургии дигар низ ҳамон маротиба зиёд (кам) шавад, ин бузургихо мутаносиби ростаро ташкил медиҳанд.*

Масъалаи 1. Бо 15 сомонй 5 кг қанд хариданд. Бо 153 сомоний чиң қадар аз ҳамин қанд харидан мүмкін аст?

X а л. Микдори қанди харидашударо бо x ишора мекунем. Дар ин маврид, агар адади 153 аз адади 15 чанд маротибае зиёд бошад, x ҳам аз адади 5 ҳамон қадар зиёд аст. Пас, таносуби $153:15 = x:5$ чой дорад. Аз ин ҷо муайян менамоем, ки $x = \frac{153 \cdot 5}{15} = \frac{3 \cdot 51 \cdot 5}{15} = 51$ (кг) мебошад.

Тавре дар боло қайд кардем, ин масъаларо бо чунин тарз ҳам ҳал намудан мумкин аст:

$$\begin{array}{rcl} 15 \text{ сомонӣ} & \underline{\hspace{2cm}} & 5 \text{ кг} \\ 153 \text{ сомонӣ} & \underline{\hspace{2cm}} & x \text{ кг.} \end{array}$$

Мувофиқи он, маълумоти масъала дар ду сатр ва ду сутун чой дода шудааст. Зеҳн монда мебинем, ки дар сутуни якум бузургихои ҳамном (сомонӣ) ва дар сутуни дуюм бузургихои ҳамноми дигар (кг) чой гирифтаанд. Дар сатри якум ду бузургии ба ҳамдигар вобаста ва дар сатри дуюм ду бузургии ба ҳам вобастаи дигар чой дода шудааст. Дар ин маврид ҳамон вақт таносуб ҳосил кардан мумкин аст, ки агар нисбати ду бузургии сутуни якум ба нисбати ду бузургии сутуни дуюм баробар карда шавад.

Масъалаи 2. Барои пӯхтани 5 кг мураббо 3 кг шакар андохтанд. Агар 18 кг мураббо пӯхтан лозим бошад, барои ин чанд кг шакар рост меояд?

$$\begin{array}{rcl} 5 \text{ кг мураббо} & \underline{\hspace{2cm}} & 3 \text{ кг шакар} \\ 18 \text{ кг мураббо} & \underline{\hspace{2cm}} & x \text{ кг шакар.} \end{array}$$

$$\text{Таносуб тартиб медиҳем: } 5:18 = 3: x \Rightarrow \frac{5}{x} = \frac{3}{18}$$

$$\text{Аз ин ҷо } x = \frac{18 \cdot 3}{5} = \frac{54}{5} = 10 \frac{4}{5} \text{ ёки } x = 10,8 \text{ кг.}$$

Масъалаи 3. Адади 470-ро ба ду қисми ба ададҳои $2\frac{1}{4}$ ва $1\frac{2}{3}$ мутаносиби роста тақсим кунед.

Хал. Гарзи як ум. Адади ба қисми $2\frac{1}{4}$

мувофиқояндаро бо x ишорат мекунем. Он гоҳ қисми ба $1\frac{2}{3}$ мувофиқоянда ба 470 - x баробар мешавад. Қиматҳову қисмҳоро дар сатру сутун менависем:

$$\begin{array}{rcl} 2\frac{1}{4} & \text{---} & x \\ 1\frac{2}{3} & \text{---} & 470 - x. \end{array}$$

Аз рўйи ин навиштамон таносуб тартиб медиҳем: $2\frac{1}{4} : 1\frac{2}{3} = x : (470 - x)$.

Акнун, онро ҳал мекунем:

$$2\frac{1}{4} \cdot (470 - x) = 1\frac{2}{3} \cdot x,$$

$$\frac{9}{4} \cdot (470 - x) = \frac{5}{3} \cdot x,$$

$$\frac{9}{4} \cdot 470 = \frac{5}{3}x + \frac{9}{4}x,$$

$$\frac{9 \cdot 470}{4} = \frac{20}{12}x + \frac{27}{12}x,$$

$$3 \cdot 9 \cdot 470 = 47x, \quad \text{Аз ин чо } x = \frac{3 \cdot 9 \cdot 470}{47} = 3 \cdot 9 \cdot 10 = 270.$$

Пас, қисми дуюм $470 - 270 = 200$ мебошад.

Тарзи дуюм. Мувофиқи шарти масъала адади 470-ро ба $(2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3})$ ҳиссаҳои баробар тақсим карда, як ҳиссаи онро меёбем:

$$470 : (2\frac{1}{4} : 1\frac{2}{3}) = 470 : (\frac{9}{4} + \frac{5}{3}) = 470 : \frac{27+20}{12} = 470 \cdot \frac{12}{47} = 120.$$

Акнун, 120-ро ба $2\frac{1}{4}$ зарб карда қисми аввали тақсимкуниро меёбем: $120 \cdot 2\frac{1}{4} = \frac{120 \cdot 9}{4} = 270$.

Пас қисми дуюм $120 \cdot 1\frac{2}{3} = 120 \cdot \frac{5}{3} = 200$ мебошад.

Масъалаи 4. 3 насоси обкашии яхела дар 5 соат 3900 л об кашидга мебарорад. 4-то ҳамин гуна насоси обкаший дар 3 соат чий қадар об кашидга мебарорад?

Хал. Барои ҳал кардани ин масъала, аввал муайян мекунем, ки кори дар 5 соат ичрокардаи 3 насосро 1 насос дар чанд вақт баҷо меоварад ва кори дар 3 соат ичро кардаи 4 насосро 1 насос дар чанд соат ичро мекунад: $5 \cdot 3 = 15$, яъне кори дар 5 соат ичрокардаи 3 насосро 1 насос дар 15 соат ичро мекунад. Ба ҳамин монанд, кори дар 3 соат ичрокардаи 4 насосро 1 насос дар $4 \cdot 3 = 12$ соат ба ҷо меорад. Минбаъд,

номаълуми масъаларо бо x ишора карда аз ададҳои 15,12, 3900 ва x таносуб тартиб медиҳем:

$$15 - 3900$$

$$12 - x,$$

$$15 : 12 = 3900 : x.$$

$$\text{Аз ин чо } x = \frac{12 \cdot 3900}{15} = 3120 \text{ (л).}$$

Ҳамин тавр, 4 насоси обкашӣ дар 3 соат 3120 литр обро кашида мебароранд.

392. Дар соҳтмони иморат як усто 10 рӯз ва устои дигар 15 рӯз кор карда, якчоя 10 000 сомонӣ музд гирифтанд. Бо иқтидори кории якхела меҳнат карда, ҳар кадоми онҳо чӣ қадарӣ ҳақ гирифтанд?

393. Суммаи се адад ба 324 баробар аст. Агар онҳо ҳамчун 5: 9: 13 нисбат дошта бошанд, ин ададҳоро ёбед.

394. Аз 20 кг орди гандум $27\frac{1}{2}$ кг нон пухтанд. Аз чанд килограмм чунин орд 32 кг нон пухта гирифтан мумкин аст?

395. Агар барои фундоштани ҳосили 25 га замин 12 нафар коргар кифоя бошад, барои фундоштани ҳосили 62,5 га замин чанд нафар коргар лозим аст?

396. Массай 14 дм³ пораи оҳан 119,2 кг аст. Массай 10 дм³ чунин оҳан чӣ қадар мебошад?

397. Барои андоваи девори дарозиаш 9 м ва баландиаш 4 м сарфи 400 кг гаҷ пешбинӣ шудааст. Барои андоваи девори дарозиаш 12 м ва баландиаш 3,75 м чӣ қадар гаҷ лозим аст?

398. Ду усто якчоя, бо иқтидори якхела кор карда, 1080 сомонӣ музд гирифтанд. Агар устои якум 4 рӯз 6-соатӣ ва устои дуюм 6 рӯз 5-соатӣ кор карда бошанд, ҳар кадоми онҳо чӣ қадарӣ музд гирифтанд?

399. 16 саҳифаи китоб ба 1 чузъи чопӣ баробар мешавад. Китобе, ки 232 саҳифа дорад, $14\frac{1}{2}$ чузъи чопӣ аст. Китобе, ки 180 саҳифа дорад, аз чанд чузъи чопӣ иборат аст? Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад? Кадом аст он?

400.Дар расм қитъаи замин дар намуди росткунчай дарозиаш 2,5 см ва бараш 1,5 см тасвир шудааст. Агар дарозии ҳақиқии замин 500 м бошад, бари он чӣ қадар аст?

401. Массай 53,5 м сим 8 кг аст. Массай чанд метри ҳамин сим 500 кг аст?

402. 4 –то насоси обкашии иқтидори яхела дошта дар 5 соат 2500 л обро қашида бароварданд. 5 –то ҳамин гуна насос дар 4 соат чӣ қадар обро қашида мебарорад?

403. Зоғ бо суръати 50 км/соат ва соч бо суръати 74 км/соат парвоз мекунад. Агар зоғ 74 км масофаро тай кунад, дар ҳамин муддат соч қадом масофаро тай мекунад?

404. Вақте ки музди коргарро ба бузургии $\frac{2}{5}$ ҳиссаи муқарраргардида зиёд карданд, ў дар як моҳ 166 сомонӣ гирифт. Музди меҳнати коргар чанд сомонӣ зиёд шуд?

405. Дар китобхонаи шахсӣ 5100 нусха китобу маҷаллаҳо мавҷуд аст, ки $\frac{4}{25}$ ҳиссаи он маҷалла аст. Дар китобхона чанд нусха маҷалла ҳаст?

406. Адади 160-ро ба ду қисми нисбатҳояшон 3:5 чудо кунед.

407. Адади 240-ро ба се қисми нисбатҳояшон 2:3:5 чудо кунед.

408. Аз мису рӯҳ биринҷӣ тайёр карданд, ки массааш 1 кг ва 440 г аст. Дар ин биринҷӣ мис ба рӯҳ ҳамчун 3:2 нисбат дорад. Массай мисро муайян кунед.

409. Ба се заводи нонпазӣ орд тақсим карданд. Заводи якум $\frac{7}{20}$ ҳиссаи ҳамон ордро гирифт. Миқдори орди заводи сеюм ба миқдори орди заводи дуюм ҳамчун $1\frac{1}{3}:\frac{5}{6}$ нисбат дошт. Агар заводи якум назар ба заводи дуюм 24 т зиёдтар орд гирифта бошад, ҳар як завод чӣ қадарӣ орд гирифт?

410. Аз 1200 т лаблабу 180 т шакар ҳосил мешавад. Аз 20 миллион тонна лаблабу чӣ қадар шакар гирифтан мумкин аст?

411. Винт 50 маротиба тоб хұрда, 26 мм пеш меравад. Барои ба андозаи $5\frac{1}{5}$ мм пеш рафтан винт бояд чанд бор тоб хұрад?

412. Барои ба девори хона часпонидани көғази гулдор 96 м көғази бараң 0,5 м лозим шуд. Агар бари көғаз 0,4 м мебуд, барои девори ҳамон хона чи қадар көғаз сарф мешуд?

413. Аз 13,56 кг ресмон як тұп матоъ бофтанд, ки дарозиаш 65 м ва бараң 1,12 м мебошад. Барои бофтани ҳамин хел матои дарозиаш 13 м чи қадар ресмон сарф мешавад?

414. Пұчоқ, зардай ва сафедаи тухми мурғ ба ҳамдигар чун 1:3:5 нисбат доранд. Агар массай 1 дона тухм 58,5 г бошад, пұчоқи 2000 дона тухм чи қадар масса дорад?

415. Аз 21 кг чигит $5\frac{1}{10}$ кг равған мегиранд. Аз чанд килограмм чигит 17 кг равған ҳосил мешавад?

416. Дар бахши гимнастика 40 нафар писарону духтарон иштирок мекунанд, ки шуморақои онҳо ҳамчун 2:3 нисбат доранд. Дар бахш чанд нафар писар иштирок мекунад.

417. Аз 100 дона нахұди шинонидашуда 85-тоаш сабзида баромад. Чанд фоизи нахұд насабзидааст?

418. Барои пухтани карамшұрбо барои ҳар 50 г гүшт 30 г лаблабу мегиранд. Ба 500 г гүшт чи қадар лаблабу мувофиқ меояд?

419. Дар таркиби 40 кг картошқа 7 кг крахмал (оқар) мавчұд аст. 1 т картошқа чи қадар оқар дорад?

420. 5,4 кг миси тозаро бо як миқдор қалъагүй гудохтанд, ки массай он 6 кг шуд. Дар чунин гудохтай массааш 5 кг чи қадар миси тоза ҳаст?

4.5. Бузургихои мутаносиби чаппа

Агар ҳанғоми тәгійір ёфтани як бузургай бузургии дигар қунин тәгійір ёбад, ки ҳосили зарби қиматқои мувофиқи онҳо

бетагийр монад, онҳоро бузургихои мутаносиби чаппа меноманд.

1) Агар кореро гурӯҳи 12-нафара дар 8 рӯз ичро намояд, гурӯҳи 24-нафара дар 4 рӯз ва гурӯҳи 6-нафара дар 16 рӯз ичро ме кунанд, яъне 2 маротибагӣ каму зиёд мешавад.

2) Агар ба 40 сомонӣ меваи ҳар як килограммаш 2 сомонӣ бихарем, 20 кг мева аз они мо мешавад, вале агар нархи мева 2 маротиба боло равад, яъне ҳар як килограммаш 4 сомонӣ шавад, он гоҳ ба 40 сомонӣ 2 маротиба камтар, яъне 10 кг мева мекарем.

3) Агар хӯроки захира кардашуда барои 15 сар чорво ба 1 моҳ расад, барои 30 сар чорво ба ним моҳ мерасад.

4) Агар дар ҳолати бетагийр мондани масоҳати росткунча бари онро 2 маротиба зиёд кунем, лозим меояд, ки дарозиашро 2 маротиба кам намоем. Дар ҳақиқат, агар дарозии росткунҷаро бо x , барашро бо y ишорат кунем, он гоҳ масоҳаташ $S = x \cdot y$ мешавад, ки дар ҳолати x -ро ба $2x$ иваз кардан шояд, ки y -ро ба $\frac{1}{2}y$ иваз намоем: $S = 2x \cdot \frac{1}{2}y = xy$, зеро дар ҳамин маврид қимати масоҳати росткунча бетагийр мемонад ва ҳоказо.

Масъалаи 1. Супоришеро 18 нафар коргар дар 28 рӯз ичро мекунад. Ҳамин супоришро 24 нафар коргар дар чанд рӯз ба ҷо меорад?

Ҳал. Супориши 18 нафар коргар дар 28 рӯз ичро кардаро як нафар коргар дар $18 \cdot 28$ рӯз ичро мекунад. Барои ёфтани он ки ҳамин корро 24 нафар коргар дар чанд рӯз ичро мекунад, адади $18 \cdot 28$ -ро ба 24 тақсим мекунем. Агар адади номаълумро бо x ишорат кунем, он гоҳ $x = \frac{18 \cdot 28}{24}$ (1) мешавад. Аз баробарии (1) таносуби $\frac{x}{28} = \frac{18}{24}$ -ро соҳиб мешавем, ки онро дар намуди $x:28=18:24$ ҳам навиштан мумкин аст. Агар ба таври схемавӣ нависем,

18 нафар - 28 рӯз

24 нафар - x рӯз мешавад, ки онро бо таносуби боло мүкоиса карда, тарзи ҳосил карданашро нишон медиҳем:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & 18 & \uparrow \\ & 24 & x \end{array}$$

Расми 16

Нисбати 18-ро ба 24 мегирэм, vale нисбати дуюм чаппа аст, яъне нисбати x -ро ба 28 мегирэм ва дар натиҷа таносуби $x:28=18:24$ ҳосил мешавад, ки аз он $x=\frac{18 \cdot 28}{24}=21$

ро мёёбем, яъне ҳамон супоришро 24 нафар коргар дар 21 рӯз ичро мекардааст.

Масъалаи 2. Хошоки барои 25 сар чорво захира кардашуда ба 54 рӯз мерасад. Ҳамин хошокро 15 сар чорво дар чанд рӯз меҳӯрад?

Ҳол. Схемаи онро тартиб медиҳем:

$$\begin{array}{ccc} 25 \text{ сар} & \downarrow & 54 \text{ рӯз} \\ 15 \text{ сар} & \downarrow & x \text{ рӯз} \end{array} \quad \uparrow$$

Расми 17

ё ки $25:15=x:54$. Аз ин ҷо $x=\frac{25 \cdot 54}{15}=90$ -ро ҳосил мекунем, яъне ҳамон захираи хошокро 15 сар чорво дар 90 рӯз меҳӯрдааст.

Масъалаи 3. Се насоси обкашии тавонониашон баробар ҳавзи холироро дар 4 соат пур мекунад. Дуто ҳамин гуна насос ҳавзро дар чанд соат пур мекунад?

Ҳол. Оби дар 4 соат қашидай 3 насоси обкаширо як насоси ҳамонхела дар $3 \cdot 4$, яъне дар 12 соат мекашад. Пас ҳамон қадар обро 2 насос дар 6 соат мекашад.

Масъалаи 4. Адади 75-ро ба қисмҳои ба ададҳои 2 ва 3 мутаносиби чаппа чудо кунед.

Ха л. Адади 2 ба 3 ба ададҳои $\frac{1}{2}$ ба $\frac{1}{3}$ чаппаанд. Бинобар ин 75-ро ба қисмҳои ба $\frac{1}{2}$ ба $\frac{1}{3}$ мутаносиби роста тақсим мекунем. Бо ин мақсад таносуби

$x:y = \frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ – ро тартиб медиҳем. Нисбати ададҳои касриро ба нисбати ададҳои бутун ин тавр иваз мекунем: $\frac{1}{2}:\frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$. Пас, таносуби мо намуди $x:y = 3:2$ -ро мегирад. Азбаски $3+2=5$ аст, бинобар ин аввал адади 75-ро ба 5 тақсим карда, сонӣ қисмҳои таносубиро мейёбем: $75:5 = 15$; $15 \cdot 3 = 45$, $15 \cdot 2 = 30$.

Агар ба мисолҳои 1- 4 зеҳн монем мебинем, ки дар онҳо ҳосили зарбҳои мувофиқ байни худ баробаранд:

дар мисоли 1) $12 \cdot 8 = 24 \cdot 4 = 6 \cdot 16$; дар мисоли 2) $2 \cdot 20 = 4 \cdot 10$;
дар мисоли 3) $15 \cdot 30 = 30 \cdot 15$; дар мисоли 4) $x \cdot y = 2x \cdot \frac{1}{2}y$.

Дар масъалаҳои ҳал кардашуда низ ҳосили зарбҳои мувофиқи баробарро мушоҳида мекунем.

Ҳамин тавр, дар таносуби чаппа ҳосили зарбҳои мувофиқ ба ҳамдигар баробар мешаванд. Агар зарбшавандаҳои ҳосили зарбробо x,y ва натиҷаи зарбро бо k ишорат кунем, он гоҳ $x \cdot y = k$ мешавад. Дар ин навишт k -ро **коэффициенти мутаносибӣ** меноманд. Дар масъалаи (1) $x = 18$, $y = 28$, ва $k = 504$ мешавад. Ҳосили зарби дуюм $24 \cdot x = k$ ё ки $24x = 504$ шуда, аз ин ҷо $x = 21$ ҳосил мешавад.

421. Масофаи байни ду маҳалро қатора бо суръати 40 км/соат дар $3\frac{1}{3}$ соат тай намуда метавонад. Агар вай бо суръати 50 км/соат ҳаракат кунад, ҳамон масофаро дар чанд соат тай мекунад?

422. Дарозии як росткунча 8 м ва бараш 5 м мебошанд. Росткунчаи дигар 16 м дарозӣ дорад. Бари он чӣ қадар бошад, ки масоҳаташ ба масоҳати росткунчаи аввал баробар гардад?

423.6 трактори қудрати кориашон якхела шудгори зимистонаро дар 12 рӯз ба итном мерасонад. Шудгори

зимистонаро 8 трактори ҳаминхела дар чанд рӯз тамом мекунад?

424.Масофаи байни ду шахрро велосипедсавор бо суръати 12 км/соат дар 10 соат тай мекунад. Вай бо кадом суръат бояд ҳаракат кунад, то ҳамин масофоро дар 8 соат тай намояд?

425.Агар дар ҳар як саҳифаи китоб 32 сатр ҷой дода шавад, китоб аз 180 саҳифа иборат мешавад. Ба ҳар як саҳифа чанд сатр ҷой додан лозим, то китоб 160 саҳифаро дарбар гираад?

426.Автомобил масофаи байни ду шахрро бо суръати 40 км/соат дар 8 соат тай мекунад. Агар вай бо суръати 50 км/соат ҳаракат кунад, ҳамон масофоро дар чанд соат тай мекунад?

427.Оила барои дар зимистон гарм кардани хона ангиштсанг захира кард. Агар ҳар рӯз 12 кг ангиштсанг сарф карда шавад, он гоҳ захира ба 125 рӯз мерасад. Агар ҳар рӯз 15 кг ангиштсанг истифода шавад, захираи ангиштсанг барои чанд рӯз мерасад?

428.Масофаи 200 км-ро автобус дар 2,5 соат тай кард. Агар вай ҳамон масофоро дар 4 соат тай мекард, бояд бо кадом суръат ҳаракат менамуд?

429.Барои қашонидани як микдор нафт 40 систернаи 24 тоннагӣ чудо карданд. Барои қашонидани ҳамон микдор нафт чанд систернаи 60 тоннагӣ лозим мешуд?

430.Адади 45-ро ба қисмҳои ба ададҳои 3 ва 2 мутаносиби ҷаппа чудо кунед.

431.Адади 60-ро ба ду қисме чудо кунед, ки онҳо бо ададҳои 4 ва 6 мутаносиби ҷаппа бошанд.

432.Пиёдагард 5 соат бо суръати 4,2 км/соат роҳ рафт. Вай бо суръати 4,5 км/соат ҳаракат карда, ҳамон роҳро дар чанд соат тай мекард?

433.Чор нафар коргар супоришеро дар 16 соат ичро мекунанд. Агар шумораи коргарон 4 маротиба зиёд шавад, барои ичрои ҳамин супориш чанд соат вақт лозим мешавад?

434. 10 нафар дуредгар кореро дар 16 рӯз ичро мекунад. Ҳамин корро 16 нафар дар чанд рӯз ба поён мерасонад?

435. Оё вақти барои шудгори 200 га замин сарфшуда ва миқдори тракторҳои иқтидорашон якхелаи шудгоркунанда бузургиҳои мутаносиби чаппа мешаванд?

436. Дар машқҳои зерин коэффициенти мутаносибиро ёбед:

$$a) xy = 9; \quad b) y = \frac{3}{x}; \quad c) y = \frac{4}{3x} \quad d) y = \frac{1}{x}.$$

437. Масоҳати росткунча ба 18 см^2 , бара什 x см ва дарозиаш y см мебошад. Аз рӯйи ин маълумот ҷадвали зеринро пур кунед.

x	1		3		4		6		9		18
y		2		6		3		8		12	

438. 6 нафар коргар супоришеро дар 9 рӯз ичро мекунанд. Шумораи коргаронро бо x ва миқдори рӯзи кориро бо y ишора карда, аз рӯйи ин маълумот ҷадвали зеринро пур кунед:

x	6	3	9		2		27	
y	9			18		27		1

439. Вобастагии байни шумораи коргарон ва вақти барои ичрои супориши муайян сарф мешуда мутаносиби роста аст ё чаппа?

4.6. Масштаб ва истифодаи он

Минтақаи сатҳи заминро дар коғаз дар шакли хурдкардашуда тасвир кардан мумкин аст. Масалан,

порчай дарозиаш ба 1000 м баробарро дар ҳарита ҳамчун порчай дарозиаш 1 см тасвир кардан мумкин. Азбаски $1000 \text{ м} = 100\,000 \text{ см}$ аст, пас дарозии ҳарита назар ба порчай мувофиқаш дар маҳал 100 000 маротиба хурд аст.

Нисбати дарозии порчай ҳарита ба дарозии порчай мувофиқи он дар маҳал масштаби(миқёси) ҳарита номида мешавад. Дар мисоли дар боло овардашуда масштаби ҳарита ба 1:100 000 баробар аст. Дар чунин маврид мегӯянд, ки ҳарита бо масштаби 1:100 000 соxта шудааст.

Масъалаи 1. Дарозии порча дар ҳарита 2 см аст. Агар масштаби ҳарита 1:1 000 бошад, дарозии порчай ба он мувофиқ дар маҳал ба чанд см баробар аст.

Ҳ а л. Бо ҳарфи x (бо сантиметрҳо) дарозии порчай мувофиқро дар маҳал ишора намуда, нисбати дарозии порча дар ҳаритаро ба дарозии порчай ба он мувофиқи маҳал меёбем, ки он ба масштаби ҳаритай мазкур баробар аст: $2:x = 1:100\,000$. Муодилаи ҳосилшударо ҳал карда меёбем: $x = 2 \cdot 100\,000 = 2\,000\,000 \text{ см}$. Вале, $2\,000\,000 \text{ см} = 2\,000 \text{ м} = 2 \text{ км}$ аст.

Ҷавоб: 2 км.

Масъалаи 2. Дарозии порча дар маҳал 8,5 км аст. Агар ҳарита бо масштаби 1:100 000 соxта шуда бошад, дарозии порчай ба он мувофиқро дар ҳарита ёбед.

Ҳ а л. Бо ҳарфи x (бо километрҳо) дарозии порчай мувофиқи ҳаритаро ишора намуда, таносуби $x : 8,5 = 1 : 100\,000$ – ро ҳосил мекунем. Аз он меёбем, ки $x = 8,5 : 100\,000 = 85 : 1000\,000 = 0,000085$ (км) аст.

Вале, $0,000085 \text{ км} = 0,045 \text{ м} = 4,5 \text{ см}$.

Ҷавоб: 4,5 см.

Масштабҳоро низ ҳамчун касрҳо қиёс намудан мумкин аст.

Аз ду масштаб ҳамонаши калонтар ҳисоб меёбад, агар маҳрачаши хурдтар бошад. Баръакс, чӣ қадаре, ки маҳрачи масштаби якум аз маҳрачи масштаби дуюм калонтар бошад, масштаби якум ба ҳамон андоза аз масштаби дуюм хурдтар аст.

Масъалаи 3. Харитаҳои масштабҳояшон 1:500 000 ва 1:100 000-ро бо ҳам қиёс менамоем.

Ҳаљ. Дар маҳрачи касри якум 50 000 ва дар маҳрачи касри дуюм 100 000 навишта шудаанд. Азбаски 50 000 назар ба 100 000 ду маротиба хурттар аст, пас масштаби харитаи якум аз масштаби харитаи дуюм 2 маротиба калонтар аст. Агар дар масштаби якум дар 1 см 500 м қитъаи сатҳи замин ғунцида бошад, дар масштаби харитаи дуюм дар ҳамин 1 см 1000 м қитъаи сатҳи замин ғунҷонида шудааст.

Ҳангоми тартиб додани харитаҳои географии мамлакатҳо, қисмҳои калони хушкӣ, ҳатто қитъаҳои олам аз масштаби мушаххас истифода мебаранд. Дар харитаҳо андозаи масштаб дар кунчи болоӣ ё кунчи поёни онҳо нишон дода мешавад.

440. Ададҳоро муқоиса кунед:

- а) 1: 0,1 ва 1: 0,3 ; б) 1:0,2 ва 1: 0,3; в) 1: 0,13 ва 1: 0,15;
- г) 1: 50 ва 1:100; ғ) 1: 500 ва 1: 1000; д) 1: 1000 ва 1: 10 000.

441. Фаҳмонед, ки масштаби 1:2 чиро мефаҳмонад.

Масштаби 2:1 чӣ маъно дорад?

442. Ҳамаи андозаҳои хонаи истиқоматиатонро 100 маротиба хурд тасвир карда дар он андозаҳои даҳлез, ошхона, роҳрав ва айвонро муайян намоед.

443. Дарозӣ ва бари фарши хонаи истиқоматӣ дар нақша мувофиқан 5 см ва 8 см тасвир карда шудаанд. Дар асл дарозии фарши хона ба 8 м баробар аст. Дарозии бари фарши он ҷанд метр аст?

444. Андозаҳои қитъаи замини назди ҳавлиро 1000 маротиба хурд тасвир карда нақша соҳтанд. Масштаби ин нақша 1:1000 аст. Масофаи байни ду нуқтаи нақша: а) 4 см;

б) 6 см; в) 10 см аст. Масофаҳои ба ин нуқтаҳо мувофиқи сатҳи заминро ёбед.

445. Масофаи байни ду шаҳр дар харита 8 см аст. Харита бо масштаби 1: 50 000 сохта шудааст. Масофаи аслии байни ин ду шаҳр чанд км аст?

446. Дарозии дарёи Панҷ 921 км аст. Агар онро дар харитай масштабаш 1:1000 000 тасвир намоем, ба чанд баробар мешавад?

447. Дарозии роҳи ба 2,5 км баробари сатҳи замин дар харитай масштабаш 1:1000 000 ба дарозии кадом порча мувофиқ аст?

448. Кадом харита қалонтар аст ва чанд маротиба; харитай масштабаш 1:30 000 ё харитай масштабаш 1:50 000?

449. Дарозии порчай хаёлии ба 375 м баробари сатҳи замин ба дарозии порчай 7,5 см дар нақша мувофиқ аст. Агар дар нақша масофаи байни ду нуқта 12,6 см бошад, ин масофа дар сатҳи замин чанд аст?

Т Е С Т И 4.1

1. Муодиларо ҳал кунед:

$$3 \cdot \left(x - \frac{1}{18}\right) = 5 \frac{5}{6}$$

A) $4 \frac{5}{6}$; B) $\frac{7}{6}$; C) 2.

2. Ададеро ёбед, ки 0,3% - и он 0,27 бошад.

A) 30; B) 60; C) 90.

3. Таносубро ҳал кунед :

$$\frac{5}{6} = \frac{5}{2x-1}$$

A) 3,5; B) $2 \frac{1}{2}$; C) 6,5.

4. Ба ҷойи * кадом аломатро бояд гузорем, то баробарии дуруст ҳосил гардад ?

$$0,32 \cdot 0,08 = 4$$

A) зарбро; B) тақсимро; C) ҷамъро.

5. Масоҳати ду росткунча, мувофиқан, 48 см^2 ва 63 см^2 буда, якторгъ тарафҳои онҳо бо ҳам баробаранд. Тарафи дигари росткунчай якум 16 см аст. Тарафи дигари росткунчай дуюм чанд см аст?

- A) 3 см; B) 32 см; C) 21 см.

6. Баробарӣ барои кадом қимати x дуруст аст?

$$\frac{5}{x+1} = \frac{3}{x-1}.$$

- A) 3; B) 4; C) 5.

7. Адади 32-ро ба чунин ду қисме ҷудо кунед, ки онҳо ҳамчун 5:3 нисбат дошта бошанд.

- A) 20 ва 12; B) 18 ва 14; C) 22 ва 10.

8. Дар байни нисбатҳои $A = \frac{2019}{2020}$ ва $B = \frac{2021}{2020}$ чӣ гуна муносабат ҷой дорад?

- a) $A = B$; b) $A > B$; c) $A < B$.

9. Аз сурат ва аз маҳрачи касри $\frac{12}{15}$ кадом ададро тарҳ кардан лозим, то касри $\frac{2}{3}$ ҳосил шавад?

- A) 4-ро; B) 6-ро; C) 8-ро.

10. Осиёб дар 6 соат 14 т ғалларо орд кард. Бо ҳамин суръати кориаш вай дар 9 соат чӣ қадар ғалларо орд мекунад?

- A) 21 т; B) 18 т; C) 24 т.

11. Адади 45 -ро ба чунин ду ҳиссае тақсим кунед, ки онҳо ҳамчун 6:9 нисбат дошта бошанд.

- A) 18 ва 27; B) 27 ва 18; C) 15 ва 30.

12. Миёнаи арифметикии се адад 27 аст. Адади дуюм назар ба адади якум 2 баробар ва адади сеюм назар ба адади дуюм 3 баробар калонанд. Калонтарини ин се ададро ёбед.

- A) 54; B) 12; C) 18.

13. Адади 54 -ро ба чунин ду қисме тақсим кунед, ки онҳо ба ададҳои 4 ва 5 мутаносиби чаппа бошанд.

- A) 18 ва 36; B) 30 ва 24; C) 24 ва 30.

14. Қимати ифодаро ёбед:

$$18 : \left(5 - \frac{21}{26} \cdot 5 : 1 \frac{1}{5} \right).$$

- A) 12; B) 15; C) 20

15. Қимати ифодаро ёбед:

$$((37 \cdot 29 - 22800 : 75) + 5) : 18.$$

- A) 29; B) 38; C) 43

16. Аз таносуб х-ро ёбед:

$$0,75 : 3 = x : 1 \frac{1}{2}.$$

- A) $\frac{1}{3}$; B) $\frac{2}{3}$; C) $\frac{3}{8}$.

КОРИ САНЧИШИИ 4.1

ВАРИАНТИ А

1. Узви номаълуми таносубро ёбед:

$$1,6 : x = 4,8 : 9.$$

2. Аз 2,5 кг офтобпараст 1,8 кг тухмии тоза гирифтан мумкин. Барои ҳосил кардани 7,2 кг тухмии тоза чӣ қадар офтобпараст лозим?

3. Мошин дар муддати муайяне 2,8 км роҳро тай кард. Бо ҳамин суръат вай масофаи 3,5 маротиба тӯлонитарро дар чанд вақт тай мекунад?

4. 9 нафар коргар супоришеро дар 14 соат ичро мекунад. Агар бо ҳамон суръат кор кунанд 3 нафари онҳо ҳамин супоришро дар чанд соат анҷом медиҳад?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$5x - \frac{5x-3}{6} = \frac{7}{8}.$$

6. 4200 кг мандаринро ба чор мактаб ҳамчун 3:5:4:2 тақсим карданд. Ҳар як мактаб чӣ қадар мандарин гирифт?

ВАРИАНТИ Б

2. Узви номаълуми таносубро ёбед:

$$1,4 : x = 4,2 : 9.$$

2. Аз 2,5 кг офтобпараст 1,8 кг тухмии тоза гирифтан мумкин. Барои ҳосил кардани 9 кг тухмии тоза чӣ қадар офтобпараст лозим?

3. Мошин дар муддати муайяне 2,8 км роҳро тай кард. Бо ҳамин суръат вай масофаи 1,5 маротиба тӯлонитарро дар чанд вақт тай меқунад?

4. 9 нафар коргар супоришеро дар 14 соат иҷро меқунад. Агар бо ҳамон суръат кор кунанд, 6 нафари онҳо ҳамин супоришро дар чанд соат анҷом медиҳад?


5. Муодиларо ҳал кунед:

$$2x - \frac{x-3}{6} = \frac{5}{9}.$$


6. 2800 кг мандаринро ба чор мактаб ҳамчун 3:5:4:2 тақсим карданд. Ҳар як мактаб чӣ қадар мандарин гирифт?

4.7. Давра


Дар ҳамворӣ нуқтаэро қайд карда, нӯги пояти сӯзандори паргорро ба он зер меқунем ва нӯги пояти қаламдорашро аз ягон нуқтаи ҳамворӣ сар карда, чунон чарх мезанонем, ки боз ба нуқтаи аввала баргашта ояд. Мебинем, ки хати сарбаста ҳосил мешавад (расми 18). Ҳамин хатро **давра** меноманд. Нуқтаи О-ро маркази давра мегӯем. Порчае, ки маркази давраро бо нуқтаи давра пайваст меқунад, **радиуси давра** номида мешавад. Масалан, порчай ОА радиуси давра аст. Ҳар гуна порчае, ки ду нуқтаи давраро пайваст меқунад, **хорда** ном дорад. Хордаи калонтаринero, ки аз маркази давра мегузараид, **диаметри давра** меноманд. Диаметри дилҳоҳ давраро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо меқунад. Порчаҳои АВ ва СD хордаҳо мебошанд. Азбаски хордаи СD аз маркази давра мегузараид, вай диаметр аст (расми 19). Дарозии диаметр ба дарозии ду радиус баробар аст, яъне радиусро бо R ва диаметро бо D ишора кунем, он гоҳ $D = 2R$ мешавад.



Расми 18



Расми 19



Расми 20

Хати рости, ки бо давра факат якто нүктай умумай дошта дар ҳамвории он چойгир аст, хати рости ба давра расандада ё расандада давра номида мешавад.

Масалан, хати рости *a* дар нүктай А ба давра расандада аст (расми 20). Қисми давраро **камони давра** меноманд.

450. Ба андозай дилхөх давра кашед. Бөхаткашаки тақсимотдор дарозии радиус ва диаметри онро чен кунед.

451. Ба андозай радиуси:

- а) 4 см; б) 7 см; в) 2,5 см; г) 1,6 см;
- г) 2 см 3 мм; д) 0,5 дм; е) 0,7 дм; ё) $\frac{1}{5}$ дм; ж) $\frac{1}{4}$ дм;

давра тасвир кунед ва диаметри онро хисоб кунед.

452. Диаметри давра ба:

- а) 3 см; б) 4 см; в) 8 см;
- г) 4 дм; ф) 2,5 дм; д) 2 м;

е) 1,5 м; ё) 1,5 км; ж) 2,4 км баробар аст. Радиуси ин давраро ёбед.

453. Давраи радиусаш ба 3 см баробарро тасвир кунед ва якчанд диаметри онро гузаронед.

454. Давраи радиусаш ба 0,5 дм баробарро кашед ва ду хордаеро гузаронед, ки дар ду тарафи маркази давра мавкеъ гирифта бошад.

455. Давраи радиусаш дилхөхро тасвир кунед. Аз як нүктай он ду хорда гузаронед ва кунчи байни онхоро ба воситай транспортири чен кунед.

456. Давраи радиусаш дилхөхро тасвир кунед. Ду хордае гузаронед, ки онхо ба радиуси давра баробар бошанд.

457. Давраи радиусаш дилхөхро кашед. Диаметри онро гузаронед. Аз як нүғи диаметр ду хордаи ба радиус баробарро пайдарпай гузаронед.

458. Давраи радиусаш дилхөхро кашед. Ду хати рости ба давра расандаро гузаронед.

4.8. Дарозии давра

Нисбати дарозии давра C ба диаметраш d барои ҳамаи давраҳо бузургии доимӣ аст. Ин бузургии доимиро бо ҳарфи юнонии π («пи») ишорат мекунанд, яъне $\frac{C}{d} = \pi$. Аз ин чо $C = \pi \cdot d$. Азбаски $d = 2r$ аст, бинобар ин $C = 2\pi r$ мешавад ва ин формула барои хисоб кардани дарозии давра лозим аст, яъне дарозии давра ба бузургии радиуси он мутаносиби роста аст. Адади π -ро дар амалияи хисобкуни 3,14 баробар медонанд, ки ин қимати такрибӣ аст, яъне $\pi \approx 3,14$.

Масъалаи 1. Дарозии радиуси давра ба 8,5 см баробар аст. Адади π -ро то даҳякӣ яклухт карда, дарозии давраро хисоб кунед.

Ҳол. Мувофиқи шарти масъала $r = 8,5$ см, $\pi = 3,1$ аст.

Формулаи дарозии давраро истифода мебарем.

$$C = 2\pi r = 2 \cdot 3,1 \cdot 8,5 = 6,2 \cdot 8,5 = 2 \cdot 26,35 = 52,7 \text{ (см)}.$$

Масъалаи 2. Дарозии давра ба 23,55 дм баробар аст. Адади π -ро то садякӣ яклухт карда, диаметри давраро ёбед.

Ҳол. Дар формулаи $C = 2\pi r$ адади $2r$ -ро ба d -диаметр иваз карда $C = \pi d$ менависем. Мувофиқи шарти масъала 23,55: 3,14 = d аст. Аз ин чо $d = 23,55 : 3,14$ -ро ҳосил мекунем, ки натиҷааш $d = 7,5$ дм мебарояд.

Масъалаи 3. Агар радиуси давра 3 маротиба дароз карда шавад, он гоҳ дарозии давра чӣ хел тағиیر меёбад?

Ҳол. Агар дарозии давра $C = 2\pi r$ бошад ва ба ҷойи r сечандай он, яъне $3r$ -ро гузорем, он гоҳ $2\pi \cdot 3r$ -ро ҳосил мекунем. Аз ин чо $2\pi \cdot 3r = 3 \cdot 2r = 3C\pi$ ҳосил мешавад, зеро $2\pi r = C$ буд. Пас, агар радиуси давра 3 маротиба дароз шавад, дарозии давра 3 маротиба зиёд мешудааст.

Масъалаи 4. Барои он ки дарозии давра ба π см баробар шавад, радиуси он чӣ гуна бояд бошад?

Ҳол. Мувофиқи шарти масъала дарозии давра, яъне C ба π баробар аст. Бинобар ин дар формулаи дарозии давра

ба чойи С бузургии π -ро мегузорем ва аз баробарии ҳосилшуда r -ро меёбем: $\pi = 2\pi r$, $r = \pi:2\pi = 0,5$. Пас, барои он ки дарозии давра ба π см баробар шавад, бояд радиус қимати ба 0,5 см баробарро қабул кунад.

459. Агар радиус ба 50 см баробар бошад, дарозии давраро ёбед. Адади π -ро то садякӣ яклухт кунед.

460. Дарозии давра чӣ гуна аст, агар радиуси он ба 2 м баробар бошад? Адади π -ро то даҳякӣ яклухт кунед.

461. Дарозии давраро ёбед, ки агар радиуси он ба 13,8 см баробар бошад. Адади π -ро то садякӣ яклухт кунед.

462. Агар дарозии давра 55,8 дм бошад, диаметри онро ёбед. Адади π -ро то даҳякӣ яклухт кунед.

463. Агар дарозии радиус 2 маротиба кӯтоҳ карда шавад, дарозии давра чӣ хел бояд тағиیر ёбад?

464. Барои он ки дарозии давра ба 2π см баробар шавад, радиуси он кадом қиматро бояд қабул кунад?

465. Агар дарозии давра ба 31,4 м баробар бошад, дарозии диаметри онро ёбед. Адади π -ро то садякӣ яклухт кунед.

466. Стаканро ба рӯйи қоғаз гузоред. Баъд бо ришта дарозии давраи онро ёфта, адади ҳосилкардаатонро ба дарозии тақрибии диаметри доира тақсим кунед. Кадом қимат ҳосил шуд? Ҳамин таҷриборо бо пиёлаи чойнушӣ гузаронед. Натиҷаи ҳосилшуда аз натиҷаи пештар ҳосилкардаатон чӣ фарқ дорад?


467. Аввал давраи радиусаш дилҳоҳро тасвир карданд. Баъд, радиуси онро 1 см зиёд карда, бо ҳамон марказ давраи дигареро соҳтанд. Фарқи байни дарозиҳои ин ду давраро ёбед.

4.9. Доира ва масоҳати он


Агар даврае созем, вай ҳамвориро ба ду қисм чудо мекунад, яке аз онҳо қисми аз давра берун мебошад. Қисми дигар якчоя бо худи давра номи *доираро* мегирад (расми 21). Ҳамон марказ, радиус ва диаметри давра (O), инчунин марказ, радиус ва диаметри доира мешавад. Масофаи байнин маркази доира ва нуқтаи дилҳоҳи он аз радиус зиёд шуда наметавонад. Агар M нуқтаи дилҳоҳи доира бошад, он тоҳи $OM < r$ мешавад. Агар M нуқтаи дилҳоҳи давра бошад $OM = r$ аст.

Агар M дар беруни доира ҷойгир бошад $OM > r$ мебошад.

Масоҳати доираро бо формулаи $S = \pi r^2$ ҳисоб мекунанд.



Расми 21



Расми 22

468. Ба расми 22 нигаред. Аз нуқтаҳои дар он қайдшуда кадомҳояшон ба давра ва кадомҳояш ба доира тааллук доранд?


469. Масоҳати доираро ёбед, ки агар дарозии радиуси он ба 3,75 дм баробар бошад.

470. Дар расми 23 квадрате тасвир ёфтааст, ки тарафҳояш ба доира расандаанд. Нисбати масоҳати квадрат ва масоҳати доираро ёбед, агар радиуси доира ба 2 см баробар бошад.


471. Тиреза шакли дар расми 24 тасвиршударо дорад, ки он аз квадрат ва нимдоира таркиб ёфтааст. Агар дарозии

тарафи квадрат ба 1,2 м баробар бошад, масоҳати тирезаи оинабандишударо ёбед.

472. Дарозии давраи доира 9,42 м аст. Масоҳати доираи бо ин давра маҳдудшударо муайян кунед. Кимати π -ро то даҳякӣ яклухт кунед.



Расми 23.




Расми 24.

4.10. Кура ва сфера

Тӯбҳои футболу волейбол, баскетбол, тарбуз ё каду ва гайраро шумо медонед. Инҳо ба *кура* монанданд. Тарбуз, себ, каду бо пардаи тунуке рӯйкаш шудаанд. Ҳамин пардаи рӯйкашшуда, ки гафсӣ надорад, *сфера* ном дорад.

Масоҳаи байни маркази кура ва нуқтаҳои сфера *радиуси кура* номида мешавад. Марказ ва радиуси кура барои сфера низ марказу радиус аст. *Сфера сарҳади кура буда, онро сатҳи кура ҳам мегӯянд. Порчае, ки аз маркази кура гузашта ду нуқтаи сфераро пайваст мекунад, диаметри кура номида мешавад.* Дарозии диаметри кура ба дарозии ду радиуси он баробар аст. Агар кураи чӯбинро арра кунем, дар буриш доира ҳосил мешавад (расми 25).

Агар буриш аз маркази кура гузарад, он гоҳ доираи калонро соҳиб мешавем, ки радиуси он ба радиуси кура баробар аст. Заминро барои он кураи Замин меноманд, ки вай курашакл аст. Сатҳи Замин сфераи вай мебошад. Радиуси кураи Заминро, такрибан, ба 6370 км баробар хисоб кардаанд. Глобусро чун кураи Замин хурд кашидашуда тасаввур мекунем.



Расми 25

473.Агар радиуси кура ба: а) 7 см; б) 2 см; в) 6,2 см; г) 4,8 дм; ф) 6370 км баробар бошад, диаметри онро ёбед.

474.Радиуси кураго ёбед, ки агар диаметри он ба: а) 3,6 см; б) 6,5 дм; в) 1,2 м; г) 1535 км баробар бошад.

475.Радиуси кураи якум аз радиуси кураи дуюм 3 маротиба дарозтар аст. Диаметри кураи якум назар ба диаметри кураи дуюм чанд маротиба дарозтар мебошад?

476.Радиуси кураи Замин ба 6370 км баробар аст. Масоҳати буриши калонтарини кураго ёбед.

477.Дарозии давраи буриши калонтарини кура бо ҳамворӣ ба 12,56 см баробар аст. Радиуси кураго ёбед.

478.Кураго бо ду ҳамворӣ буридаанд. Дарозии давраи буриши калон аз дарозии давраи буриши хурд 8 маротиба калон аст. Нисбати дарозии радиуси буриши хурд ба дарозии радиуси буриши калонро ёбед.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатмӣ)

1.Нисбати ададҳоро медонам ва онро ифода карда метавонам.

Нисбати $\frac{a}{b} = \frac{2}{5}$ аст. Нисбати $\frac{b}{a}$ ба чанд баробар мешавад?

2.Аз таносуби додашуда узви номаълуми онро ёфта метавонам.

$$\text{а)} 0,5 : x = 2 : 13; \quad \text{б)} 0,2 : (x - 2) = \frac{1}{2} : 2\frac{1}{2}$$

3.Масъалаҳоро доир ба таносуб ҳал карда меавонам.

Ба сурату маҳрачи касри $\frac{7}{27}$ кадом ададро ҷамъ кардан лозим, то касри $\frac{3}{7}$ ҳосил шавад?

4. Бузургихои мутаносиби ростаро медонам ва онро дар амалия татбиқ карда меавонам.

Барои 3,2 кг маҳсулот 11,52 сомонӣ супурданд. Барои 1,5 кг ҳамин гуна маҳсулот чанд сомонӣ додан лозим аст?

5. Бузургихои мутаносиби чаптаро медонам ва онро дар амалия татбиқ карда меавонам.

Масоҳатҳои ду росткунча бо ҳам баробаранд. Дарозии росткунчай якум 3,6 м ва баравш 2,4 м мебошанд. Дарозии росткунчай дуюм 4,8 м аст. Барои росткунчай дуюмро ёбед.

6. Масштаб(қиёс)-ро медонам ва онро дар амал татбиқ карда метавонам.

Порчай дарозиаш ба 3 км баробари маҳал дар ҳарита ба порчай дарозиаш 6 см мувофиқ аст. Порчай дарозиаш 10 км-и маҳал ба кадом порчай ин ҳарита муовофиқ аст? Агар дарозии порчай ҳарита 1,8 см бошад, ба дарозии кадом порчай маҳал муовофиқ меояд?

7. Элементҳои давраро медонам ва масъалаҳоро доир ба давра ҳал карда метавонам.

Чарх дар масофаи 380 м 150 маротиба тоб хурд (давр зад)

Диаметри ҷарҳро муайян кунед. Натиҷаро то садиқӣ яклухт намоед ($\pi \approx 3,14$).

8. Формулаи дарозии давраторо медонам ва онро дар амалия татбиқ карда метавонам.

Дарозии давра ба 56,52 см баробар аст. Радиуси давраро ёбед ($\pi \approx 3,14$).

9. Формулаи масоҳати доираро медонам ва онро дар ҳалли масъалаҳо татбиқ карда метавонам.

Дарозии давраи саҳнаи сирк ба 40,8 м баробар аст. Масоҳати доираи саҳнаи сиркро муайян кунед ($\pi \approx 3,14$).

10. Кураро аз сфера фарқ мекунам ва фарқияти онҳоро дар ҳалли масъалаҳо истифода бурда меавонам.

Дарозии диаметри Моҳ тақрибан 10,9 ҳазор км аст. Радиуси Моҳ чанд км аст? Натиҷаро то сад км яклухт кунед.

ТЕСТИ 4.2

1. Синф 24 нафар хонанда дорад. Аз онҳо 16 нафарашон писарону боқимонда дұхтаронанд. Дұхтарон кадом ҳиссаи хонандагонро ташкил додаанд?

- а) $\frac{1}{3}$; б) $\frac{2}{3}$; в) $1\frac{1}{2}$.

2. Маълум, ки суммаи кунчҳои дарунии секунцаи дилҳоҳ ба 180° баробар аст. Дар секунцаи ABC яке аз кунчҳо 45° буда, кунчи дигар аз он 20° калонтар аст. Кунчи сеюми секунча чанд градус аст?

- а) 105° ; б) 115° ; в) 155° .

3. Қимати ифодаро ёбед:
$$\frac{1\frac{1}{6} + 1\frac{1}{3}}{1,25}$$

- а) 1 б) 2 в) 0,5

4. Муайян кунед, ки адади 9 чанд фоизи адади 72–ро ташкил медиҳад.

- а) 8 б) 12,5 в) $1\frac{3}{8}$.

5. Муодиларо ҳал кунед:
$$\frac{8,75}{3\frac{3}{4}} = \frac{x}{0,75}.$$

- а) 1,75 б) 2,25 в) $1\frac{4}{5}$.

6. Аз баробарӣ номаълумро ёбед:

$$5\frac{3}{5} : 3\frac{1}{2} = 5\frac{1}{4} : x.$$

- а) $9\frac{3}{22}$ б) $3\frac{9}{32}$ в) $2\frac{8}{9}$.

7. Барои қашонидани боре 24 мошини қудрати борбардории ҳар кадомаш 7,5 тонагӣ лозим аст. Ҳамин борро бо ёрии чандто мошини қудрати борбардории ҳар якашон 4,5 т қашонидан мумкин аст.

- а) 40 б) 32 в) 48

8. Се нафар коргар кореро дар 5 рӯз анҷом дода метавонад. Барои тезонидани кор боз ду коргари дигарра илова карданд. Агар ҳамаи коргарон бо тавоноии баробар кор кунад, ҳамин супоришро дар чанд рӯз анҷом медиҳад?

- а) 4 б) 3 в) 2.5

9.Кимати ифодаро ёбед:

$$96:7,5 + 288,51: (80 - 76,74).$$

- а) 101,3 б) 100,02 в) 1,42

10.Дарозии порчай дар харита тасвирёфта 3,6 см буда, ба дарозии порчай 72 ки дар маҳал мувофиқ меояд. Агар масофаи байни ду шаҳр дар харитай мазкур 12,6 см бошад, дар асл ин масофа чанд аст?

- а) 240 км б) 252 км в) 168 км

11.Диаметри чархи теплоход 1м 80 см аст. Дар муддати 2,5 дақиқа вай 500 мароиба тоб хурд. Теплоход бо қадом суръат ҳаракат карда истодааст?

- а) 67,8 км/соат б) 76,8 км/соат в) 48 км/соат

12.Ҳисоб кунед:

$$(2\frac{2}{3})^3 : (\frac{2}{3})^2.$$

- а) $40\frac{2}{3}$ б) $42\frac{2}{3}$ в) 41,4.

КОРИ САНЧИШИИ 4.2

ВАРИАНТИ А

1. Нисбатро ёбед:

$$1) \frac{7}{15} : \frac{14}{25}; \quad 2) 2\frac{2}{9} : 1\frac{1}{9}; \quad 3) \frac{45}{48} : 15; \quad 4) 16 : 2\frac{2}{3}.$$

2. Мошин $\frac{3}{7}$ ҳиссаи тамоми роҳро, ки 220 км аст, тай кард.

Дарозии тамоми роҳ чанд километр аст?

3. Хона 64 манзили дуҷӯчрагӣ дорад, ки онҳо 16%-и шумораи ҳамаи манзилҳои хонаро ташкил медиҳанд. Хонаи мазкур ҳамагӣ чандто манзил дорад?

4. Китоб 160 саҳифа дорад. Сино 120 саҳифаи онро мутолиа кард. Боз чанд %-и китобро мутолиа кардан лозим аст?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) \frac{3}{7}x = 2,1; \quad 2) 6\frac{4}{9}x = 1; \quad 3) 0,5x = 2.$$

6. Нархи молро аз 140 сомонӣ то 161 сомонӣ баланд карданд. Нархи мол то чанд % афзоиш ёфт?

$$7. \text{Амалҷоро иҷро кунед: } (1\frac{1}{8} - 1\frac{5}{16}) \cdot 3\frac{1}{5} + \frac{4}{5} : 2.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Нисбатро ёбед:

$$1) \frac{5}{7} : \frac{10}{21}; \quad 2) 4\frac{1}{6} : 3\frac{1}{3}; \quad 3) \frac{16}{17} : 8; \quad 4) 28 : 4\frac{2}{3}.$$

2. Мошин $\frac{3}{7}$ ҳиссай тамоми рохро, ки 142 км аст, тай кард.

Дарозии тамоми рох чанд километр аст?

3. Хона 72 манзили дүхүчрагй дорад, ки ондо 18 %-и шуморай ҳамаи манзилҳои хонаро ташкил медиҳанд. Хонаи мазкур ҳамагй чандто манзил дорад?

4. Китоб 180 саҳифа дорад. Сино 45 саҳифаи онро мутолиа кард. Боз чанд %-и китобро мутолиа кардан лозим аст?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) \frac{2}{3}x = 6,4; \quad 2) 8\frac{1}{3}x = 1; \quad 3) 0,36x = 14,40.$$

6. Нархи молро аз 120 сомонӣ то 141 сомонӣ баланд карданд. Нархи мол то чанд % афзоиш ёфт?

$$7. \text{ Амалҳоро ичро кунед: } (2\frac{4}{5} - 1\frac{2}{3}) \cdot 3\frac{1}{6} + 6\frac{3}{4} : 3.$$

КОРИ САНЧИШИИ 4.3

ВАРИАНТИ А

1. Амалҳоро ичро кунед:

$$6,3 \cdot 1\frac{1}{14} - (6,1 + 4\frac{2}{5}) : 4,2.$$

2. Дарозии давраро ёбед, агар радиуси он $R = 4,15$ см буда, $r = 3,14$ бошад.

3. Масоҳати доираро ёбед, агар радиуси он $R = 6,8$ дм бошад (R – ро то даҳякиҳо ва ҷавобро то садякиҳо яклухт кунед).

4. Доира ба се сектор ҷудо шудааст. Бузургии кунчи сектори яқум 35%-и кунчи пурра ва бузургии кунчи сектори дуюм $\frac{16}{21}$ ҳиссай кунчи сектори яқумро ташкил медиҳад.

Бузургии кунчи сектори сеюмро ёбед.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 1\frac{1}{9}x - \frac{7}{18}x = 15\frac{5}{6}; \quad 2) 51 : (2\frac{4}{5}x - 50) = 1\frac{1}{2}.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Узви номаълуми таносубро ёбед:

$$1,6 : x = 2,4 : 4,5.$$

2. Аз 2,5 кг офтобпараст 1,8 кг тухмии тоза гирифтанд. Аз чанд кг ҳамин гуна офтобпараст 10,8 кг тухмии тоза гирифтанд мумкин аст?

3. Автомобил масофаи муайянери дар 2,8 соат тай мекунад. Агар вай бо ҳамин суръат ҳаракаташро давом дихад, масофаи 3,5 маротиба аз ин түлонитарро дар чанд вақт тай мекунад?

4. Нүх нафар коргар супоришеро дар 14 соат ичро мекунанд. Се нафари онҳо ҳамин супоришро дар чанд муддати вақт ичро мекунанд, агар ҳар яке бо ҳамон маҳсулнокӣ мөҳнат кунад?

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) \frac{3x-4}{6} = 1; \quad 2) 32 : (2x - 10) = 0,8.$$

Маълумоти таърихӣ

Дар замонҳои қадим нисбати ду ададро адад ҳисоб намекардаанд.

Аввалин бор дар осори олимони ниёгони мо Мӯсо ал-Хоразмӣ (солҳои 787-850), Умарӣ Хайём (1048-1131) ва Насируддини Тӯсӣ (1201-1274) ба маънини адад истифода шудани нисбат мушоҳида мешавад. Барои мисол ду масъалаи зерини Мӯсо ал-Хоразмиро меорем:

1) «Ду ададеро ёбед, ки суммаашон ба 10 ва нисбаташон ба 4 баробар бошад».

2) «Фарқи ду адад ба 2 баробар, нисбати онҳо ба адади ба 2 чаппа баробар аст. Ин ададҳоро ёбед».

Яъне, дар ин ҷо «нисбат» ба маънини адад кор фармуда шудааст.

Дар китоби «Ибитидо»-и Евклид назарияи нисбат ва таносуб барои ададҳои бутун баён ёфтааст. Евклид таносуби $a:b = c:d$ -ро навишта аз он ҳосил кардани таносубҳои навро баён кардааст. Ҳосияти асосии таносубро исбот кардааст: Ҳосили зарби узвҳои канории таносуб ба ҳосили зарби узвҳои мобайни он баробар аст.

Дар замонҳои гуногун таносубро бо мақсадҳои гуногун истифода кардаанд. Таносуб дар математика, таксими мерос, мөъморӣ, санъат ва файраҳо ба таври васеъ истифода бурда мешуд ва ҳоло ҳам истифода бурда мешавад.

Мафхуми давра дар замонҳои пеш аз солшумории мо мавҷуд будааст. Истилоҳҳои радиус ва диаметр низ аз қадиманд. Ҳатто дар асрҳои VII-VI пеш аз милод Фалеси Милетӣ қашф кардааст, ки диаметр давра ва доираро ба ду қисми баробар чудо мекунад. Радиус қалимаи лотинӣ буда, маънояш «нур» аст. Дар асри VI Ҷоэлтий ба ҷойи «радиус» истилоҳи «нимдиаметр»-ро истифода кардааст. Ситсерон (асрҳои II-I то милод) гуфтааст, ки «кура аз радиусҳои (нурҳои) баробари аз як нукта бароянда ташкил меёбад». Қалимаи «хорда» юнонӣ буда, маънояш «тор» аст ва он дар асрҳои XII-XIII аз ҷониби олимони аврупой ба математика ворид карда шудааст. Ба расандай давра дар нуктаи расиш перпендикуляр будани радиуси ба ин нукта гузаронидашударо Архит Тарентский (солҳои 430-365 то милод) медонистааст.

Бо ҳарфи π ишорат кардани нисбати дарозии давра ба диаметрро дар соли 1748 Леонард Эйлер пешниҳод кардааст.

Ба ҳисобкуни қимати π аз замонҳои пеш аз милод бисёриҳо машғул шудаанд, ки аз ҳисобкуни дарозии давра ва масоҳати доира вобаста аст. Мисриҳои қадим барои π қимати 3,1605-ро нишон додаанд. Дошишманди чинӣ Ҷан-Хен $\pi = 3,162$ нишон додааст.

Архимед (287 – 212 -и то милод) адади π –ро дар байнӣ ададҳои $3\frac{10}{71}$ ва $3\frac{1}{7}$ тасаввур кардааст.

Риёзидони фаронсавӣ Вист (1540-1603) 9 рақами π -ро ҳисоб кардааст ва ғайра. Ҳоло дар бисёр ҳисобкуниҳо қимати π -ро ба 3,1416 баробар мегиранд.

Фиёсiddин Ҷамшеди Кошӣ барои адади π қимати 3,1415926535897932- ро ҳосил кардаст.

БОБИ V. АДАДҲОИ МУСБАТ ВА МАНФӢ.

5.1.Ададҳои мусбат ва манфӣ

Ададҳои натуралӣ якҷоя бо адади нол барои шумурдани предметҳои том, шумораҳои яклухт истифода мешаванд. Шумораи зиёди ададҳои касрӣ мавҷуданд, ки барои чен кардани дарозӣ, масоҳат, ҳаҷм, муайян кардани вакт, ёфтани қимати бузургиҳо ва умуман, ҳангоми тақсим кардани ягон адад ба ҳиссаҳо истифода мешаванд. Бо вучуди ҳамаи ин ададҳои номбаршуда эҳтиёҷоти ҳаррӯзai одамонро пурра қонеъ карда наметавонад. Ҳалли аксари масъалаҳо бо ворид гардидани ададҳои нав - **ададҳои манфӣ** имконпазир гардиданд. Агар мо афзоиш, даромад, бурд, фоида, дорой, гармӣ, баландӣ ва монанди онҳоро бузургиҳои мусбат номем, пас, бузургиҳои бо онҳо муқобилмаъно камшавӣ, харочот, боҳт, зарап, қарз, ҳунуқӣ, пастӣ ва амсоли онҳоро бузургиҳои манфӣ меномем.

Ададҳои то ҳол омӯхтаамонро, минбаъд **ададҳои мусбат** ном бурда, дар наздашон аломати «+» мегузорем ё умуман онҳоро бе аломат менависем: +2 (плюс 2), + 0,15 (плюс нолу аз сад понздаҳ), $+2\frac{3}{5}$ (плюс ду бутуну аз 5 се ҳисса) ва гайра.

Навишти $+2 = 2$, $+ 0,15 = 0,15$, $+2\frac{3}{5} = 2\frac{3}{5}$ маъниҳои якхеларо ифода менамоянд.

Барои ишораи ададҳои манфӣ пеш аз онҳо аломати «-» гузашта мешавад: - 3 (минус 3), - 0,25 (минус нолу аз сад бисту панҷ), $-1\frac{4}{7}$ (минуси як бутуну аз ҳафт чор ҳисса) ва гайра.

Адади 0 на мусбат асту на манфӣ. Ададҳои - 0, +0 ва 0 ҳамон як мазмунро медиҳанд.\

479. Ададҳои -4 ; 3 ; $-1,2$; $-\frac{1}{3}$; $+1\frac{1}{2}$; $-4\frac{4}{5}$ -ро хонед.

480. Ададҳои мусбатро алоҳида ва ададҳои манфириро алоҳида нависед: -1 ; 4 ; $\frac{3}{4}$; -5 ; 7 ; $3,8$; $-\frac{1}{4}$; $-0,7$; $0,7$; $-0,1$. 2 .

481. Адади 0 мусбат аст ё манғӣ? Вай аз ададҳои манғӣ калонтар аст? Аз ададҳои мусбат чӣ?

482. Агар ҳароратсанҷ аз 0^0 поён 80^0 -ро нишон дихад, ҳаво хунук аст ё гарм?

483. Аз гуфтори ман ададҳои мусбату манфириро чудо кунед:


- а) 15 сомонӣ пул доштам. Ба 7 сомониаш китоб харидаам;
- б) Дар бозии шоҳмот 2 бозиро бурдаму 1 бозиро боҳтам;
- в) Аз фурӯши анор 70 сомонӣ даромад гирифтгаму 30 сомониашро барои шудгори замин ба тракторҷӣ додам;
- г) Аз Нодир 17 сомонӣ пул қарз гирифтаму боз гардонида додам.

ғ) Шаҳри Душанбе аз сатҳи баҳр ба ҳисоби миёна 830 м баланд ҷойгир аст.

д) Чуқуртарин нуқтаи баҳри Каспий аз сатҳи оби он 1025 м паст ҷойгир аст.

5.2. Тасвири ададҳо дар хати рост. Координатаи нуқта


Хати ростро тасвир карда, дар он нуқтаи 0 -ро ба сифати нуқтаи сарҳисоб қабул мекунем. Дарозии порчай воҳидиро ба 1 (см, дм ва ғ.) интихоб менамоем ва дар тарафҳои чапу рости нуқтаи О нурҳои ададии OA ва OB-ро месозем (расми 26).



Ин нурхо ҳамдигарро то хати рост пур мекунанд. Дар нури ададии тарафи рост ададҳои мусбатро чой медиҳем ва дар нури ададии тарафи чап ададҳои манфири менависем. Дар ин хати рост ба ҳар як адад як нуқта мувофиқ меояд. Масалан, ба адади 3 нуқтаи А, ба адади - 3 нуқтаи В, ба адади 0 нуқтаи О мувофиқ омадааст.

Хати росте, ки нуқтаҳояши ададҳоро ифода мекунанд, хати рости ададӣ ё тири ададӣ номида мешавад.

Ба ҳар як нуқта дар хати рости ададӣ як адад мувофиқ меояд.




Расми 27

Самти нури ОА, ки дар он ададҳои мусбат тасвир шудааст, самти мусбат номида мешавад. Самти нури ОВ-ро самти манфӣ мегӯем. Самти мусбат, одатан аз нуқтаи сарҳисоб ба тарафи рост (расми 26) ё ба боло (расми 27) равона карда мешавад. Ададеро, ки мавқеи ин ё он нуқтаро дар хати рости ададӣ муайян мекунад, координатаи ҳамин нуқта меномем. Аз ин рӯ, хати рости ададиро тири координатӣ ҳам мегӯянд. Координатаи нуқтаро баъди ишорати нуқта дар қавс менависем. Масалан, А(2), В(-3), С(0,5), Д(-1,2) ва гайра. Агар координатаи нуқта маълум бошад, вай дар тири ададӣ додашуда ҳисоб мейбад

Мисоли 1. Нуқтаҳои О(0), А(1,5), В(0,2), С($\frac{3}{4}$), Д(-2,5), Е(-0,5) ва F(-1,3)-ро дар хати рости ададӣ ҷойгир мекунем.

4 катаки дафттарро ба сифати порчай воҳидӣ қабул карда, тири ададӣ месозем ва дар нуқтаҳои нишон додашуда қайд мекунем (расми 28).


D F E О В С А



Расми 28

Мисоли 2. Як катаки дафттарро ба сифати 30 порчай вохидй қабул карда, тири ададй месозем ва дар он нүктаҳои A(210), B(-300), C(-210), D(240), E(-90), F(-150), G(-30)-ро тасвир мекунем.


Авлан тири ададиро месозем ва баъд нүктаҳои нишондодашударо дар он қайд мекунем (расми 29).



Расми 29

484. Ду катаки дафттарро порчай вохидй қабул карда, тири ададй созед ва дар он нүктаҳои A(3), B(-4), C(-3,5), D(0), E(-1,5), F(-2,6), G(1,5)-ро тасвир кунед.

485. Координатаҳои нүктаҳои дар расми 30 тасвиршударо ба дафтаратон нависед.



Расми 30

486. Даҳ катаки дафттарро порчай вохидй қабул карда, тири ададй созед ва дар он нүктаҳои K(-0,5), L(0,5), M(-0,9), N ($\frac{4}{5}$) , O(0), P(0,3), Q(-0,7), R(-0,8)-ро қайд кунед.

487. Як катаки дафттарро ба сифати 20 порчай вохид қабул карда, тири ададй созед ва дар он нүктаҳои S(200), T(-180), U(-150), W(130), X(-120), Y(140), Z(-70)-ро чойгир кунед.

488. Сутунчай симоби ҳароратсанчро кашед ва дар он 2° гармӣ, 3° хунукӣ, 5° гармӣ, 7° хунукӣ, 4° хунукӣ, 4° гармиро тасвир кунед.

489. Тири координатиро сохта, дар он нүктаи A(1)-ро тасвир кунед ва координатай нүктаҳои B, C, D, E, F-ро худатон гузошта, онҳоро дар тири координатӣ қайд кунед.


490. Дар тири координат \bar{y} нүктаи A(-1) -ро қайд карда, нүктахои B, C, D, E-ро чунон тасвир кунед, ки:

- а) нүктаи B аз нүктаи A дар самти манф \bar{y} 3 воҳид;
- б) нүктаи C аз нүктаи A дар самти мусбат 2 воҳид;
- в) нүктаи D аз нүктаи B дар самти мусбат 6 воҳид;
- г) нүктаи E аз нүктаи D дар самти манф \bar{y} 0,5 воҳид дур бошад.

Муайян кунед, ки координатаҳои нүктаҳои B, C, D, E кадом ададҳо мебошанд.

5.3. Ададҳои бо ҳам муқобил

Ба ду ададе, ки фақат бо алломаташон фарқ меқунад, дар тири адад \bar{y} ду нүктае мувофиқ меояд, ки онҳо дар тарафи нүктаи сарҳисоб мавқеъ гирифта, аз он дар масофаҳои якхела воқеанд. Масалан, ададҳои -5 ва 5; 2,4 ва -2,4 ва гайра ҳамин гуна ададҳоянд. Чунин чуфти ададҳо **ададҳои муқобил** номида мешавад. Алломатҳои + ва - ҳам ба ҳамдигар муқобил номида мешавад. Адади -7 ба адади 7 ба адади 7 ба адади -7 муқобил мебошад. Барои ҳар як адад танҳо як адади муқобил мавҷуд аст. Адади 0 ба худаш муқобил аст. Ба ададҳои натуралии 1, 2, 3, 4, ... мувофиқан ададҳои -1, -2, -3, -4, ... муқобил мебошанд. Инро дар тири адад \bar{y} тасвир меқунем (расми 31).



Расми 31

Ададҳои натуралий, ададҳои ба онҳо муқобил ва адади нолро дар якҷоягӣ ададҳои бутун меноманд.

Барои ҳамаи ададҳои мусбат ададҳои муқобил мавҷуданд. *Ададҳои мусбат, ададҳои ба онҳо муқобил ва адади нол дар якҷоягӣ ададҳои ратсионалий номида мешаванд.*

Мисоли 1. Ададҳои ба ададҳои $-2; 3; -5; -0,5; 4; 7; -2,7; -4,5; 0; -2\frac{1}{2}$ муқобилро менависем.

Аз як тараф адади -2 ба адади 2 муқобил аст. Аз тарафи дигар адади -2 ба адади $-(-2)$ муқобил аст. Пас, $-(-2) = 2$ мешавад. Ба адади 3 адади -3 муқобил аст. Ба адади 5 адади -5 муқобил; ба $-0,5$ адади $0,5$ муқобил; ба 4 адади - 4, ба 7 адади -7, ба $-2,7$ адади $-(-2,7)$ ё адади 2,7, ба адади $-4,5$

адади $-(-4,5)$ ё 4,5 муқобил, ба 0 худаш муқобил, адади $-2\frac{1}{2}$ ба адади $2\frac{1}{2}$ муқобиланд.

Дар хотир нигоҳ медорем, ки ададҳои $-(-2)$, $-(-2,7)$, $-(-4,5)$, $-(-2\frac{1}{2})$ ададҳои мусбат мебошанд.

Мисоли 2. Ададҳоеро менависем, ки ба ададҳои $-3; 5; -1,7; 2,3; 0$ муқобил бошанд.

Адади -3 бо адади 3 муқобил аст. Ин тавр ҳосил мекунем: $-(-3)=3$. Барои ададҳои дигари нишондодашуда ҳам ҳамин хел амал менамоем:

$$-(5) = -5; -(-1,7) = 1,7; -(2,3) = -2,3; -0 = 0.$$

Мисоли 3. Агар: а) $x = 2,3$; б) $x = 13$; в) $x = -7$; г) $= -0,5$ бошад, - x ёфта шавад.

а) $x = 2,3$. Ба адади x адади $-x$ муқобил, ба адади 2,3 адади $-2,3$ муқобил аст. Пас, $-x = -2,3$;

б) $x = 13$. Ба адади x адади $-x$ муқобил, ба адади 13 адади -13 муқобил аст. Пас, $-x = -13$;

в) $x = -7$. Ба адади 7 адади $-(-7)$, яъне адади 7 муқобил аст. Пас, $-x = 7$; г) Ҳамин тавр, $-x = -(-0,5) = 0,5$.

491. Ададҳоеро ёбед, ки ба ададҳои зерин муқобил бошанд:

- а) 5; б) -3; в) -1,6; г) $-(-2)$;
- ғ) $-(-0,1)$; д) $-(-(-1))$; е) 2,1; ё) 0.

492. Агар $a = -2; 7; -12; -14; 4; 0$ бошад, қимати $-a$ ёфта шавад.

493. Агар $b = 17; 7,2; -2,4; 0$ бошад, қимати $-(-b)$ ёфта шавад.


494. Катакҳои холии ҷадвали зеринро пур карда, ҳамаи ададҳои ҳосилшударо дар хати рости координатӣ тасвир намоед:

x		-1	3		0,1		-1,3		5		-12
$-x$	2			-5		6		-1		7	

495. Муодилаҳои зеринро ҳал кунед:

- а) $-x = 6$; б) $-y = 3,2$; в) $-y = -5,5$; г) $-\frac{2}{5}x = 1\frac{3}{4}$.
 ғ) $-x = +(-2)$; д) $-(-z) = 1$; е) $-y = -1,3$;

496. Координатаҳои нуқтаҳои А, В, С ва D-и дар расми 32 нишондодашударо ёфта, ададҳои ба онҳо муқобилро нависед:



Расми 32

497. Ҷойҳои холии ҷадвали зеринро пур карда, ҳамаи ададҳои ҳосилшударо дар хати рости координатӣ тасвир намоед:

y	5		0,2		-7		-2		-8
$-y$		-1		-1,5		-5		-4	

498. Аз байни ададҳои зерин: а) ададҳои мусбати бутун;

б) ададҳои манфии бутун; в) ададҳои бутун; г) ададҳои мусбати касрӣ; ғ) ададҳои манфии касрӣ; д) ададҳои касриро ҷудо кунед:


$$-4; -3,5; -2; -1,2; 0; 1; 1,6; 3; 4; \frac{3}{4}; -\frac{3}{4}; 4\frac{1}{3}; 5; 6\frac{2}{3};$$

499. Агар адади x : а) манфӣ; б) нол; в) мусбат бошад, адади $-(-(-x))$ ҷӣ гуна мешавад?

500. Дар хати рости ададӣ нуқтаҳои А(2,5) ва В(-2 $\frac{1}{2}$)-ро қайд кунед ва чунин нуқтаҳои С ва D -ро маълум созед, ки координатаҳои онҳо ба координатаҳои нуқтаҳои А ва В муқобил бошад.

5.4. Модули адад

Ду адади ба ҳамдигар муқобил, масалан, 6 ва -6 бо ракамҳои якхела навишта мешаванд, факат бо аломаташон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Агар онхоро дар хати рости ададӣ тасвир қунем, аз нуқтаи сарҳисоб дар масофаҳои баробар, вале самтҳои гуногун ҷойгир мешаванд. Масофаи байни нуқтаи A(6) ва нуқтаи сарҳисоб ба 6 порчаи воҳидӣ баробар аст.



Расми 33

Масофаи байни нуқтаи B(-6) ва нуқтаи сарҳисоб ҳам ба 6 порчаи воҳидӣ баробар аст (расми 33). Азбаски масофаро ҳамеша бо адади мусбат ифода мекунем, бинобар ин мегӯянд, ки ададҳои -6 ва 6 модули якхела доранд, ё ки соҳиби

мекунанд: $|-6| = 6$, $|6| = 6$, яъне модули адади мусбат ба худи ҳамин адад, вале модули адади манғӣ ҳамеша ба адади мусбат баробар аст.

Ҳамин тавр, агар a адади мусбат бошад, яъне $a > 0$ бошад, $|a| = a$ мебошад. Агар a – адади манғӣ бошад, яъне $a < 0$ бошад, $|a| = -a$ мебошад. Танҳо $|0| = 0$ ҳасту бас.

Умуман, *модули адади мусбат ва адади нол ба худи адад баробар буда, модули адади манғӣ ба адади муқобилаш баробар аст.*

Масалан, $|-2| = 2$, $|-2,5| = 2,5$, $\left|-2\frac{3}{4}\right| = 2\frac{3}{4}$, $\left|\frac{4}{9}\right| = \frac{4}{9}$. Дар ҳамин асос ба ҳалли муодилаҳои одитарин мепардозем.

Мисоли 1. Муодилаи $|x| = 2$ -ро ҳал мекунем.

Ин муодиларо дуто ададҳои 2 ва -2 қонеъ месозад. Пас муодилаи додашуда ду решашорад: $|2| = 2$ ва $|-2| = 2$.

Мисоли 2. Муодилаи $|x - 2| = 2$ -ро ҳал мекунем

Мувофики таърифе, ки дар боло барои қимати мутлақи адад овардем, фарқи дохили ишораи қимати мутлақ ё ба 2 баробар аст ё ба -2 , яъне $x - 2 = 2$ ё $x - 2 = -2$. Аз ин чо, муодилаи додашууда ду решадорад: $x = 4$ ва $x = 0$. Дар ҳақиқат, санчиш нишон медиҳад, ки ду адади ёфташуда муодилаи мазкурро қонеъ месозанд: $|2 - 2| = |0| = 0$ ва $|4 - 2| = |2| = 2$.

Мисоли 3. Муодилаи $|x + 2| = 2$ - ро ҳал мекунем

Мувофики таърифе, ки дар боло барои қимати мутлақи адад овардем, суммаи дохили ишораи қимати мутлақ ё ба 2 баробар аст ё ба -2 , яъне ё $x + 2 = 2$ аст ё $x + 2 = -2$. Аз ин чо, муодилаи додашууда ду решадорад: $x = 0$ ва $x = -4$. Дар ҳақиқат, санчиш нишон медиҳад, ки ду адади ёфташуда муодилаи мазкурро қонеъ месозанд: $|0 + 2| = |2| = 2$ ва $|-4 + 2| = |-2| = 2$.

Мисоли 4. Нуқтаи А дар хати рости ададӣ аз нуқтаи сарҳисоб 5,4 воҳид дар тарафи чап ва нуқтаи В аз нуқтаи сарҳисоб 4,2 воҳид дар тарафи рост тасвир шудааст. Координатаи он нуқтаҳоро муайян кунед.

Азбаски нуқтаи А дар тарафи чапи нуқтаи сарҳисоб мавқеъ гирифтааст, бинобар ин координатаи вай адади манфии $-5,4$ мешавад. Нуқтаи В аз нуқтаи сарҳисоб дар тарафи рост воқеъ аст. Бинобар ин координатаи вай адади 4,2 мебошад.


Мисоли 5. Муодилаи $|-x| = 5$ - ро ҳал мекунем.

Агар $x=5$ бошад, он гоҳ $|-x| = 5$ аст ва агар $x = -5$ бошад, $|-(-5)| = |5| = 5$ аст. Пас муодилаи додашударо ду адад 5 ва -5 қонеъ месозанд. Аз ин рӯ, муодила ду решадорад.

501. Модули ададҳои зеринро ёбед: $-5; 2; -1,6; -7,7; 0; 3; -2,9$.

502. Агар $x = -0,7; 3,6; -4; -\frac{3}{5}$ бошад, $|x|$ -ро ёбед.

503. Масофаи байни нуқтаи сарҳисоб ва нуқтаҳои A, B, C, D-ро аз рӯйи расми 34 ёбед.



Расми 34

504.Модули кадом адад ба: 5; 3,2; - 4,1; $-\frac{4}{7}$; -5; 3; 0; -2 баробар мешавад?

505.Ҳамон ададхөро нависед, ки модулашон ба 3; 2 ва 0 баробар бошад.

506.Нүктаҳои А(6,7) ва В(-10) аз нүктаи сарҳисоб дар кадом масофа ҷойгир аст. Масофаи байни нүктаҳои А ва В ба чанд баробар аст?

507.Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

- а) $|-5| - 5$; б) $|-7| + 5$; в) $2 \cdot |0| + 2$;
г) $24 : 6 - |3|$; ғ) $|-24| : 8 - 2$; д) $7\frac{1}{2} - \left| -2\frac{1}{2} \right|$.

508.Агар: а) $x = -28$; б) $x = 4,2$; в) $x = 0$ бошад, қимат ифодаи $|x|$: 7 -р о ёбед.

509.Агар а) $x = -35$; б) $x = -4,9$; в) $x = -6,3$; г) $x = -7,7$ бошад, қимати $-|x|$: 7 -ро ёбед.

510. $x = -42,5$, $y = 212,5$; б) $x = -31,2$, $y = -155$ бошад, қимати ифодаи $5|x| - |y|$ -ро ҳисоб кунед.

511.Барои кадом қиматҳои x баробарӣ дуруст аст?

- а) $|x| = x$; б) $|x| = 0$; в) $|-x| = -x$.

512.Муодилаҳоро ҳал кунед:

- а) $|x| = 2,5$; б) $|-x| = 2,5$; в) $|x| = 0$.

513.Муодилаҳоро ҳал кунед:

- а) $|x - 1| = 2$; б) $|1 - y| = 5$; в) $|z + 2| = 4$; г) $|t - 3| = 0$.

514.Модули кадоме аз ададҳои зерин қалон аст:

- а) -17 ва 15; б) -0,25 ва -0,5; в) -300 ва 0; г) -7,5 ва 7;
ғ) 3,52 ва -6,52; д) -4,76 ва -5; е) -125,3 ва 125,3?


5.5. Муқойсаи агадхо

Муқойсаи агадхои мусбатро мо аз синфи 5-ум медонем. Масалан, мо медонем, ки $2 < 4$; $5,3 < 5,4$; $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$ ва ҳоказо мебошад. Агар ин агадхоро дар хати рости ададӣ ҷой диҳем мебинем, ки дар он ҷо адади хурд ҷаптари адади калон ҷой мегирад. Адади 0 ҷаптари ҳамаи агадхои мусбат ҷойгир шудааст. Бинобар ин ҳамаи агадхои мусбат аз нол калонмебошанд, яъне дар ҳолати мусбат будани адади a инро $a > 0$ менависем.

Акнун, агадхои манфири муқойса мекунем.

Ҳароратсанчро қӯндаланг монда назар кунем -15° ҷаптари -8° ҷаптари -4° , -1° ҷаптари 0° мавқеъ гирифтааст.

Агар ба хати рости ададӣ ҳам назар кунем (расми 35), -15 ҷаптари -10 , -8 ҷаптари -4 , -1 ҷаптари 0 ҷой гирифтааст. Бинобар ин шарт мекунем, ки $-15 < -10$, $-8 < -4$, $-1 < 0$ мебошад. Яъне ҳамаи агадхои манфиӣ аз нол хурданд.



Расми 35

МО $-15 < -10$ -ро гирифта мебинем, ки модули адади -15 аз модули адади -10 калон аст. Пас, *аз ду адади манфиӣ ҳамонаши хурд аст, ки модули калон дошта бошад ва ҳамонаши калон аст, ки модули хурд дошта бошад.*

Масала н. $-9 < -7, -5 > -6$.


Дар хати рости ададӣ мушоҳида карда, ба осонӣ мебинем, ки адади манфиӣ дилҳоҳ аз адади мусбати дилҳоҳ ва 0 хурд аст, яъне агар a адади манфиӣ бошад, навишти қӯтоҳаш $a < 0$ аст. Агар a адади мусбат набошад, пас вай адади манфиست ё ба 0 баробар аст. Инро дар намуди $a \leq 0$ менависем. Агар a адади манфиӣ набошад, пас адади мусбат аст ё баробари 0 мебошад, ки навишти қӯтоҳаш намуди $a \geq 0$ -ро дорад.

Мисолҳои ҳал кардани нобаробариҳои дучанда ва модулдорро, ки онҳо аслан нобаробариҳои дучандаанд, муоина мекунем.

Мисоли 1. Чунин қиматҳои бутуни x -ро ёбед, ки онҳо нобаробарии $-4,1 < x < 2$ -ро қаноат кунонад.

Маълум, ки қиматҳои бутуни x дар байни ададҳои $-4,1$ ва 2 маҳдуд шудаанд. Агар инро дар хати рости ададӣ тасвир кунем, матлаби мо дурусттар аён мешавад

(Расми 36). Ададҳои бутуни $-4, -3, -2, -1, 0, 1$ дар байни ададҳои $-4,1$ ва 2 маҳдуд гардидаанд. Бинобар ин, онҳо намунаи ҳалли масъалаи мо мешаванд.



Расми 36

Мисоли 2. Чунин қиматҳои бутуни x -ро ёбед, ки онҳо нобаробарии $|x| < 3,2$ -ро ифода кунанд.

Агар x манғӣ бошад, он гоҳ $-x < 3,2$ менависем. Аз ин чо $-3,2 < x$, яъне $x > -3,2$ ҳосил мешавад. Агар x мусбат бошад, он гоҳ $x < 3,2$ мешавад. Пас, мо соҳиби нобаробарии дучандаи $-3,2 < x < 3,2$ мешавем. Агар инро дар хати рости ададӣ тасвир намоем, чӣ хеле ки медонем, ададҳои $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ҳалли масъалаи мо мешаванд.

515. Кадоме аз ададҳои нишондодашуда калон аст: а) -2 ва 1 ; б) $-0,5$ ва $0,2$; в) $-1,8$ ва 0 ;

г) -12 ва -15 ; ғ) $-16,1$ ва $15,1$; д) 0 ва $0,1$?

516. Ҳамаи ададҳои бутунеро нависед, ки онҳо дар тири ададӣ дар байни ададҳои зерин ҷойгир бошанд:

а) $-3,6$ ва $1,5$; б) $-5,7$ ва 0 ; в) 0 ва $1,5$;

г) -5 ва 5 ; ғ) $-9,2$ ва $-2,2$; д) -3 ва $-2,8$.

517. Ба ҷойи ситорача яке аз аломатҳои $>$, $=$, $<$ -ро дуруст гузоред:

а) $-47 * -52$; б) $-437 * -639$; в) $-900 * -1000$;

г) $-549 * -449$; ғ) $-107 * -96$; д) $-88 * -88$.

518. Агар: а) $x > 0$; б) $x < 0$ бошад, муайян кунед, ки x мусбат аст ё манғӣ.

519. Самти мусбати тири ададиро аз чап ба рост интихоб намуда, муайян кунед, ки аз ду нүктаи додашуда кадомаш чаптари дигараш мавқеъ гирифтааст?

- а) $A(-3)$ ва $B(-4)$; б) $C(-9)$ ва $D(-8)$; в) $E(0)$ ва $F(-5)$;
г) $G(-3,6)$ ва $H(-4)$; ф) $K(-1)$ ва $L(2)$; д) $M(-7,2)$ ва $N(1)$;
е) $P(\frac{2}{2})$ ва $Q(3,1)$; ё) $R(-2)$ ва $S(2)$.

520. Оё дуруст аст, ки:

- а) $-4 < -3$; б) $-7 > -8$;
в) $-6,1 < -15$; г) $-9 > -2$ мебошад?

521. Дар нобаробариҳои зерин ба ҷойи ситорача рақамҳоеро гузоред, ки аломати нобаробарӣ дигар нашавад:

- а) $-247 < -24^*$; б) $-65^* > -659$; в) $-4*6 < -486$;
г) $-2587 > -25^*7$; ф) $-345 > -2345$.

522. Ададҳои: $3,5$; $-0,2$; $-1,6$; $-2,5$; $0,7$; $-3,2$; $-1,8$; 0-ро бо тартиби зиёдшавиашон нависед.

523. Ададҳои: 2 ; 1 ; -1 ; -3 ; 4 ; -5 ; -7 -ро дар хати рости ададӣ бо тартиби зиёдшавиашон тасвир намоед. Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?

524. Ба ҷойи ситорача яке аз аломатҳои $>$, $=$ ё $<$ -ро дуруст гузоред:

- а) $-2\frac{2}{3} * -2$; б) $1\frac{1}{2} * -5$; в) $-2 * \frac{3}{4}$; г) $-0,6 * \frac{3}{5}$;
ф) $\frac{5}{6} * \frac{6}{7}$; д) $\frac{5}{6} * -\frac{6}{7}$; е) $-0,635 * -0,634$; ё) $-3\frac{1}{2} * 2\frac{1}{2}$.

525. Аввал, ададҳои -6 ; $-5,5$; -4 ; -3 ; $-1,5$; 0 ; 1 ; 3 ; $3,6$; $5,5$; 6 -ро дар хати рости ададӣ тасвир намуда, сонӣ ададҳои зерини нишондодашударо мукоиса кунед:

- а) -6 ва 0 ; б) -4 ва 3 ; в) $-5,5$ ва $5,5$; г) -3 ва 3 ;
ф) $-1,5$ ва 1 ; д) -6 ва 6 ; е) 3 ва $3,6$; ё) $-5,5$ ва $-1,5$.

526. Чунин қиматҳои бутуни ҳарфҳоро нишон диҳед, ки онҳо нобаробарии зеринро ба нобаробарии дуруст табдил диҳанд:


- а) $-5,1 < x < 4,1$; б) $-6,1 \leq y \leq 0$; в) $-3,6 \leq z \leq 2,1$;
г) $-4 < t < 0$; ф) $-0,2 \leq s \leq 3$; д) $-201 \leq p \leq -198$.

527. Чунин қиматҳои бутуни x -ро нишон дихед, ки аломати нобаробариро тағийир надиҳанд:

$$\text{а)} |x| < 3; \quad \text{б)} |x| \leq 2,7; \quad \text{в)} |x| < 5; \quad \text{г)} |x| \leq 1.$$

5.6. Чамъ кардани ду адади манфӣ

Мо чамъ кардани ду адади мусбатро медонем. Аммо, ба чамъ кардани ду адади манфӣ кордор нашудаем. Ҳоло ба ҳалли ин масъала машғул мешавем. Масалан, ададҳои – 6 ва – 4-ро чамъ мекунем, мебинем, ки суммаи $(-6) + (-4)$ ба ҷӣ баробар мешавад. Инро дар хати рости координатӣ иҷро мекунем. Адади -6-ро дар хати рости координатӣ бо нуқтаи А тасвир мекунем (Расми 37). Акнун, барои ҳосил кардани суммаи



Расми 37

$(-6) + (-4)$ нуқтаи А-ро 4 воҳид ба тарафи чап иваз мекунем, ки вай ба нуқтаи В-и координатааш -10 мегузарад. Пас, $(-6) + (-4) = -10$ ҳосил мешавад. Адади -10 аз суммаи модулҳои ададҳои - 6 ва - 4 ҳосил шуда, дар пешаш аломати минус гузошта шудааст. Ҳамин тарик, *барои чамъ кардани ду адади манфӣ модулҳои онҳоро чамъ карда, пеш аз сумма аломати «минус» мондан кифоя аст.*

Қайд мекунем, ки адади якумро ба қавс гирифтан шарт нест. Мо метавонистем, ки $(-6) + (-4)$ -ро дар намуди $-6 + (-4)$ нависем.

Мисоли 1. Ададҳои -17 ва - 63-ро чамъ мекунем.


$$-17 + (-63) = - (17 + 63) = -80.$$

Мисоли 2. Ададҳои $-\frac{3}{4}$ ва $-\frac{5}{6}$ -ро чамъ мекунем.

$$-\frac{3}{4} + \left(-\frac{5}{6}\right) = -\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}\right) = -\frac{19}{12} = -1\frac{7}{12}$$

Мисоли 3. Ададҳои - 0,127 ва - 1,073 -ро чамъ мекунем.

$$-0,127 + (-1,073) = -(0,127 + 1,073) = -1,2.$$



Расми 38

528. Амали ҷамъро ичро кунед:


а) $-14 + (-7)$, $-21 + (-11)$, $-16 + (-8)$,

б) $-50 + (-35)$, $-62 + (-33)$, $-81 + (-35)$

в) $-130 + (-70)$, $-266 + (-198)$, $-848 + (-565)$.

529. Қимати ифодаро ҳисоб кунед: а) $-\frac{5}{7} + \left(-\frac{2}{7}\right)$; б) $-\frac{1}{12} + \left(-\frac{5}{12}\right)$; в) $-\frac{1}{8} + \left(-\frac{5}{16}\right)$; г) $-2\frac{2}{3} + \left(-4\frac{1}{6}\right) + \left(-1\frac{1}{3}\right)$.

530. Дар расми 39 қадом ададҳо ҷамъ карда шудаанд



Расми 39

532. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $-\frac{1}{3} + \left(-\frac{2}{3}\right)$, $\frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{4}\right)$, $-\frac{7}{13} + \left(-\frac{6}{13}\right)$;

б) $-\frac{4}{5} + 1\frac{2}{5}$, $-2\frac{1}{4} + \left(-\frac{3}{4}\right)$, $-5\frac{6}{17} + \left(-3\frac{9}{17}\right)$;

в) $-\frac{5}{6} + \left(-\frac{5}{12}\right)$, $-1\frac{2}{7} + \left(-\frac{4}{21}\right)$, $-\frac{6}{19} + \left(-\frac{23}{57}\right)$.

533. Қимати ифодаи $a + b - (-4)$ -ро ҳисоб кунед, агар:

а) $a = -12,5$, $b = -17,3$; б) $a = -2\frac{3}{4}$, $b = -1\frac{1}{4}$ бошад.

534. Қимати ифодаи $-7,6 + (-b)$ -ро ҳисоб кунед, агар:

а) $b = 3\frac{1}{4}$; б) $b = \frac{5}{6}$ бошад.

535. Қимати ифодаи $-c + (-d)$ -ро ҳисоб кунед, агар:

а) $c = 0,632$, $d = 0,368$ бошад; б) $c = 1,742$, $d = 0,258$ бошад.

536. Ададҳои -7 ; $-0,5$; -1 -ро дар хати рости ададӣ ҷамъ намоед.

537. Ба суммаи ададҳои -3 ва $-4,2$ адади -12 -ро ҷамъ кунед.

538. Ба суммаи ададҳои $-1,2$ ва $-2,8$ суммаи ададҳои -3 ва -5 -ро ҷамъ кунед.


539. Қимати ифодаҳоро ёбед:

а) $-12 + (-6 + (-1,5))$; б) $-3 + (-3,4 + (-1,6))$.

540. Ҳар кадоме аз ададҳои $-9; -10; -12; -13,2; -16,4; -7,3$ аз чамъ шудани ду адади баробар ҳосил шудаанд. Ададҳои чамъшавандаро ёбед.


5.7. Чамъи ду адади гуногуналомат

Барои чамъ карданি ададҳои -4 ва $+6$ дар хати рости координатӣ аз нуқтаи сарҳисоб, аввал 4 воҳид ба тарафи чой иваз карда баъд, аз нуқтаи тасвиркунандаи адади -4 ба тарафи рост 6 воҳид чой иваз мекунему мебинем, ки ба нуқтаи тасвиркунандаи адади 2 омадаем. Пас, $-4+6=2$. мешавад (Расми 40).



Расми 40

Барои чамъ карданি ададҳои -9 ва $+5$ низ мисли боло амал карда, дар натиҷа мебинем, ки ба нуқтаи тасвиркунандаи адади -4 соҳиб шудаём. Пас, $-9+5 = -4$ мешавад (Расми 41).



Расми 41

Барои ҳосил карданি адади -4 кифоя буд, ки аз модули адади -9 модули адади 5 -ро тарҳ карда, дар назди адади ҳосилишуда алломати чамъшавандай модулаш калонро гузорем, яъне $-9+5 = -(9-5) = -4$.

Ҳамин тавр, *барои чамъ кардани ду адади алломатҳояшон гуногун аз модули калон модули хурдро тарҳ карда, дар пешинатиҷаи ҳосилишуда алломати чамъшавандай модулаш калонро гузориштан кифоя аст.*


Якчанд мисолро муоина мекунем:

а) $-28 + 15 = - (28 - 15) = -13$; б) $23 + (-14) = 23 - 14 = 9$;

$$\text{в)} 12 + (-16) = -(16 - 12) = 4; \text{ г)} -22 + 22 = 0;$$

$$\text{г)} -0,5 + 0,42 = -(0,5 - 0,42) = -0,08.$$

Суммаи ду адади муқобил, масалан, -7 ва $+7$ ба нол баробар аст (Расми 42):



Расми 42

Агар яке аз чамъшавандо нол бошад, он гоҳ сумма ба чамъшавандай дуюм баробар мешавад:

541. Ҳарорати ҳаво шабона -7° буд, то пагоҳӣ ба $+5^{\circ}$ тағйир ёфт. Пагоҳӣ ҳарорати ҳаво ба чанд дараҷа расид?

542. Суммаи зеринро ҳисоб кунед:


- а) $-12+6$; б) $-18+13$; в) $5+(-5)$; г) $-71+71$; г) $-10+0$;
д) $0+(-15)$; е) $23+(-25)$; ё) $41+(-36)$; ж) $-9+9$; з) $-26+26$.

543. Суммаи зеринро ҳисоб кунед:

- а) $21,5+(-19)$; б) $42,9+(-45,7)$; в) $-12,5+13,5$;

$$\text{г) } -13,5+12,5; \text{ д) } 11,4+(-11,3); \text{ е) } 0,63+(-0,83);$$

544. Дар Расми 43 чамъ кардани кадом ададҳо акс ёфтааст?



Расми 43

545. Ба суммаи ададҳои -7 ва 9 адади -15 -ро чамъ кунед.

546. Ба суммаи ададҳои -11 ва 8 адади 17 -ро чамъ кунед.

547. Ба суммаи ададҳои $8,1$ ва $-9,2$ суммаи ададҳои $-6,3$ ва $7,2$ -ро чамъ кунед.

548. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

- а) $-\frac{5}{6} + \frac{4}{5}$; б) $-\frac{7}{8} + \frac{6}{7}$; в) $\frac{2}{7} + (-\frac{4}{7})$; г) $\frac{3}{5} + (-\frac{2}{9})$;
г) $-1 + \frac{1}{2}$; д) $-\frac{1}{6} + \frac{1}{9}$; е) $1 + (-\frac{1}{4})$; ё) $-\frac{1}{6} + \frac{5}{3}$.

549. Қимати ифодаро ёбед: а) $-3\frac{2}{3} + 2\frac{1}{6}$; б) $-5\frac{4}{7} + 5\frac{2}{14}$;
в) $8\frac{1}{2} + (-4\frac{1}{16})$; г) $-47\frac{4}{9} + (-59\frac{1}{9})$; д) $3\frac{5}{12} + (-\frac{7}{9})$; д) $-6 + 3\frac{2}{3}$.

550. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $-3,1 + x = -4,3$; б) $-6 + x = 14$; в) $-0,5 + x = -0,4$.

551. Решай муодилаҳоро шифоҳӣ ёбеду дурустиашро санҷед:

а) $-9 + x = -7$; б) $-2,7 + y = -2,2$.

552. Қимати ифодаро ёбед:

а) $-17 + (-8 + 10)$; б) $24 + (5 + (-7))$.

553. Қимати ифодаи $a + b - 4,1$ -ро ёбед, ки агар:

а) $a = -24,7$, $b = 26,4$; б) $a = 1\frac{5}{6}$, $b = -1\frac{2}{3}$ бошад.

554. Ба ҷойи ситорачаҳо аломати «+» ё « \rightarrow »-ро чунон гузоред, ки аломати баробарӣ дигар нашавад:

а) $*9 + (*13) = -4$; б) $*3 + (*3) = 0$;
в) $*41 + (*20) = 21$; г) $*30 + (*20) = 10$.

555. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $(-15 + 12) + (15 - 12)$; б) $32 - 19 + (19 + (-32))$.

556. Суммаи ду ададеро ёбед, ки ҷамъшавандояш дучандаи адади бутуни серақамаи манғии калонтарин ва сечандаи адади бутуни дурақамаи мусбати хурдтарин бошанд.

5.8. Қонунҳои амали ҷамъ

Ҳангоми ҷамъ кардани ададҳои ратсионалӣ низ қонунҳои ҷойивазкунӣ ва гурӯҳбандии ҷамъ барҷо мемонанд.

Қонуни ҷойивазкунӣ. Ҳар қадом ҷамъшавандай суммаро, бо нигоҳ доштани аломаташ, бо ҷамъшавандай дигари сумма ҷой иваз қунонидан мумкин аст, яъне барои ду адади дилҳоҳи a ва b баробарии $a + b = b + a$ ҷой дорад.

Масалан, $3 + (-7) = -7 + 3$.

Қонуни гурӯҳбандӣ. Барои се адади дилҳоҳи a , b ва c баробарии $(a + b) + c = a + (b + c)$ ҷой дорад. Масалан,
 $5 + (-6) + (-4) = 5 + ((-6) + (-4)) = 5 + (-6 + 4) = 5 + (-10) = -5$.

Татбиқи қонуни чойивазкунӣ ва гурӯҳбандии ҷамъ имкон медиҳад, ки ҳисобкуни осон гардонида шавад. Масалан, агар сумма аз якчанд ҷамъшавандаҳои мусбату манғӣ иборат бошад, ҳамаи ҷамъшавандаҳои мусбатро ба як гурӯҳ ва ҷамъшавандаҳои манғиро ба гурӯҳи дуюм муттаҳид мекунем.

Мисоли 1. Суммаи $-18+14+(-8)+7+(-14)+(-6)+5+(-4)$ -ро ҳисоб мекунем.

Азбаски суммаи ду адади муқобил ба нол баробар аст, бинобар ин ҷамъшавандаҳои 14 ва (-14) -ро партофта, қисмҳои боқимондаро, бо ба инобат гирифтани қонуни чойивазкунӣ, гурӯҳбандӣ мекунем: $-18 + (-8) + (-6) + (-4) + (7+5) = - (18+8+6+4) + 12 = -36 + 12 = - (36 - 12) = -24$.

Мисоли 2. $-13,2 + (-2,1) + 13,2 + (-4,6) + 7 + (-13,5) = 8 + 7 + (-2,1 + (-4,6) + (-13,5)) = 15 + (- (2,1 + 4,6 + 13,5)) = 15 - 20,2 = - 5,2$.

Мисоли 3. $5 + 11 + (-16) + 7 + 14 + (-21) + 29 + (-28)$

Дар баъзе мавридҳо қонунҳои ҷамъро истифода набурда, пайдарпай ҳисобкуни ҳам аз фоида холӣ нест.

Дар мисоли 3 $5 + 11 + (-16) = 16 + (-16) = 0,7 + 14 + (-21) = 21 - 21 = 0$ шуда, барои мо ҳисобкуни 29 $+ (-28)$ боқӣ мемонад, ки вай ба 1 баробар аст.

557. Суммаро ёбед:

- а) $-12+7+(-9)+12$; б) $18+(-4)+(-20)+20+(-14)$;
в) $-13+((-5)+28)$; г) $-8,2+(7,8+4,2)$;
г) $8+12+(-12)$; д) $-2,8+(-5,4)+(-4,6)+12,8$.

558. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

- а) $-21+(-9)+14+(-11)+9+(-12)+6+(-7)+7$;
б) $3+6+(-9)+7+11+(-18)+(-14)+14+(-2)$;
в) $-3+7+(-4)+9+(-1)+(-8)+5+(-13)+(-8)$;
г) $47+(-45)+2+(-19)+(-13)+12$.

559. Суммаро ҳисоб кунед:

- а) $-30+(-10)+21+(-20)+50$;
б) $54+(-33)+26+(-35)+(-12)$;
в) $43+(-54)+37+(-5)+(-63)$;
г) $35+(-14)+8+6+(-22)+13$.

560. Қимати ифодаро ёбед:

- а) $-43,5+(-3,45)+58,2-3$;
б) $236,4+(-863,5)+169+234,2$;
в) $127,05+(-87,34)+12,96-1,35$;
г) $143,29+(-43,29)+71,98-14$.

561. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

- а) $\frac{2}{13}+(-\frac{4}{13})+\frac{2}{13}$; б) $4+(-2\frac{1}{12})+(-1\frac{5}{12})$;
в) $(-\frac{7}{18})+(-\frac{5}{8})+(-\frac{1}{3})+1$; г) $\frac{2}{9}+(-\frac{2}{9})+(-\frac{2}{5})+\frac{3}{5}$.

562. Се бригадаи тракторчихо дар як рӯз 52,2 га заминро шудгор карданд. Бригадаи дуюм назар ба бригадаи якум 0,5 га камтар ва бригадаи сеюм назар ба бригадаи дуюм 0,8 га камтар заминро шудгор карданд. Ҳар як бригада чӣ қадарӣ замин шудгор кардааст?

563. Ба замини хочагӣ 600 бех ниҳолҳои себ, нок ва зардолу шинониданд, ки 0,15 ҳиссаи он ниҳолҳои себ буданд. Агар шумораи ниҳолҳои себ назар ба шумораи ниҳолҳои нок 140 бех камтар бошад, ниҳолҳои зардолу чанд бех будаанд?

564. Аз 1 т пахта 2700 м газвор, 114 кг равған ва 16 кг собун истехсол мекунанд. Агар 1 т пахта 6 кг чанг дошта бошад, массаи 1 м газвори истехсолшуда чӣ қадар аст?

5.9. Тарҳи ададҳои мусбат ва манғӣ

Тарҳ амалест, ки ба воситай он аз рӯйи сумма ва яке аз ҷамъшавандоҳо ҷамъшавандай дуюм ёфта мешавад. Инро ба воситай муодилаи

$$a + x = b$$

фаҳмонидан осонтар аст. Суммаи ададҳои a ва x , яъне b ва яке аз ҷамъшавандоҳо a маълум мебошад. Ҷамъшавандай номаълуми x -ро ёфтани лозим аст.

Барои намуна муодилаи $3 + x = 2$ -ро ҳал мекунем.

Аз муодилаи боло x -ро меёбем: аз як тараф $x=2-3$ ва аз тарафи дигар, агар ба ҳарду қисми муодила адади ба 3 муқобил, яъне -3 -ро ҷамъ кунем, $3+x + (-3) = 2 + (-3)$, аз ин ҷо $x = 2 + (-3)$ ҳосил мешавад, яъне $2 - 3 = 2 + (-3) = -1$ мешудааст. Пас, мо метавонем нависем, ки $5 - 10 = 5 + (-10) = -5$; $7 - 15 = 7 + (-15) = -8$; $0 - 2 = 0 + (-2) = -2$ ва ғайра. Аз нол қадом ададе тарҳ карда шавад, натиҷаи тарҳ ба ҳуди ҳамон адад баробар мешавад.

Ҳамин тавр, барои аз як адад тарҳ кардани адади дигар ба тарҳшавандоҳо адади ба тарҳкунандо муқобилро ҷамъ кардан лозим аст.

565. Қадом вакт фарқи ду адад: а) мусбат; б) манғӣ; в) баробари нол мешавад?

566. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

- а) 4-2; б) 6-4; в) 3-7; г) 9-16; ғ) 12-21;
д) 5-(-3); е) 7-(-13); ё) -3-(-4); ж) -7-(-9); з) -17-8;
и) -25-15; ў) 0-5; й) 0-(-2); к) 0-7; қ) 0-(-14).

567. Фарқро дар намуди сумма ифода кунед:

- а) 21-(-12); б) 45-27; в) 18-(-5); г) 31-28;
ғ) -14-(-14); д) -37-27; е) -52-(-50); ё) -14-13.

568. Ададҳои: 18; 8; 5; 0; -7; -15; -21-ро 12 воҳидӣ кам кунед.

569. Тарҳро ба ҷамъ табдил дихед:

а) 12-13; б) 3,46 - 4,36; в) 1,2 - 0,3;

г) 15 - 14,2; д) 89,3 - 93,7; е) 0 - 7,2.

570. Ададхой: -10; 14,3; 8,7; -7,8; -13,1; 0; -11,2; -27-ро 12 воҳидӣ зиёд кунед.

571. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $x + 63 = 81$; б) $y + 7,2 = 3,1$;

в) $z - 42,5 = -55,6$; г) $-19,3 + t = -22,5$.

572. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

а) $\frac{2}{5} - \frac{3}{7}$; б) $\frac{1}{3} - (-\frac{4}{9})$; в) $-1\frac{4}{5} - 7\frac{1}{10}$;

г) $-\frac{6}{7} - (-\frac{1}{7})$; д) $\frac{3}{8} + \frac{5}{8}$; е) $\frac{3}{11} - (-\frac{8}{11})$.

573. Аз адади бутуни серақамаи қалонтарин адади бутуни манфии дурақамаи хурдтаринро тарҳ кунед.

574. Аз адади бутуни дурақамаи қалонтарин адади бутуни манфии серақамаи қалонтаринро тарҳ кунед.

575. Оё дуруст аст, ки агар $a > 0$ бошад:

а) $5 - a < 5$; б) $8 + a < 8$; в) $4,2 - a < 4,2$;

г) $x - a < x$; д) $-2,1 - a > -2,1$;


е) $b - a < -b$; ж) $b - a > -b$;

мешавад?

5.10. Ҳисоб кардани дарозии порча

Бигзор нуқтаҳои А(a) ва В(b) дар хати рости координатӣ қайд карда шуда бошанд. Дарозии порчай АВ нишон медиҳад, ки барои ба нуқтаи В гузоштани нуқтаи А нуқтаи А-ро ба чанд воҳиди дарозӣ кӯҷонидан лозим аст яъне, агар дарозии порчай АВ -ро бо x ишор кунем, он гоҳ барои ёфтани дарозии порча аз координатаи нӯги рости


АВ координатаи нӯги чапи онро тарҳ кардан кифоя аст (Расми 44).



Расми 44

Мисоли 1. Нуқтаҳои А(-3) ва В(8) дар хати рости координатӣ қайд шудаанд. Дарозии порчай АВ-ро меёбем.

AB: $b - a = 8 - (-3) = 8 + 3 = 11$ Дар ҳақиқат, аз нүктаи сархисоб аввал 3 воҳид ба тарафи чап рафта, нүктаи A-ро қайд мекунем. Сипас, аз нүктаи сархисоб 8 воҳид ба тарафи рост меравем ва нүктаи B-ро қайд мекунем (расми 45). Мебинем, ки аз нүктаи A то нүктаи B 11 порчай воҳидӣ аст яъне, дарозии порчай AB ба 11 воҳиди дарозӣ баробар аст.



Расми 45

Мисоли 2. Дарозии порчай CD-ро меёбем, ки агар C(-4) ва D(-7) бошад.

Азбаски нүктаи D чалтари нүктаи C мавқеъ гирифтааст, бинобар ин нӯги чали порча нүктаи D ва нӯги росташ нүктаи C мебошад. Бинобар ин барои ёфтани дарозии порчай DC аз координатаи нүктаи C координатаи нүктаи D-ро тарҳ мекунем: $-4 - (-7) = -4 + 7 = 3$. Пас, дарозии порчай DC ба 3 воҳид баробар аст.


Мисоли 3. Дар хати рости координатӣ нүктаи A(-3) қайд шудааст. Дар ин хати рост порчай AB-и дарозиаш ба 6 воҳид баробарро бо чанд тарз қайд кардан мумкин аст?

Нүктаи A(-3)-ро ба 6 воҳиди дарозӣ ба самти мусбат чой иваз мекунонем ва мебинем, ки вай дар нүктаи B-и координатааш ба 3 баробар қарор мегирад, яъне

координатаи нүктаи B адади 3 мешавад. Дар ҳақиқат,

$AB = 3 - (-3) = 3 + 3 = 6$. Ҳамин амалро ба самти манғӣ ичро карда мебинем, ки координатаи нүктаи B₁ адад -9 мешавад. Азбаски нүктаи B₁(-9) аз тарафи чали нүктаи

A(-3) чой гирифтааст, бинобар ин $AB_1 = -3 - (-9) = -3 + 9 = 6$ мешавад. Пас, масъала ду ҳал доштааст (Расми 46).



Расми 46

576. Дарозии порчай АВ-ро ёбед, ки агар охирҳояш нуқтаҳои А(-4) ва В(5) бошанд.

577. Дарозии порчай СD-ро ёбед, ки агар охирҳояш нуқтаҳои С(-9) ва D(-1) бошанд.

578. Масофаи байни нуқтаҳои Е(a) ва F(b)-ро ёбед, ки агар:

- а) $a = 3$, $b = 10$; б) $a = 1$, $b = -4$;
- в) $a = -2$, $b = 6$; г) $a = 47$, $b = -47$;
- ф) $a = -12$, $b = -18$; д) $a = -3,7$, $b = -16$ бошад.

579. Масофаи байни ду нуқтаи додашударо шифоҳӣ ҳисоб кунед:

- а) А(-1) ва В(7); б) С(-5) ва D(1); в) Е(5) ва F(3);
- г) Н(-6) ва К(-1); ф) L(0) ва M(-12); д) N(-4) ва P(-8);
- е) Q(1) ва R(-1); ё) S(-0) ва T(20).

580. Дар хати рости координатӣ нуқтаи А(-1) қайд карда шудааст. Порчай АВ-и дарозиаш ба 5 воҳиди дарозӣ баробарро дар ин хати рост бо чанд тарз тасвир кардан мумкин аст?

581. Масофаи байни ду нуқтаи зерини хати рости координатиро ҳисоб кунед:

- а) А(-4,5) ва B(6); б) C(2,3) ва D(1,5);
- в) E(-1,2) ва F(2,1); г) H(-0,5) ва K(-1,5);
- ф) L(-7,1) ва M(-1,06); д) N(0) ва P(-3,9).

5.11. Күшодани қавсҳо

Амали бе қавсҳо навиштани ифодаҳои қавсдорро күшодани қавсҳо меномем. Қоидаҳои күшодани қавсҳоро нишон медиҳем.

Мисоли 1. Қимати ифодаи $5 + (6 + 2)$ -ро меёбем.

Анвал суммаи дохили қавсҳоро ҳисоб карда, баъд натиҷаро ба 5 ҷамъ мекунем: $6 + 2 = 8$, $5 + 8 = 13$.

Акнун қимати ифодаи $5 + 6 + 2$ -ро ҳисоб кунем, вай ба 13 баробар мешавад.

Мисоли 2. Қимати ифодаи $3+(6-2)$ -ро меёбем.

$6 - 2 = 4$, $3 + 4 = 7$. Акнун қимати ифодаи $3+6-2$ -ро ҳисоб кунем, вай ба 7 баробар мешавад.

Ҳамин тавр, *агар дар пеш қавс аломати плюс истода бошаад, қавсро партофта, ҳамаи ҷамъшавандажои дохили онро бо аломатҳои худашон навиштан мумкин аст.*

Мисоли 3. Қимати ифодаи $12 - (4+5)$ -ро меёбем.

Анвал суммаи дохили қавсҳоро меёбем ва баъд, натиҷаро аз 12 тарҳ менамоем: $4 + 5 = 9$, $12 - 9 = 3$. Акнун қимати ифодаи $12 - 4$ -5-ро ҳисоб кунем, боз адади 3 ҳосил мешавад. Пас, $12 - (4 + 5) = 12 - 4 - 5$ будааст.

Мисоли 4. Қимати ифодаи $15 - (12 - 9)$ -ро ҳисоб мекунем.

Анвал фарқи дохили қавсҳоро ёфта баъд, натиҷаро аз адади 15 тарҳ мекунем: $12 - 9 = 3$, $15 - 3 = 12$.

Акнун қимати ифодаи $15 - 12 + 9$ -ро меёбем:

$15-12+9=3+9=12$. Пас, $15 - (12-9) = 15-12+9$ будааст.

Ҳамин тавр, *агар дар пеш қавс аломати минус истода бошаад, қавсро партофта, ҳамаи ҷамъшавандажои дохили онро бо аломати муқобилашон навиштан лозим аст.*

582. Қавсро күшода, қимати ифодаро ёбед:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) $19 = (4+7)$; | б) $3,2 + (1,9 - 4,1)$; |
| в) $- 4,2 + (1,1 - 0,2)$; | г) $3,5 - (3,2 - 1,9)$; |
| ғ) $- 1,5 + (-2,3 + 1,7)$; | д) $- 0,6 + (4,1 - 6,2)$; |
| е) $-2,1 + (-1,6 - 3,4)$; | ё) $-1,2 + (8,6 - 5,6)$. |

583. Қавсро күшода, қимати ифодаро ҳисоб кунед:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| а) $23 - (14 + 6)$; | б) $2,3 - (1,4 + 1,6)$; |
|----------------------|--------------------------|

- в) $16 - (-7,7 + 9,3)$; г) $31 - (14,2 - 15)$;
 г) $-19 - (11,6 - 35,6)$; д) $-17 - (10 + 4,2)$;
 е) $20 - (12,1 - 9,2)$; ё) $(2,5 - 1,6) - 1,1$.

584. Қавсро күшоед:

- а) $135 - (400 - 100)$; б) $234 - (600 - 325)$;
 в) $849 - (762 - 238)$; г) $1050 - (-550 + 600)$.

585. Қавсро күшоед:

- а) $a - (b + c - d)$; б) $b - (a - c + d)$;
 в) $c - (-a + b - d)$; г) $d - (-a - b - c)$.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятхон ҳатмӣ)

1. Амалҳоро бо ададҳои бутун иҷро карда метавонам.

Ададҳои бутунро ҷамъ кунед:

$$-13 + 15 - 10 + 14 - 8 + 6 - 3.$$

2. Қимати ифодай додашиударо ёфта метавонам

а) Агар $x=4$, $y=-4$ бошад, қимати ифодай $|x + y| + |x - y|$ чанд аст?

б) Қимати ифодаро ёбед:

$$\left(2\frac{1}{2}\right)^3 - \left(1\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{8}.$$

3. Аз баробарӣ номаълумро ёфта метавонам.

Муодиларо ҳал кунед:

$$(6,4 - 4,8x) : 0,2 = 10.$$

4. Ададҳоро дар хати рост тасвир карда, координатаҳои нуқтаро тасвир карда метавонам.

Нуқтаҳои зеринро дар хати рости координатӣ тасвир кунед:

$$A(-3), B(-0,5), C(-2,5), D(3\frac{1}{2}), E(5).$$

5. Ададҳо бо ҳам мӯқобилро медонам ва барои адади додашиудай гайринулий адади мӯқобилашро ёфта метавонам.

Ададҳои бо ададҳои додашиуда мӯқобилро муайян кунед:

$$-5; \quad 1\frac{1}{2}; \quad 4; \quad -3,2; \quad -2\frac{3}{4}.$$

6. Тাърифи модули ададро медонам ва адаадҳоро мүқониса карда метавонам.

Чуфти адаадҳои овардашударо бо ҳам қиёс кунед.

а) -8 ва -7 ; б) $0,01$ ва $-\frac{1}{10}$; в) $-2,75$ ва $-2\frac{3}{4}$; г) $-4\frac{5}{8}$ ва 0 .

7. Ду адади ҳамаломатро ҷамъ (тарҳ) карда метавонам.

а) $-4 + (-12)$; б) $-3,7 + (-2,3)$; в) $-3\frac{2}{5} - 8$; г) $-4\frac{1}{4} - (2\frac{1}{2})$.

8. Ду адади аломати гуногундоштаро ҷамъ (тарҳ) карда метавонам.

а) $4 + (-12)$; б) $3,7 + (-2,3)$; в) $-3\frac{2}{5} + 8$; г) $-4\frac{1}{4} + (2\frac{1}{2})$.

9. Қонунҳои амали ҷамъро дар ҳалли мисолҳо татбиқ карда метавонам.


а) $2 + (-14) + (-8 + 16)$; б) $-12,5 + (-2\frac{1}{2}) + 12,5 + 2,5$.

10. Амали тарҳи адаадҳои манғиро иҷро карда метавонам.

а) $-\frac{3}{4} + (-\frac{1}{4}) - (+1) - 2$; б) $-6,8 + (-14,2) - (+13,3)$.

11. Дарозии порчай дилҳоҳи тири координатиро ёфта метавонам.

Масофаи байни нуқтаҳои А ва В -и дар расми 47 тасвиршударо ёбед.



Расми 47

12. Қоидаҳои күшиодани қавсҳоро медонам ва онҳоро дар амалия истифода бурда метавонам.

Дар ифодаи $-5,4 - (-1,4 - 2,3 - 5,2)$ қавсро күшода, қимати ифодаро ҳисоб кунед.

КОРИ САНЧИШИИ 5.1

ВАРИАНТИ А

1. Амалҳоро ичро кунед:

$$6,3 \cdot 1\frac{1}{4} - (6,1 + 4\frac{1}{4}) : 4,2;$$

2. Дарозии давраро ёбед, агар радиуси он $2,15$ см бошад ($r = 3,14$). Чавобро то садякиҳо яклухт кунед.

3. Масоҳати доираро ёбед, агар радиуси он $6,8$ дм бошад (r -ро то даҳякиҳо ва ҷавобро то садякиҳо яклухт кунед).

4. Доира ба се сектор ҷудо шудааст. Бузургии кунчи якум 35% -и кунчи пурра ва бузургии кунчи сектори дуюм $\frac{16}{21}$ ҳиссаи кунчи сектори якумро ташкил медиҳад. Бузургии кунчи сектори сеюмро ёбед.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 1\frac{4}{9}x - \frac{7}{18}x = 15\frac{5}{6}; \quad 2) 51 : (2\frac{4}{5}x - 50) = 1\frac{1}{2}.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Амалҳоро ичро кунед:

$$16,4 \cdot 1\frac{1}{4} - (6,1 + 4\frac{2}{5}) : 4,2.$$

2. Дарозии давраро ёбед, агар радиуси он $4,15$ см бошад ($r = 3,14$). Чавобро то садякиҳо яклухт кунед.

3. Масоҳати доираро ёбед, агар радиуси он $3,4$ дм бошад (r -ро то даҳякиҳо ва ҷавобро то садякиҳо яклухт кунед).

4. Доира ба се сектор ҷудо шудааст. Бузургии кунчи сектори якум $25\%-и$ кунчи кушод ва бузургии кунчи сектори дуюм $\frac{8}{15}$ ҳиссаи кунчи сектори якумро ташкил медиҳад. Бузургии кунчи сектори сеюм 11^0 аст. Суммаи ин се кунҷро ёбед.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 2\frac{2}{3}x - \frac{5}{3}x = 2\frac{1}{9}; \quad 2) 32 : (2\frac{1}{5}x - 10) = 1\frac{1}{3}.$$

5.12. Зарби ду адади гуногун аломат.

Мо медонем, ки ҳар як ададро ҳамчун ҳосили зарби воҳид ба худи адад навиштан мумкин аст: $5 \cdot 1 = 5$; $2,1 \cdot 1 = 2,1$; $-3 = (-3) \cdot 1 = -3$ ва тайра. Адади $-2,7$ -ро ба 5 зарб

мекунем. Ин маъни онро дорад, ки $-2,7$ худ ба худаш 5 маротиба чамъ мешавад, яъне

$$-2,7 \cdot 5 = -2,7 + (-2,7) + (-2,7) + (-2,7) = -13,5.$$

Агар ба таври зерин амал кунем, низ ба ҳамин натича соҳиб мешавем:

$$\begin{aligned} -2,7 \cdot 5 &= -(2,7) \cdot 5 = -(1 \cdot 2,7) \cdot 5 = -1 \cdot 2,7 \cdot 5 = -1 \cdot 13,5 = -1(2,7 \cdot 5) \\ &= -1 \cdot 13,5 = -(1 \cdot 13,5) = -13,5. \end{aligned}$$

Ҳамин тавр, қоидай зерин ҳосил мешавад. *Барои зарб кардани ду адади алломатҳояшон гуногун модулҳои онҳоро зарб карда, пеш аз натиҷа алломати минус гузоштан кифоя аст.* Боз гуфта метавонем, ки ҳосили зарби ду адади алломаташ гуногун адади манғӣ аст.

586. Ҳосили зарбро ёбед:

- а) $-2 \cdot 3$; б) $2 \cdot (-3)$; в) $-1,1 \cdot 5$; г) $0,2 \cdot (-6)$;
 ф) $-2,4 \cdot 13$; д) $1,1 \cdot (-12,5)$; е) $(-3,7) \cdot 100$; ё) $1,42 \cdot (-5,05)$;
 ж) $0,5 \cdot (-0,2)$; з) $7 \cdot (-1,01)$; и) $(-0,6) \cdot 0,5$. и) $0 \cdot (-0,3) \cdot 2$.

587. Ҳосили зарбро ҳисоб кунед:

- а) $-\frac{2}{5} \cdot 3$; б) $-1\frac{4}{7} \cdot 1,2$; в) $-5 \cdot \frac{2}{3}$; г) $(-3) \cdot \frac{1}{3}$;
 ф) $\frac{4}{7} \cdot (-7)$; д) $\frac{5}{6} \cdot (-\frac{2}{5})$; е) $\frac{3}{4} \cdot (-24)$; ё) $1\frac{2}{3} \cdot (-\frac{3}{5})$

588. Суммаро ба намуди ҳосили зарб нависед:

- а) $(-x) + (-x) + (-x) + (-x) + (-x) + (-x)$;
 б) $(-2y) + (-2y) + (-2y) + (-2y) + (-2y)$;
 в) $-3z - 3z - 3z - 3z - 3z$; г) $2-t + 2-t + 2-t + 2-t + 2-t + 2-t$.

589. Қимати ифодай $2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-3)$ -ро ёбед.

590. Қимати ифодаро ёбед:

- а) $(-12+5-16+8) \cdot 2,8$; б) $(17-4+11-19) \cdot (-5)$;
 в) $(37,2 - 17,2) \cdot (-18+11)$; г) $(44,3 - 45) \cdot (13,1+12,9)$.

591. Ба чойи ситорача яке аз алломатҳои $>$, $=$, $<$ -ро гузоред, ки баробарӣ ё нобаробарии дуруст ҳосил шавад:

- а) $-(3) \cdot 2,1 * 0$; б) $-5 \cdot 3,2 * (-6)$; в) $3 \cdot 2,61 * 0$;
 г) $-5,4 \cdot 1,2 * (-7,4)$; ф) $-6,3 \cdot 4 * (-50)$; д) $0 \cdot 40,4 \cdot (-5) * 0$.

592. Қимати ифодай $-4x - 5$ -ро ҳисоб кунед, агар $x = -3$ бошад.

593. Қимати ифодаи $3a + 4b$ -ро ҳисоб кунед, ки агар:

а) $a = -1,2$, $b = -2,5$; б) $a = -3,1$, $b = -4$ бошад.

594. Ҷадвалро пур кунед:

x	$1\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{4}$	$\frac{9}{16}$	6	5	12	15
$-\frac{2}{3} \cdot x$								

5.13. Зарби ададҳои манғӣ

Мо медонем, ки $-(-8) = 8$ аст, яъне адади ба адади (-8) муқобил адади 8 мешавад. Аз як тараф, $-(-8) = -1 \cdot (-8)$ ва аз тарафи дигар $-(-8) = 8$ мебошад. Пас, $-1 \cdot (-8) = 8$, яъне ҳосили зарби адади (-1) ба адади (-8) ба адади мусбати 8 баробар аст.

Дар ҳамин асос адади (-5) -ро ба адади (-9) зарб меқунем:

$(-5) \cdot (-9) = 5 \cdot (-1) \cdot (-9) = 5 \cdot 9 = 45$ аст, чунки $(-1) \cdot (-9) = 45$ мебошад. Тавре мебинем, адади 45 аз ҳосили зарби модулҳои зарбшавандҳои (-5) ва (-9) ҳосил шуд.

Ҳамин тавр, ҳосили зарби ду адади манғӣ ба ҳосили зарби модулҳояшон баробар аст ва ҳосили зарби ду адади манғӣ адади мусбат аст.

Мисоли 1. $(-3) \cdot (-2,5) = -3 \cdot 2,5 = 7,5$.

Мисоли 2. $(-2\frac{1}{5}) \cdot (-3\frac{4}{7}) = 2\frac{1}{5} \cdot 3\frac{4}{7} = \frac{11}{5} \cdot \frac{25}{7} = \frac{55}{7} = 7\frac{6}{7}$.

Агар яке аз зарбшавандҳо баробари нол бошад, он гоҳ ҳосили зарб ба нол баробар мешавад:

$$(-12) \cdot 0 = 0; \quad (-2,2) \cdot 4 \cdot (-5\frac{3}{7}) \cdot (-0,25) \cdot 0 = 0.$$

Агар ҳосили зарб баробари нол бошад, он гоҳ ақаллан яке аз зарбшавандҳо ба нол баробар мешавад. Агар ҳалли масъала тақозо кунад, ҳарду зарбшаванд ҳам баробари нол шуда метавонад.

Мисоли 3. Аз баробарии $3x = 0$ бармеояд, ки $x = 0$ аст.

Мисоли 4. $(3x - 5) \cdot (x + 2) = 0$. (1)

Зарби ду адад (дар мисоли мо ду қавс) дар ҳамон маврид ба 0 баробар мешавад, агар ақаллан яке аз ҳамзарбҳо ба 0 баробар шавад. Пас, агар $3x-5 = 0$ шавад, $x = \frac{5}{3}$ мешавад ва ин қимати x ифодаи дохили қавсҳои якуми баробариро ба нол табдил медиҳад ва агар нолро ба ифодаи дохили қавсҳои дуюм зарб кунем, $0 = 0$, яъне баробарии дуруст ҳосил мешавад.

Агар $x+2 = 0$ гирэм, он гоҳ $x = -2$ мебарояд, ки ин қимати x ҳам баробарии болоро қаноат меқунонад.

Агар дар як вақт $3x-5 = 0$ ва $x+2 = 0$ нависем, тарафи чапи

баробарии мазкур ба $0 \cdot 0$ табдил меёбад, ки он 0 аст. Ҳамин тавр, баробарии (1)-ро қиматҳои $x = -2$ ва $x = \frac{5}{3}$.

595. Ҳосили зарбро ёбед:

- а) $(-3) \cdot (-4)$; б) $-11 \cdot (-8)$; в) $-0,5 \cdot 64$; г) $-14,2 \cdot (-5)$;
 ф) $-2,4 \cdot (-15,3)$; д) $-12,4 \cdot (-12,4)$; е) $-364,5 \cdot 0$; ё) $0 \cdot (-252,34)$.

596. Ҳосили зарбро хисоб кунед:

- а) $-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$; б) $-\frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$; в) $-\frac{4}{7} \cdot 14$; г) $-\frac{1}{2} \cdot (-6)$;
 ф) $-\frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right)$; д) $-1 \cdot \left(-\frac{15}{27}\right)$; е) $-\frac{6}{7} \cdot \left(-3\frac{1}{2}\right)$; ё) $-2\frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{5}{11}\right)$;
 ж) $-0,15 \cdot (-0)$.

597. Суммаро ба намуди ҳосили зарб нависед:

- а) $2x - (-2x) - (-2x) - (-2x)$;
 б) $-(y-2) - (y-2) - (y-2) - (y-2)$.

598. Қимати ифодаро хисоб кунед:

- б) $-3,6 \cdot (-5) + (-8) \cdot (-4) + (-12) \cdot (-5) - 15$.

599. Ба чойи ситорача яке аз аломатҳои $>$, $=$ ва $<$ -ро дуруст гузоред:

- а) $-5 \cdot 7 * 0$; б) $-5 \cdot 7 * (-22)$; в) $-5 \cdot 7 * (-40)$;
 г) $-4 \cdot (-3) * 0$; ф) $-4 \cdot (-3) * 10$; д) $-3 \cdot (-4) * 12$.

600. Қимати ифодаи $-8x$ -ро барои қиматҳои зерини x ёбед:

- а) $x = -1$; б) $x = -2$; в) $x = -3$; г) $x = 0$;

$$f) x = -0,1; d) x = -2,5; \quad e) x = 5\frac{4}{3}; \quad \ddot{e}) x = -3,3.$$

601. Қимати хосили зарбро хисоб кунед:

$$a) -2,5 \cdot (6,1-7,6); \quad b) -4(-0,25-0,75); \quad v) -(1,6-2,6);$$

$$r) (4,7-5,4) \cdot (-4,1=3,6); \quad f) ((-19,8+15,6)-19,6).$$

602. Решай муодилаҳоро ёбед:

$$a) -3,6 \cdot x = 0; \quad b) -17 \cdot x = 0; \quad v) -3\frac{1}{2} \cdot x = 0; \quad r) 0 \cdot x = 0;$$

$$f) 4 \cdot (x+5) = 0; \quad d) -0,2 \cdot (2x-4) = 0; \quad e) -3,7 \cdot (5x-5) = 0.$$

603. Решай муодилаҳоро ёбед:

$$a) (x-1) \cdot (x-2) = 0; \quad b) (x-1) \cdot (x+2) = 0; \quad v) x \cdot (x+5) = 0;$$

$$r) 0 \cdot (x-12) = 0; \quad d) (x+0,1) \cdot (x-2,5) = 0; \quad e) (x-2,1) \cdot (x+1) = 0.$$

604. Ҷадвалро пур кунед:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$-4 -3x$							

605. Ададҳои 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 ва 144-ро дар шакли хосили зарби ду адади баробар нависед. Масъала чанд ҳал дорад?

606. Ададҳои $-1, -4, -9, -16, -25, -36, -49, -64, -81, -100, -121, -144$ -ро дар шакли хосили зарби ду адади алломатҳояшон гуногуну модулҳояш баробар нависед.

5.14. Қонунҳои зарби барои ададҳои ратсионалӣ

Қонунҳои ҷойивазқунӣ ва гурӯҳбандии зарб барои ададҳои мусбат дар ҳама ҳолат барои зарбшавандаҳои манфӣ низ ҳамон тавр мемонад, зеро хосили зарби ададҳои манфӣ аз модулҳои онҳо таркиб меёбад. Пас, барои ададҳои ратсионалӣ қонунҳои ҷойивазқунӣ ва гурӯҳбандӣ ҷой доранд: $a \cdot b = b \cdot a$ (ҷойивазқунӣ) ва $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - (гурӯҳбандӣ) ичрошавандаанд. Ин қонунҳо имконият медиҳанд, ки зарбшавандаҳо мувофиқи салоҳдиҳи мо ҷой иваз кунанд ва ё гурӯҳбандӣ шаванд.

Мисоли 1. $(-14) \cdot \frac{2}{5} \cdot (-15) \cdot 10 = (-14 \cdot 10) \cdot \left(\frac{2}{5} \cdot (-15)\right) = -140 \cdot (-6) = 840.$

Мисоли 2. $\frac{2}{3} \cdot (-18) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{2}{3} \cdot (-18) \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = -\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 18 \cdot \frac{1}{9} = -\frac{1}{2} \cdot 2 = -1.$

Дар машқхой 607- 611 қимати ифодаро ҳисоб кунед.

607. а) $7 \cdot 5 \cdot (-2)$; б) $-5 \cdot 2 \cdot 5$; в) $2 \cdot (-4,7) \cdot (-2,5)$;

г) $4 \cdot (-10) \cdot (-2,5)$; ф) $6 \cdot (-0,5) \cdot (3,75)$; д) $250 \cdot (-0,31) \cdot 4$;

е) $21 \cdot (-1,25) \cdot 8$; ё) $-13 \cdot (-0,8) \cdot 25$.

608. а) $\frac{3}{10} \cdot (-0,5) \cdot 20$; б) $-0,6 \cdot \frac{1}{12} \cdot (-72)$; в) $-6 \cdot 11 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right)$;

г) $\frac{1}{3} \cdot (-16) \cdot (-6)$; ф) $-7 \cdot 7 \cdot \frac{4}{49}$; д) $\frac{1}{15} \cdot 1,5 \cdot (-5)$.

609. а) $2\frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)$; б) $\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{8}{5}\right)$; в) $-\frac{2}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-14)$

г) $\left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{8}\right) \cdot (-16)$; ф) $\frac{3}{7} \cdot (-42) \cdot \left(-\frac{14}{15}\right)$. д) $\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{15} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot 0,5$

610. а) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{15} \cdot \left(-2\frac{1}{2}\right) \cdot (-4)$; б) $2\frac{2}{3} \cdot (-1) \cdot \left(-\frac{5}{8}\right) \cdot 3\frac{4}{5}$;

в) $7,1 \cdot \frac{3}{5} \cdot (-10) \cdot 1\frac{2}{3}$; г) $0,5 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-2\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{6}{17}$;

ф) $\frac{5}{13} \cdot \left(-4\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-4\frac{1}{2}\right) \cdot 1$; д) $-0,3 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{11} \cdot 0$.

611. а) $0,125 \cdot (-0,25) \cdot 4 \cdot 8$; б) $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (-0,5) \cdot 0,2$;

в) $(-50) \cdot (-2,5) \cdot (-1) \cdot \left(-\frac{1}{25}\right) \cdot \frac{2}{5}$; г) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4)$.

612. Ҳосили зарби:

а) ду адади манғый ва як адади мусбат;

б) як адади манғый ва ду адади мусбат;

в) се адади манғый ва се адади мусбат мусбат аст ё манғый?

5.15. Қонуни чудошавии зарб аз рўйи чамъ

Қонуни чудошавии зарб дар шакли $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, ки дурустиашро барои ададҳои мусбат нишон дода будем, барои ададҳои манғий низ дуруст аст.

Мисоли 1. Аз як тараф $(-13+8) \cdot 5 = (-5) \cdot 5 = -25$. Аз тарафи дигар, $(-13+8) \cdot 5 = (-13) \cdot 5 + 8 \cdot 5 = -65 + 40 = -25$.

Бинобар ҳамин ҳам $(-13+8) \cdot 5 = -13 \cdot 5 + 8 \cdot 5$ мешавад.

Мисоли 2. $(-3-5) \cdot 6 = -3 \cdot 6 - 5 \cdot 6 = -18-30 = -48$.

Татбиқи қонуни чудошавии зарб аз миқдори чамъшавандахои дохили қавсҳо вобаста нест.

Мисоли 3. $(-7+6-2) \cdot (-5) = (-3) \cdot (-5) = 15$. Ҳамин тавр, $(-7+6-2) \cdot (-5) = (-7) \cdot (-5) + 6 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-5) = 35 - 30 + 10 = 15$.

Дар баъзе мавридҳо барои осон кардани кор зарбшавандаро ба сумма ё ба фарқ табдил дода, ба натиҷа қонуни мазкурро татбиқ менамоем.

$$\text{Мисоли 4. } -309 \cdot (-21) = -(300+9) \cdot (-21) = -300 \cdot (-21) + 9 \cdot (-21) = -(-6300-189) = -(-6489) = 6489.$$

$$\text{Ё ки } -309 \cdot (-21) = 309 \cdot 21 = 6489.$$

613. Қонуни чудошавии зарбро истифода бурда, қавсро кушоед:

а) $-3 \cdot (a + 5)$;	б) $7 \cdot (b-2)$;	в) $-5 \cdot (2x - 1)$;
г) $-2 \cdot (4c + 3)$;		д) $3 \cdot (-2t - 9)$.
	е) $8 \cdot (-2y + 5)$;	

614. Қонуни чудошавии зарбро истифода бурда, қавсро кушоед:

а) $-3 \cdot (2 + a - 5)$;	б) $4 \cdot (3-a + 2b)$;	в) $(2x + 5y - 4) \cdot (-7)$;
г) $5(1 - 4c + d)$;	е) $-(-e + 5f - 6)$;	д) $(2s - 3t - 11) \cdot (-9)$.

615. Бо истифодай қонуни чудошавии зарб қавсҳоро кушоед:

а) $-1,2 \cdot (a - 2b + 1)$;	б) $(2x + 3y - 7) \cdot (-4)$;
в) $(2a - 3b + 4c - 2) \cdot (-2)$;	г) $-a \cdot (-2b + 3c - 4)$.

616. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $13 \cdot 147 - 87 \cdot 13$;	б) $-16 \cdot 13 - 16 \cdot 27$;
в) $96 \cdot 27 - 106 \cdot 27$;	г) $12 \cdot 17 - 48 \cdot 9$.

617. Аввал қонуни чудошавии зарбро истифода бурда, баъд ифодаро сода намоед:

а) $5(3a - 4) + 2(-7a + 10)$;	б) $-3(2x - 5) - (7 - 4x) \cdot 1,5$;
в) $-4 \cdot (11y + 10) + (22y - 15) \cdot (-2)$;	г) $8 \cdot (2z - 11) - (3z + 1) \cdot 4$.

КОРИ САНЧИШИИ 5.2

ВАРИАНТИ А

1. Дар тири координатӣ нуқтаҳои А(3), В(-5), С(1,5), Д(-1,5), Е(-3)-ро қайд кунед. Кадоме аз ин нуқтаҳо координатаҳои бо ҳам муқобил доранд?

2. Ададҳоро муқосиа кунед:

$$1) -5,8 \text{ ва } 2,1; \quad 2) -3,4 \text{ ва } -2,9; \quad 3) -\frac{5}{12} \text{ ва } -\frac{3}{8}; \quad 4) -0,45 \text{ ва } -2\frac{2}{5}.$$

3. Ҳисоб кунед:

$$1) \left| -\frac{5}{12} \right| + \left| \frac{5}{12} \right| - 1\frac{5}{9}; \quad 2) \frac{4}{9} - \left| 2\frac{4}{9} \right| - \left| \frac{5}{12} \right|;$$

$$3) |-34,02| : 0,2 - |-0,14|.$$

4. Ҳангоми бурида шудани ду хати рост чор кунч ҳосил мешавад. Қимати яке аз онҳо 15^0 аст. Бузургиҳои кунҷҳои бокимондаро ёбед.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) |x| = 2,4; \quad 2) |x| + 2 = 0 \quad 3) -|x| = -6; \quad 4) -(-|x|) = 0.$$

6. Кунчи рост ба воситай нури аз қуллааш баромада ба чунин ду қисме чудо шудааст, ки бузургиҳои кунҷҳои онҳо ҳамчун 4:5 нисбат доранд. Бузургиҳои ин кунҷҳоро бо градусҳо ифода кунед.

7. Дар байни ададҳои -24 ва 12 чандто адади бутун ҳаст?

ВАРИАНТИ Б

1. Дар тири координатӣ нуқтаҳои A(5), B(-3), C(2,5), D(-2,5), E(-3), P(3)-ро қайд кунед. Кадоме аз ин нуқтаҳо координатаҳои бо ҳам муқобил доранд?

2. Ададҳоро муқоиса кунед:

$$1. -3,8 \text{ ва } 2,4; \quad 2) -5,4 \text{ ва } -2,89; \quad 3) -\frac{5}{14} \text{ ва } -\frac{3}{7}; \quad 4) -2,15 \text{ ва } -2\frac{3}{5}.$$

3. Ҳисоб кунед:

$$1) \left| -\frac{7}{12} \right| + \left| -\frac{3}{12} \right| - \left| 1\frac{5}{9} \right|; \quad 2) \frac{2}{9} - \left| -1\frac{5}{9} \right| - \left| \frac{5}{12} \right|; \quad 3) |-32,08| : (-0,2) - |-0,14|.$$

4. Ҳангоми бурида шудани ду хати рост чор кунч ҳосил мешавад. Бузургиҳои яке аз ин кунҷҳо 20⁰ аст. Кунҷҳои бокимондаро ёбед.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) |x| = 2; \quad 2) |x| + 5 = 0; \quad 3) -|x| = -12; \quad 4) -(-|2x|) = 0.$$

6. Кунчи рост ба воситай нури аз қуллааш баромада ба чунин ду қисме чудо шудааст, ки бузургиҳои кунҷҳои онҳо ҳамчун 3:6 нисбат доранд. Бузургиҳои ин кунҷҳоро бо градусҳо ифода кунед.

7. Дар байни ададҳои -34 ва 24 чандто адади бутун ҳаст?

5.16. Тақсими ададҳои гуногун аломат.

Аз рӯйи ҳосили зарби маълум ва яке аз зарбшавандоҳои маълум ёфтани зарбшавандои номаълумро амали тақсим меноманд.

Масалан, адади -15 -ро ба адади 3 тақсим кардан ин ёфтани чунин адади номаълуми x аст, ки дар ҳолати онро ба 3 зарб кардан (-15) ҳосил шавад, яъне $3 \cdot x = -15$.

Агар дар баробарии ҳосилшуда ба ҷойи x адади (-5) гузорем, баробарии дуруст ҳосил мешавад, яъне $3 \cdot (-5) = -15$.

Агар модули -15 -ро ба модули 3 тақсим карда, ба пеши натища аломати минус мегузоштем, низ адади -5 ҳосил мешуд, яъне $x = -(|-15| : 3) = -(15:3) = 5$.

Метавонистем, ҳамин натиҷаро аз рӯйи баробарии додашуда ҳосил намоем: $x = -\frac{15}{3} = -15 \cdot \frac{1}{3} = -5$.

Мухтасар карда гўем, 15 -ро ба 3 тақсим мекунему пеш аз ҳосили тақсим, яъне адади 5 , аломати минус мегузорем. Дар бисёр маврид ҳисобкунӣ тақозо менамояд, ки ҳосили тақсим дар намуди касри даҳӣ навишта шавад.

$$\text{Мисоли 1. } -\frac{15,9}{3} = -5,3.$$

Тавре мебинем, аломати минуси дар сурати каср бударо ҳам пеш аз хати каср навиштан мумкин ҳам дар пеши маҳрачи каср. Агар аломати минус дар маҳраҷ бошад ҳам, ҳамин тавр амал мекунем: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$.

$$\text{Мисоли 2. } -\frac{24,8}{-5} = -\frac{24,8}{5} = -4,96.$$

Ҳамин тар, ҳосили тақсими ду адади аломатҳояшон гуногун ба ҳосили тақсими модулҳои онҳо, ки бо аломати минус гирифта шудааст, баробар мебошад.

618. Натиҷаи тақсимро шифоҳӣ ҳисоб қунед:

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| а) $-6:3$; | б) $-12:4$; | в) $-20:5$; | г) $-36:12$; |
| ғ) $8:(-4)$; | д) $18:(-6)$; | е) $24:(-8)$; | ё) $28:(-7)$. |

619. Ҳосили тақсимро ёбед:

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| а) $-49:7$; | б) $-65:13$; | в) $-81:27$; | г) $-121:11$; |
| ғ) $-4,9:7$; | д) $-6,5:13$; | е) $-8,1:27$; | ё) $-12,1:11$; |
| ж) $-130:(-6,5)$; | з) $144:(-1,2)$; | и) $155:(-15,5)$; | |
| й) $450:(-0,9)$; | к) $218:(-109)$; | л) $143:(-1,3)$. | |

620. Қимати ифодаҳоро ҳисоб қунед:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| а) $-\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$; | б) $-\frac{1}{3} : \frac{1}{9}$; | в) $-6 : \frac{3}{4}$; | г) $-5 : \frac{1}{25}$; |
| ғ) $\frac{1}{4} : (-\frac{1}{8})$; | д) $\frac{1}{3} : (-\frac{1}{9})$; | е) $-\frac{1}{6} : \frac{1}{12}$; | ё) $5 : (-\frac{1}{25})$. |

621. Ман ададеро фикр карда, онро аввал ба $2,5$ зарб задам ва баъд аз натиҷа зарб $2,5$ -ро тарҳ намудам, ҳосилаш ба -10 баробар шуд. Адади фикркардаи маро ёбед.

622. Ман ададеро фикр карда, аз он 7 -ро тарҳ кардам ва натиҷаро ба 6 тақсим намуда, ба ҳосили тақсим адади (-5) -ро ҷамъ кардам. Дар ҷавоб адади -7 ҳосил шуд. Адади фикркардаи маро ёбед.

5.17. Тақсими ду адади манфӣ

Агар дар баробарии $-5 \cdot x = -30$ ба ҷои x адади 6-ро гузорем, он гоҳ вай ба баробарии дурустӣ $-5 \cdot 6 = -30$ табдил меёбад, яъне $x = 6$ аст. Агар модули адади (-30) -ро ба модули адади (-5) тақсим кунем, низ адади 6 ҳосил мешавад, яъне

$$x = |-30| : |-5| = 6.$$

Агар коидай аз рӯйи ҳосили зарб ва яке аз зарбшавандай маълум ёфтани зарбшавандай номаълумро татбиқ кунем, $x = (-30) : (-5)$.

$$(-30) : (-5) = |-30| : |-5| = 30 : 5 = 6.$$

Ҳамин тавр, *барои тақсим кардани ададҳои манфӣ кифоя аст, ки модули тақсимшавандаро ба модули тақсимкунанда тақсим намоем.*

Мисоли 1. $\frac{-15}{-3} = \frac{15}{3} = 5.$

Мисоли 2. $\frac{-8}{-25} = \frac{8}{25} = 0,32.$

Азбаски алломатҳои манфии дар сурату маҳраҷ бударо ба пеши хати каср навиштан мумкин аст, бинобар ин тақсими ду адади манфиро ба таври зерин ҳам нишон додан мумкин аст:

Адади $\frac{7}{12}$ ба адади $-(-\frac{7}{12})$ баробар аст, яъне $-(-\frac{7}{12}) = \frac{7}{12}$ аст. Пас, $\frac{-7}{-12} = \frac{7}{12}$ мешавад.

Ҳамин тавр, *ҳосили тақсими ду адади манфӣ ба ҳосили тақсими модулҳои онҳо баробар буда, адади мусбат мебошад.*

Агар тақсимшаванда баробари нол ва тақсимкунанда гайринолӣ бошад, ҳосили тақсим низ ба нол баробар мешавад.

623. Ададҳои зериро шифоҳӣ тақсим намоед:

- а) $-8:(-4)$; б) $-1:(-1)$; в) $-9:(-3)$; г) $-10:(-5)$;
ғ) $-16:(-8)$; д) $-24:(-8)$; е) $-24:(-6)$; ё) $-28:(-7)$.

624. Ҳосили тақсими ададҳоро ёбед:

- а) $-3,5:(-0,7)$; б) $-6,5:(-1,3)$; в) $-34,4:(-17,2)$;
ғ) $-0,45:(-0,09)$; ғ) $-12,3:(-4,1)$; д) $-5,25:(-0,05)$.

625. Ҳисоб кунед:

- а) $-\frac{1}{5} : (-\frac{1}{10})$; б) $-\frac{7}{8} : (-8)$; в) $-2\frac{4}{5} : (-\frac{5}{4})$; г) $-3\frac{1}{9} : (-\frac{7}{9})$;
ғ) $-8 : (-1\frac{2}{5})$; д) $-4\frac{1}{5} : (-3\frac{1}{2})$; е) $-2 : -2\frac{1}{4}$; ё) $-0,1 : 0,01$.

626. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а)} \frac{-65(7 \cdot 4 - 42)}{5(-13)}; \quad \text{б)} \frac{78 \cdot (37 - 50)}{6 \cdot (-6,5)}.$$

5.18. Ба касри одій гардониданы касри дахї ва барьакс

Мо касрхой дахиго аз касрхой одии маҳрачашон бо 1 ва нолҳо навишташаванда ҳосил карда будем. Масалан,

$$\frac{36}{100} = 0,36; \quad 1\frac{3}{10} = 1,3; \quad 2\frac{7}{10\ 000} = 2,0007 \text{ ва гайра навишта мешуд.}$$

Таъкид мекунем, ки барои ҳосил кардани $2\frac{2}{10\ 000}$ мо дар сурати каср, пеш аз 7 се нолро мегузоштем, яъне $2\frac{0007}{10\ 000} = 2,0007$ мешавад. Ин маъни онро дорад, ки агар рақамҳои сурати каср аз миқдори нолҳои маҳрач чандтое кам бошад, пеш аз рақамҳои сурат ҳамон қадар нол менависем.

Акнун, мо меҳоҳем, ки касрхой одии дилҳоҳро ба касрхой дахї гардонем. *Агар маҳрачи касрҳои одій фақат аз зарбишавандахои содаи 2 ва 5 таркиб ёфта бошад, он гоҳ ин касри одиро ба касри даҳии охирнок табдил додан мумкин аст.*

$$\text{Мисолҳо. а)} \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10} = 0,5; \quad \text{б)} \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{2}{10} = 0,2;$$

$$\text{в)} \frac{1}{8} = \frac{1 \cdot 125}{8 \cdot 125} = \frac{125}{1000} = 0,125; \quad \text{г)} \frac{3}{25} = \frac{3 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{12}{100} = 0,12;$$

$$\text{ф)} \frac{7}{250} = \frac{7 \cdot 4}{250 \cdot 4} = \frac{28}{1000} = 0,012; \quad \text{д)} \frac{3}{64} = \frac{3}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \\ \frac{3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{3 \cdot 15625}{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{46\ 875}{1\ 000\ 000} = 0,046875.$$

Сурату маҳрачи касри одии додашударо, агар мумкин бошад, ихтисор карда, касри ихтисорнашавандаро ҳосил мекунем. Барои ба касри дахї табдил додани ин каср як тарзи онро нишон додем.

Тарзи дуюмаш аз пайдарпай тақсим кардани сурат ва маҳрач иборат аст. Масалан, а) $\frac{5}{4}$; б) $\frac{4}{5}$; в) $\frac{7}{8}$; г) $\frac{21}{40}$ -ро ба касрхой дахї табдил медиҳем:

$$a) \begin{array}{r} 5|4 \\ \hline 4|1,25 \\ -10 \\ \hline 8 \\ -20 \\ \hline 20 \\ 0 \end{array}$$

$$b) \begin{array}{r} 4,0|5 \\ \hline 40|0,8 \\ 0 \end{array}$$

$$b) \begin{array}{r} 7,0|8 \\ \hline 64|0,875 \\ -60 \\ \hline 56 \\ -40 \\ \hline 40 \\ 0 \end{array}$$

$$b) \begin{array}{r} 21,0|40 \\ \hline 200|0,525 \\ -100 \\ \hline 80 \\ -200 \\ \hline 0 \end{array}$$

Яъне $\frac{5}{4} = 1,25$; $\frac{4}{5} = 0,8$; $\frac{7}{8} = 0,875$; $\frac{21}{40} = 0,525$ мешавад.

Агар ба маҳрачҳои касрҳои боло назар кунем мебинем, ки онҳо аз қартиҳои ададҳои содаи 2 ва 5 таркиб ёфтаанд ва он касрҳо ба касрҳои даҳии охирнок табдил шуданд. Агар маҳрачи касри одӣ ба гайр аз зарбшавандаҳои содаи 2 ва 5 боз зарбшавандаҳои содаи дигарро дошта бошад, он гоҳ масъала ранги дигар мегирад.

Масалан, касри $\frac{5}{6}$ -ро ба касри даҳӣ табдил доданием.

Маҳрачи каср адади 6 ба зарбшавандаҳои содаи 2 ва 3 чудо мешавад.

$$\begin{array}{r} 5,|0\ 6 \\ \hline 48|0,833... \\ -20 \\ \hline 18 \\ --20 \\ \hline 18 \\ -2 \end{array}$$

Яъне маҳрач ба гайр аз зарбшавандай 2 боз зарбшавандай 3 -ро дорад. Мебинем, ки тақсимро ба поён расонида наметавонем. Дар ин маврид чӣ бояд кард? Ба ин савол дар мавзӯи оянда ҷавоб хоҳем дод

627. Касрҳои зеринро ба касри даҳӣ табдил дихед:

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a) $\frac{3}{10}$; | b) $\frac{16}{100}$; | c) $\frac{7}{100}$; | d) $\frac{121}{1000}$; | e) $\frac{230}{100}$; |
| д) $\frac{13}{10}$; | е) $\frac{61}{100}$; | ё) $\frac{9}{10000}$; | ж) $\frac{90000}{10000}$; | з) $\frac{15}{10}$; |
| и) $\frac{107}{1000}$; | й) $1\frac{3}{10}$; | к) $1\frac{9}{100}$; | л) $4\frac{125}{1000}$. | м) $15\frac{9}{100000}$. |

628. Касрҳои зеринро бо тарзи ба ҳамон як адади бутун зарб кардани сурату маҳраҷашон ба касрҳои даҳӣ табдил дихед:

- а) $\frac{3}{4}$; б) $\frac{1}{2}$; в) $\frac{5}{8}$; г) $\frac{4}{5}$; ф) $\frac{2}{5}$;
 д) $\frac{13}{16}$; е) $\frac{17}{25}$; ё) $\frac{7}{4}$; ж) $\frac{11}{20}$; з) $5\frac{6}{40}$;
 и) $\frac{47}{80}$; й) $\frac{9}{125}$; к) $\frac{32}{50}$; л) $\frac{41}{64}$; м) $14\frac{3}{20}$.

629. Касрҳои зеринро бо тарзи тақсим кардани сурат ба маҳраҷ ба касри даҳӣ табдил дихед:

- а) $\frac{1}{4}$; б) $\frac{5}{16}$; в) $\frac{7}{8}$; г) $\frac{11}{32}$; ф) $\frac{9}{2}$; д) $\frac{7}{16}$;
 е) $\frac{5}{4}$; ё) $1\frac{3}{8}$; ж) $2\frac{3}{5}$; з) $\frac{4}{5}$; и) $\frac{9}{25}$; й) $\frac{3}{5}$;
 к) $\frac{19}{25}$; л) $\frac{67}{125}$; м) $\frac{123}{125}$; н) $\frac{125}{625}$; о) $\frac{25}{125}$.
- 630.** Касрҳои одиро ба даҳӣ ё ки касрҳои даҳиро ба одӣ гардонда, амалҳоро бо тарзҳои мувоғиқ иҷро намоед:
- а) $((2,37 + 3,03) : 0,03 + 13 \frac{1}{5} : \frac{2}{11} - (57,9 + \frac{13}{20})) : 0,5$;
 б) $(34,17 : 1,7 + 3\frac{3}{4} + 0,25) : \frac{4}{5} - 12\frac{3}{16}$.

5.19. Касрҳои даврӣ

Агар маҳрачи каср ба гайр аз зарбашавандоҳои содаи 2 ва 5 боз зарбашавандои содаи дигарро дарбар гирифта бошиад, ин касрро ба касри даҳии охирнок табдил додан мумкин нест. Масалан, ҳамон касри $\frac{5}{6}$ -ро интиҳоб мекунем. Тавре мебинем, поён додани амали тақсим имкон надорад, яъне $\frac{5}{6} = 0,833\dots$

Чунин касрҳоро **касрҳои даҳии беохир** меноманд.

Касрҳои даҳии беохире, ки дар онҳо як ё якчанд рақам я kzайл такрор мешавад, **касрҳои даҳии даврӣ** ном доранд. Дар навишти $\frac{5}{6} = 0,833\dots$ рақами 3 я kzайл такрор шуда истодааст. Ин касрро касри даҳии даврии давраш 3 мегӯем ва дар шакли $0,8(3)$ менависем, яъне даврашро дар қавс мегирем. Пас, $0,833\dots = 0,8(3)$ навиштан мумкин аст.

Касри даврие, ки давраш баъди вергул сар мешавад, **касри даврии асиљ** ном дорад. Масалан, касри $4,242424\dots = 4,(24)$ касри даврии асиљ аст

Касри даврие, ки дар он байни вергул ва даври якум як ё ки якчанд рақамҳои такрорнашавандаро мебинем, **касри даврии омехта** номида мешавад. Масалан, касри 0,56123123... касри даврии омехта аст, ки онро дар намуди 0,56 (123) менависем.

Агар касри ихтисорнашавандай одӣ ба касри даҳии беохир табдил ёбад, ду маврид мушоҳид мешавад:

1) Махрачи касри одӣ зарбшавандаҳои 2 ва 5-ро надорад. Дар ин маврид, касри даврии асил ҳосил мешавад.

2) Махрачи касри одӣ зарбшавандай 2 ё 5 ва ё ҳам 2 ва ҳам 5-ро дорад. Дар ин маврид, касри даврии омехта ҳосил мешавад.

Мисолҳои: а) $\frac{7}{9}$; б) $\frac{7}{18}$; в) $\frac{7}{15}$; г) $\frac{13}{30}$ ро муоина меқунем:

$$\begin{array}{r} \text{a)} \quad -\frac{7,0}{63} \Big| \begin{array}{l} 9 \\ 0,77\dots = 0,7 \end{array} \\ \quad -\frac{70}{63} \\ \quad \underline{-\frac{63}{7}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{б)} \quad -\frac{7,0}{54} \Big| \begin{array}{l} 18 \\ 0,388\dots = 0,388 \end{array} \\ \quad -\frac{160}{144} \\ \quad \underline{-\frac{144}{16}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{в)} \quad -\frac{7,0}{60} \Big| \begin{array}{l} 15 \\ 0,466\dots = 0,466 \end{array} \\ \quad -\frac{100}{90} \\ \quad \underline{-\frac{90}{10}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{б)} \quad -\frac{13,0}{120} \Big| \begin{array}{l} 30 \\ 0,433\dots = 0,433 \end{array} \\ \quad -\frac{100}{90} \\ \quad \underline{-\frac{90}{10}} \end{array}$$

Ба мисолҳои зерин зеҳн монда, қоидаи ба касри одӣ табдил додани касри давриро ёд гиред;

$$\text{а) } 0,2(31) = \frac{231-2}{990} = \frac{229}{990}; \quad \text{б) } 0,31(22) = \frac{3122-31}{9900} = \frac{3091}{9900} = \frac{281}{990},$$

$$\text{в) } 3,14(6) = 3 \frac{146-14}{900} = 3 \frac{229}{900} = 3 \frac{11}{75}; \quad \text{г) } 0,(189) = \frac{189}{999} = \frac{7}{37}.$$

Даври касри даҳии охирнок ба нол баробар аст. Масалан, $\frac{9}{10} = 0,9(0)$. Чунин касрҳо **касрҳои даҳии саҳеҳ** ном доранд.

631. Кадоме аз касрҳои одии зерин ба касрҳои даҳии саҳеҳ, даврии асил, даврии омехта табдил ёфта метавонад?

- | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| а) $\frac{2}{3}$; | б) $\frac{11}{64}$; | в) $\frac{13}{15}$; | г) $\frac{17}{32}$; | ғ) $\frac{57}{125}$; | д) $\frac{2^3}{7}$; | е) $\frac{11}{40}$; | ё) $\frac{7}{80}$; |
| ж) $1\frac{7}{15}$; | з) $2\frac{3}{4}$; | и) $1\frac{3}{10}$; | й) $\frac{7}{20}$; | к) $\frac{21}{250}$; | լ) $\frac{7}{25}$; | м) $5\frac{4}{25}$; | н) $\frac{1}{15}$; |
| о) $4\frac{5}{12}$; | п) $\frac{4}{9}$; | с) $\frac{4}{3}$; | т) $\frac{13}{7}$; | ү) $\frac{1}{99}$; | ф) $\frac{35}{99}$; | ҳ) $\frac{23}{999}$; | ҷ) $\frac{1}{999}$. |

632. Касрҳои зеринро ба касрҳои даҳӣ табдил дигед:

а) $\frac{1}{22}$; б) $\frac{35}{90}$; в) $\frac{17}{90}$; г) $\frac{7}{17}$; ф) $\frac{2}{45}$; д) $6\frac{7}{13}$.

633. Касрҳои даҳии охирноки зеринро дар намуди касрҳои даврӣ тасвир намоед:

а) 0,32; б) 2,1; в) 0,031; г) 3; ф) 0,2; д) 0,9.

634. Касрҳои даврии зеринро ба касрҳои одӣ гардонед:

а) 0,(7); б) 0,(6); в) 0,1(4); г) 0,2(3); ф) 0,12(4); д) 0,15(2);
е) 0,14(11); ё) 0,17(07); ж) 0,02(03); з) 0,(125); и) 0,7(113).

635. Хочагии сабзавоткорӣ соҳиби 120 га замин буда, дар $\frac{1}{4}$ ҳиссааш қарам, дар 0,(6) ҳиссааш картошка ва дар 0,08(3) ҳиссааш сабзӣ кишт кардааст. Барои кишти ҳар намуд сабзавот чӣ қадарӣ замин чудо карда шудааст? Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД **(Салоҳиятҳои ҳатмӣ)**

1. Амалҳо бо ададҳои бутунро иҷро карда метавонам.

Амали зарбро иҷро кунед :

$$(-1)\cdot 3 \cdot (-2) \cdot 5 \cdot (-3).$$

2. Ду адади гуногуналоматро зарб зада метавонам.

Амалҳоро иҷро намоед:

а) $-3 \cdot (3,45)$; б) $-\frac{1}{8} \cdot 48$; в) $-3\frac{3}{4} \cdot 16$; г) $0,42 \cdot (-0,6)$.

3. Ду адади бо ҳам зарб зада метавонам.

Қимати ифодаро ёбед:

а) $(-0,25) \cdot (-4)$; б) $-84 \cdot \left(-\frac{1}{21}\right)$; в) $-3\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{44}\right)$; г) $-\frac{3}{4} \cdot \left(-1\frac{1}{3}\right)$.

4. Муодиларо медонам ва реешаҳои муодиларо ёфта метавонам.

а) Муодиларо ҳал кунед:

$$x \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdot (x-3) = 0.$$

б) Аз баробарӣ номаълумро ёбед.

$$(-36 + x) : 6 = 2.$$

5. Қонунҳои зарби ададҳоро медонам ва онҳоро дар ҳалли мисолҳо татбиқ карда метавонам.

Қавсҳоро кушоед:

а) $5(2a + 5) - 2(-7a+1)$; б) $-3(-5x+5) - (7+4x) \cdot 1,5$;

6. Тақсими ададҳои аломатҳояшион гуногунро иҷро карда метавонам.

Амалҳоро иҷро кунед:

а) $-0,24 : 6$; б) $1\frac{4}{5} : (-2\frac{1}{2})$; в) $2\frac{5}{9} : (-\frac{3}{23})$; г) $6,4 : (-3\frac{1}{3})$.

7. Як адади манфири ба дигараи тақсим карда метавонам.

Амалхоро ичро кунед:

а) $-\frac{1}{15} : (-\frac{1}{20})$; б) $-\frac{7}{28} : (-7)$; в) $-2\frac{4}{5} : (-\frac{14}{5})$; г) $-3\frac{1}{9} : (-\frac{14}{9})$;

8. Касри даҳиро ба касри одӣ ва касри одиро ба касри даҳӣ гардонида метавонам.

а) Касри $2,020202\dots$ - ро ба касри одӣ гардонед.

б) Касри: 1) $\frac{14}{25}$, 2) $\frac{8}{15}$ – ро ба касри даҳӣ гардонед.

9. Қимати ифодаро ёфта метавонам.

Қимати ифодаро ёбед :

$$(128,4 - 80,1) : 2,3 - 21,84.$$

10. Амалхоро бо ададҳои мусбату манғӣ ичро карда метавонам.

Ҳисоб кунед:

$$18,2 : (-9,1) \cdot 0,7 - 3,4 \cdot (-2,3) : 17.$$

A) - 1,86; B) - 2,24; C) 1,16.

11. Ҳамаи ададҳои бутуни аз -3 то +3-ро бо ҳам зарб заданд.

Рақами охирини ҳосили зарб чанд аст? .

12. Амалхоро бо касрҳои даҳӣ ичро намоед:

$$(15,64 : (6,1 - 3,8) + 0,2) : 3,5. \quad A) 2; \quad B) 1; \quad C) 3.$$

12. Масъалаи матниро ҳал карда метавонам.

Сайёҳ 2 соат бо суръати $2\frac{3}{4}$ км/соат ва 4 соат бо суръати

4,25 км/соат ҳаракат кард. Дар ин 6 соат ў чӣ қадар роҳро тайкард?

A) 18,5 км; B) 22,5 км; C) 20 км.

КОРИ САНЧИШИИ 5.3

ВАРИАНТИ А

1. Амали зарбро ичро кунед:

1) $6,4 \cdot (-4,3)$; 2) $-0,18 \cdot (-0,35)$; 3) $-\frac{4}{25} \cdot \frac{15}{24}$.

2. Қимати ифодаро ёбед:

$(-3,2 - 4,9) \cdot (-13,4 + (-16) \cdot (-5))$

3. Ифодаро сода кунед:

1) $-4,2x \cdot (-6y)$; 2) $-5,4a \cdot 10 \text{ в } \frac{1}{9} \text{ с}$;

3) $x - (17 - x) + (-x + 30)$; 4) $-6(4 + a) + 8(a - 6)$.

4. Ифодаро сода карда, қимати онро ёбед:

1) $\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}y - \frac{11}{12}x + \frac{1}{4}y$, агар $x = -1$, $y = -2$ бошанд;

2) $-\frac{5}{9}(5,4 \cdot p - 1\frac{4}{5}) - 6,4 \cdot (-p + 2m)$, агар $p = -10$, $m = 1$ бошанд.

5. Масофаи байни ду бандари як соҳил 330 км аст. Аз ин бандарҳо дар як вақт ду катер ба истиқболи ҳам равона шуданд.

Суръати ҳаракати яке аз онҳо ба 24 км/соат баробар буд, ки он $\frac{6}{7}$ ҳиссаи суръати ҳаракати катери дуюмро ташкил медод. Пас аз 4,5 соати ба роҳ баромадани катерҳо масофаи байнашон ба чанд км баробар мешавад?

ВАРИАНТИ Б

1. Амали зарбро ичро кунед:

1) $2,4 \cdot (-4,8)$; 2) $-1,6 \cdot (-0,75)$; 3) $-\frac{14}{56} : (-\frac{6}{7} - 6)$;

2. Қимати ифодаро ёбед:

$(-6,2 - 4,8) \cdot (-13,4 + (-16,2) \cdot (-5))$.

3. Ифодаро сода кунед:

1) $-2,2x \cdot (-3y)$; 2) $-3,4a \cdot 10 \text{ в } \frac{1}{3} \text{ с}$;

3) $x - (15 - x) + (-x + 24)$; 4) $-6(3 + a) + 8(a - 6)$.

4. Ифодаро сода карда, қимати онро ёбед:

1) $\frac{5}{8}x - 2\frac{1}{6}y - \frac{11}{12}x + y$, агар $x = -1$, $y = -2$ бошанд.

2) $1,5 \cdot (-2,4a + 3,8b) - (2,5a + b)$, агар $a = 2$, $b = -3$ бошанд;

5. Масофаи байни ду бандари як соҳил 330 км аст. Аз ин бандарҳо дар як вақт ду катер ба истиқболи ҳам равона шуданд. Суръати ҳаракати яке аз онҳо ба 24 км/соат баробар буд, ки он $\frac{8}{9}$ ҳиссаи суръати ҳаракати катери дуюмро ташкил медод. Пас аз 4,5 соати ба

роҳ баромадани катерҳо масофаи байнашон ба чанд км баробар мешавад?

Маълумоти таърихӣ

Дар замонҳои қадим вобаста ба ҳал кардани муодилаҳо лозим омад, ки ба математика аدادҳои манғӣ доҳил карда шавад. Масалан, дар асрҳои II-I пеш аз милод дар Чин ва дар асрҳои IV-V дар Хиндустан барои ҳал кардани масъалаҳои гуногун аدادҳои манғиро истифода мебурданд. Аدادҳои мусбатро чун дорӣ – мол мефаҳмиданду аدادҳои манғиро чун қарз. Хиндуҳо зарбу тақсими аدادҳои манғиро ҳам медонистанд.

Риёзидони асри VII ҳиндуҳо Браҳмагупта аدادи манғиро қарз ва аدادи мусбатро мол номида, амалҳои ҷамъу тарҳи аدادҳои мусбату манғиро чунин маънидод кардааст: «Суммаи ду мол мол аст. Суммаи ду қарз қарз аст. Суммаи мол ва қарз фарқи онҳост. Суммаи мол ва қарзи ба он баробар нол аст. Суммаи нол ва қарз қарз аст. Суммаи мол ва нол мол аст. Суммаи ду нол ба нол баробар аст. Ҳурд аз калон, мол аз мол ва қарз аз қарз тарҳ карда мешавад. Аммо агар калон аз ҳурд тарҳ карда шавад, қимати барзиёдӣ дигар мешавад. Қарз аз нол тарҳ карда шавад, мол ҳосил мешавад. Мол аз нол тарҳ карда шавад, қарз ҳосил мешавад.»

Тавре мебинем, дар ин ҷо қоидаҳои ҷамъу тарҳи аدادҳои мусбату манғӣ баён ёфтаанд; vale қоидаҳои зарбу тақсими он аدادҳо бароварда нашуудаанд. Факат дар асри XII математики дигари Ҳиндустан Бҳасқара ин қоидаҳоро аз нав омӯҳта хулоса бароварда аст, ки «ҳосили зарби ду мол ва ё ду қарз мол аст; ҳосили зарби мол ва қарз қарз аст. Ин қоида дар ҳолати тақсим ҳам бачост». Вале қайд кардааст, ки «Мардум аدادҳои манғиро намеписанданд». Аدادҳои манғиро дар қашфиёти ҳуд бузургони форснажод Абул Вафо (асри X), Мухаммад ибни Абӯбакр ибни Алӣ ан-Насағӣ (асрҳои X-XI) ва дигарон истифода бурдаанд.

Ал-Хоразмӣ (асрҳои VIII-IX) бошад, аدادҳои мусбат ва манғиро бо истилоҳҳои «зойд» ва «ноқис» кор фармуда аст.

Ниёғони мо ал-Карачӣ (асрҳои X-XI), Умарӣ Хайём (асрҳои XIXII), Насируддини Тӯсӣ (асри XIII) дар тадқиқотҳояшон аدادҳои манғиро истифода бурдаанд.

Аدادҳои манғиро дар Гарб аввалин маротиба дар асри XIII дар осораи Леонардо Пизанский (Фибоначчи) истифода бурдааст. Байдтар Л.Пачиолӣ, М.Штифел, Ч.Кардано ва дигарон бо аدادҳои манғӣ сару кор доштаанд, vale аксари онҳо аدادҳои манғиро аدادҳои «дурӯғин» гуфтаанд. Агар М.Штифел аدادҳои манғиро «ададҳои аз ҳеч ҳурд», яъне аз нол ҳурд, номида бошад, Р.Декарт онҳоро чун порчаҳои самташон ба самти порчаҳои тасвиркунандай аدادҳои мусбат муқобил тасаввур кард, ки ин таконе буд ба фаҳмиши нави мағҳуми аدادҳои манғӣ. Аммо, аدادҳои манғӣ танҳо дар асри XIX ҳуқӯқ пайдо карданд, ки дар қатори аدادҳои мусбат ва нол бошанд. Бо ҳамин мағҳуми аداد васеътар карда шуд.

БОБИ VI. ҲАЛЛИ МУОДИЛАХО

6.1. Табдилдихии содаи ифодаҳо

Табдилдихии ифодаҳо гуфта аз як намуд ба намуди дигар гардонидани он ифодаҳоро меномем. Бо табдилдихии бâъзе ифодаҳо аксари мо шинос ҳастем. Масалан, кушодани қавсҳо табдилдихӣ аст. Мо медонем, ки агар дар пеш қавсҳо аломати чамъ истода бошад, ҳангоми кушодани онҳо аломати чамъшавандҳои дохили қавсҳо тағйир намеёбад, вале агар аломати пеш қавсҳо тарҳ бошад, аломати ҳар як чамъшавандай дохили қавсҳо ба мӯқабилаш иваз мешавад.

Мисоли 1. $(-3x - 4) = -5x + 4;$

Мисоли 2. $-(-5x + 4) = 5x - 4;$

Намуди дигари табдилдихии ифодаҳо ислоҳ кардани чамъшавандҳои монанд мебошад.

Мисоли 3. Дар ифодаи $4x + 5 - 7x + 14 + x - 5$ чамъшавандҳои $4x$, $-7x$ ва x монанданд, чунки қисмҳои ҳарфии якхела дошта, ададҳои пеш аз номаълум навишташуда аз ҳам фарқ доранду ҳалос. Чамъшавандҳои 5, 14, -5 низ монанданд. Пас, онҳоро мувофиқан чамъ карда, ҳосил

мекунем: $4x - 7x + x = -2x$, $5 + 14 - 5 = 14$. Ҳамин

тавр, $4x + 5 - 7x + 14 + x - 5 = -2x + 14$ мешавад.

Як намуди табдилдихӣ татбиқи қонунҳои чамъ, яъне қонунҳои ҷойивазқунӣ, гурӯҳбандӣ ва ҷудошавии зарб нисбат ба чамъ мебошад. Мувофиқи қонуни тақсимотии зарб $4(x + 5) = 4 \cdot x + 4 \cdot 5$ мешавад. Агар дар ин баробарӣ ҷойҳои чапу ростро иваз карда нависем, ҳар як узви тарафи чапи баробарии охирин зарбшавандай 4-ро дорад. Агар ба тарафи рост назар кунем, ҳамин зарбшавандай аз қавсҳо бароварда шудааст. Бинобар ин *баръакси қонуни ҷудошавии зарб аз рӯйи чамъро қоидай аз қавс баровардани зарбшавандай умумӣ низ мегӯянд.*

Мисоли 4. Дар ифодаи $5x + 5$ зарбшавандай умумӣ, яъне 5ро аз қавсҳо мебарорем: $5x + 5 = 5 \cdot x + 5 \cdot 1 = 5(x + 1)$.

Мисоли 5. $5x + 5 + 3x + 3 = 5(x + 1) + 3(x + 1) = (x + 1)(5 + 3) = 8(x + 1)$.

Агар чамъшавандҳои монандро ислоҳ намоем, $5x + 5 + 3x + 3 = 5x + 3x + 5 + 3 = 8x + 8 = 8(x + 1)$ мешавад.

Мисоли 6. Зарбшавандай умумиро аз қавсҳо бароред:

$$6x^2 - 3x + 4x - 2 = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 1 + 2 \cdot 2x - 21 = 3x(2x - 1) + 2(2x - 1).$$

Тавре мебинем, раванди ҳал тамом нашудааст.

Чамъшавандаҳои $3x(2x-1)$ ва $2(2x-1)$ боз зарбшавандаҳои умумии $(2x - 1)$ -ро доранд, пас онро низ аз қавсҳо баровардан лозим аст, яъне $6x^2 - 3x + 4x - 2 = (2x-1)(3x-2)$ мешавад.

Намуди дигари табдилдиҳии ифодаҳо ба қавсҳо дохил кардани зарбшаванда аст.

Мисоли 7. Қимати ифодаи $12 \cdot (\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1\frac{1}{3})$ -ро меёбем.

Зарбшавандаи 12-ро ба қавсҳо дохил карда, ҳар як чамъшавандаро ба он зарб мекунем:

$$12 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{3}{4} + 12 \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{2} + \frac{12 \cdot 3}{4} + \frac{12 \cdot 4}{3} = 6 + 9 + 16 = 31$$

Конуни тақсимотии зарбро дар ҳалли масъалаҳои амалий вазеъ истифода бурдан мумкин аст.

Мисоли 8. Ҳосили зарби $804 \cdot 117$ -ро ҳисоб мекунем.

Барои ин 804 -ро дар намуди суммаи $800+4$ тасвир карда менависем: $804 \cdot 117 = (800+4) \cdot 117 = 800 \cdot 117 + 4 \cdot 117 = 93600 + 468 = 94068$.

Ё агар ҳосили зарби $792 \cdot 117$ -ро ҳисоб кардан лозим бошад, ин тавр навиштан мумкин: $792 \cdot 117 = (800 - 8) \cdot 117 = 800 \cdot 117 - 8 \cdot 117 = 93600 - 936 = 92664$.

Аз қавсҳо баровардани зарбшавандаи умумӣ низ як намуди табдилдиҳии ифодаҳост.

Мисоли 9. Зарбшавандаи умумиро аз қавсҳо бароварда, баъд қимати ифодаро ҳисоб мекунем:

а) $14 \cdot 27 + 16 \cdot 27 = 27(14+16) = 27 \cdot 30 = 810$;

б) $41 \cdot 32 - 21 \cdot 32 = 32 \cdot (41-21) = 32 \cdot 20 = 640$;

в) $7 \cdot 13 + 14 \cdot 13 = 7 \cdot 13 \cdot 1 + 7 \cdot 13 \cdot 2 = 7 \cdot 13(1+2) = 91 \cdot 3 = 273$.

Дар ифодаҳои ҳарфӣ ҳам зарбшавандаи умумиро аз қавсҳо бароварда, содакуни ифодаҳоро осон мегардонем.

636. Қавсҳоро шифоҳӣ қушоед:

а) $(4x - 5)$; б) $(5 - 4x)$; в) $-(4x - 5)$;

г) $-(5 - 4x)$; д) $-(\frac{1}{2} - \frac{3}{4})$; д) $-(\frac{1}{2} + \frac{3}{4})$.

637. Чамъшавандаҳои монандро ислоҳ қунед:

а) $8a - 3a + 4a + 7 - 2$; б) $12b + 2b - 14b$;

в) $1,2 - 4x + 6,1 + 4,1x$; г) $1,2x - 4 + 6,1x + 4,1$;

ғ) $11y + 2y - 4y - 7y$; д) $6 + 5z \square + 7 - 3z - 2z - 13$.

638. Чамъшавандаҳои монандро ислоҳ намоед:

а) $5a + 4b - 6a + 5 - 2b + a + b$; б) $-x + 4 + 6y + 5x - 3y - 1$;

в) $6a - 5a + 7b - b + 1 - a$; г) $-5y + 4x - 2 - 3y + 3x + 7$.

639.Ифодаро, аввал сода карда, баъд қиматашро ҳисоб намоед, агар:

- а) $5 - 4x$; $x = -3$; $x = 3$ бошад;
- б) $-5x + 4$; $x = 3$; $x = -7$ бошад;
- в) $6x - 7y$; $x = -2,1$; $y = -2$ бошад;
- г) $0,5x + 0,5y$; $x = 2$; $y = -12$ бошад.

640.Аввал қавсҳоро күшода, баъд чамъшавандаҳои монандро илоҳ намоед:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| а) $3(x-2)+6$; | б) $3(x-3) + 6x$; |
| в) $4 + (2x - 1) \cdot 2$; | г) $-5y - 2(y - 4) - 7$; |
| ғ) $-4(y + 3) + 2y - 12$; | д) $2z - (5+2z) \cdot 0,5$; |
| е) $-(-z - 5) \cdot (-2) + 10 + 2z$; | ё) $-5(1-2x) - 66x + 5$. |

641.Қавсҳоро күшода чамъшавандаҳои монандро илоҳ кунед:

- | | |
|--|--|
| а) $12x - 3(4x - 2)$; | б) $-4(x+3) - 12 + 4x + 25$; |
| в) $14 - (x+y) \cdot 10 - 6x - 10y$; | г) $-2(2x - y) + 4(y - 2x) + 5$; |
| ғ) $-(2x - 3,5) + 2 - (2,5 - x) \cdot 2$; | д) $5 - (1,2x - 2,5) \cdot 3 + (4x - 7)$. |

642.Муодилаҳоро ҳал кунед:

- | | |
|------------------------------------|---|
| а) $3x + 4x = 7$; | б) $x - 2(3x + 5) + 5x + 16 = 1,5x$; |
| в) $12 - (7x + 4) \cdot 3 = -42$; | г) $7 + (4y - 3,5) \cdot 2 + y = 2,7$. |

643.Порчай $AB = 5x$ см ва порчай $AC = (7x + 3)$ см дарозӣ дорад (расми 48). Дарозии порчай BC -ро ёбед, агар $x = 3,5$ бошад.



644.Порчай $AB = 13$ см ва порчай $BC = 6$ см дарозӣ доранд. Дарозии порчай AC -ро ёбед. Масъала чанд ҳал дорад?

645.Дарозии порчай AD ба $13x$ см, дарозии порчай CD ба $8x$ см баробар аст. Агар дарозии BD ба $6x$ см баробар бошад, дар ҳолати $x=2$ будан дарозии порчай CB -ро ёбед (расми 49). Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?



646.Ҳосили зарбҳоро бо истифодаи қонуни чудошавии зарбаз рӯйи чамъ ҳисоб кунед:

- а) $27x \cdot 13$; б) $32x \cdot 17$; в) $106y \cdot 123$;
 г) $301y \cdot 97$; д) $1003z \cdot 875$; ж) $5007z \cdot 1214$
 е) $4998 \cdot z \cdot 5437$; ё) $1921k \cdot 86$; з) $71k \cdot 1935$.

647. Қавсҳоро қушода, чамъшавандай монандро нишон диҳед ва онҳоро ислоҳ намоед:

- а) $4a - (2a+3)+5a-2$; б) $2a + 2b - (a+b)+5$;
 в) $-2,6x + 4,7y - (1,4x - 1,3 + 2,5y)$; г) $-4(14x-5y)+(3x-5)$;
 ё) $\frac{1}{2}x \cdot (\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}x + 2) - x$; д) $3(y - \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}y - 2) + 3 - 2y$.

648. Зарбшавандай умумиро аз қавсҳо бароред:

- а) $6 \cdot 12 + 6 \cdot 8$; б) $12 \cdot 15 + 12 \cdot 45$; в) $11 \cdot 17 + 11 \cdot 83$;
 г) $14 \cdot 67 - 14 \cdot 57$; ё) $31 \cdot 105 - 31 \cdot 103$; д) $8 \cdot 499 - 8 \cdot 495$.

649. Зарбшавандай умумиро аз қавсҳо бароред:

- а) $5a+5b$; б) $7a-14b$; в) $6a - 9b$; г) $2ab+4a$;
 ё) $4x-4y$; д) $12x-18y$; е) $11x+22y$; ё) $8xy - 24y$.

650. Зарбшавандай умумиро аз қавсҳо бароред:

- а) $6x+9y + 15$; б) $5x - 5y - 5$; в) $2x+6y + 8$;
 г) $-9x+12y+18$; ё) $-16a - 48b+32$; д) $-7a-14b-28$.

6.2. Муодила. Муодилаҳои баробарқувва

Мо аз синфҳои ибтидой сар карда, то ҳол бо мағҳуми муодила, ҳал карданӣ онҳо, татбиқашон дар ҳал карданӣ масъалаҳои матнии зиёд шинос ҳастем.

Баробарие, ки номаълуми бо ҳарф ишиорашууда дорад, муодила номида мешавад. Қимати номаълум, ки барои он муодила ба баробарии дуруст табдил мейёбад, ҳалли муодила ё решани муодила ном дорад.

Баробарии $x+12=25$ муодила буда, решани он адади 13 аст, зеро $13+12=25$, яъне баробарии дуруст ҳосил шуд. *Ду муодила баробарқувва номида мешавад, ки агар ҳамаи решашои муодилаи якум решашои муодилаи дуюм буда, ҳамаи решашои муодилаи дуюм решашои муодилаи якум бошанд.* Масалан, муодилаҳои $x+7=10$ ва $x+15=18$ баробарқувваанд, чунки ҳар ду ҳам решани яхеланӣ $x=3$ -ро доранд. Муодилаҳои $x+7 = x+7$ ва $x+11=x+11$ ҳалҳои бешумор доранд, бар замми ин ҳамаи решашои муодилаи якум решашои муодилаи дуюм мешаванд ва баръакс, ҳамаи решашои муодилаи дуюм решашои муодилаи якум мешаванд. Аз ин рӯ, муодилаҳои ҳалҳои бешумор доштаро низ *муодилаҳои баробарқувва* меномем.

Муодилаҳои $x+3=x+7$ ва $x-7=x+6$ решаша надоранд, яъне, ададе мавҷуд нест, ки онро ба ҷои x дар он муодилаҳо гузорем баробариҳои дуруст ҳосил шаванд. Аз ин рӯ, муодилаҳои решаша надоштаро низ байни ҳам баробарқувва ҳисоб мекунем.

651. Муодилаҳоро шифоҳӣ ҳал кунед:

- а) $x+8=10$; б) $x-6=10$; в) $x+0,1=0,1$;
 г) $x - 0,2 = 0,8$; ғ) $x + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$; д) $x + 4\frac{2}{3} = 2\frac{2}{3}$.

652. Оё муодилаҳои зерин баробарқувваанд?

- а) $3x+1=10$ ва $x-2=5$; ғ) $x+7=8,2$ ва $2x-1,4=1$;
 в) $0,5x+3=4$ ва $2x-7=-3$; г) $\frac{1}{3}x-1=1$ ва $0,3x-0,8=1$;
 ғ) $1\frac{2}{3}x+13=18$ ва $x-5=-2$; д) $5x+7=2$ ва $7x-3=-11$.

653. Кадоме аз муодилаҳои зерин решаша надорад?

- а) $17x+1=18$; б) $0,5x+4=6$; в) $2x+5=2x+7$;
 г) $12x+3=15$; ғ) $x-1=x+2$; д) $x+5-2x+1+x=0$;
 е) $4+41x=86$; ё) $4y-7=7+4y$; ж) $3x+2x+x-4=6x$.

6.3. Ҳосиятҳои муодила. Муодилаи ҳаттии якномаълума

Мо ададҳои манфири омӯхта, мафҳуми ададро васеъ кардем. Вобаста аз ҳамин, метавонем раванди ҳалли муодилаҳоро осон гардонем. Агар ба ҳар ду қисми баробарии $11=11$ ягон ададро ҷамъ кунем, баробарӣ ҳалалдор намешавад. Масалан, адади (-9) -ро ҷамъ карда мебинем: $1+(-9)=11+(-9)$. Баробарии $2=2$ ҳосил мешавад.

Азбаски номаълуми муодила адад аст, бинобар ин, агар ба ҳар ду тарафи муодила ягон ададро ҷамъ кунем, решашааш дигар намешавад. Масалан, решашаи муодилаи $2x+5=x+6$ адади 1 аст. Ба ҳар ду тарафи муодила адади (-5) -ро ҷамъ мекунем:

$2x+5+(-5)=x+6+(-5)$. Аз ин ҷо муодилаи $2x=x+1$ ҳосил мешавад, ки решашааш низ 1 аст. Агар ба ҳар ду тарафи муодилаи аввали - x -ро ҷамъ кунем: $2x+5+(-x)=x+6+(-x)$ ва аз ин ҷо $x+5=6$ ҳосил мешавад, зоро $2x+(-x)=x$ ва $x+(-x)=0$ аст. Решашаи муодилаи $x+5=6$ низ адади 1 аст.

Акнун, ба ҳар ду тарафи муодилаи $x+5=6$ адади (-5) -ро ҷамъ кунем, яъне $x+5+(-5)=6+(-5)$, он гоҳ ҳалли муодила $x=1$ ҳосил мешавад, чунки $5+(-5)=0$, $6+(-5)=1$, аст.

Ҳамин тавр, ба ҳар ду тарафи муодила аввал $(-x)$ -ро, баъд (-5) -ро ҷамъ намудем, дар натиҷа баробарии

$$2x+5+(-x)+(-5)=x+6+(-x)+(-5) \text{ ҳосил шуд.}$$

Бо ин амалиёт мо номаълуми x -ро аз тарафи рости муодила, бо тағиیر додани алломаташ, ба тарафи чапи он гузаронидем.

Як ҳосияти муодила ҳамин аст, ки *чамъшавандаҳои муодиларо аз як тараф ба тарафи дигари он бо ба муқобилаши иваз кардани алломатҳояшон гузаронидан мумкин аст.*

Ба монанди ҳамин, бо мисолҳо нишон дода метавонем, ки агар *ҳар ду тарафи муодиларо ба ягон адади гайринолӣ зарб ё тақсим кунем, решаш муодила дигар намешавад.*

Мисоли 1. $6x+8 = -22$.

Решаш ин муодила ба (-5) баробар аст. Агар ҳар ду тарафи муодиларо ба 2 тақсим кунем, муодилаи дигари $3x+4=-11$ ҳосил мешавад. Ба ҳар ду тарафи муодилаи охирин (-4) -ро ҷамъ кунем, $3x+4+(-4) = -11+(-4)$ ва аз ин ҷо $3x = -15$ мебарояд. Ҳар ду тарафи муодиларо ба 3 тақсим кунем, $x = -5$ мешавад, яъне решаш муодила ҳамон $x = -5$ тағиیر наёфт.

Мисоли 2. $x-3 = 4x+6$.

Решаш ин муодила $x = -3$ аст. Ҳар ду тарафи муодиларо ба ягон адад, масалан, ба 4 зарб кунем, $4x-12 = 16x+24$ ҳосил мешавад, ки решаш вай ҳам $x = -3$ аст.

Мисоли 3. Муодилаи $3x+9 = 6x-3$ -ро ҳал мекунем.

Аввал, ҳар ду тарафи муодиларо ба 3 тақсим мекунем, ки дар натиҷа баробарии $x+3 = 2x-1$ ҳосил мешавад. Баъд, $2x$ -ро, бо алломати муқобилаш, аз тарафи рост ба тарафи чапи муодила ва 3 -ро, бо алломати муқобилаш, аз тарафи чап ба тарафи рости муодила мегузаронем.

$$x+(-2) = -1+(-3).$$

Ҷамъшавандаҳои монандро ислоҳ намуда, баробарии $x = -4$ -ро соҳиб мешавем. Агар ҳар ду тарафи муодилаи охиринро ба (-1) зарб кунем, ҳалли муодила, $x = 4$ ҳосил мешавад.

Мисоли 4. Муодилаи $2x+1+4x = 2+4x+x$ -ро ҳал мекунем.

Решаш ин муодила $x = 1$ аст. Агар $4x$ -ро аз тарафи рост ба тарафи чапи муодила гузаронем, он гоҳ баробарии $2x+1+4x+(-4x) = 2+x$ -ро соҳиб мешавем. Азбаски $4x+(-4x)$ ба нол баробар аст, бинобар ин дар ду тарафи муодила мавҷуд набудани онҳо ба муодила таъсире намерасонад. Пас, онҳоро партофта, муодиларо дар намуди $2x+1=2+x$ навишта ҳал кардан мумкин аст, ки решаш ҳамон $x = 1$ мебошад. Инак, баъди партофтани узвҳои якхелай ҳар ду тарафи муодила, он ба муодилаи аввала баробарқувва аст.

Ҳамаи муодилаҳои мӯонакардаи мо ба намуди $ax = b$ оварда шуданд. Ин муодиларо, ҳангоми ғайринолӣ будани a , **муодилаи хаттии якномаълума** меноманд, ки ҳаллаш бо формулаи $x = \frac{b}{a}$ ёфта мешавад. Ададҳои a ва b -ро **коэффициентҳои муодила** меноманд. Аммо дар бисёр маврид b -ро **узви озод** низ меноманд.

Ҳолатҳои хусусии ҳалли муодилаи хаттии якномаълумаро мӯоина мекунем:

а) агар $a \neq 0, b \neq 0$ бошанд, ҳалли ягонаи

муодилаи $ax = b$ адади $x = \frac{b}{a}$ аст.

б) ҳангоми $a = 0, b = 0$ будан, муодилаи $ax = b$ шакли

$0 \cdot x = 0$ -ро мегирад. Дар ин ҳолат муодила ҳалҳои бешумор дорад, зеро ба ҷойи x адади дилҳоҳро гузошта ба 0 зарб кунем, натиҷа баробари нол мешавад, яъне баробарии дуруст ҳосил мешавад.

в) агар $a = 0, b \neq 0$ бошанд, дар ин маврид муодилаи $ax = b$ намуди $0 \cdot x = b$ -ро мегирад ва ададе мавҷуд нест, ки онро ба 0 зарб кунем, адади ғайринолии b ҳосил шавад, яъне муодила ҳал надорад. Инро аз формулаи $x = \frac{b}{a}$ низ хулоса баровардан мумкин буд, зеро ба $a=0$ тақсим кардан мумкин нест.

654. Дар муодилаҳои зерин ҷамъшавандаҳои номаълумдор-ро ба тарафи ҷаҳондаҳои дигарро ба тарафи рости муодила гузаронед:

$$a) x+5 = 7;$$

$$b) y - 9 = 3;$$

$$v) 2x+4 = x-3;$$

$$g) 4x-6 = 6x-3;$$

$$f) 0,5a+1,3 = 2a-0,7;$$

$$d) -2,5x-1,5 = -1,5x+4;$$

$$e) \frac{3}{4}b - \frac{1}{2} = \frac{1}{3};$$

$$\ddot{e}) y - \frac{4}{5} = 1\frac{2}{3} y + \frac{1}{5}.$$

655. Муодилаҳои зеринро, бо тарзи ба ягон адад зарб ё тақсим кардани ду тарафҳояшон сода намуда, ҳал кунед:

$$a) 4x+6 = 8; \quad b) 3x+9 = 12; \quad v) 0,5y + 1,5 = 3,5;$$

$$g) 2,1y + 7 = 42; \quad f) \frac{1}{3}a + \frac{5}{6} = \frac{1}{8}; \quad d) \frac{4}{11}b - 5 = \frac{3}{22}.$$

656. Ҷамъшавандаҳои якхелаи дар ду тарафи муодила мавҷуд бударо ҳат зада, решай муодилаи ҳосилшударо ёбед ва санҷед, ки оё вай решай муодилаи аввали мешавад?

$$a) 3x+5+x = 7+3x;$$

$$b) y + 2,5 + 2y = 3 + 2y;$$

$$v) 6x+7 = 3x+7;$$

$$g) 2\frac{1}{4}x + 0,75x + 4 = 3x + 0,5x.$$

657. Узвҳои номаълумдорро ба як тараф ва

чамъшавандаҳои маълумро ба тарафи дигари муодила гузаронида, онро ҳал намоед:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| а) $3x-2 = 2x-1;$ | б) $-7x+4 = -3x+1;$ |
| в) $3 - 4x = 5 - 6x;$ | г) $y - 5 + 2y = 11 - y;$ |
| ғ) $2 - y - 3y = 5 - 7y + 2y;$ | д) $9x + 5 - x + 4 = 2x + 5 + x;$ |
| е) $-4t + 8 + t = -3t + 4 + t;$ | ё) $5t + 7 = 5t - 7.$ |

658. Решай муодиларо ёбед:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| а) $3x + 5 = 2x - 1;$ | б) $-6x + 7 = -7x + 6;$ |
| в) $5y + 2 = 6y + 1;$ | г) $-3y - 1 = 8y - 2;$ |
| ғ) $3 + 4y = 5 + 3y;$ | д) $4t + 5 = -2 + 3t;$ |
| е) $-13t - 11 = 12t - 11;$ | ё) $-t + 5 + 2t = t - 1;$ |
| ж) $5z + 4 - 4z + 5 = 5 + 5z - 12;$ | з) $-12x - 2 - x = 11.$ |

659. Муодиларо ҳал кунед:

- | | |
|--|---|
| а) $30 \cdot (x - 7) = 450;$ | б) $-18 \cdot (5 - x) = -90 \cdot (x - 5);$ |
| в) $0,5 \cdot (2t - 3) = 2,5t;$ | г) $(-3t - 7) \cdot 15 = -75 \cdot (1,5t - 7);$ |
| ғ) $3 \cdot (1 - 2y) = 6 \cdot (y - 2);$ | д) $-4,2 \cdot (y + 5) = -2,1 \cdot (5 - y).$ |

660. Решай муодилаҳоро ёбед:

- | | | |
|---|---|--|
| а) $\frac{2}{5}x + 6\frac{1}{2} = 6,9;$ | б) $x + 3,2 = 2x + 1,2;$ | в) $0,5 + 1 = \frac{1}{3}x - 1;$ |
| ғ) $\frac{2}{3}y + \frac{1}{2} = 6y + \frac{1}{3};$ | ғ) $\frac{1}{8}y - 5 = \frac{3}{8}y - 1;$ | д) $y - \frac{8}{11} = 2y + \frac{3}{11};$ |
| е) $1 - t = \frac{1}{2}t + 1;$ | ё) $0,7t = \frac{7}{10}t + 1;$ | |

661. Муодилаҳоро ҳал кунед:

- | | |
|---|--|
| а) $0,2 \cdot (2x - 1) + 5 = 1 + (2x - 1);$ | б) $3 \cdot (0,5x - 2) + 1 = -1 - (0,5x - 2);$ |
| в) $2,1 \cdot (3x + 2) = 0,7 \cdot (3x + 2);$ | г) $14 \cdot (y - \frac{1}{2}) + 5 = -14 \cdot (y - \frac{1}{2});$ |
| ғ) $2y - (0,5y + 2) + 7 = -7 + (0,5y + 2);$ | д) $-2 \cdot (y - 3) = 3 - (2y - 3) + y;$ |
| е) $5 \cdot (t - 4,2) = -21 + 4t;$ | ё) $7 \cdot (5 - 2t) - 30 = 7t - 16;$ |
| ж) $2t - (9 - 2t) = 16 + 4t;$ | з) $\frac{3}{4} \cdot (8x + 5) - 5(8 - 3x) - 6 = x - \frac{1}{4}.$ |

6.4. Бо ёрии муодила ҳал кардани масъала

Тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои матниро нишон медиҳем, ки яке аз онҳо татбиқи муодилаҳои хаттии якномаълума мебошад.

Акнун, ба муоинаи якчанд масъалаҳо сар мекунем.

Масъалаи 1. Хонандагони синфи 6-ум барои дастархони наварӯзӣ 70 дона себу нок хариданд. Шумораи себҳо назар ба

шумораи нокҳо 6 дона зиёд буд. Дар дастархони наврӯзӣ чанд дона себ ва чанд дона нок буд?

Ҳаљ. *Тарзи якум.* Агар шумораи нокҳо ба шумораи себҳо баробар мебуд, он гоҳ шумораи умумӣ 6 дона зиёд, яъне 76 дона мешуд ва агар онро ба 2 тақсим намоем, шумораи миқдори себҳоро маълум мекунем, яъне $76:2=38$ дона себ будааст. Пас, шумораи нокҳо ба $38 - 6 = 32$ ё ки $70 - 38 = 32$ дона баробар будааст.

Санҷиш. $38+32 = 70$, $38-32 = 6$.

Ба монанди ҳамин, агар шумораи нокҳо ба шумораи себҳо баробар мебуд, он гоҳ шумораи умумӣ 6 дона кам, яъне 64 дона мешуд, ки онро ба 2 тақсим кунем, шумораи нокҳо мебарояд, яъне $64:2=32$ дона нок будааст. Пас, шумораи себҳо ба $32+6=38$ ё ки $70-32=38$ дона баробар будааст. Ба ин тарзи ҳал расми 50 низ мувофиқат мекунад. Миқдори себу нокро бо порчаҳо тасвир мекунем.



Расми 50

Маълум аст, ки шумораи умумии себу нок ба дучандаи шумораи нок ва боз 6 дона баробар аст. Агар 6-ро аз 70 тарҳ карда, натиҷаро ба 2 тақсим кунем, шумораи нокҳо ҳосил мешавад.

Тарзи дуюм. Порчаи DE-ро бо x ишорат мекунем, он гоҳ порчай AC ба $x+6$ баробар мешавад. Азбаски

$AC+DE=70$ аст, бинобар ин $(x + 6) + x = 70$ мешавад. Аз ин чо $2x+6 = 70$, $2x=70-6$, $2x=64$, $x=64:2$, $x=32$ мешавад, ки ин шумораи нокҳо мебошад. Пас, миқдори себҳо $32+6=38$ будааст.

Масъалаи 2. Суммаи ду адад ба 36 ва фарқашон ба 4 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.

Ҳаљ. *Тарзи якум.* Мувофиқи шарти масъала як адад назар ба адади дигар 4 воҳид зиёд аст. Бинобар ин, агар адади хурдро ҳам баробари адади калон гирем, он гоҳ адад ба 4 воҳид зиёд ва ба 40 ($36+4=40$) баробар мешавад, ки онро ба 2 тақсим кунем,

адади калон мебарояд, яъне $40:2=20$. Пас, адади калон ба 20 ва адади хурд ба 20- 4, яъне, ба 16 баробар мешавад.

Са н ч и ш. $20+16=36$, $20-16=4$.

Т а р з и д у ю м. Адади хурдро бо x ишорат мекунем. Дар ин маврид адади калон ба $(x+4)$ баробар мешавад, ки суммаи онҳо ба 36 баробар аст, яъне $x+(x+4)=36$. Аз ин ҷо баробариҳои $2x=36-4$, $x=32:2$, $x=16$ ва $x+4=16+4=20$ -ро ҳосил мекунем.

Мо метавонистем, ки адади калонро бо x ишорат кунему раванди ҳалро давом дигҳем.

Масъалаи 3. Оё як тангаи 3 сомониро ба 25 дона тангаҳои 10 ва 20-дирамӣ иваз кардан мумкин аст?

Ҳ а л. *Т а р з и я қ у м.* Азбаски ҷенакҳои пул гуногунанд, онҳоро ба як ҷенак меорем. З сомонӣ ба 300 дирам баробар аст. Агар шумораи тангаҳои 10-дирамиро бо x ишорат кунем, он гоҳ шумораи тангаҳои 20-дирамӣ ба $(25-x)$ баробар мешавад. Пас, мувофиқи шарти масъала соҳиби муодилаи $10x+(25-x)\cdot20=300$ мешавем. Ҳамаи узвҳои муодиларо ба 10 тақсим намуда, муодилаи $x+(25-x)\cdot2=30$ -ро ҳосил мекунем. Дар ин ҷо қавсҳоро кушода ба $x+50-2x=30$ соҳиб мешавем, ки ҳаллаш $x=20$ мебошад. Пас, миқдори тангаҳои 10-дирамӣ 20-то ва тангаҳои 20-дирамӣ 5-то мебарояд.

Са н ч и ш. $20\cdot10+5\cdot20=200+100=300$. Пас, масъала дуруст ҳал карда шудааст.

Т а р з и д у ю м. Агар ҳамаи 25 дона танга аз тангаҳои 10-дирамӣ иборат бошад, он гоҳ ҳамаи ин пул ба $25\cdot10=250$

(дирам) баробар мешавад, ки ин аз пули мавҷуда $300-250=50$

(дирам) кам аст. Ин фарқ дар натиҷаи як миқдор тангаҳои

20 дирамиро ба тангаҳои 10-дирамӣ иваз кардан ҳосил шуд. Азбаски фарқи қурби тангаҳои 20-дирамӣ ва 10 дирамӣ ба 10 дирам баробар аст, бинобар ин $50:10=5$ шумораи тангаҳои 20-дирамӣ аст. Дар ҳақиқат, 5 дона тангаҳои 20-дирамиро ба 5 дона тангаи 10-дирамӣ иваз кунем, фарқ 50 дирам мешавад.

Акнун, ҳамаи 25 дона тангаро тангаҳои 20-дирамӣ фарз карда, масъаларо худатон ҳал кунед.

Масъалаи 4. Масофаи байни ду бандари дарё 45 км аст. Ин масофаро заврақ ба самти ҷараёни об дар 1,5 соат ва ба муқобили самти ҷараёни об дар 2,25 соат тай мекунад. Суръати ҷараёни об ва суръати заврақ дар оби ором ба ҷанд баробар аст?

Хал. *Тарзи якум.* Суръати заврақ ба самти чараён 45 км :1,5 соат = 30 км/соат ва бо самти муқобили чараён 45 км :2,25 соат = 20 км/соат аст. Ними фарқи ин суръатҳо ба суръати чараёни об баробар аст $(30-20):2=5$, яъне суръати чараён 5 км/соат будааст. Пас, суръати заврақ дар оби ором ба $30-5 = 25$ км/соат баробар аст.

Тарзи дуюм. Суръати чараёни обро бо x ишорат мекунем. Азбаски суръати заврақ ба самти чараён 45 км :1,5 соат = 30 км/соат аст, бинобар ин суръати он дар оби ором $(30-x)$ км/соат аст ва суръати заврақ ба муқобили самти чараён ба $(30-x)-x$, ки, ба $(30-2x)$ км/соат баробар мешавад. Аз ин рӯй, $(30-2x):2,25$ км -масофаи ба муқобили самти чараён тайкардаи заврақ мебошад, яъне ба 45 баробар аст:

$$(30-2x):2,25 = 45, \quad 30-2x = 45 \cdot 2,25, \quad 30-2x = 20, \quad -2x = 20-30, \\ -2x = -10, \quad x = 5.$$

Пас, суръати чараёни об 5 км/соат ва суръати заврақ дар оби ором $30-x=30-5=25$ км/соат будааст.

Масъалаи 5. Суммаи ракамҳои адади дурақама ба 11 баробар аст. Агар ба ин адад 63 ҷамъ карда шавад, адади дурақамае ҳосил мешавад, ки он аз ракамҳои адади аввала бо иваз карда шудани ҷойи рақамҳо таркиб ёфтааст. Он ададро ёбед.

Ҳалли ин масъала ҳамчун супориши хонагӣ ба хонанда тавсия дода мешавад.

Ҷавоб: 29. $(29+63=92)$.

Масъалаи 5. Кореро бригадаи якуми коргарон дар 18 рӯз ва бригадаи дуюм дар 24 рӯз тамом карда метавонад. Ҳар ду бригада дар як вақт ба кор сар карданд. Вале, баъди ҷанд рӯз бригадаи дуюмро ба дигар қитъа гузарониданд ва бригадаи якум кори боқимондаро дар 4 рӯз тамом кард. Бригадаи якум ҷанд рӯз кор кард?

Хал. Бо x рӯзҳои кории бригадаи якумро ишора мекунем. Он гоҳ ҳар ду бригада якҷоя $(x - 4)$ рӯз кор кард. Бригадаи якум дар 1 рӯз $\frac{1}{18}$ ҳиссаи тамоми корро ва бригадаи дуюм дар 1 рӯз $\frac{1}{24}$ ҳиссаи корро ичро мекунад. Пас, ҳар ду бригада якҷоя дар 1 рӯз $(\frac{1}{18} + \frac{1}{24})$ ё ки $\frac{7}{72}$ ҳиссаи корро ичро мекунанд. Онҳо дар $(x - 4)$ рӯзи кори якҷоя $\frac{7}{72} \cdot (x - 4)$ ҳиссаи корро сомон медиҳанд. Бригадаи якум бошад, дар 4 рӯзи танҳо $\frac{1}{18} \cdot 4$, яъне $\frac{2}{9}$ ҳиссаи корро ичро мекунад, ки бо ҳамин тамоми кор, яъне 1 ҳиссаи пурра ичро

мешавад. Ҳамин тавр, мо соҳиби мудилаи $\frac{7}{72} \cdot (x - 4) + \frac{2}{9} = 1$ мешавем, ки ҳаллаш $x = 12$ мебошад. Ҳамин тарик, бригадаи якум 12 рӯз ва бригадаи дуюм 8 рӯз кор кардааст.

Са н ч и и. Бригадаи якум дар 12 рӯз $\frac{1}{18} \cdot 12$ ва бригадаи дуюм дар 8 рӯз $\frac{1}{24} \cdot 8$ ҳиссаи корро ичро кардааст ва суммаи $\frac{12}{18} + \frac{8}{24} = \frac{12 \cdot 4 + 8 \cdot 3}{72} = 1$ мешавад.

662. Суммаи ду адад ба 48 ва фарқашон ба 2 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.

663. Дар ду қуттӣ 138 дона себ ҳаст. Шумораи себҳои қуттии якум назар ба шумораи себҳои қуттии дуюм 2 баробар зиёд аст. Дар ҳар қуттӣ чи қадарӣ себ ҳаст?

664. Ададеро бо дучандай худаш ҷамъ карда, 51-ро ҳосил намуданд. Ин ададро ёбед.

665. Аз адади 32 ададеро тарҳ карданд, ки дар натиҷа 25 ҳосил шуд. Ин ададро ёбед.

666. Аз адади 61 ададеро тарҳ карда, натиҷаашро ба 4 зарб карданд, 80 ҳосил шуд. Он ададро ёбед.

667. Суммаи ду адад ба 67 баробар буда, адади якум назар ба адади дуюм 2 маротибаву боз 1 воҳид зиёд аст. Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал карда, ин ададҳоро ёбед.

668. Периметри секунҷаи баробартараф ба 48 см баробар аст. Тарафи секунҷаро бо тарзҳои гуногун ҳисоб кунед.

669. Дар зарфи дуюм назар ба зарфи якум 2 маротибаву боз 4 кг зиёдтар равған ҳаст. Агар аз зарфи дуюм 31 кг равғанро гирифта, ба зарфи якум резем, он гоҳ равғани ҳар ду зарф баробар мешавад. Дар зарфҳо чӣ қадарӣ равған буд?

670. Ҳонандагони синфи 6-ум 48 адад китоби дарсии забони модарӣ, адабиёт ва математика гирифтанд. Шумораи китобҳои забони модарӣ назар ба шумораи китобҳои адабиёт 2 маротиба зиёд ва назар ба шумораи китобҳои математика 2 адад зиёд аст. Аз ҳар намуди қадом китоб ҷанд донагӣ гирифтаанд?

671. Периметри майдони росткунҷашакл 252 м буда, бараш назар ба дарозиаш 17 м кӯтоҳтар аст. Тарафҳои майдонро ёбед.

672. Аз ду маҳалле, ки масофаи байнашон 44,8 км аст, дар як вакт ду сайёҳ ба пешвози якдигар сафар карда, баъд аз 6,4 соат ба ҳамдигар воҳӯрданд. Баъди 5 соати ба роҳ баромаданашон масофаи байни онҳо чӣ қадар буд?

673. Җүрабек барои ҳамаи шариқдарсонаш як миқдор конфет овард. Агар ў ба ҳар як хонанда 3-донагӣ конфет дихад, он гоҳ 7 дона конфет боқӣ мемонад ва агар 4-донагӣ конфет дихад, 7 дона конфет намерасад.

Синф чанд нафар хонанда дорад?

674. Нархи китоб аз пуле, ки ман дорам, 50 дирам кам, вале аз ними пулам 80 дирам зиёд аст. Ман чӣ қадар пул дорам ва китоб чанд пул меистад?

675. Падар аз писар 36 сол қалон аст. Синни писар ба $\frac{1}{7}$ ҳиссай синни падар баробар мебошад. Синни падар ва писарро ёбед.

676. Ҳоло модар 28-сола ва духтараш 4-сола аст. Баъди чанд сол синни модар 4 баробари синни духтар мешавад?

677. Ман ададеро фикр карда, ба он 4-ро ҷамъ намуда, натиҷаро 6 маротиба зиёд кардам, ададе ҳосил шуд, ки он аз адади фикркардаи ман 7 маротиба қалон буд. Ман қадом ададро фикр карда будам?

678. Ғӯлаи дарозиаш 7,6 метрро ба 2 қисм ҷунон тақсим карданд, ки яке аз дигаре 1,4 м дарозтар шуд. Дарозии ҳар як қисмро ёбед. Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал қунед.

679. Дар ду таҳт 120 дона фанер буд. Вақте ки аз ҳар як таҳт ба миқдори баробар фанер гирифтанд, дар таҳти якум 44 дона ва дар таҳти дуюм 36 дона фанер боқӣ монд. Дар ҳар таҳт чанд донағӣ фанер буд?

680. Суммаи се адади ҷуфти пай дар пай ба 0 баробар аст. Онҳо қадом ададҳоанд?

681. Заврақ ба самти ҷараёни дарё 2 соат ҳаракат карда, барои тай кардани роҳи бозгашт 3 соат вақт сарф кард. Агар суръати ҷараёни дарё 2,5 км/соат бошад, суръати заврақ дар оби ором чӣ қадар аст?

682. Вақте ки панҷяки шамъ ва боз 10 сантиметри он сӯҳт, 10 см шамъ боқӣ монд. Шамъ аввал чӣ қадар дарозӣ дошт?

683. Ба қасри $\frac{2}{15}$ қадом ададро ҷамъ кардан лозим аст, то ки қасри $\frac{1}{3}$ ҳосил шавад?

684. Нисфи адад аз сеяки ҳамон адад 1 воҳид кам аст. Ин қадом адад бошад?

685. Шумораи китобҳои рафи якум назар ба шумораи китобҳои рафи дуюм 2 маротиба зиёд аст. Агар аз рафи якум 15

дона китобро гирифта ба рафи дуюм гузорем, шумораи китобҳои ҳар ду раф баробар мешаванд. Дар ҳар раф чандтогӣ китоб буд?

686. Ду ҳочагии дехконӣ якҷоя 100 га замин доштанд. 0,6 ҳиссаи замини ҳочагии якум ба 0,9 ҳиссаи замини ҳочагии дуюм баробар буд. Ҳар як ҳочагӣ чӣ қадарӣ замин дошт?

687. Оё чунин қиматҳои бутуни номаълуми x мавҷуданд, ки барои онҳо ифодай $\frac{2+x}{2}$ касри дуруст шавад?

688. Автомобили боркаш аз шаҳри Кӯлоб бо суръати доимии 40 км/соат ҳаракат карда, ба самти шаҳри Душанбе равона шуд. Баъди 1 соат аз паси вай мошини сабукрав бо суръати доимии 60 км/соат равона гашт. Баъди чанд вақти камтарин онҳо масофаҳои баробарро тай меқунанд?

689. Мувофиқи речай пешакӣ қиштукори ҳочагӣ бояд дар 21 рӯз анҷом мейғфт. Ҳочагӣ меъёри қиштро ҳамарӯза ба 15 га зиёд карда, қиштро дар 14 рӯз ба охир расонд. Ҳар рӯз чӣ қадарӣ қишто карданд?

690. Дар марғзор мурғу гӯсфандон мечариданд. Мо шумурдем, ҳамаи онҳо 60 сар ва 144 пой доштанд. Шумо гӯед, ки дар он ҷо ҷанд сар мурғу ҷанд сар гӯсфанд буд?

691. Дар як систерна 58 т ва дар систернаи дигар 60 т бензин ҳаст. Дар ҳар як дақиқа аз систернаи якум 0,4 т ва аз систернаи дуюм 0,6 т бензин мегиранд. Баъди ҷанд вақт бензини ҳар ду систерна баробар мешавад?

692. Суммаи ду агад ба 48 баробар аст. Вақте ки аз агади калон $\frac{1}{4}$ ҳиссаашро тарҳ карда, ҳамин $\frac{1}{4}$ ҳиссаро ба агади хурд ҷамъ намудем, агадҳои баробар ҳосил шуданд. Он агадҳоро ёбед.

693. Суммаи ду агад ба 36 баробар аст. Вақте ки агади калонро ба агади хурд тақсим намудем, дар ҳосили тақсим 3 ва дар бақия 4 ҳосил шуд. Он агадҳоро ёбед.

694. 500 кг меҳро ба 30 агад куттӣ ҷой доданд, ки ба ҳар қадомаш 16 ё 17 кг меҳ мегунцид. Ба ҷанд куттӣ 17 килограммӣ меҳ андохтанд? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

695. Суммаи ду агад ба 2007 баробар буда, агади якум назар ба агади дуюм 453 воҳид зиёд аст. Ин агадҳоро ёбед. Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал намоед.

696. Харочоти неругоҳи барқи обии Санѓтӯда-2 ба миқдори 236 миллион доллари амрикӣ пешбинӣ гардида буд. Дар ин ҷо маблағгузории Ҷумҳурии Исломии Эрон назар ба маблағгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 4,5 маротиба зиёд ва маблағгузории

манбаъҳои дигар назар ба Чумхурии Тоҷикистон 2,5 маротиба камтар аст. Маблағгузории ҳар як ҷонибро муайян кунед.

697.Илҳом аз Парвиз 2 сол қалон, Парвиз аз Сарвиноз 4 сол қалон, Алӣ аз Парвиз 3 сол қалон аст. Алӣ қалон аст ё Илҳом? Агар синни якҷояи Илҳом, Парвиз ва Алӣ 38 сол бошад, пас онҳо чандсолаанд? Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?

698.Агар решаи муодилаи $2x-2007=1851$ -ро ёбед, вай дар қадом сол ба шаҳри Душанбе аввалин маротиба омадани қатораро нишон медиҳад.

699.Намудҳои бунафшаҳои дунё аз намудҳои бунафшаҳои Тоҷикистон 29 маротибаву боз 1 намуд зиёдтар аст. Агар дар дунё 494 намуд бунафша рӯяд, дар Тоҷикистон чанд намуд бунафша мерӯяд?

700.Микдори хуни дар 1 соат аз дили одам мегузаштаро ба худаш ҷамъ карда, натиҷаро 12 маротиба зиёд кунем, 7200 литр мешавад. Дили одам дар 1 дақика чӣ қадар хун мегузаронад?

701.Агар нақби Анзоб намебуд, мо аз даромадгоҳ то баромадгоҳи нақб, ба воситаи ағба масофаэро тай мекардем, ки он назар ба роҳи доҳили нақб 13,6 маротиба дарозтар мебуд. Агар ин масофа якҷоя бо масофаи доҳили нақб 73 км-ро ташкил дидҳад, роҳи ҳаракат чӣ қадар кӯтоҳ шудааст?

702.Дар олам 20000 хел моҳӣ ҳаст. Хели моҳҳои Тоҷикистон аз хели моҳҳои олами берун аз Тоҷикистон 399 маротиба кам аст. Дар обҳои Тоҷикистон чанд намуд моҳӣ ҳаст?

703.Массаи якҷояи 1000 дона наск ва 500 дона нахӯд ба 165 г баробар шуд. Агар массаи 1 дона нахӯд аз массаи 1 дона наск 20 маротиба зиёд бошад, массаи 10 дона нахӯд ва 100 дона наск чӣ қадар аст? Масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кунед.

704.Баъди ба анҷом расидани соҳтмони неругоҳи барқи обии Сангтуда-2 ба обанборҳои Бахри тоҷик ва Сангтуда-2 якҷоя 70,2 km^3 об мегунҷад. Агар обанбори Сангтуда-2 назар ба обанбори Бахри тоҷик 15 маротиба қалон бошад, дар ҳар яки ин обанборҳо чӣ қадарӣ об мегунҷад?

705.1 кг қаду ва 1 кг афлесун якҷоя 200 г қанд доранд. Агар нисбати қанднокии қаду ва афлесун ҳамчун 11:9 бошад, 1 кг қаду ва 1 кг афлесун чӣ қадарӣ қанд доранд?

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салохијатхон ҳатмӣ)

1. Намудҳои табдилдиҳиро медонам ва ифодаҳоро табдил дода метавонам.

Қавсҳоро кушода ҷамъшавандаҳои монандро ислоҳ кунед:

а) $2 \cdot (3x + 12) + (4 - x) - x$; б) $-2\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{5y}{13} + \frac{1}{13}\right) + 4(y - 0,25)$.

2. Зарбшавандай умумиро аз қавс бароварда метавонам.

Зарбшавандай умумиро аз қавс бароред:

а) $8ab - 12ab + 4ba - ab$; б) $-12 \cdot 18 + 12 \cdot 17 - 12 \cdot 25 + 12 \cdot 24$.

3. Таърифи муодиларо медонам ва муодилаҳоро ҳал карда метавонам.

Муодиларо ҳал кунед:

а) $2x + 5x = 35$; б) $15 - (5 - 4x) - 2x = x + 6$.

4. Модилаҳои баробаркувваро ҷудо карда метавонам.

Муодилаҳои баробаркувваро нишон дихед:

а) $2 + 32x = 66$; б) $13x - 2 = -24$; в) $24 + 3x = 30$; г) $x + 5 = 5$.

Хосиятҳои муодиларо медонам ва онҳоро дар амалия татбиқ карда метавонам.

Муодиларо бо тарзи ба ҳар ду тарафи он ҷамъ(тарҳ) кардани ягон адад ҳал кунед.

а) $6x - 5 = 7$; б) $5x + 3 = x - 5$; в) $8x + 1\frac{1}{2} = 5x - 1\frac{1}{2}$.

6. Муодиларо бо тарзи ба ягон адад зарб задан ё тақсим кардани ҷамъшавандаҳояш ҳал кунед:

а) $1\frac{3}{4}x + 3\frac{1}{8} = \frac{1}{2}$; б) $4x + 12 = 16x - 12$.

7. Муодилаи ҳаттии якномаълумаро ҳал карда метавонам.

Решаи муодиларо ёфта муодиларо санчиш гузаронед:

а) $20 \cdot (x - 4) = 80$; б) $-(12 - x) = 5(x - 12)$; в) $1 - 2x = 2x - 0,75$.

8. Масъалаҳоро бо ёрии муодилаи ҳаттий ҳал карда метавонам.

а) Масофаи байни ду бандари як соҳили дарё 18 км аст. Ин масофоро завраки мотордор бо равиши ҷараён дар 1,5 соат ва бо муқобили сами ҷараён дар 2 соат тай мекунад. Суръати ҷараёни об ёфта шавад.

б) Аз адади 36 ададеро тарҳ карда 19 ҳосил карданд. Он ададро ёбед.

9. Масъалаҳои дигарро низ ҳал карда метавонам.

а) Суммаи решоҳои муодиларо ёбед: $x \cdot (2x - 3) \cdot (2 - x) = 0$.

б) Ман ададеро фикр карда, ба он 7-ро ҷамъ кардам ва натиҷаи ҳосилкардаамро ба 3 тақсим кардам. Дар ҷавоб 3 ҳосил шуд. Ман қадом ададро фикр кардам?

A) 2; B) 3; C) 4.

в) Суммаи ду адад 18 буда, фарқашон 12 аст. Зарби ин ду ададро ёбед.

A) 30; B) 45; C) 60.

Т Е С Т И 6.1

1. Ҳисоб кунед :

$$\left(\frac{5}{6} : 10 + \frac{3}{8}\right) \cdot 36 .$$

a) 33; б) 28; с) 16.

2. Масофаи байни нуқтаҳои M(-3) ва N(+6) дар тири координатй ба чанд баробар аст ?

a) ба 3; б) ба 6; с) ба 9.

3. Адади бо адади $2\frac{1}{2}$ чаппаро нависед.

a) $\frac{2}{5}$; б) $\frac{5}{2}$; с) -2,5.

4. Адади бо адади $-3\frac{2}{5}$ муқобилро нависед.

a) $-\frac{5}{17}$; б) $\frac{17}{5}$; с) $\frac{5}{17}$.

5. Қимати ҳосили зарбро нависед :

$$(-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot 5.$$

a) -24; б) 120; с) -120.

6. Қимати ифодаро ёбед :

$$(-1) \cdot (-2) + (-3) \cdot 6 + 4 - (-4) \cdot 0.$$

a) - 24; б) 12; с) -12.

7. Суммаи решашои муодиларо ёбед.

$$|2 \cdot x| - 1 = 2 .$$

a) 0; б) 1; с) 0,5.

8. Чандто адади натуралӣ нобаробарии $6 < n < 18$ -ро қонеъ месозад ?

a) 11; б) 10 ; с) 12.

9. Қимати ифодаи $|x| : |y|$ -ро, ҳангоми $x = -0,25$ ва $y = -0,5$ будан, ёбед.

a) 1; б) 0,5 с) - 0,25

10. Масштаби харита 1:1000 000 аст. Агар дар харита масофаи байни ду шаҳр 20 см бошад, дар асл ин масофа чанд аст?

a) 2000 м ; б) 20 км ; с) 200 км.

11. Амалҳоро ичро кунед :

$$\left(2\frac{4}{5} - 3\frac{1}{10}\right) : 0,25 + 1\frac{1}{5}.$$

a) -1; б) 0; с) 2 .

12. Амалҳоро ичро намоед :

$$2 : 3 \frac{1}{5} - (3 \frac{1}{4} : 13) : \frac{2}{3} .$$

a) 0,25; б) 0,5 ; с) 0,45.

13. Диаметри давраи чарх 2 м аст. Вай 100 маротиба тоб хўрд. Масофаи тайкардаи мошинро ёбед ($\pi = 3,14$)

a) 62800 м; б) 6280 м; с) 628 м.

14. Масоҳати доираи калон 26 см^2 ва масоҳати доираи бо он ҳаммаркази хурд 24 см^2 мебошанд. Масоҳати ҳалқаи байни давраҳоро ёбед ($\pi = 3,14$).

a) 314 см^2 ; б) 628 см^2 ; с) 100 см^2 .

15. Масоҳати доира $12,56 \text{ см}^2$ аст. Дарозии радиуси доираро ёбед ($\pi = 3,14$).

a) 4 см; б) 2 см; с) 8 см.

16. Аз таносуб номаълумро ёбед :

$$\frac{3}{x} = \frac{85,2}{14,2}$$

a) 0,5; б) 42,6; с) 85,2.

КОРИ САНЧИШИИ 6.1

ВАРИАНТИ А

1. Қимати ифодаро ёбед:

1) $(6 \frac{3}{4} - 5 \frac{1}{8} : 1 \frac{9}{32}) \cdot \frac{5}{11}$;

2) $(1 \frac{9}{6} \cdot 3 \frac{1}{5} + 16 \frac{2}{3} - 9 \cdot 2 \frac{2}{5}) : (17 \frac{7}{12} - 6 \frac{1}{3})$.

2. Амалҳоро ичро кунед:

1) $(2 \frac{1}{4} + 3 \frac{2}{3}) : (8,5 - 1 \frac{1}{5})$;

2) $2(12,75 - 6 \frac{11}{6} + 14,8 - 7 \frac{2}{15}) : (10 - 3 \frac{11}{12})$.

3. Қавсҳоро кушоед:

1) $2(x - 7y + 3p)$; 2) $-7(5 - p - 4x)$;

3) $(c - 8k + 6p) \cdot (-1,2)$; 4) $-0,6 \cdot (-5 + 3p - 1,4x)$.

5) $-p(-x + 2y - 4,6)$; 6) $-8(\frac{3}{4}p + \frac{1}{2}x - \frac{5}{6} - 2,5)$.

4. Аъзои монандро ислоҳ кунед:

1) $8x + 9x - 26x + 3x$; 2) $-4y + 11y - y + (-y) - 32y$; 3) $1,4x - y + x - 2,4x$; 4) $1,6p - 2,4x - p - 1,6 - 1,3p - x$.

5) $\frac{8}{15}(3\frac{3}{4}k - \frac{5}{6}) - \frac{3}{20}(6k - 4\frac{4}{9})$.

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) \quad 4(x - 2) = x + 3; \\ 2) \quad 4 - 6(x+2) = 3 - x; \quad 3) \quad (5x + 8) - (8x+14) = 9; \quad 4) \quad 2,7 + 3y = 9(y-2,1); \quad 5) \quad 0,3(8 - 3y) = 3,2 - 0,8(y-7); \quad 6) \quad \frac{5}{6}(\frac{1}{3}x - \frac{1}{5}) = 3x + 3\frac{1}{3}.$$

6. Фурӯшандадар ду рӯз 2400 кг орд фурӯхт. Массаи орди рӯзи аввал фурӯхташуда назар ба массаи орди рӯзи дуюм фурӯхташуда 4 маротиба зиёдтар буд. Дар рӯзи дуюм чӣ кадар орд фурӯхта шуд?

ВАРИАНТИ Б

1. Қимати ифодаро ёбед:

$$1) (5\frac{3}{5} - 1\frac{1}{3}) : (7\frac{7}{2} - 2\frac{1}{4} \cdot 1,25); \quad 2) (9,5 - 3\frac{3}{5} + 5,5 - 6\frac{13}{15}) : (2\frac{5}{12} + 1\frac{1}{3}).$$

2. Амалҳоро иҷро кунед:

$$1) (2\frac{1}{4} + 3\frac{2}{3}) : (8,5 - 1\frac{2}{5}); \quad 2) (12,75 - 6\frac{11}{12} + 14,8 - 7\frac{2}{15}) : (10\frac{2}{3} - 3\frac{11}{13}).$$

3. Қавсҳоро кушоед:

$$\begin{array}{ll} 1) \quad 2(x - 7y + 3p); & 2) \quad -7(5 - p - 4x); \\ 3) \quad (c - 8k + 6p) \cdot (-1,2); & 4) \quad -0,6 \cdot (-5 + 3p - 1,4x); \\ 5) \quad -p(-x + 2y - 4,6); & 6) \quad -8(\frac{3}{4}p + \frac{1}{2}x - \frac{5}{16} - 2,5). \end{array}$$

4. Аъзои монандро ислоҳ кунед:

$$\begin{array}{ll} 1) \quad 6x + 4x - 12x + 7x; & 2) \quad -3y + 10y - 2y + (-y) - 3y; \\ 3) \quad 1,4x - 3y + x - 0,4x; & 4) \quad 2,6p - 0,4x - p - 1,6x - 1,3p - x; \\ 5) \quad \frac{8}{15}(3\frac{3}{4}k - \frac{5}{6}k) - (6\frac{2}{3}k - 4\frac{4}{9}k). \end{array}$$

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$\begin{array}{lll} 1) \quad 2(x-3) = x+3; & 2) \quad 4-6(x-2) = 3-x; & 3) \quad (3x+8)-(5x+14) = -9; \\ 4) \quad 2,7+2y = 9(y+2,1); & 5) \quad 0,3(6-2y) = 3,2-0,8(y-3); \\ 6) \quad \frac{5}{6}(\frac{1}{3}x - \frac{1}{5}) = 3x + 3\frac{1}{3}. \end{array}$$

6. Фурӯшандадар ду рӯз 1400 кг орд фурӯхт. Массаи орди рӯзи аввал фурӯхташуда назар ба массаи орди рӯзи дуюм фурӯхташуда 4 маротиба зиёдтар буд. Дар рӯзи дуюм чӣ кадар орд фурӯхта шуд?

КОРИ САНЧИШИИ 6.2

ВАРИАНТИ А

1. Амали тақсимро ичро кунед:

$$1) -28,98 : (-14); \quad 2) -22,23 : (-0,9); \quad 3) 2\frac{12}{35} : \left(-\frac{6}{7}\right); \quad 4) -1\frac{3}{4} : 2\frac{2}{3}.$$

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,42 - (-3,22)) : (-0,8) + (-6) \cdot (-0,7).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

1) $13x - 8 = 4x + 10$; 2) $7x - 5(2x + 1) = 5x + 15$. 4. Қуттии якум аз қуттии дуюм се маротиба бештар нок дошт. Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 26 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чӣ қадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 271 нафар коргар кор мекунад. Шумораи коргарони шуъбаи дуюм назар ба шумораи коргарони шуъбаи якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбаи сеюм назар ба шуъбаи якум 19 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(14y + 21) \cdot (1,8 - 0,3y) = 0.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Амали тақсимро ичро кунед:

$$2) -25,25 : (-0,5); \quad 2) -63,63 : (-0,9); \\ 3) -\frac{14}{56} : \left(-\frac{6}{7}\right); \quad 4) -4\frac{5}{6} : 2\frac{1}{3}.$$

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,42 - (-3,22)) : (-0,8) + (-6) + (-0,7).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

4) $15x - 6 = 3x + 18$; 2) $7x - 3(2x + 1) = 5x + 15$. 4. Қуттии якум аз қуттии дуюм се маротиба бештар нок дошт. Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 16 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чӣ қадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 235 нафар коргар кор мекунад. Шумораи коргарони шуъбаи дуюм назар ба шумораи коргарони шуъбаи якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбаи сеюм назар ба шуъбаи якум 19 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(14y + 21) \cdot (1,8 - 0,3y) = 0.$$

Маълумоти мухтасари таърихӣ

Маъхазҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки одамон ҳанӯз 4000 сол пеш ба ҳал кардани муодилаҳои дараҷаи якум машғул будаанд. Масалан, дар папируси Мисрии 2000 сол пеш аз солшумории мо навишташударо, ки онро Аҳмас сабт кардааст, дар бораи ёфтани адади номаълум масъалаҳо мавҷуданд. (Дар баъзе маъхазҳо чун папируси Ринҷ номбар мешавад, зоро онро дар асри XIX Ринҷ номанглис харидা ба Лондон бурдааст). Ана яке аз он масъалаҳо: « $\frac{2}{3}$ хиссааш ҷамъ ва $\frac{1}{3}$ хиссааш тарҳ карда шудааст; бокимонда 10». Аз рӯйи ҳалли дар папирус овардашуда бармеояд, ки «ба адади номаълум $\frac{2}{3}$ хиссааш зам карда шуд ва $\frac{1}{3}$ хиссааш ҳосили ҷамъи пайдо шуда тарҳ гардид; бокимонда 10; ададро ёбед».

Навишти ҳозираи ин масъала $x + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}(x + \frac{2}{3}x) = 10$ аст, ки ҳаллаш $x = 9$ мебошад.

Масъалаҳо оид ба ҳал кардани муодилаи дараҷаи якуми якномаълума дар китоби якуми «Арифметика»-и Диофант, ки аз 13 китоб иборат буд ва ба асри III солшумории мо рост меояд, бисёр вомехӯранд. Дар ин китоб ҳатто масъалаҳо мавҷуд аст, ки ба ҳал кардани онҳо на ҳар кас қодир аст. Мисол: «Адади дурақамаеро ёбед, ки он ба дучандай ҳосили зарби рақамҳояш баробар бошад».

Математики ҳинд Брахмагупта дар соли 628 асари илмии ҳудро иборат аз 20 китоб навишт, ки дар онҳо ҳал кардани муодилаҳо баён ёфта буданд. Вале ҳамаи он гузаштагон масъалаҳоро ба таври ҳуд ҳал мекарданд.

Қоидай умумии ҳал кардани муодилаҳои дараҷаи якуми якномаълумаро дар асри IX намояндаи аждоди мо Абӯ Абдулоҳ Ҷаъфар Муҳаммад ибни Мӯсо ал-Хоразмӣ (783-850) баровардааст. Вай дар китоби «Ал-ҷабр в-ал муқобала»-аш тарзи ҳалли муодилаҳоро додааст.

Ал-ҷабр маънои онро дорад, ки агар дар муодила узвҳои манғӣ мавҷуд бошанд, он гоҳ ба ҳар ду тарафи муодила узвҳои ба онҳо муқобилро зам кардан лозим, ки дар натиҷа аломатҳои ҳамаи узвҳои муодила мусбат мешаванд. Масалан, муодилаи $4x-11=3x-7$ дода шудааст. Агар мо «ал-ҷабр»-ро татбиқ карданӣ бошем, ба ҳар ду тарафи муодила 11 ва 7-ро ҷамъ мекунем. Дар натиҷа $4x+7=3x+11$ ҳосил мешавад.

«В-ал муқобала»-маънои онро дорад, ки аз ҳар ду тарафи муодила узвҳои якхеларо тарҳ карда, онро ба намуди сода овардан мумкин аст. Акнун в-ал муқобаларо ба ҳар ду тарафи муодилаи охирин кор мефармоем, яъне аз ҳар ду тараф $3x$ ва 7-ро тарҳ мекунем ва соҳиби $x = 4$ мешавем, ки ин ҳалли муодила аст. Ин қашфиёти ал-Хоразмӣ ба ташаккули математикай Шарқу Фарб таъсири калон расонид. Дар зери

таъсири ин кашфиёт як зумра математикони хоразмӣ дар асрҳои XXIII ба воя расида, аз худ мероси гаронмоя бокӣ гузоштанд. Яке аз онҳо Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юсуф ал-Хоразмӣ мебошад, ки асари энсиклопедии «Мифтоҳ-ул-улум»-ро навиштааст ва «Ҳисоб ал-ҷумал», яъне «абҷад» дар он низ хотиррасон шудааст. Академик И.Ю.Крачковский «Мифтоҳ-ул-улум»-ро яке аз маъхазҳои завқовартарин барои ворид шудан ба ҳамаи ҷиҳатҳои ҳаёти ҳамон замон номидааст.


БОБИ VII. СИСТЕМАИ КООРДИНАТАХОИ РОСТКУНЧА

7.1. Аксиомаҳои хатҳои рост. Буриши хатҳои рост

Аксиома гуфта тасдиқотеро меноманд, ки ба дурусташ шубҳае нест. Нуқта, хати рост ва ҳамворӣ бо аксиомаҳои зерин ба якдигар алоқаманданд:


1. Новобаста аз мавқеи хати рост нуқтае ҳаст, ки ба ин хати рост тааллук дорад ва нуқтае ҳаст, ки ба он тааллук надорад (расми 51).

2. Аз ду нуқтаи дилҳоҳи гуногуни мутааллиқи хати рост фақат яктояш дар байни дутои дигарааш мавқеъ мегирад (расми 52).



3. Аз се нуқтаи дилҳоҳи гуногуни мутааллиқи хати рост фақат яктояш дар байни дутои дигарааш мавқеъ мегирад (расми 53).


4. Агар ду нуқтаи гуногуни хати рост мутааллиқи ҳамворӣ бошанд, худи хати рост дар ин ҳамворӣ меҳобад (расми 54).



5. Хати рост дар ҳамворӣ ин ҳамвориро ба ду нимҳамворӣ чудо мекунад (расми 54).

6. Аз се нуқтаи гуногуни дар як хати рост нахобандда фақат як ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст (расми 55).

Агар ду хати рост фақат як нуқтаи умумӣ дошта бошад мегӯянд, ки онҳо бурида мешаванд ва агар онҳо нуқтаи умумӣ надошта бошад, онҳо бурида намешаванд (расми 56).



Дар расми 56 хатҳои рости c ва d бурида мешаванд, вале хатҳои рости a ва b бурида намешаванд.

706. Дар хати рост як нукта ва берун аз хати рост ду нуктаи дигарро қайд кунед. Ин се нуктаро бо хаткашак пайваст кунед ва периметри фигураи ҳосилшударо ёбед.

707. Дар дафтаратон ду нуктаи гуногуно қайд карда, аз онҳо хати рост гузаронед. Магар ин хати рост ягона аст?

708. Хати росте кашида, дар он нуктаҳои А ва В-ро қайд кунед. Дар байнину нуктаҳои А ва В нуктаи С-ро ба қайд гиред.

709. Дар хати рост нуктаҳои А ва В-ро қайд карда, нуктаи С-ро дар он хати рост чунон гузоред, ки:

- нуктаи В дар байнину нуктаҳои А ва С чой гирад;
- нуктаи А дар байнину нуктаҳои В ва С чойгир шавад.

710. Чор нукта чунон қайд карда шудааст, ки ҳеч қадоми сетони онҳо дар як хати рост намехобад. Аз ҳар як ҷуфтни нуктаҳо хати рост гузаронед. Ҳамагӣ ҷанд хати рост ҳосил мешавад?

711. Се хати ростро чунон гузоред, ки онҳо: а) як нуктаи буриш дошта бошад;

- ду нуктаи буриш дошта бошад;
- се нуктаи буриш дошта бошад.

712. Нуктаҳои А, В, С, D-ро чунон қайд кунед, ки нуктаҳои А, В, С дар як хати рост чой гиранд ва D берун аз ин хати рост монад. Аз болои ҳар як ҷуфтни он нуктаҳо хати рост гузаронед. Ҷанд хати рост ҳосил шуд?

713. Хати рости АВ дода шудааст. Нуктаҳои С ва D дар ду тарафи ин хати рост мавқеъ гирифтаанд. Дар хати рости АВ чунин нуктаи Е-ро ёбед, ки суммаи масофаҳои AE ва EB ҳурдтарин шавад.

714. Нуктаҳои А, В, С дар як хати рост чойгиранд. Магар метавонад, ки:

- нуктаи А дар байнину нуктаҳои В ва С b чой гирад?
- нуктаи С дар байнину нуктаҳои А ва В чой гирад?

Расми 57

3) нуктаи В дар байнину нуктаҳои А ва С чой гирад?

715. Нуктаҳои А, В, С дар як хати рост чойгиранд. Агар $AB=3,7$ дм, $BC=4,5$ дм бошад, дарозии порчай AC-ро ёбед.


Ҳамаи ҳалҳои масъаларо муайян кунед.

7.2. Хатхой рости перпендикуляр


Агар ду хати рост ҳамдигарро бурида, қунҷҳои рост (90°) - ро ташкил диханд, онҳоро хатҳои рости перпендикуляр меноманд.

Дар расми 57 хатҳои рости перпендикуляри a ва b тасвир шудааст. Перпендикулярии хатҳои ростро бо аломати \perp ишорат мекунем, яъне $a \perp b$. Ҳонданаш ин тавр аст: “хати рости a ба хати рости b перпендикуляр аст ё хати рости a перпендикуляри хати рости b мебошад”. Барои соҳтани хатҳои рости перпендикуляр аз гунё (онро секунҷаи нақшакашӣ низ меноманд) истифода мебарем (расми 58).

Агар бо транспортири кунчи 90° -ро созем, тарафҳои ин кунҷ ба ҳамдигар перпендикуляр мешаванд (Расми 59).




Расми 58




Расми 59

Агар аз нуқтаи берун аз хати рост ба ин хати рост перпендикуляр гузаронидан лозим бошад, инро бо транспортири иҷро карда наметавонем. Дар ин маврид гунё ба мадади мо меояд (расми 60). Аз нуқтаи қайд кардашуда ба хати рости маълум факат як перпендикуляр гузаронидан мумкин аст.

Порчаҳо, инчунин нурӯҳо ба ҳамдигар перпендикуляр меноманд, ки агар онҳо дар хатҳои рости перпендикуляр воқеъ бошанд. Масалан, порчай АВ дар хати рости a ва порчай CD дар хати рости b воқеъ буда, $a \perp b$. Бинобар ин $AB \perp CD$ (Расми 61)




Расми 60



Расми 61

Агар хати рости a дода шуда бошад, берун аз он нуқтаи А-ро қайд мекунем. Аз нуқтаи А порчай АВ-и ба хати рости a перпендикулярро мегузаронем. Боз порчай



Расми 62


дигари АС-ро мегузаронем (расми 62). Мебинем, ки порчай АВ нисбат ба порчай АС күтохтар аст.

Дарозии порчай перпендикуляри аз нүктәи берун аз хати рост ба ин хати рост гузаронидашударо масофаи байни нүктаи А ва хати рост (а) меноманд. Мувофики расми 62 масофаи байни нүктаи А ва хати рости a *пендикуляр* меномем.


716. Аз нүктаи А хати росте гузаронед, ки он ба хати рости a перпендикуляр бошад (расми 63).

717. Аз нүктаи В хати росте гузаронед, ки он ба хати рости b перпендикуляр бошад (Расми 64).

718. Дар соатхой 3 ва 9 акрабакхой соат (Расми 65) кадом кунчро ташкил медиҳанд?



Расми 63



Расми 65


719. Ду диаметри дилхохи ба ҳамдигар перпендикуляри давраго гузаронед. Ин корро бо кадом асбобхो ичро карда метавонед?

720. Ду хордан дилхохи ба ҳамдигар перпендикуляри давраго гузаронед. Ин корро бо кадом асбобхо ичро карда метавонед?

721. Аз қуллаи В-и секунчай АВС порчай ба тарафи АС перпендикуляри ВD гузаронед (расми 66) ва бо ёрии транспортир ADB ва CDB-ро чен кунед. Оё онҳо кунчхой рост мебошанд?

722. Бо ёрии транспортир кунчи күшодро ба ду кунчи рост чудо кунед. Дурустии коратонро бо гүнё санчед.

723. Радиуси давраго гузаронед. Дар охири радиус бо назардид хати росте гузаронед, ки ба давра расанда бошад. Мө медонем, ки расанда дар нүктаи расиш бо



Расми 66

радиус кунци ростро ташкил медиҳад. Дурустии коратонро бо кадом асбоб месанчед?

724. Нүктаи С қуллаи кунци рост аст. Аз нүктаи С сар карда, дар тарафҳои кунҷ порчаҳои баробари СА ва СВ-ро гузоред. Дар нүктаи А ба тарафи АС перпендикуляр карда ва дар нүктаи В ба тарафи ВС перпендикуляр карда хатҳои рост гузаронед. Кадом шакли ба шумо маълум ҳосил шуд?

725. Кунчи АВС ба 36° баробар буда, аз қуллаи В нурҳои ВМ ва BN-и ба тарафҳои кунҷ перпендикуляр гузаронида шудааст. Бузургии кунчи MBN-ро муайян кунед. Масъала чанд ҳал дорад?

726. Агар $\angle AOB = \angle AOC = 45^{\circ}$ бошад, оё хатҳои рости OB ва OC ба ҳамдигар перпендикуляр мешаванд?


727. Агар $\angle AOB = 32^{\circ}$ ва $\angle AOC = 58^{\circ}$ бошад, оё хатҳои рости OB ва OC ба ҳамдигар перпендикуляр мешаванд?

728. Хати рости AB ва берун аз он нүктаи C-ро гирифта, масофаи байни нүктаи C ва хати рости AB-ро чен кунед.


729. Давра қашида, дар он нүктаҳои дилҳоҳи A, B, C ва M-ро қайд кунед. Аз нүктаи M ба хатҳои рости AB, AC ва BC порчаҳои перпендикуляр гузаронед. Асосҳои ин перпендикулярҳоро бо хаткашак пайваст карда, боварӣ ҳосил намоед, ки ҳамаи онҳо дар як хати рост меҳобанд.

7.3. Хатҳои рости параллел

Ду хати рости ҳамдигарро набурандаи ҳамворӣ хатҳои рости параллел номидা мешаванд (Расми 67). Агар хати рости a ба хати рости b параллел бошад, $a \parallel b$ менависанд ва ин тавр меҳонанд: «хати рости a параллели хати рости b аст ё ки хати рости a ба хати рости b параллел аст». *Порчаҳои дар хатҳои рости параллел воқеъбуда ба ҳамдигар параллел мешаванд* (Расми 68).




Расми 67



Расми 68

Хатҳои рости a ва b -и дар расми 67 тасвир ёфта, ба ҳамдигар параллеланд. Порчаҳои AB ва CD-и дар расми 68 тасвир ёфта низ, ба ҳамдигар параллеланд, ки онҳоро чун $a \parallel b$ $AB \parallel CD$ менависем. Ду хати рости ба хати рости сеюм перпендикуляр буда байни худ параллеланд (Расми 69). Хатҳои рости a ва b ба хати рости c перпендикуляранд. Азбаски аз як нүкта ба хати рост

ду перпендикуляр гузаронидан мүмкін нест, бинобар ин хатҳои рости a ва b ҳамдигарро намебуранд яъне, a ба b параллел мешавад. Хатҳои рости параллелро бо ёрии хаткашак ва ҳам гунё мегузаронанд. Агар мо соҳтани хатҳои рости параллелро



Расми 69




Расми 70

мақсад гузорем, ин корро бо ёрии танҳо як хаткашаки дутарафа (Расми 70) ё як хаткашаки дилҳоҳ ичро карда метавонем (Расми 71). Дар расми 70 хатҳои рости a ва b ба ҳамдигар параллеланд. Масофаи байнашон ба бари хаткашак баробар аст. Дар Расми 71

$$AB \parallel CD, MN \parallel EF.$$

Агар талаб карда шавад, ки хати рости ба хати рости додашуда параллелро гузаронед, он гоҳ гунёро чунон мегузорем, ки як тарафи кунчи рости он бо хати рости додашуда ҳамчоя шавад ва ба тарафи дигари кунчи росташ хаткашакро ҷафс гузашта, аз рӯйи он гунёро мелағжонем (Расми 71). Агар талаб карда шавад, ки аз



Расми 71

нуқтаи додашуда ба хати рости додашуда параллел карда хати рост гузаронед, он гоҳ боз ба Расми 71 муроциат мекунем, яъне як тарафи кунчи рости гунёро бо хати рости додашуда ҳамчоя мекунем ва ба тарафи дигари кунчи рости гунё хаткашакро ҷафс гузашта, то аз болои нуқтаи додашуда гузаштани тарафи якуми кунҷ гунёро мелағжонем ва хати рост мекашем.


Аз нуқтаи аз хати рост берун ҷойгирбуда ғақат як хати рости ба хати рости додашуда параллел гузаронидан мүмкін аст. Инро хосияти асосии хатҳои рости параллел меноманд.

730.Бо ёрии хаткашаки дутарафа хатҳои рости параллел кашед.

731.Бо ёрии гунё ва хаткашак хатҳои рости параллел кашед.

732. Бо ёрии ду гунё хатҳои рости параллел кашед.

733. Бо ёрии асбобҳо параллелии хатҳои рости дар расми 72 тасвиришударо санҷед.



Расми 72

734. Бо ёрии гунё ва хаткашак хати ростеро созед, ки он аз нуқтаи додашуда гузашта ба хати рости додашуда параллел шавад.

735. Росткунчае созед. Барои чӣ тарафҳои муқобили росткунча ба ҳамдигар параллеланд?

736. Секунчае созед. Аз ҳар як қуллаи он хати росте гузаронед, ки он ба тарафи секунча параллел бошад.

737. Хати рости a -ро қашида, дар он нуқтаҳои A, B ва C-ро қайд кунед. Аз нуқтаҳои A, B, C хатҳои росте гузаронед, ки онҳо ба хати рости a перпендикуляр бошанд. Оё ин се хати рости оҳирин ба ҳамдигар параллел мешаванд?

738. Хати рости a ва берун аз он нуқтаи A дода шудааст. Аз нуқтаи A ду хати рости гуногунро гузаронед. Оё мумкин аст, ки ақаллан яке аз ин хатҳои рост хати рости a -ро набурад?

739. Секунчаеро сохта дар тарафи он ягон нуқтаеро қайд кунед. Аз ин нуқта хатҳои росте гузаронед, ки онҳо ба ду тарафи дигари секунча параллел бошанд.

740. Ду хати рости параллел ҳамвориро ба чанд қисмҳо чудо мекунад?


741. Росткунчае созед. Дар дохили вай нуқтаеро қайд кунед. Аз ин нуқта хатҳои росте гузаронед, ки онҳо ба тарафҳои росткунча параллел бошанд. Оё ин хатҳои рост ба ҳамдигар перпендикуляранд?

742. Ду хати рости ба ҳамдигар перпендикуляр ҳамвориро ба чанд қисм чудо мекунад?

743. Кадом тегаҳои параллелепипеди росткунча ба яқдигар:
а) параллел мебошанд? б) перпендикуляр мебошанд?

7.4. Системаи координатаҳои росткунча

Мо мавқеи нүктаро дар хати рости координатӣ муайян карда метавонем. Акнун, нишон медиҳем, ки мавқеи нүктаро дар ҳамворӣ чӣ тавр муайян кардан мумкин аст. Бо ин мақсад дар ҳамворӣ ду хати рости координатиро ба ҳамдигар перпендикуляр карда мегузаронем (Расми 73). Нүктай буришашибро бо O ишора намуда, онро ба



Расми 73


сифати нүктай сарҳисоб қабул мекунем ва *ибтидои координатаҳо* меномем. Худи хатҳои рости координатӣ дар якҷояй *системаи координатаҳо* ном доранд. Хати рости координатии горизонталиро тири *абсиссаҳо* номид, одатан, онро бо Ox ё x ишора мекунанд.

Хати рости дуюм, яъне хати рости вертикалиро тири *ординатаҳо* номид, бо Oy ё y ишора мекунанд.

Ҳар дуи ин тирро дар якҷояй *системаи росткунчаи координатаҳо* меноманд.

Ҳамворие, ки дар он системаи координатаҳо чой дода шудааст, *ҳамвории координатӣ* номид мешавад. Вай ба воситаи тирҳои координатӣ ба чорякҳои I, II, III, IV ҷудо мегардад (Расми 75).

Барои муайян кардани мавқеи нүктаи, масалан M , аз ин нүкта ба тирҳои координатаҳо перпендикуляр карда, мувоғиқан, порчаҳои MA ва MB -ро мегузаронем (Расми 74). Агар асоси перпендикуляри MA дар тири *абсиссаҳо* адади 2 ва асоси перпендикуляри MB дар тири *ординатаҳо* адади 3-ро




Расми 74


217

нишон дихад, пас мавқеи нүктаи M -ро бо як чуфт агадхой 2 ва 3 муайян кардан мумкин аст, ки ин чуфти агадхоро **координатаҳои нүктаи** M меноманд. Инро дар намуди $M(2; 3)$ менависем, яъне абсиссаи нүктаи M ба 2 ва ординатааш ба 3 баробар аст. Умуман, координатаҳои нүктаи дилҳоҳи M -ро бо $M(x;y)$ ишора менамоем. Акнун, мавқеи нүктаҳои N , E ва F -ро муайян мекунем. $N(-3; 2)$, $E(-2;-3)$, $F(4; -3)$.

Чӣ хеле ки мебинем, координатаҳои нүкта дар чоряки I мусбат, абсиссаи нүкта дар чоряки II манғӣ, ординатааш мусбат, координатаҳои нүкта дар чоряки III манғӣ, абсиссаи нүкта дар чоряки IV мусбат, ординатааш манғӣ мебошад. Инро дар Расми 75 қайд мекунем.



Расми 75



Расми 76

Системаи росткунҷаи координатаҳои дар ин ҷо муоинашударо бо номи олими фаронсавӣ Рене Декарт (1596-1650) *системаи координатаҳои декартӣ* номгузорӣ кардаанд.

Мисоли 1. Координатаҳои нүктаҳои A , B , C , D -ро дар ҳамвории координатӣ муайян кунед (Расми 76). Дар ҳамин

расм мавқеи нүктаҳои $E(2; 2.5)$, $F(-3; 1)$, $K(-2; -2)$, $O(0; 0)$ -ро қайд кунед.

Ба расм назар карда муайян мекунем, ки абсиссаи нүктаи A ба 1 ва ординатааш ба 3 баробар аст. Пас, $A(1; 3)$ менависем. Ба монанди ҳамин $B(-2; 2.5)$, $C(-1.5; -2.5)$, $D(1.5; -1.5)$ мешавад. Акнун нүктаи E -ро месозем: 2 воҳид ба самти мусбати тири абсиссаҳо ($0x$), 2,5 воҳид ба самти мусбати тири ординатаҳо ($0y$) меравем. Дар буриш нүктаи E мавқеъ мегирад. Ба монанди ҳамин нүктаҳои F , K -ро месозем. Нүктаи O чун буриши тирҳои


координатті аллакай сохта шудааст. Абсисса ва ординатаи вай ба 0 баробаранд: $(0,0)$.

Мисоли 2. Агар $A(1; 4)$, $B(-3; 2)$, $C(-3; 7)$, $D(-1; -2)$ бошад, оё порчаои AB ва CD ҳамдигарро мебуранд?


Агар дар системаи росткунцаи координатаҳо нүқтаҳои A ва B -ро сохта, онхоро пайваст қунем, порчаи AB ҳосил мешавад (Расми 77). Акнун нүқтаҳои C ва D -ро сохта, онхоро бо хаткашак пайваст мекунем ва мебинем, ки порчаи CD порчаи AB -ро мебурад.

Мисоли 3. Системаи росткунцаи координатаҳоро кашед ва нүқтаҳои $A(0; 2)$, $B(-3; 0)$, $C(0; -3)$, $D(4; 0)$, $E(0; 1)$, $F(-1; 0)$, $K(0; -1)$, $L(2; 0)$, $M(2; 2)$, $N(-2; -2)$, $P(-2; 3)$, $R(2; -3)$ -ро

созед.



Расми 77




Расми 78

Абсиссаи нүқтаи A ба 0 ва ординатааш ба 2 баробар аст. Бинобар ин барои сохтани нүқтаи A аз ибтидои координатаҳо қад-қади тири ординатаҳо 2 воҳид ба боло мебароем. Ҳамин ҷо нүқтаи A мавқеъ мегирад (Расми 78). Ба монанди ҳамин ҳамаи нүқтаҳои дигарро ҳам месозем.

744. Координатаҳои нүқтаҳои A , B , C ва D -ро хонед (Расми 79). Нүқтаҳои $E(2; 3)$, $F(-2; 2)$, $K(-2; -1)$, $L(3; -1)$ -ро созед.


y



Расми 79

745. Системаи росткунчай координатаҳоро кашед ва дар он нуқтаҳои А $(-2; -1)$, В $(2; 3)$, С $(-1; 2)$, Д $(2; -3)$, Е $(\frac{1}{2}; 1)$, F $(0; -3)$, К $(-3; 0)$ -ро созед.

746. Координатаҳои нуқтаҳои дар расми 80 тасвиршударо ба дафтаратон нависед.



Расми 80

747. Дар хати росте, ки ба тири Ox параллел аст, ду нуқта қайд карда шудааст. Ординатаи яке аз онҳо ба 4 баробар аст. Ординатаи нуқтаи дуюм ба чӣ баробар аст?

748. Нуқтаҳои $A(-3; -1)$, $B(2; -3)$, $C(-2; 2)$, $D(1; 2)$ дар қадом чорякҳо мавқеъ доранд?

749. Дар хати росте, ки ба тири Ox перпендикуляр аст, ду нүкта қайд карда шудааст. Абсиссаи яке аз онҳо ба 2 баробар аст. Абсиссаи нүктаи дуюм ба чанд баробар аст?

750. Ададҳои a ва b манфианд. Нүктаҳои $A(a; -b)$, $B(-a; b)$, $C(-a; -b)$ дар қадом чоряқҳо мавқеъ доранд?

751. Аз нүктаи $A(3; 2)$ ба тири Ox перпендикуляр фуроварда шудааст. Координатаҳои асоси перпендикулярро ёбед.

752. Порчае, ки нүгҳояш нүктаҳои $A(2;-1)$ ва $B(1; -2)$ мебошад, тирҳои координатаро мебурад ё не?

753. Аз нүктаи $A(4;3)$ ба тири Oy перпендикуляр гузарониданд. Координатаҳои асоси перпендикулярро ёбед.

754. Оё нүктаҳои $A(2;-3)$, $B(2;2)$, $C(2;5)$ дар як хати рост ҷойгиранд?

755. Секунҷае созед, ки қуллаҳояш нүктаҳои $A(4;2)$, $B(0; -6)$, $C (-4; -2)$ бошад. Дарозии тарафҳои секунҷаро бо хаткашаки тақсимотдор чен карда, ба дафтаратон нависед.


756. Оё порчае, ки нүктаҳои $A(1;2)$ ва $B(2; -3)$ -ро пайваст мекунад, тири Ox -ро мебурад?

757. Оё порчае, ки нүктаҳои $C(-2; 3)$ ва $D(2; 1)$ -ро пайваст мекунад, тири Oy -ро мебурад.

7.5. Мисолҳо донир ба графикҳо ва диаграммаҳо

Дар ҳамворӣ системаи росткунҷаи координатиро соҳта, ба тири Ox перпендикуляр карда, хати ростеро мегузаронем. Абсиссаи нүктаи буриш адади дилҳоҳ шуда метавонад, зеро чунин хатҳои рости перпендикуляриро бисёр гузаронидан мумкин аст, бинобар ин абсиссаи нүктаи буришро бо x ишора мекунем. Мушаххас, агар абсиссаи нүктаи буриш ба 3 баробар бошад, онро $x=3$ менависем. Ҳамаи нүктаҳои ин хати рост, беистисно, абсиссаи ба 3 баробар доранд, аммо ординатаи онҳо ададҳои гуногун мешаванд (Расми 81).

Масалан, $A(3; 0)$, $B(3; 1)$, $C(3; -1)$ ва ғайра. $x=3$ формулаи ҳамон хати рости АВ-и гузаронида буда, хати рости АВ-ро графики формулаи $x=3$ мегӯем. Агар $x=0$ бошад, Oy тири графики формулаи $x=0$ мешавад.



Расми 81


Агар ҳамин гуна хати рости перпендикуляриро ба тири Oy гузаронем ва ординатаи нүктаи буриши ин хатхо адади $\frac{1}{2}$ бошад, он гоҳ ординатаи ҳамаи нүктаҳои хати рости перпендикулярий ба $\frac{1}{2}$ баробар мешавад, ки инро $y = \frac{1}{2}$ менависем. Абсиссаи он нүктаҳо ададҳои гуногунанд. $y = \frac{1}{2}$ -ро формулаи хати рости DE меномем ва худи хати рост DE-ро графики формулаи $y = \frac{1}{2}$ мегүем. Графики формулаи $y=0$ хати рости Ox аст, зеро ординатаи ҳамаи нүктаҳои тири Ox ба 0 баробар аст.

Мо тасдиқ карда метавонем, ки графикҳои формулаи $x=a$ хатҳои росте мебошанд, ки онҳо ба тири Oy параллеланд ва графикҳои формулаи $y=b$ ба тири Ox параллел мебошанд.


Бигзор 1 кг қанд 3 сомонӣ арзиш дошта бошад, он гоҳ 2 кг қанд $3 \cdot 2$ сомонӣ, 5 кг қанд $3 \cdot 5$ сомонӣ, x кг қанд $3 \cdot x$ сомонӣ арзиш дорад. Агар пули барои $3 \cdot 3 \cdot x$ кг қанд додашавандаро бо у ишора кунем, $y=3x$ мешавад. Акнун барои қиматҳои x ва у ҷадвали зеринро тартиб медиҳем:

x	1	2	2,5	3	...
$y = 3x$	3	6	7,5	9	...

Системаи росткунчай координатиро мегирнем ва қиматҳои $x=1$ -ро дар тири Ox ва қимати $y=3$ -ро дар тири Oy қайд карда, аз нүктаҳои ба қайдгирифташуда ба тирҳои Oy ва Ox мувофиқан ҳатҳои рости параллел мегузаронем ва нүктаи буриши онҳоро бо А ишора мекунем (Расми 82). Баъд, ҳамин амалро барои қиматҳои $x=2; 2,5; 3$ ва $y=6; 7,5; 9$ такрор карда, соҳиби нүктаҳои B, C, D ва ғайра мегардем, ки координатаҳои онҳо $(2; 6)$, $(2,5; 7,5)$, $(3; 9)$ мебошанд. Агар ба ин нүктаҳо хаткашакро гузорем, мебинем, ки ҳамаи онҳо дар як хати рост меҳобанд. Ҳамин тарик, хати рости тасвиршудаи AD графики формулаи $y=3x$ мебошад.



Расми 82



Расми 83

Мо мудилай $2x=4$ -ро ҳал карда, ба $x=2$ соҳиб мешавем.

Ҳаминро бо тарзи графикӣ ҳам ҳосил кардан мумкин аст.

Барои ин $2x$ -ро бо уишорат мекунем, яъне $y=2x$. Азбаски $2x=4$ аст, бинобар ин $y=4$ ҳам навишта метавонем. Дар системаи росткунҷаи координатаҳо ҳати рости $y=4$ -ро месозем, ки вай аз ибтидои координатаҳо 4 воҳид боло ба тири Ox параллел шуда мегузарад (Расми 83). Барои формулаи $y=2x$ ҷадвали зеринро тартиб медиҳем:


x	-2	-1	0	1	2
$y = 2x$	-4	-2	0	2	4

Акнун нуқтаҳои координатаҳояшон x ва $2x$, яъне А $(-2; -4)$, В $(-1; -2)$, С $(0; 0)$, D $(1; 2)$, Е $(2; 4)$ -ро месозем ва онҳоро бо ҳаткашак пайваст карда мебинем, ки ҳамаашон дар як ҳати рост ҷой мегиранд. Ин ҳати рост $y=4$ -ро дар нуқтаи Е, ки абсиссааш ба 2 баробар аст, мебурад. Абсиссаи ҳамин нуқтаи буриш яъне, адди 2, ҳалли мудилай пешгузоштаи мо мешавад.

Мо алҳол бо графикҳое шинос шудем, ки онҳо ҳатҳои рост мебошанд ва каме ҳам бошад, онҳоро татбиқ намудем. Акнун, ба намуди дигари графикҳо шинос мешавем.

Мисоли 1. Корхона дар соли 1999 таъсис ёфта, худи ҳамон сол нақшай истехсолиашро пурра ичро намуд. Дар соли 2000-ум нақшай истехсолӣ 110 % ичро шуд. Дар соли 2001, бо сабаби нарасидани ашёи хом, нақшай истехсолӣ 80% ,


дар соли 2002–90 %, дар соли 2003–100 %, дар соли 2004–110 % ва дар соли 2005 115 % ичро шуд. Аз рўйи ин маълумот диаграмма сохтан мумкин аст. Тарзи тасвиркунни вобастагии байни бузургихоро *диаграмма* меноманд ва маънояш расм, шакл мебошад. Намудҳои гуногуни диаграммаҳо мавҷуданд. Диаграммаҳои сутунӣ ё гистограмма, доиравӣ, блок-диаграмма ва гайраро номбар кардан мумкин аст. Дар диаграммаи сутунӣ баландии сутун ба бузургихои тасвиршаванд мутаносибан сохта мешавад. Мо инро дар мисоли поён нишон медиҳем.



Дар ҳамвории координатӣ системаи росткунҷаи координатаҳоро интихоб намуда, дар тири абсиссаҳо солҳо ва дар тири ординатаҳо фоизи ичрои нақшаро қайд мекунем. Барои дар сутунҳо тасвир кардани фоизи ичрои нақша як тақсимоти тири ординатаҳоро ба 10 % мувоғиқ мегузорем (Расми 84). Дар ин диаграмма ичрои нақшай истехсолӣ дар охири сол нишон дода шудааст. Дар моҳҳои сол чӣ тавр тағиیر ёфтани он намоён нест. Агар нуғҳои болои сутунҳои диаграммаро бо порчаҳо пайваст кунем, хати шикастае ҳосил мешавад, ки вай минбаъд чӣ тавр тағиир ёфтани нақшай истехсолиро беҳтар нишон медиҳад (Расми 85). Ҳамин хати шикаста графики таҳминии минбаъд

тағийрёбии нақшай истеҳсолии корхона аст. Агар тағийрёбии нақшай истеҳсолиро дар ҳар як моҳ нишон медодем, он гоҳ ба ҷойи хати шикаста хати мавзун ҳосил мешуд, ки вай графики аниқтари масъалаи мо мебошад (Расми 86).

Мисоли 2. 35 %-и иштирокчиёни олимпиадаи математикҳои ҷавон ҳонандагони синфҳои 11, 30 %-ашон ҳонандагони синфҳои 10, 25 %-ашон ҳонандагони синфҳои 9 ва 10 %-ашон ҳонандагони синфҳои 8 буданд. Ин ададҳоро дар блок-диаграмма тасвир мекунем. Бо ин



Солҳо
Расми 86

мақсад дарозии росткунҷаро ба 100 % баробар мегӯем ва онро мувофиқи ададҳои додашуда, ба қисмҳо ҷудо менамоем (Расми 87).

Мисоли 3. Мувофиқи тавсияи табибон таоми якшабонарӯзиро бояд ба ҷор ҷаҳонӣ кард: наҳорӣ 25 %, наҳории дуюм 15 %, пешин 45 % ва шом 15 %.

Ин маълумотро ба диаграммаи доиравӣ мегузаронем. Бо ин мақсад доираро гирифт, ду диаметри ба ҳамдигар перпендикуляри онро мегузаронем. Дар натиҷа ҷор ҷаҳонӣ рост ҳосил мешавад, ки суммааш ба 360° баробар аст (Расми 88). Агар таоми якшабонарӯзиро 100 % қабул қунем, ба ҳар як фоизи он қунҷи $360^{\circ}:100=3,6^{\circ}$ рост меояд. Акнун, адади фоизҳои ҳӯроки тановулшавандаро ба $3,6^{\circ}$ зарб мекунем, яъне $25 \cdot 3,6 = 90^{\circ}$; $15 \cdot 3,6 = 54^{\circ}$; $45 \cdot 3,6 = 162^{\circ}$; $15 \cdot 3,6 = 54^{\circ}$ мешавад.

синфи 8	синфи 9	синфи 10	синфи 11
10 %	25 %	30 %	35%

Расми 87


Бо ёрии транспортир ин кунчхоро дар доира месозем (расми 89).

Расми 89 диаграммаи доиравии тақсими таоми шабонарӯзии инсон аст.

Диаграммаҳои сутуниро дар намуди Расми 90 низ тасвир меқунанд.

758. Шумораи писарону духтарони синфатонро дар диаграммаи доиравӣ тасвир кунед.


759. Диаграммаи доиравии шумораи аълоҳон, хубхон, миёна ва бадҳони синфатонро созед. у



Расми 88



Расми 89



Расми 90

760. Дар синфи 6-ум 24 нафар талабагон меҳонанд. 6 нафари онҳо бо баҳои аъло, 9 нафарашон бо баҳои хуб, 8 нафар бо баҳои миёна ва 1 нафар бо баҳои бад ҷорякро ҷамъбаст намуданд. Аз рӯйи ин маълумот диаграммаи сутунӣ созед.

761. Дар шанбегии тозакуни атрофи мактаб 17 нафар аз синфи 6-А, 15 нафар аз синфи 6-Б, 18 нафар аз синфи 6-В иштиrok карданд. Аз рӯйи ин маълумот диаграммаи доиравӣ тартиб дихед.

762. Хочагии дехқонӣ аз ҳар 1 га замин ба ҳисоби миёна 210 сентнерӣ картошка, 320 сентнерӣ лаблабуи қанд, 100 сентнерӣ гандум ва 400 сентнерӣ пиёз рӯёнид. Аз рӯйи ин маълумот диаграммаи сутунӣ тартиб дихед.

763. Дар литсейҳои муштараки тоҷикию туркӣ 13 фан бо забони тоҷикӣ, 7 фан бо забони англисӣ ва 3 фан бо забонҳои дигар таълим дода мешавад. Аз рӯйи ин маълумот диаграммаи сутунӣ созед.

764. Дар даҳ соли мавҷудияти литсейҳои муштараки тоҷикию туркӣ 48 нафар шогирдони ин таълимгоҳҳо дар озмунҳои байналмилалӣ ҷойҳои ифтихориро ишғол кардаанд: 7 ҷойи якум, 16

чойи дуюм ва 19 чойи сеюм. Аз рўйи ин маълумот диаграммаи сутунӣ тартиб дихед.

765. Соли хониши 2004 -2005-ро 3308 нафар хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Панҷ бо баҳои

«аъло», 8464 нафар бо баҳои «хуб», 8752 нафар бо баҳои «миёна» ва 55 нафар бо баҳои «ғайриқаноатбахш» ҷамъбаст намуданд. Аз рўйи ин маълумот блок-диаграмма тартиб дихед.

766. Шумораи сокинони шаҳрҳои калонтарини Ҷумҳурии Федеролии Олмон дар соли 2005 чунин буд: Берлин – 3800 ҳазор нафар, Гамбург – 2 млн. нафар, Мюнхен – 1400 ҳазор нафар, Кёльн - 1100 ҳазор нафар. Аз рўйи ин маълумот блок-диаграмма созед.

767. Дар соли 2005 истехсоли картошкай Тоҷикистон ба 555 ҳазор тонна расонида ўзуд, ки ин нисбат ба соли 2000 28 ҳазор тонна ва нисбат ба соли 1991 374 ҳазор тонна зиёд аст. Аз рўйи ин маълумот блок-диаграмма тартиб дихед.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД **(Салоҳиятҳои ҳатмӣ)**

1. Аксиомаҳои асосии ҳати ростро медонам ва онҳоро истифода бурда метавонам.

1) Нуқтаи A дода шудааст. Аз он ҷандто ҳати рости гузаронидан мумкин?

2) Аз нуқтаи берун аз ҳати рости ҷойгирбуда ҷандто ҳати рости бо ҳати рости додашуда: а) параллел, б) перпендикуляр гузаронидан мумкин?

2. Масъалаҳоро доир ба ёфтани дарозии порчаҳо ҳал карда метавонам.

1) Нуқтаҳои A(2; 4) ва B(-3; 4) нӯгҳои порчаи AB мебошанд. Дарозии порчаи AB –ро ёбед.

2) Нуқтаҳои C(3; 2) ва D(3; 8) нӯгҳои порчаи CD мебошанд. Координатаҳои миёначои порчаи CD-ро ёбед.

3. Ҳатҳои рости бо ҳам перпендикулярро медонам ва онҳоро соҳта метавонам.

1) Ҳати ростеро тасвир кунед ва бо ёрии асбобҳои лозимӣ ҳати рости бо он перпендикуляр созед. ;

2) Ҳати ростеро тасвир кунед ва бо ёрии асбобҳои лозимӣ ҳати рости бо он параллелро созед.

4. Ҳатҳои рости бо ҳам параллелро медонам ва онҳоро соҳта метавонам.

Ҳати ростеро тасвир кунед. Барои ҳати рости додашуда бо ёрии асбоби лозимӣ ҳати росте созед, ки бо он параллел бошад.

5. Системаи координатаҳои росткунчаро мединам ва вазъи чойгиришавии нуқтаро дар он муайян карда метавонам.

1) Нуқтаҳои $A(-8\frac{4}{5}; -4)$, $B(12; -7)$, $C(-5; 2\frac{1}{2})$, $D(1; 2\frac{3}{4})$ дар кадом чорякҳо мавқеъ доранд?

2) Нуқтаҳои $E(-3,5;0)$, $P(0;-13)$, $K(8;0)$, $T(0;6)$ дар кадом қисмҳои системаи координатаҳо чойгиранд?

6. Хатҳои рост ва шаклҳои одии геометриро дар системаи координатаҳои росткунча тасвир карда метавонам.

1) Нуқтаҳои $A(-2; 1)$ ва $B(-2; -5)$ қуллаҳои квадрати ABCD мебошанд. Координатаҳои ду қуллаи дигари квадратро ёбед. Масъала чанд ҳал дорад

2) Нуқтаҳои $A(-2;-2)$ ва $C(2;-2)$ қуллаҳои росткунчаи ABCD мебошанд. Координатаҳои ду қуллаи дигари росткунчаро ёбед. Масъала чанд ҳал дорад?

7. Диаграммаҳоро дар системаи координатаҳои декартӣ соҳта метавонам.

1) Дар литсейҳои муштараки тоҷикию туркӣ 13 фан бо забони тоҷикӣ, 7 фан бо забони англисӣ ва 3 фан бо забонҳои дигар таълим дода мешуд. Аз рӯйи ин маълумот диаграммаи сутунӣ созед. 2) Шумораи писарону духтарони синфатонро дар диаграммаи доирӣ тасвир кунед.

8. Масъалаҳои дигари зеринро низ ҳал карда метавонам.

1) Координатаҳои ҳар се қуллаи секунча дода шудаанд: $A(-1;-1)$, $B(3;-2)$ ва $C(-4;-4)$. Секунчаро созед.

2) Нуқтаҳои $H(2;-1)$ ва $G(6;-1)$ нӯгҳои порчай HG мебошанд. Координатаҳои миёнаҳои порчай HG-ро ёбед.

ТЕСТИ 7.1

1. Аз ду нуқтаи дилҳоҳи ҳамворӣ чандто хати рост гузаронидан мумкин аст?

А) якто ; Б) дуто; С) ягонто гузарондан мумкин нест.

1. Нуқтаи A ҳаракаташро аз ибтидои координатаҳо оғоз намуда, аввал ба андозаи 12 воҳид ба самти рост, баъд, ба андозаи 8 воҳид ба самти чап ҷой иваз карду истод.

Координатаи мавқеи ниҳоии нуқтаро муайян намоед.

А) 8; Б) 10; С) 4.

2. Дар тири координатӣ нуқтаҳои A (a) ва B $(-\frac{4}{5})$ -ро тавре интихоб намоед, ки барояшон $2a - \frac{4}{5} = a$ бошад.

Қимати a чанд аст?

$$A) \frac{2}{5}; \quad B) \frac{3}{5}; \quad C) \frac{4}{5}.$$

3. Ҳангоми бо ҳам бурида шудани ду хати рост чор кунҷ ҳосил мешавад, ки онҳо чуфт-чуфт баробаранд. Яке аз онҳо 45^0 аст. Бузургии кунҷи дигар чанд градус аст?

A) 45^0 ; B) 90^0 ; C) 135^0 .

4. Кадом кунҷ ба $\frac{3}{4}$ ҳиссаи кунҷи кушод баробар аст?

A) 135^0 ; B) 45^0 ; C) 60^0 .

5. Суммаи кунҷҳои секунҷа ба чанд градус баробар аст?

A) ба 90^0 ; B) ба 180^0 ; C) ба 360^0 .

6. Ду хати рости бо ҳам параллел ҳамвориро ба чанд ҳисса чудо мекунад?

A) ба 2 ҳисса; B) ба 3 ҳисса; C) ба 4 ҳисса.

7. Нуқтаҳои A(3;3) ва B (ϱ ;1) дар як хати рости бо тири ОУ параллел ҷойгиранд. Қимати ϱ чанд аст?

A) - 1 ; B) 2; C) 3.

8. Периметри росткунҷаро ёбед, агар қуллаҳояш нуқтаҳои M (2;2), N (10;2), P (10;6) ва K (2;6) бошанд.

A) 20; B) 24; C) 28.

9. Координатаҳои миёнаҷои порчаеро ёбед, ки охирҳояш нуқтаҳои K (1;1) ва P (5; 5) бошанд.

A) C(3;3); B) X(2;2); C) D(2,5;2,5).

10. Муодиларо ҳал кунед:

$$2(y - 3) - (y - 3) = 6.$$

A) 3; B) 9; C) 6.

$$\frac{2x+1}{2x-1}$$

11. Қимати ифодаи $\frac{2x+1}{2x-1}$ -ро ҳангоми $x = -0,4$ будан, ёбед.

A) 0,2; B) $\frac{1}{9}$; C) $-\frac{1}{9}$.

12. Қимати ифодаро ёбед:

$$(1070 - 141\ 032 : 2312) \cdot 74 + 2413.$$

A) 77 079; B) 73 261; C) 54 079.

13. Суммаи ду адади натуралӣ 90 аст. Суммаи чоряки адади якуму нисфи адади дуюм 30 аст. Адади калонӣ чанд аст?

A) 45 ; B) 60; C) 30.

14. Суръати ҷараёни оби равон 2,4 км/соат аст. Суръати ҳаракати катер дар оби ором 16,8 км/соат мебошад. Агар катер 1,5 соат бо равиши об ва 2 соат ба муқобили ҷараёни об ҳаракат карда бошад, кадом масофаро шино кардааст?

A) 48,4 км; B) 52,6 км ; C) 57,6 км.

15. Агар төғай кубро 50 % зиёд кунем, ҳацми он чанд фоиз зиёд мешавад?

- A) 225% ; B) 337,5% ; C) 278 %.

КОРИ САНЧИШИИ 7.1

ВАРИАНТИ А

1. Хати рости (m) –ро тасвир карда, нүқтаи M –ро берун аз он интихоб намоед. Аз нүқтаи M хати росте гузаронед, ки он бо хати рости (m):

- а) параллел; в) перпендикуляр бошад.

2. Хатҳои рости AB ва KM дар нүқтаи O ҳамдигарро мебуранд. Бузургии кунҷҳои AOM ва MOB ҳамчун 5:13 нисбат доранд. Бузургии кунци AOK –ро муайян намоед.

3. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-12,6 \cdot 1\frac{1}{9} + 10,8) : 6\frac{6}{7} + 2\frac{3}{10}.$$

4. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 0,9x - 6,4 = -0,4x + 6,6; \quad 2) \frac{3}{8}x + 19 = \frac{7}{12}x + 24.$$

5. Адади 360 –ро ба чунин се қисме тақсим кунед, ки ин қисмҳо ҳамчун 3:4:5 нисбат дошта бошанд.

ВАРИАНТИ Б

1. Хати рости (m) –ро тасвир карда, нүқтаи M –ро берун аз он интихоб намоед. Аз нүқтаи M хати росте гузаронед, ки он бо хати рости (m):

- а) кунчи 45^0 –ро ташкил дихад; в) перпендикуляр бошад.

2.Хатҳои рости AB ва KM дар нүқтаи O ҳамдигарро мебуранд. Бузургии кунҷҳои AOM ва MOB ҳамчун 13:5 нисбат доранд. Бузургии кунци AOK –ро муайян намоед.

3. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-12,6 \cdot 1\frac{1}{9} + 10,8) : 6\frac{6}{7} + 2\frac{3}{10}.$$

- 4.Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 0,3x - 6,4 = -0,8x + 6,6; \quad 2) \frac{5}{8}x + 19 = \frac{5}{12}x + 20.$$

5.Адади 240 –ро ба чунин се қисме тақсим кунед, ки ин қисмҳо ҳамчун 3:4:5 нисбат дошта бошанд.

Маълумоти мухтасари таърихӣ

Масъалаҳои хатҳои рости параллел аз замонҳои хеле қадим, яъне асрҳои гузаштаи пеш аз милод маълум будааст. Аз рӯйи маъҳазҳои мавҷуда ба ин масъалаҳо Фалеси Милетӣ (асрҳои VII-VI то милод) низ машғул шудааст. Дастовардҳои илмии то замони худаш мавҷудбударо ҷамъбаст карда, Евклид (асри IV то милод) рисолаэро иборат аз 11 китоб бо номи «Ибтидо» менависад, ки мағзи асосии он то ҳоло дар китобҳои дарсӣ маъво гирифтааст. Дар ин рисола оид ба хатҳои рости параллел маълумоти мукаммал дода шудааст. Яке аз гуфтори (аксиомаи) дар ин китоб омада: «Аз нуқтаи берун аз хати рост ба ин хати рост параллел карда, фақат як хати рост гузаронидан мумкин аст» буд, ки мо низ онро мутолиа кардем. Дар атрофи ин масъала баҳсҳои тӯлонӣ давом ёфтанд. Аммо, бâъди асри V милод, бо баъзе сабабҳо гадқикоти илмӣ дар Аврупо қатъ гардида, маркази илмӣ ба Шарқ кӯчид. Шарқиён на танҳо илми юнониҳои қадимро хифз карданд, балки худашон ба дастовардҳои муҳимми илмӣ ноил гардида, маҳзани илмро пурратар намуданд. Онҳо оид ба хатҳои рости параллел низ пешравиҳо доштанд, ки як қисмашон бо сабабҳои маълум, то асрҳои VIII-IX милод омада нарасидаанд. Аммо дар асрҳои XIX-XXI боз ба ин масъала рӯ оварданд, ки намояндагони асосӣ

Умарӣ Хайём (асри XI), Насируддини Тӯсӣ, Кутбиддини Шерозӣ (асри XIII) ва дигарон буданд.

Умарӣ Хайём дар соли 1077 рисолаи «Рисола фӣ шарҳ мо ашқола мин мусодарот китоб-ул Үқлидус» (Шарҳи постулатҳои душвори китоби Евклид)-ро менависад. Ин рисола аз се китоб иборат буда, китоби якум назарияи хатҳои рости параллелро дар бар мегирад.

Тараққиётини саноат, қасбу ҳунар, меъморӣ, баҳрнавардӣ ва гайра сабаб шуд, ки аврупоиён боз ба илм рӯ оваранд. Риёзидонҳои онҳо дар донишгоҳҳои Шарқ илм омӯҳтанд ва ба чопи рисолаҳои илмии худ низ машғул шуданд. Донишманди фаронсавӣ Рене Декарт (асри XVII) ба ададҳои мусбату манғӣ аз нуқтаи назари дигар баҳо дода, амалҳоро бо онҳо асоснок кард.

Вай ин ададҳоро бо нуқтаҳои хати рости координатӣ тасвири намуд ва вобаста ба ин, системаи росткунҷаи координатаҳо ва ҳамвории координатиро ба илм дохил кард, ки ин дигаргунии қатъӣ дар инкишифи минбаъдаи илм буд.

БОБИ VIII

8.1. Забони математикӣ ва истифодай он

Одамон бо воситай забон байни яқдигар гуфтугӯ мекунанд, фикри худ, ҳиссиёти худро баён мекунанд. Бо ибораи дигар забон воситай доду гирифти инфоматсия ба шумор меравад. Ҳоло дар ҷаҳон қариб 2000 забонҳои гуногун вучуд доранд, ки мардумони сайёра бо онҳо гуфтугӯ менамоянд. Ин забонҳоро забонҳои табии ном мебаранд, чунки онҳо якҷоя бо одамон пайдо шуда, якҷоя бо инкишифи ҷамъият тараққӣ мейбанд. Дар баробари ин забонҳое низ вучуд доранд, ки онҳо бо баробари пайдоиши илмҳо ба миён омада, якҷоя бо онҳо инқишиф мейбанд, ғанӣ мегарданд. Забони математикӣ яке аз онҳост. Шумо дар раванди омӯзиши математика бо он муфассал ошно мешавед.

Забони математикӣ дорои алифбои хеш мебошад. Ҷойи ҳарфҳоро дар он рамзҳои хосаи математикӣ иваз менамоянд.

Пеш аз ҳамаи ин рамзҳо -рақамҳои $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ мебошанд, ки бо ёрии онҳо ададҳо навишта мешаванд.

Инчунин, шумо дар дарсҳои математика бо рамзҳои дигари ин забон аз қабили

$=, >, <, \geq, \leq, +, -, \times, \cdot, \div, \%$,

қавсҳо ва ғайра шинос шудаед. Боз медонед, ки дар забони математикӣ бештар ҳарфҳои алифбои лотинӣ истифода бурда мешаванд. Ҳангоми ишораи нуқтаҳо, порчаҳо, хатҳои рост, кунҷҳо аз он истифода бурдаед.

Вақте мегӯянд, ки “Адади n -ро интихоб менамоем” маъни онро дорад, ки ба ягон адад, муҳим нест, ки он қадом адад аст, номи “ n ”-ро додаанд (бахшидаанд) ва минбаъд бо он ҳамчун бо адади тамоман муайян муносибат менамоянд. Суммаи адади n ва 3 – ро тартиб дода, ифодаи $n+3$ -ро соҳиб мешавем. Агар ин ададро ба 7 зарб занем, ифодаи $7 \cdot n$ -ро ҳосил мекунем. Ифодаҳои $n+3$, $7 \cdot n$ ифодаҳои математикӣ ном доранд. Онҳо бо ёрии ҳарфҳо ва амалҳои ҳисоб тартиб ёфтаанд. Ҳамин тавр, ифодаҳои математикӣ-калимаҳои забони математикиро ифода менамоянд, ки аз ҳарфҳо, ададҳо, алломатҳои ҳисоб ва қавсҳо тартиб ёфтаанд

Ҳангоми тартиб додани ифодаи математикӣ қоидai муайянро риоя намудан лозим. Масалан, агар навиштани фарқи 2 ва -5 лозим бошад, ба ҷойи $2 - - 5$ мо адади -5 – ро дар қавс гирифта ин тавр менависем: $2 - (-5)$. Агар зарби суммаи ададҳои 3 ва 7 бо адади 2 талаб карда шуда бошад, мо ин суммаро дар қавс мегирнему

натицаашро бо 2 зарб мезанем: $(3+7) \cdot 2$. Ифодаи $3+7 \cdot 2$ маънои тамоман дигар дорад: вай ба суммаи $3+(7 \cdot 2)$ баробар аст. Дар чунин маврид, амали зарб назар ба амали чамъ пештар ичро карда мешавад, чунки амали зинаи болотар аст.

Ҳангоми навишти ифодаҳои ҳарфдор, ки амали зарбро талаб менамоянд, зарбшавандай ададӣ аз зарбшавандай ҳарфӣ пештар навишта шуда, аломати амали зарб навишта намешавад: $a \cdot b = b \cdot a = ab$; $-3 \cdot c = -1 \cdot 3c = -3c$. Ҳамин тавр, ба ҷойи навишти $(c + 4) \cdot 10$ ифодаи $10(c+4)$ ва ба ҷойи навишти $a \cdot b \cdot 4$ навишта метавонем: $4ab$.

Нисбати ададҳои a ва b , аслан, дар шакли $\frac{a}{b}$ навишта мешавад.

Ҳамин тавр, аз ифодаҳои математикӣ ҷумлаҳои математикӣ тартиб меёбанд. Ҳар яки онҳо ягон фикри том, як тасдиқи алоҳидаро дарбар мегирад: $5+7=12$, $12 < 13$, “83 ба 9 тақсим мешавад”, “ a - адади ҷуфт аст”. Ду баробарии аввал ҷумлаҳои (тасдиқи) дуруст буда, ҷумлаи сеюм нодуруст аст (83 ба 9 тақсим намешавад). Ҷумлаи “ a - адади ҷуфт аст” масалан, барои қимати $a=6$ дуруст буда, барои қимати $a=7$ нодуруст аст.

Ҳангоми машғулиятҳои математикӣ лозим меояд, ки шумо ибораи забони тоҷикиро ба забони математикӣ нависед ё баръакс.

Масалан, суммаи ададҳои p ва q дар забони математикӣ ҳамчун $p+q$ фарқи онҳо $p - q$, зарбашон $p \cdot q$ ва тақсимашон ҳамчун $p:q$ ё $\frac{p}{q}$ ифода карда мешавад. Дар ҳамин ҷода шумо қонунҳои ҷойивазқунии сумма ва ҳосили зарби ададҳо, қонунҳои гурӯҳбандии чамъу зарб, инчуни, ҷудошавии зарб аз рӯйи чамъро ба хотир биёред. Онҳоро дар забони математикӣ ин тавр навиштан мумкин аст: $a+b=b+a$, $ab=ba$, $a+(b+c)=(a+b)+c$, $a(bc)=(ab)c$, $(a+b)c=ac+bc$. Тавре мебинем, ҷумлаи математикӣ назар ба ҷумлаи забонӣ қӯтоҳтар буда, мазмуни васеътарро соҳиб аст. Бартарии дигари ҷумлаи математикӣ дар он аст, ки онро одамони бо забонҳои гуногун гуфтугӯ дошта фаҳмида метавонанд, ҳол он ки ҷумлаи забонӣ танҳо барои доираи муайяни соҳибони ин забон дастрас асту бас.

768. Амалиёти пайдарпайро дар шакли ифодаи математикӣ нависед:

- адади 3 – ро бо 2 зарб занед ва ба натицааш 6 – ро ҷамъ кунед;
- адади 13 – ро ба 4 тақсим кунед ва аз натицааш 4,8 – ро тарҳ кунед;
- ба адади 9 адади 103 – ро ҷамъ кунед ва суммаи ҳосилшударо 100 маротиба хурд кунед;

г) аз адади 24,46 адади 9,6 – ро тарҳ карда, натиҷаро ба 2,3 зарб занед.

769. Пайдарпайи амалиётро дар шакли ифодаи математикий нависед:

а) Адади k – ро ба 4 зарб зада, ба натиҷаи зарб 18-ро илова кунед;

б) Адади 15-ро ба адади a зарб занед ва натиҷаи онро аз 120 тарҳ кунед;

в) Ба адади x адади 65-ро илова карда, суммаи ҳосилшударо ба 100 зарб занед;

г) Ба адади a адади b -ро ҷамъ карда, суммаи ҳосилшударо ба с тақсим кунед.

770. а) Аз адади p адади x -ро тарҳ карда, аз адади p натиҷаи тарҳро кам кунед;

б) Адади a - ро ба квадрат бардошта, ба натиҷа 12 -ро ҷамъ кунед;

в) Ба адади k адади p -ро илова карда, натиҷаи онро ба квадрат бардоред;

г) аз адади p адади 8 -ро тарҳ карда, натиҷаро ба куб бардоред.

771. Тартиби ичрои амалҳоро дар ифодаҳои зерин муайян кунед:

а) $x+13y$; б) $3m-17$; в) $6 + 1,5x$; г) $(3+x)(p-c)$;

ғ) $4(x+2)$; д) $\frac{x}{p-x}$; е) $100 - (x+y)$; ё) $a^2 - 7$; з) $(n-1)$.

772. Дар ҳар яке аз ифодаҳои $(1-x)^2$ ва $1-x^2$ дар ҷойи x қимати – 1-ро гузошта, қимати ифодаҳоро ёбед ва онҳоро муқоиса кунед.

773. Дар ҳар яке аз ифодаҳои $(1+x)y$ ва $1+xy$ ба ҷойи x қимати 3 ва ба ҷойи y қимати -2,5 гузошта, қимати ифодаҳоро ёбед ва онҳоро муқоиса кунед.

774. Ифодаҳои забониро ба ифодаҳои математикий табдил диҳед:

а) Ҳосили зарби суммаи ададҳои x ва y - ро бо адади 3;

б) Суммаи адади 8 ва ҳосили зарби с бо x - ро;

в) Фарқи адади p ва ҳосили зарби ададҳои 7 бо с - ро;

г) Дучанди ҳосили зарби ададҳои p ва x -ро;

775. Аз қалима ва ибораҳои “сумма”, “фарқ”, “ҳосили зарб”, “ҳосили тақсим” истифода бурда, ифодаҳои математикиро хонед:

а) $(15+7) \cdot 22$; б) $8 \cdot 1256x + 6$; в) $(12+5) \cdot (12-5)$; г) $54 - (18+16)$;

ғ) $8b + 16$; д) $\frac{x+y}{p}$; е) $n \cdot (5-m)$; ё) $p - (x+2) \cdot q$.

776. Бигузор ягон адад дода шуда бошад. Онро бо ягон ҳарф ишора карда, ифодаҳои зеринро дар шакли ифодаи математикий нависед:

а) дучандай ин ададро ; б) нисфи ин ададро ; в) аз се ду ҳиссаи ин ададро; г) адади аз додашуда 3 воҳид зиёдро; ф) адади аз додашуда 3 воҳид хурдро.

777. Дар шакли ифодаи математикӣ нависед:

а) суммаи ду ададро; б) ҳосили зарби ду ададро; в) нисбати ду ададро; г) суммаи се адади баробарро; ф) зарби чор адади баробарро.

778. Дарозии порчаи додашуда x метр аст. Дарозии порчаэро ёбед, ки он аз порчаи додашуда: а) 2 м дарозтар; б) 3 м кӯтоҳтар; в) 2 баробар дарозтар; г) 4 баробар кӯтоҳтар аст.

779. Рустам 13- сола аст. Синни аъзои оилаи онҳоро чӣ тавр навиштан мумкин агар:

- а) падарааш назар ба \bar{y} к маротиба калонсол бошад;
- б) модарааш аз \bar{y} р сол калонсол бошад;
- с) бародарааш аз \bar{y} 5 сол калон бошад;
- д) ҳоҳарааш аз \bar{y} 8 сол хурд бошад?

780. Нархи 1 кг себ 5 сомонӣ, нархи 1 кг нок 6 сомонӣ мебошад. Нархи 2 кг себу 3 кг нок ба $2 \cdot 5 + 3 \cdot 6$ сомонӣ баробар аст. Ин навиштре идома дихед. Нархи: а) 3 кг себу 1 кг нок; б) 4 кг себу 3 кг нок; в) 6 кг себу 5 кг нок, г) 12 кг ноку 8 кг себро ёбед.

781. Нархи 1 конфет a сомонӣ ва нархи як кулчақанд с сомонӣ мебошад. Нархи: а) 2 конфету 2 кулчақанд; б) 3 конфету 4 кулчақанд; с) 4 конфету 4 кулчақанд; д) x конфету у кулчақандро нависед.

782. Нархи 1 кг конфети навъи шоколад a сомонӣ ва нархи 1 кг конфети навъи карамел b сомонӣ аст. Ифодаи зерин чиро мефаҳмонад: а) $a + b$; б) $2a + b$; в) $a + 3b$; г) $6a + 5b$?

8.2. Дараҷа бо нишондиҳандай натуралий

Ҳосили зарби якчанд адади бо ҳам баробар дараҷаи ҳамин адад ном дорад. Ҳуди адад асоси дараҷа ва шумораи зарбшавандо, нишондиҳандай дараҷа номида мешаванд. Нишондиҳандай дараҷа дар кунчи болои адад аз самти рости он бо ҳарф ё рақами нисбатан хурдтар навишта мешавад. Дараҷаи яки адади натуралий ба ҳуди он баробар аст: $2^1 = 2$; $3^1 = 3$ ва ф. Дараҷаи дуи адад квадрати адад ва дараҷаи се - и адад –куби адад номида мешаванд.

Масалан, $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$; $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. Ҳамин тавр, $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ аст.

Амали ба дараҷа бардоштан амали зинаи сеюм ҳисоб ёфта, дорои ҳосиятҳои зерин мебошад:

10. Ҳангоми зарби дараҷаҳои асосхояшон баробар асос як бор навишта мешаваду нишондиҳандаҳо ҷамъ мешаванд.

Масалан, $2^3 \cdot 2^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) = 2^{3+2} = 2^5$, $3^3 \cdot 3^2 = (3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 3^{3+2} = 3^5$.
 $(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^{2+3} = (-2)^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$.

20. Ҳангоми тақсими дараҷаҳои асосхояшон баробар асос як бор навишта шуда, аз нишондиҳандай тақсимшаванда нишондиҳандай тақсимкунанда тарҳ карда мешавад.

Масалан, $4^3 : 4^1 = 4^{3-1} = 4^2 = 16$; $(-3)^4 : (-3)^2 = (-3)^{4-2} = (-3)^2 = (3) \cdot (-3) = 9$.

Эзоҳ: Адади дилҳоҳи гайринулӣ бо нишондиҳандай 0 ба 1 баробар қабул шудааст: $1^0 = 2^0 = 4^0 = \dots = (-1)^0 = (-2)^0 = \dots = 1$.

30. Ҳангоми ба дараҷа бардоштани дараҷа асоси дараҷа як бор навишта шуда, нишондиҳандай дараҷаҳо зарб зада мешаванд.

Масалан, $(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6 = 64$; $(-3^2)^0 = (-3)^{2 \cdot 0} = (-3)^0 = 1$.

783. Дараҷаҳоро бо ҳам зарб занед ва натиҷаашро нависед:

- а) 2^3 ва 3^2 ; б) 3^2 ва 2^4 ; в) 3^3 ва 2^4 ; г) 4^3 ва 3^4 .
ғ) 2^4 ва 2^3 ; д) 3^2 ва 3^2 ; е) 5^1 ва 5^3 ; ё) 4^2 ва 4^2 .

784. Дараҷаи аввалро ба дуюм тақсим карда, натиҷаашро нависед:

- а) 2^3 ва 5^2 ; б) 3^6 ва 2^4 ; в) 4^4 ва 2^4 ; г) 4^3 ва 3^2 .
ғ) 2^4 ва 8^3 ; д) 3^2 ва 9^2 ; е) 5^5 ва 25^3 ; ё) 2^4 ва 4^2 .

785. Дараҷаҳоро ба дараҷа бардошта, натиҷаашро нависед:

- а) $(3^2)^2$; б) $(2^2)^3$; в) $(4^2)^3$; г) $(5^2)^2$.
ғ) $(-3^2)^2$; д) $(-2^2)^3$; е) $(-4^2)^3$; ё) $(-5^2)^2$.

786. Амалҳоро иҷро кунед:

- а) $2 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^2$; б) $3 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 3$;
в) $1 \cdot 4^2 - 2 \cdot 4^3 + 3$; г) $-3 \cdot 4^3 - 6$.

- 787.** а) $2 \cdot (-4)^4 + 1 \cdot (-3)^2 - 1$; б) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-2)^2 + 3$;
в) $1 \cdot (-4)^2 - 2 \cdot (-4)^3 + 3$; г) $-1 \cdot 2^5 + 2 \cdot 2^3 - 4$.

788. Қимати ифодаҳоро муқоиса кунед:

- а) $(3^2)^2$ ва $(2^2)^3$; б) $(4^2)^3$ ва $(5^2)^2$; в) $(-3^2)^2$ ва $(-2^2)^3$.

789. Кадомаш калонтар аст:

- а) $2^5 \ddot{\epsilon} 5^2$; б) $10^4 \ddot{\epsilon} 4^6$; в) $6^5 \ddot{\epsilon} 5^6$; г) $10^{20} \ddot{\epsilon} 20^{10}$?

8.3. Системаҳои ҳисобкуни мавҷӣ

Инсон бо баробари бо ангуштони дасташ шумурдани ашёро ёд гирифтан дар таърихи тамаддуни хеш қадами устувор гузошт. Ангуштони дастони ў ҳамчун “мошини ҳисобкуни” одитарин муаррифӣ шуданд. Бо ёрии ангуштон ў метавонист то 5 шумурад, ҳисоб кунад. Агар ў боз 5 ангушти дasti дигарашро истифода мебурд, метавонист то 10 ва агар ангуштони пойҳояшро низ истифода мебурд, метавонист то 20 шумурад. Баъди то 10 ёд

гирифтани шумурдан инсон тавонист, ки ашёро ба 10 гурӯҳи даҳтогӣ, яъне садтогӣ чудо кунад. Ҳамин тавр системаи даҳии ҳисоб ба миён омад, ки алҳол қарип тамоми аҳолии сайёра аз он истифода мебарад. Тавре огаҳӣ доред, барои навишти адади дилҳоҳ дар системаи ҳисоби даҳӣ даҳ рақам истифода мешавад:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Адади 10 (даҳ рақам) асоси системаи даҳии ҳисобро ташкил медиҳад. Бо ёрии ин рақамҳо адади дилҳоҳи натуралиро ифода кардан мумкин аст. Системаи даҳии ҳисоб аз он ҷиҳат манфиатовар аст, ки дар он қимати ҳар як рақам аз мавқеи ҷойгиршавиаш дар навишти адад вобаста аст. Масалан, навишти “Сесаду шасту ҳафт” маънои онро дорад, ки ин адад аз 3 садӣ, 6 даҳӣ ва 7 який (воҳид) иборат аст.

$$\text{Яъне, } 367 = 3 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 7 \text{ ёки } 367 = 3 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 7.$$

Вале системаи даҳии ҳисоб дар асли хеш ягона набуд. Бошандагони манотиқи ҷануб аз системаи бистии ҳисоб истифода мебурданд. Сабаби ин шояд дар он бошад, ки дар арзҳои ҷанубӣ табиат гарм аст ва аксари одамон пойлуч мегаштанд, ҳам панҷаҳои дасту ҳам панҷаҳои пойҳояшонро истифода бурда метавонистанд.

Халқҳои арзҳои шимоли хунук баръакс, гӯйё барои шумурдан панҷаҳои як дасташонро истифода мебурда бошанд, ки системаи панҷии ҳисобро афзалтар мөҳисобиданд. Дар минтақаҳои камари замин боз қавмҳое низ дучор меомаданд, ки онҳо ашёро 60-тогӣ мешумурданд. Ин ҷо системаи шастии ҳисоб вучуд дошт. Ба ин қабил мардумон шумерҳо, бобулиҳои қадим мисол шуда метавонистанд. Онҳо дар корҳои амалӣ, ҷенқунӣ ва ҳисобҳои ситорашиносӣ аз системаи шастии ҳисоб истифода мебурданд.

Дар асрҳои қадим ва миёна баъзе халқҳо аз системаи 12-ии ҳисоб низ истифода бурдаанд. Дар ин ҳолат гумон мекунем, ки онҳо барои шумурдан на ангуштони даст, балки устухончаҳои чор чилики дарози дастро, ки 12-тоанд дар истифода қарор медоданд. Адади 12-ро “дюжина” (дувоздаҳтогӣ) ном мебурданд. Нишонаҳои ин системаи ҳисобро аз забон, анъана, хурофотпарастӣ, урфу одатҳои баъзе аз мардумон пай бурдан мумкин. Дар мағоза ба фурӯш мондани 12-тогӣ лаълича, қошуқча ва ғ. низ аз ҳамин ҷост. Ҷудошавии лавҳаи соат ба 12 ҳисса, давомнокии сол ба 12 моҳ, дар илми ситорашиносӣ ба 12 буруҷ ҷудо карда шудани роҳи ҳаракати солонаи Офтоб (Минтақатулбурҷ) низ бо ҳамин адади 12 марбут аст.

Ҳамон як ададро ба воситаи системаҳои гуногуни ҳисоб ифода карда, навиштаҳои гуногунро соҳиб шудан мумкин. Но вучуди ин шумораи рақамҳое, ки барои навишти адад дар ягон системаи ҳисоб истифода бурда мешавад, ба асоси ин система баробар

мебошад. Масалан, дар системаи ҳисоби асосаш 5 панҷ рақам истифода мешаваду бас. Инҳо 0,1,2,3,4 мебошанд. Минбаъд,шарт мегузорем, ки дар навишти адад дар шакли индекси поёнӣ асоси системай ҳисобро қайд кунем. Масалан, $(973)_{10}$, $(402)_5$ ва ғ. Ҳамин тавр, адади $(324)_5$ навишти адад дар системаи асосаш 5 –ро ифода менамояд. Вай аз 4 “якӣ”, 2 “даҳӣ” ва 3 “садӣ” иборат аст.

Мехоҳем донем, ки ба он дар системаи асосаш 5 қадом адад мувофиқ меояд. Барои ин адади 324-ро аз рӯйи разрядҳои системаи панҷӣ ҷудо мекунем:

$$(324)_5 = 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 = 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4 = (89)_{10}.$$

Гузариш аз системаи даҳӣ ба системаи асосаш ғайримуқаррарии 5 андаке мураккабтар аст. Масалан, меҳоҳем, ки адади $(364)_{10}$ –ро ба системаи ҳисоби асосаш 5 гардонем. Барои ҳамин онро дар шакли суммаи разрядҳои дараҷаҳои 5 менависем. Медонем, ки $5^1 = 5$, $5^2 = 25$, $5^3 = 125$, $5^4 = 625$ ва ғ. мебошанд. Азбаски 5^4 аз адади додашуда 364 қалонтар аст, бояд мо муайян намоем, ки адади 5^3 дар адади 364 ҷанд маротиба “мегунҷад”. Барои ин адади 364 –ро ба $5^3 = 125$ тақсим карда мёёбем: $364 = 2 \cdot 5^3 + 114$. Акнун, мёёбем, ки 5^2 дар бақия ҷанд маротиба “мегунҷад”: $114 = 4 \cdot 5^2 + 14$. Ҳамин тавр, $14 = 2 \cdot 5 + 4$. Бинобар ҳамин менависем:

$$(364)_{10} = 2 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4.$$

Аз коэффицентҳои назди дараҷаҳои 5 (аз ҷонибоӣ ба рост бо ранги гафси сиёҳ навишта шудаанд) адади номаълумро ҳосил мекунем:

$$(364)_{10} = (2424)_5.$$

790. Ададҳои зеринро дар системаи даҳӣ нависед:

а) $(10)_2$; б) $(100)_2$; в) $(1000)_2$; г) $(10\,000)_2$.

791. Ададро ба системаи даҳӣ гардонед:

а) $(12)_2$; б) $(144)_2$; в) $(1750)_2$.

792. Ададҳоро ба системаи ҳаштӣ гардонед:

а) $(1205)_{10}$; б) $(8791)_{10}$; в) $(6348)_{10}$.

793. Ададҳоро ба системаи даҳӣ гардонед:

а) $(7542)_8$; б) $(3605)_8$; в) $(3014)_8$.

794. Нишон дигҳед, ки $(38697)_{10} = (113451)_8$.

795. Нишон дигҳед, ки баробариҳои зерин дурустанд:

а) $(13)_{10} = (1101)_2$; б) $(20)_{10} = (10100)_2$;

в) $(25)_{10} = (11001)_2$; г) $(50)_{10} = (110010)_2$.

796. Оё баробарии $(100)_{10} = (1100100)_2$ дуруст аст?

797. Адади 2736 дар системаи даҳии ҳисоб дода шудааст. Ба он дар системаи дуюи ҳисоб қадом навишт мувофиқ меояд?

798. Адади 101010110000 дар системаи дуй дода шудааст.

Ададеро ёбед, ки ба он дар системаи даҳӣ мувофиқ меояд.

799. Нишон диҳед, ки $(235,53125)_{10} = (11101011,10001)_2$ аст.

8.4. Системаи дуин ҳисоб ва татбики он

Пас аз системаи даҳӣ системаи дуин ҳисоб аз серистифодатаринҳо ба шумор меравад. Ададро дар чунин система танҳо бо воситай ду рақам 0 ва 1 навиштан мумкин асту бас. Қатори натуралий дар чунин системаи ҳисоб чунин намуд мегирад (дар поёни ҳар як адади натуралий ифодаи он дар системаи дуй оварда шудааст):

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & \dots \\ 1; 10; 11, 100; 101; 110; 111; 1000; 1001; 1010; 1011; 1100; \dots \end{array}$$

Камбудии ин системаи ҳисоб дар он аст, ки бо баробари калонтар шудани ададҳо ифодаи онҳо домандор, дароз мешавад ва ҷойи бештэрро талаб менамояд. Масалан, барои навишти адади дурақамаи 43 шаш рақам 101011 сарф мешавад:

$$(101011)_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 = (43)_{10}.$$

Барои ифодаи адади 200 ҳамагӣ 8 рақам истифода мешавад $(11001000)_2$.

Вале, иҷрои ҷадвалҳои ҷамъу тарҳи ҳисоб дар системаи дуй хеле одӣ ва фаҳмо мебошад.

Ҷадвали ҷамъ

+	0	1
0	0	1
1	1	10

Ҷадвали зарб

x	0	1
0	0	0
1	0	1

Дар ин ҷадвал омадааст, ки $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10$ аст.

Дар ҷадвали зарб ҳамагӣ як сатри ғайриносӣ мавҷуд аст:

$1 \times 1 = 1$. Дигар ҳамаи ҳосили зарбҳо аз 0 иборатанд: $1 \times 0 = 0$; $x 1 = 0$; $x 0 = 0$.

Масалан, ҷамъи ду адади бисёрқимата дар он ба монанди амали ҷамъи ададҳои бисёррақамаи системаи даҳӣ (аз разряди якиҳо ба разрӯдҳои боло) сурат мегирад:

$$\begin{array}{r} 1011100101 \quad \text{Ададҳои касрӣ ҳам} \quad 10011, 0101 \\ + \underline{00111100} \quad \text{ҳамин тавр ҷамъ кар-} \quad + \underline{1101, 0111} \\ 1110100001 \quad \text{да мешаванд:} \end{array}$$

$$100000,1100.$$

Амали зарбу тақсими ададҳои бисёррақама низ бо осонӣ ҳосил карда мешавад. Ду мисоли зарби ададҳои бисёррақамаро меорем:

$$\begin{array}{r}
 110111 \quad 2). \quad 111001101 \\
 \times \underline{100.1} \qquad \times \underline{1110001} \\
 110111 \qquad 1100101101111101 . \\
 +11011 \\
 1111001,1
 \end{array}$$

Амали тарҳи ададҳои бисёrrақама низ бо осонӣ иҷро мешавад:

$$\begin{array}{r}
 1101001101 \\
 - \underline{11100110} \\
 1001100111
 \end{array}$$

Ин система бо сабаби хосиятҳояш барои корҳои амалия хеле муғифид ва қулай мебошад. Рақамҳои 0 ва 1 –ро ҳамчун муродифи рамзҳои “ҳа” ва “не” истифода бурдан мумкин аст. Ибораҳои “рост” ва “дурӯғ”-ро низ ҳамчун муродифи рамзҳои 0 ва 1 қабул кардан мумкин аст. Ҳангоми иҷрои амалиёти компьютерӣ, агар дар хати алоқа дар лаҳзаи додашуда ҷараёни электрӣ мавҷуд бошад ба рақами 1 мувофиқ меояд (ҷараён ҳаст) ва агар ҷараён мавҷуд набошад ба рақами 0 мувофиқ аст (ҷараён нест) -ро ифода менамояд.Хулоса, системаи дуии ҳисоб барои иҷрои амалиёт дар мошинҳои электронии ҳисоббарор хеле қулай мебошад.

800. Ададҳо дар системаи даҳӣ дода шудаанд. Онҳоро дар системаи дӯй ифода намоед:

- а) 148; б) 702; в) 1234; г) 86451.

801. Ададҳо дар системаи дӯй дода шудаанд. Онҳоро дар системаи даҳӣ ифода намоед:

- а) 11101; б) 101010; в) 11111; г) 1110001.

802. Дар системаи дуии ҳисоб амали ҷамъро иҷро кунед:

- а) $10 + 11$; б) $101 + 110$; в) $1001 + 1101$; г) $10101 + 10011$.

803. Дар системаи дуии ҳисоб амали зарбро иҷро кунед:

- а) $10 \cdot 11$; б) $101 \cdot 110$; в) $1001 \cdot 1101$; г) $10101 \cdot 10011$.

804. Дар қадом системаи ҳисоб : а) $5+3 = 10$; б) $2 \cdot 2 = 4$ аст?

805. Амали тарҳро иҷро кунед:

$$1000110111 - 1100111.$$

806. Амалҳоро дар системаи дӯй иҷро кунед:

$$1110001010,01 + 11101110,00 + 1111101,11.$$

807. Амали зарбро дар системаи дӯй иҷро кунед:

$$1100011101 \cdot 1100011.$$

808. Адади 11011-ро дар системаи дуии ҳисоб ба квадрат бардоред.

809. Адади 101-ро дар системаи дуии ҳисоб ба куб бардоред.

8.5 Ҳалли масъалаҳо бо истифодаи системаи даҳии ҳисоб

Ҳар гуна адади дурақама аз шумораи муайянни даҳихо (a) ва шумораи муайянни якиҳо (b) таркиб ёфтааст. Чунин ададро мӯнишиштада шакли

$$\overline{ab} = 10 \cdot a + b \quad (1)$$

навишта метавонем. Дар ин навиштҳои $a \neq 0$, инчунин, b яке аз рақамҳои 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ё 9 – ро қабул мекунанд. Масалан, $43 = 4 \cdot 10 + 3$, $70 = 7 \cdot 10 + 0$ ва ф. Ҳамин тавр ҳар гуна адади серақама \overline{abc} аз шумораи муайянни садиҳо (a), даҳихо (b) ва якиҳо (c) таркиб ёфтааст. Бинобар ни менависем:

$$\overline{abc} = 100 \cdot a + 10 \cdot b + c. \quad (2)$$

Дар ин навиштҳои $a \neq 0$, b , c яке аз рақамҳои 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ё 9 – ро қабул мекунанд. Масалан, $456 = 4 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 6$, $800 = 8 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 0$ ва ф.

Масъалаи 1. Адади дурақамаи \overline{ab} адади дурақамаи \overline{ba} – ро тарҳ карда, адади 9-ро ҳосил карданд. Фарқи $a - b$ – ро ёбед.

Ҳаљ. Мувофиқи шарти масъала дар асоси баробарии (1) менависем:

$$\begin{aligned}\overline{ab} - \overline{ba} &= 10a + b - (10b + a) = 9 \\ 10(a - b) - (a - b) &= 9 \\ 9(a - b) &= 9 \\ a - b &= 1.\end{aligned}$$

Ҷавоб: 1.

Масъалаи 2. Адади дурақамаи \overline{ab} – ро бо адади дурақамаи \overline{ba} ҳамъ карда квадрати адади бутунро (x^2) ҳосил карданд. Ҳамаи ҳамон ададҳоеро ёбед, ки чунин ҳосиятро дошта бошанд.

Ҳаљ. Дар асоси шарти масъала мӯодилаи зеринро

$$\text{мекунем: } \overline{ab} + \overline{ba} = x^2,$$

$$10a + b + 10b + a = x^2,$$

$$11a + 11b = x^2,$$

$$11(a + b) = x^2. \text{ Аз ин ҷо хулоса мебарорем, ки } a + b = 11 \text{ аст.}$$

Ҳамин тавр, агар $a = 2$ бошад, $b = 11 - a = 11 - 2 = 9$ мешавад ($29+92=121=11^2$). Умуман, ҳалҳои масъала агадҳои зерин мебошанд: $38+83 = 47+74 = 56+65 = 29+92 = 11^2$.

Ҷавоб: 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.

Масъала и 3. Адади дурақамаеро ёбед, ки ба дучанди ҳосили зарби рақамхояш баробар бошад.

Ҳ а л. Бигузор адади дурақама \overline{ab} бошад. Дар асоси шарти масъала ин адад бояд ба дучанди ҳосили зарби рақамхояш a ва b баробар аст, яъне бояд $\overline{ab} = 2 \cdot a \cdot b$ бошад. Бо ибораи дигар, бояд $10a + b = 2ab$ бошад. Аз баробарии охирин мёёбем, ки бояд $10a = (2a-1) \cdot b$ бошад. Тарафи чали баробарии ҳосилшуда барои қиматҳои дилҳоҳи рақами a бо рақами 0 тамом мешавад. Аз ин ҷо ду хулоса мебарорем: 1) ё $2a-1 = 5$, вале $b = 6$ аст ё 2) $2a-1 = 4$, вале $b = 5$ аст. Азбаски a адади бутун аст, ҳолати дуюм ҷой надорад, бинобар ин $a = 3$, $b = 6$ мебошанд.

Ҷавоб: 36.

Масъала и 4. Барои қадом қиматҳои натуралии п рақами охирини n^3 ба рақами охирини п баробар мешавад?

Ҳ а л. Баробар шудани рақамхои охирини ададҳои n^3 ва п маънои онро дорад, ки рақами охири фарқи $n^3 - n$ ба 0 баробар, яъне ин фарқ ба 10 қаратӣ мешавад. Аз байни ададҳои якракама рақамхои 2, 3, 7 ва 8 ин шартро қонеъ намесозанд. Чунин талаботро танҳо се адад қонеъ месозаду ҳалос. Инҳо: 1) $c = 5$ ($5^3 = 125$); 2) $c = 6$ ($6^3 = 216$); 3) $c = 9$ ($9^3 = 729$) мебошанд.

1) Ҳангоми $c = 5$ будан, $(c-1) \cdot c \cdot (c+1) = (5-1) \cdot 5 \cdot (5+1) = 120 = 12 \cdot 10$ мешавад. Адади 12 аз якто даҳӣ ва 2 якӣ таркиб ёфтааст. Пас дар ин маврид адади серақамаи \overline{abc} 1- садӣ, 2 даҳӣ ва 5 якиро дарбар мегирифтааст. Ин маънои онро дорад, ки адади серақамаи матлуб 125 аст ($5^3 - 5 = 125 - 5 = 120$).

2) Ҳангоми $c = 6$ будан, $(c-1) \cdot c \cdot (c+1) = (6-1) \cdot 6 \cdot (6+1) = 210 = 21 \cdot 10$ мешавад. Пас адади серақамаи номаълум 216 аст ($a = 2, b = 1, c = 6$)

3) Ҳангоми $c = 9$ будан, $(c-1) \cdot c \cdot (c+1) = (9-1) \cdot 9 \cdot (9+1) = 720 = 72 \cdot 10$ мешавад. Ин маънои онро дорад, ки адади серақамаи номаълум 729 аст ($a = 7, b = 2, c = 9$) аст.

Ҷавоб: 125, 216 ва 729.

Масъала и 5. Адади серақамаеро ёбед, ки он ба куби рақами якиҳояш баробар бошад.

Ҳ а л. Дар асоси баробарии (2) адади номаълумро бо \overline{abc} ишора мекунем. Дар ин навишт a - шумораи садиҳо, b - шумораи даҳиҳо ва c - шумораи якиҳои адади серақамаи \overline{abc} - ро ифода мекунанд. Мувоғиқи шарти масъала бояд $100a + 10b + c = c^3$ ё ки $10(10a + b) = c^3 - c$ бошад. Аз тарафи рости баробарии ҳосилшуда зарбшавандай умумии c -ро аз қавс бароварда ифодаи $(c-1) \cdot c \cdot (c+1)$ - ро соҳиб мешавем.

Ҳамин тавр, мо мудилаи сеномаълумаро соҳиб шудем. Азбаски тарафи чапи он ба 10 каратӣ аст, бо рақами 0 тамом мешавад, аз ин рӯ, тарафи росташ низ бояд бо рақами 0 тамом шавад. Тавре аз ҳалли масъалаи 4 ҳосил кардем, чунин агадҳои серақама сетоанд:

$$125 = 5^3; 216 = 6^3 \text{ ва } 729 = 9^3.$$

810. Адади дурақамаеро ёбед, ки ба сечанди суммаи рақамҳояш баробар бошад.

811. Адади дурақамаеро ёбед, ки он аз суммаи рақамҳояш чор маротиба калон бошад.

812. Адади дурақамаеро ёбед, ки он аз суммаи рақамҳояш 5 маротиба калон бошад.

813. Адади дурақамае аз ҳосили чамъи рақамҳояш 8 маротиба калон аст. Ин агадро ёбед.

814. Адади дурақамаеро ёбед, ки он ба квадрати рақами якиҳояш баробар бошад.

815. Оё адади дурақамае вучуд дорад, ки он ба суммаи квадратҳои рақамҳояш баробар бошад?

816. Оё адади дурақамае вучуд дорад, ки он ба суммаи кубҳои рақамҳояш баробар бошад?

817. Адади дурақамаеро ёбед, ки он ба суммаи рақами даҳиҳо ва квадрати рақами якиҳояш баробар бошад.

818. Агар дар адади дурақама чойҳои рақамҳояшро иваз кунем, ин адад 54 воҳид зиёд мешавад. Ҳамаи чунин агадҳоро ёбед.

819. Адади дурақамаеро бо адади якракама зарб зада, аз натиҷааш 9 – ро тарҳ карданд, дар ҷавоб 1 ҳосил шуд. Ин агадҳоро ёбед.

820. Агадҳои хурдтарин ва калонтарини серақамаеро ёбед, ки ҳосили зарби рақамҳояшон 12 бошад.

821. Нишон дихед, ки адади дилҳоҳи дурақамаи рақамҳояш баробар ба 11 таксим мешавад.

822. Нишон дихед, ки адади серақамаи дилҳоҳи рақамҳояш баробар ба 37 таксим мешавад

823. Адади дурақамаеро ёбед, ки ба куби рақами якиҳояш баробар бошад.

824. Адади серақамаеро ёбед, ки он аз суммаи рақамҳояш 17 маротиба калон бошад.

825. Ҳамаи рақамҳо ва суммаи рақамҳои адади серақамае ба ададҳои сода баробаранд. Бар замми ин адади серақамаи мазкур адади сода аст. Ин адади содаи серақамаро ёбед.

826. Суммаи рақамҳои адади дурақама ба калонтарин адади якракама баробар буда, шумораи даҳиҳои он назар ба ин сумма ду воҳид камтар аст. Ин агадро ёбед.

827. Дар адади серақамаи додашуда рақами мобайниашро хат заданд. Дар натиҷа адади дурақамае ҳосил шуд, ки аз адади серақамаи додашуда 6 маротиба хурд аст. Адади серақамаро ёбед.

828. Суммаи рақамҳои адади дурақама ба адади хурдтарини дурақама баробар буда, рақами даҳихои он назар ба рақами якиҳояш 4 маротиба хурд аст. Ин ададро ёбед.

829. Рақами якуми адади серақама 4 аст. Агар ин рақамро ба ҷойи охирини адад гузаронем, ададеро ҳосил мекунем, ки он ба $\frac{3}{4}$ ҳиссаи адади аввала баробар мешавад. Адади серақамаи авваларо ёбед.

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД **(Салоҳиятҳои ҳатмӣ)**

1. Ҷумлаи математикро ҳонда метавонам.

Ифодаҳоро ҳонед:

- а) $(x+y)^2$; б) $(x-y)^2$; в) x^2-y^2 ; г) x^3+y^3 ; ғ) $(x+y)^3$; д) $(x-y)^3$;
е) $(2x-y)$; ё) x^3-y^3 ; ж) $(x+2y)$; з) $(3x+2y)^2$; и) $(2x-3y)^2$; й) x^2+xy+y^2 .

2. Ҷумлаи забониро ба забони математикик гардонида метавонам.

- а) Суммаи кадратҳои x ва y ; б) Фарқи кубҳои x ва y ;
в) Фарқи кадратҳои x ва y ; г) Зарби нимсумма бо нимфарқи x ва y .

3. Зинаҳо ва қоидаҳои тартиби иҷрои амалҳоро дар ифодай додашуда муайян карда метавонам.

Амалҳои ... ба зинаи якум, ... ба зинаи дуюм, ... ба зинаи сеюм мансубанд.

4. Тартиби иҷрои амалҳои ҷамъ, тарх, зарб, тақсим ва бадараҷабардориро дар ифодаҳо медонам.

а) Дар ифодай қавсдор аввал ..., баъд ва дар охир ... иҷро карда мешавад; б) дар ифодаҳои бекавс аввал ..., баъд ..., дар охир ... иҷро карда мешавад. в) дар ифодай дилҳоҳ амалҳо аз самти ... ба самти ... иҷро мешаванд.

5. Ҳосияти зарби дараҷаҳои асосҳояшон баробарро медонам ва онро татбиқ карда метавонам.

а) $2^2 \cdot 2^6$; б) $0,5^3 \cdot 0,5^2$; в) $(\frac{3}{4})^2 \cdot (\frac{3}{4})$; ғ) $(1\frac{1}{2})^2 \cdot (1\frac{1}{2})^2$.

6. Ҳосияти тақсими дараҷаҳои асосҳояшон баробарро медонам ва онро татбиқ карда метавонам.

а) $2^8 : 2^6$; б) $0,5^3 : 0,5^2$; в) $(\frac{3}{4})^2 : (\frac{3}{4})$; ғ) $(1\frac{1}{2})^4 : (1\frac{1}{2})^2$.

7. Ҳосияти ба дараҷа бардоштани дараҷаи додашударо медонам ва онро татбиқ карда метавонам.

а) $(3^2)^3$; б) $(4^3)^2$; в) $((\frac{1}{2})^2)^2$; ғ) $((2\frac{1}{2})^3)^2$.

8. Ададро дар шакли суммаи дараҷаҳои 10 навишида метавонам.

а) 23 457; б) 222 222; в) 10101010.

9. Ададро аз системаи даҳии ҳисоб ба системаи панҷии ҳисоб гардонида метавонам.

а) 57; б) 225; в) 1348;

10. Ададро аз системаи даҳии ҳисоб ба системаи души ҳисоб гардонида метавонам.

а) 24; б) 66; в) 254.

11. Ададҳоро дар системай души ҳисоб ба квадрат ва ба куб бардошта метавонам.

а) 7; б) 10; в) 12.

КОРИ САНЧИШИИ 8.1

ВАРИАНТИ А

1. Қимати ифодаро ёбед:

$$(5,4 \cdot (-3\frac{1}{3}) + 13,8) : 1\frac{13}{15} + 3 - \frac{5}{6}.$$

2.1) Нуқтаҳои A(-4;2), B(0;-3) ва M(5;2) –ро дар ҳамвории координатӣ қайд кунед. 2) Аз нуқтаҳои A ва B хати рости AB гузаронед. 3) Аз нуқтаи M хати росте гузаронед, ки он бо хати рости AB параллел бошад. 4) Аз нуқтаи M хати росте гузаронед, ки он бо хати рости AB перпендикуляр бошад.

3. Қуттии якум назар ба қуттии дуюм 5 маротиба бештар себ дошт. Пас аз он ки аз қуттии якум 25 кг себро гирифтанд ва ба қуттии дуюм 15 кг себ ҳамроҳ карданд, миқдори себҳои ҳар ду қуттӣ баробар шуд. Дар аввал дар ҳар як қуттӣ чӣ қадарӣ себ буд?

4. Амалҳоро ичро кунед:

$$(5,07 : \frac{1}{20} - 23,4 \cdot \frac{13}{50}) \cdot \frac{1}{4} + 0,74 \cdot \frac{1}{2}.$$

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 0,6 - 1,6 \cdot (x - 4) = 3 \cdot (7 - 0,4x); 2) \frac{3}{4} \cdot (\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}) = 3x + 2\frac{1}{4}.$$

6. Дар давоми се ҳафта роҳи дарозиаш 48 километр бударо таъмир карданд. Ҳафтаи якум $\frac{3}{8}$ ҳиссаи тамоми роҳ таъмир

карда шуд. Роҳи дар ҳафтаи дуюм таъмиргардида 87,5 % - и роҳи дар ҳафтаи сеюм таъмиршударо ташкил дод. Дар ҳар як ҳафта чанд километри роҳ аз таъмир баромад?

ВАРИАНТИ В

1. Қимати ифодаро ёбед:

$$\left(\frac{7}{19} + \frac{3}{4}\right) : 1\frac{25}{51} \cdot \frac{85}{51} + 2\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{28}.$$

2. 1) Нуқтаҳои А(-3;2), В(0; -4) ва М(3;4) -ро дар ҳамвории координатӣ қайд кунед. 2) Аз нуқтаҳои А ва В хати рости АВ гузаронед. 3) Аз нуқтаи М хати росте гузаронед, ки он бо хати рости АВ параллел бошад. 4) Аз нуқтаи М хати росте гузаронед, ки он бо хати рости АВ перпендикуляр бошад.

3. Қуттии якум назар ба қуттии дуюм 3 маротиба бештар себ дошт. Пас аз он ки аз қуттии якум 20 кг себро гирифтанд ва ба қуттии дуюм 12 кг себро ҳамроҳ карданд, миқдори себҳои ҳар ду қуттӣ баробар шуд. Дар аввал дар ҳар як қуттӣ чӣ қадарӣ себ буд?

4. Амалҳоро ичро кунед:

$$-3\frac{3}{4} - \left(8\frac{2}{9} - (-4,5)\right) : \frac{9}{14} \cdot 2\frac{1}{4}.$$

5. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 5,6 - 3 \cdot (2 - 0,4x) = 0,4 \cdot (4x + 1); \quad 2) \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}\right) = 4x + 2\frac{1}{2}.$$

6. Дар давоми се ҳафта роҳи дарозиаш 80 километр бударо таъмир карданд. Ҳафтаи якум $\frac{3}{8}$ ҳиссаи тамоми роҳ таъмир

карда шуд. Роҳи дар ҳафтаи дуюм таъмиргардида 25 % - и роҳи дар ҳафтаи сеюм таъмиршударо ташкил дод. Дар ҳар як ҳафта чанд километри роҳ аз таъмир баромад.

КОРИ САНЧИШИИ 8.2

ВАРИАНТИ А

1. Амали тақсимро ичро кунед:

$$1) - 28,98 : (- 14); \quad 2) - 22,23 : (- 0,9); \quad 3)$$

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,44 - (-3,22)) : (-0,6) + (-6) \cdot (-0,2).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 13x - 8 = 4x + 10; \quad 2) 7x - 5(2x + 1) = 5x + 15.$$

4. Қуттии якум аз қуттии дуюм се маротиба бештар нок дошт.

Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 16 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чй кадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 271 нафар коргар кор мекунад. Шуморай коргарони шуъбай дуюм назар ба шуморай коргарони шуъбай якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбай сеюм назар ба шуъбай якум 19 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(14y + 42) \cdot (1,8 - 0,3y) = 0.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Амали тақсимро ичро кунед:

$$1) - 25,25 : (-0,5); \quad 2) - 63,63 : (-0,9).$$

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,42 - (-3,22)) : (-0,8) + (-6) \cdot (-0,7).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 15x - 6 = 3x + 18; \quad 2) 7x - 3(2x + 1) = 5x + 15.$$

4. Қуттии якум аз қуттии дуюм се маротиба бештар нок дошт. Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 16 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чй кадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 236 нафар коргар кор мекунад. Шуморай коргарони шуъбай дуюм назар ба шуморай коргарони шуъбай якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбай сеюм назар ба шуъбай якум 19 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(12y + 24) \cdot (1,8 - 0,5y) = 0.$$

БОБИ 9. ТАҚСИМШАВИЙ АДАДХОЙ БУТУН

9.1. Ададхой бутун ва амалҳо бо онҳо

Дар қисми якуми китоб шумо бо ададҳои натуралӣ ё бутуни мусбат ошно шуда, бо онҳо амалҳо ичро кардед. Маҷмӯи чунин ададҳоро бо N^+ ишора мекунем. *Агар a - адади бутуни мусбат бошад, менависем: $a \in N^+$. Агар a - адади бутуни мусбат набошад, ин тавр менависем: $a \notin N^+$.* Масалан, $12 \in N^+$, вали $-12 \notin N^+$.

Дар қисми дуюми китоб шуморо бо ададҳои бутуни манғӣ шинос гардонидем. Маҷмӯи чунин ададҳоро бо N^- ишора мекунем. Ин ададҳо низ чун ададҳои натуралӣ бешуморанд ва чунин намуд доранд: $-1, -2, -3, \dots, -100, \dots$

Агар a - адади бутуни манғӣ бошад, менависем: $a \in N^-$. Агар a - адади бутуни манғӣ набошад, ин тавр менависем: $a \notin N^-$. Масалан, $-16 \in N^-$, вали $16 \notin N^-$.

Ададҳои бутуни мусбат, ададҳои бутуни манғӣ ва адади 0 дар якҷояй ададҳои бутун номида мешаванд. Маҷмӯи ададҳои бутун бо N ё бо Z ишора карда мешавад. Ҳамин тавр

$$Z = N = N^+ + N^- + 0.$$

Навишти $a \in N$ маъни онро дорад, ки адади a ё адади бутуни мусбат аст ($a \in N^+$); ё адади бутуни манғӣ аст ($a \in N^-$) ё ки 0 аст ($a = 0$).

Дар бобҳои V-V11 мо бо ададҳои бутун амалҳо ичро кардем. Медонем, ки:

1) Агар m ва n ададҳои бутун бошанд, суммаи онҳо $m + n$ низ адади бутун мешавад.

Масалан; $12 + (-6) = 12 - 6 = 6$ ё $-12 + 6 = -6$ ё ки $-12 + 12 = 0$.

2) Барои ҳар гуна ададҳои m ва n адади ягонаи x мавҷуд аст, ки баробарии $m + x = n$ ичро мешавад. Ин адади x фарқи ададҳои n ва m номида шуда, бо $m - n$ ишора карда мешавад. Фарқи ду адади бутун низ адади бутун мешавад.

Масалан; $12 - (+6) = 12 - 6 = -(12 + 6) = -18 \in N$. $12 - (-6) = 12 + 6 = 18 \in N$. $-18 + 18 = 0 \in N$.

3) Ҳосили зарби ду адади бутун низ адади бутун аст. Агар m ва n ададҳои бутун бошанд, ҳосили зарби m ва n , яъне $m \cdot n$ адади бутун мебошад. Масалан; $-12 \cdot (+6) = -72$, $12 \cdot (-6) = -72$, $-12 \cdot (-6) = 72$.

4) Аммо тақсими адади бутуни n ба адади бутуни m на ҳамеша адади бутун аст. Масалан, $-12 : 4 = 12 : (-4) = -3 \in N$, аммо $-12 : 5 = -2\frac{2}{5}$

$\notin N$. Натицаи тақсими адади a -ро ба адади b бо $a : b$ ёки $\frac{a}{b}$ ишора мекунанд. Чунин адад фәқат якто мешавад. Хотиррасон мекунем, ки тақсими адади a ба адади $b \neq 0$ маънои ёфтани чунин адади x – ро дорад, ки он шарти $b \cdot x = a$ –ро қонеъ созад. Бо ибораи дигар, амали тақсим дар маҷмӯи ададҳои бутун на ҳамеша ичро мешавад.

Агар a ва b ($b \neq 0$) чунин ададҳои бутуне бошанд, ки нисбати $a:b$ адади бутун бошад, мегўянд, ки адади a ба адади b тақсим мешавад. Бо ибораи дигар, адади бутуни a ба адади бутуни ғайринолии b тақсим мешавад, агар чунин адади бутуни k мавҷуд бошад, ки барои он $a = k \cdot b$ шавад. Ҳангоми $b=0$ будан, тақсим маъно надорад, чунки дар ин маврид $a = k \cdot 0 = 0$ мешавад (барои ҳамаи $a=0$ ин ҷой надорад). Баръакс, ҳангоми $a=0$ будан (барои дилҳоҳ $b \neq 0$) тақсими $a:b$ қимати 0 қабул мекунад. Яъне, 0 ба адади дилҳоҳи ғайринолӣ тақсим мешавад.

830. Амалҳоро ичро кунед: $6700 - 207 \cdot 32 + 7245 : 23$.

831. Қимати ифодаро ёбед:

- а) $34 + (398 \cdot 708 - 422 \cdot 446) : 93\ 572$.
б) $302 \cdot 49 + 367\ 710 : 35 - 50\ 702 : 101 - 24\ 000$.

832. $(594 \cdot 404 - 336 \cdot 422) : 98\ 184 - 1$.

833. $1010 \cdot 11 + 2\ 672 : (256 + 7\ 416 : 18) - 11\ 100$.

834. $12\ 500 : (214\ 221 : 707 - 127\ 500 : 625 + 151)$.

835. $(202 \cdot 101 - 652\ 864 : 404) \cdot 205 : 606$.

836. Ҳисоб кунед:

$$724 \cdot 84 + ((1610 \cdot 27 - 2146) - 976 \cdot 35) - 67\ 980 : 330$$

837. Аз баробарӣ ҷамъшавандай номаълумро ёбед:

$$184 + x = 414$$

838. Аз баробарӣ тарҳшавандай номаълумро ёбед:

$$x - 324 = 528$$

839. Аз баробарӣ тарҳқунандай номаълумро ёбед:

$$325 - x = 35$$

840. Аз баробарӣ зарбшавандай номаълумро ёбед:

$$48 \cdot x = 336$$

841. Аз баробарӣ тақсимшавандай номаълумро ёбед:

а) $x : 26 = 175$; б) $4590 : x = 15$.

842. Муодиларо ҳал кунед:

- а) $x + 64 = 75$; б) $x - 15 = 143$; в) $x \cdot 8 = 120$; г) $91 : x = 13$;
ғ) $x : 25 = 125$; д) $9 \cdot x = 207$; е) $96 - x = 19$; ё) $21 : x = 21$.

9.2. Далелҳои тақсимшавии ададҳо

1.Агар ҳар яке аз ададҳои a ва b ба тақсим шавад, он гоҳ:
а) суммаи онҳо $a + b$; б) фарқи онҳо $a - b$ низ ба тақсим мешавад.

Масалан, 20 ба 5 тақсим мешавад ($20:5=4$). 35 ҳам ба 5 тақсим мешавад ($35:5=7$). Суммаи онҳо $20+35=55$ ва фарқи ин ду адад $20-35=-15$ низ ба 5 тақсим мешаванд ($55:5=11$ ва $-15:5=-3$).

Мувофиқи таъриф, тақсимшавии ададҳои a ва b ба адади т маъниои онро дорад, ки $a = k \cdot m$ ($k \in N$) ва $b = p \cdot n$ ($p \in N$) мебошад. Он гоҳ, барои сумма ва фарқи ин ададҳо менависем: $a + b = k \cdot m + p \cdot n = (k+p) \cdot m$; $a - b = k \cdot m - p \cdot n = (k - p) \cdot m$.

Аз ин навишт маълум мешавад, ки ҳар яке аз ададҳои $a + b$ ва $a - b$ ба тақсим мешавад. Ҳамин тавр, *агар ҳар яке аз якчанд ҷамъшавандҳо ба тақсим шавад, он гоҳ сумма ва фарқи ин ҷамъшавандҳо низ ба тақсим мешавад*.

Натиҷаи 1. Агар суммаи ду ҷамъшаванд ба тақсим шавад ва маълум бошад, ки яке аз ҷамъшавандҳо ба тақсим мешавад, он гоҳ ҷамъшавандай дуюм низ ба тақсим мешавад.

2.Агар адади $a \cdot b$ ба тақсим шаванд, он гоҳ ҳосили зарби $a \cdot b$ ба тақсим мешавад.

Масалан, 16 ба 4 тақсим мешавад ($16:4=4$). 12 ҳам ба 4 тақсим мешавад ($12:4=3$). Ҳосили зарби ин ду адад $16 \cdot 12$ низ ба 4 тақсим мешавад ($16 \cdot 12 = 16 \cdot 4 \cdot 3 = 16 \cdot 4 = 64$).

Дар ҳақиқат, мувофиқи таъриф, тақсимшавии адади бутуни a ба адади бутуни m маъниои онро дорад, ки $a = k \cdot m$ ($k \in N$) аст. Ҳамин тавр, тақсимшавии адади бутуни b ба адади бутуни n маъниои онро дорад, ки $b = p \cdot n$ ($p \in N$) мебошад. Он гоҳ, барои ҳосили зарби ин ададҳо менависем: $a \cdot b = (k \cdot m) \cdot (p \cdot n) = (k \cdot p) \cdot m \cdot n$. Баробарии охир маъниои онро дорад, ки адади бутуни $a \cdot b$ ба адади бутуни $m \cdot n$ тақсим мешавад.

Ин далел барои зиёда аз ду зарбшаванд низ дуруст аст. Масалан, агар a ба m , b ба n ва c ба p тақсим шаванд, он гоҳ ҳосили зарби $a \cdot b \cdot c$ ба ҳосили зарби $m \cdot n \cdot p$ тақсим мешавад.

Натиҷаи 2. Агар адади a ба адади m тақсим шавад, он гоҳ барои адади дилҳоҳи натуралии n адади a^n ба адади m^n тақсим мешавад.

Натиҷаи 3. Агар ақаллан яке аз ҳамзарбҳо ба тақсим шавад, он гоҳ ҳосили зарб низ ба тақсим мешавад. Мувофиқи таърифи тақсимшавии адади бутуни a ба адади бутуни m менависем: $a = k \cdot m$

($k \in N$). Бинобар ҳамин, $a \cdot b = km \cdot b = (kb) \cdot m$. Баробарии ҳосилшуда нишон медиҳад, ки адади ab ё $a \cdot b$ ба m тақсим мешавад.

843. Оё адади a ба адади – a тақсим мешавад? Адади – a ба a – чй? Барои кадом қимати a тақсим ғайриимкон аст?

844. Маълум аст, ки суммаи $15 + x$ ба 5 тақсим мешавад. Оё, адади x ба 5 тақсим мешавад? Дар асоси кадом далел?

845. Маълум аст, ки фарқи $14 - x$ ба 7 тақсим мешавад. Оё, адади x ба 7 тақсим мешавад? Дар асоси кадом далел?

846. Дар асоси нишонаи тақсимшавӣ ба 2 исбот карданд, ки адади додашудаи А ба 2 тақсим мешавад. Боз дар асоси нишонаи тақсимшавӣ ба 3 нишон доданд, ки ҳамон адади А ба 3 тақсим мешавад. Оё, дар асоси ин ду далел исбот кардан мумкин аст, ки адади А ба 6 тақсим мешавад?

847. Дар асоси нишондаи тақсимшавӣ ба 2 исбот карданд, ки адади додашудаи В ба 2 тақсим мешавад. Боз дар асоси нишонаи тақсимшавӣ ба 4 нишон доданд, ки ҳамон адади А ба 4 тақсим мешавад. Оё, дар асоси ин ду далел исбот кардан мумкин аст, ки адади А ба 8 тақсим мешавад?

848. Исбот кунед, ки агар $a \neq 1$ бошад, он гоҳ $a^2 - 1$ ба $a - 1$ тақсим мешавад.

849. Исбот кунед, ки агар $a+1 \neq 0$ бошад, он гоҳ $a^2 - 1$ ба $a + 1$ тақсим мешавад.

850. Исбот кунед, ки барои адади бутуни дилҳоҳи n ҳосили зарби ададҳои n ва $(n+1)$ ба 2 тақсим мешавад .

851. Исбот кунед, ки агар $a \cdot b + c \cdot d$ ба $a - c$ тақсим шавад, он гоҳ $a \cdot d + b \cdot c$ низ ба $a - c$ тақсим мешавад (a, b, c, d - ададҳои бутун буда, $a \neq c$ аст).

852. Рақами охирини адади $66^7 + 111^9 + 444^{13}$ чанд аст?

853. Адади чорракамаи 1001-ро ба ҳамзарбҳои сода ҷудо кунед.

854. Адади шашрақамаи ҳамаи рақамҳояш аз 1 иборат бударо ба ҳамзарбҳои сода ҷудо кунед.

855. Исбот кунед, ки агар дар адади серақама ду рақами охираш баробар буда, суммаи рақамҳои ин адад ба 7 тақсим шавад, худи адад низ ба 7 тақсим мешавад.

856. Суммаи рақамҳои a ва b -и адади серақамаи \overline{aba} ба 13 баробар аст. Исбот кунед, ки он гоҳ адади \overline{aba} ба 13 тақсим мешавад.

857. Суммаи ду адад 209 аст. Рақами охирини яке аз онҳо 0 аст. Агар ин нолро хат занем, адади дуюм ҳосил мешавад. Ин ададхоро ёбед.

9.3. Тақсими бобакия

Агар адади 19-ро ба 5 бо тарзи кунчакӣ тақсим мекунем медонем, ки 19 тақсимшаванд, 5-тақсимкунанда, 3-натиҷаи тақсим ва 4 – бақия тақсим мебошанд. Ин чунин маъно дорад, ки агар мо аз 19 бақия 4-ро тарҳ қунем, ададеро ҳосил мекунем, ки он ба 5 тақсим мешавад ва натиҷаи ин тақсим 3 аст. Яъне, $19 - 4 = 5 \cdot 3$. Бо ибораи дигар, $19 = 5 \cdot 3 + 4$. Ба ҳамин монанд, агар мо адади 49-ро ба 3 тақсим қунем, натиҷаи тақсим ба 16 баробар мешаваду 1 бақия мемонад. Аз ин ҷо, $49 = 3 \cdot 16 + 1$.

Мисоли 1. Қатораи тезгард аз шаҳри Душанбе то вокзали шаҳри Москва дар муддати 84 соат рафта мерасад. Агар вай аз Душанбе соати 24^{00} ба роҳ барояд, кай ба вокзали шаҳри Москва мерасад?

Ба хотир меорем, ки шабонарӯз аз 24 соат иборат аст.

Адади 84-ро ба 24 тақсим карда мейбем: $84 = 3 \cdot 24 + 12$. Пас, қатора 3-ю ним шабонарӯз сарф мекардааст. Шабонарӯз аз соати 12-и шаб оғоз мейбад. Пас, қатора пас аз 3,5 шабонарӯз ба вокзали Москва мерасад.

Эътибор дижед, ки ҳамин натиҷаро ҳосил мекардем, агар қатора 84 нею балки 60, 36 ё ки 108, 132 соат ва умуман, $24 \cdot k + 12$ соат (барои дилҳоҳ қимати бутуни k) ҳаракат мекард.

Мисоли 2. Муайян мекунем, ки рақами охирини навишти адади 2^{99} кадом аст.

Пайдарпайии дараҷаҳои адади 2-ро менависем: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$ ва ғайра. Бо осонӣ пай бурдан мумкин аст, ки рақамҳои охирини ин ададҳо пас аз ҳар дараҷаи ба 4 каратӣ тақрор ёфтани мегиранд. Ин чунин маъно дорад, ки рақами охирини адади 2^n танҳо аз он вобастагӣ дорад, ки ҳангоми n –ро ба 4 тақсим кардан, чанд бақия мемонад.

Ҳангоми $n = 4 \cdot k$ будан, яъне ба 4 бебақия тақсим шудани n , рақами охир 2ⁿ ба 6 баробар аст; Ҳангоми $n = 4 \cdot k + 1$ будан, рақами охир 2ⁿ ба 2 баробар мешавад;

Ҳангоми $n = 4 \cdot k + 2$ будан, рақами охир 2ⁿ 4 аст;

Ҳангоми $n = 4 \cdot k + 3$ будан, рақами охир 2ⁿ 8 мебошад;

Хангоми адади 999 –ро ба 4 тақсим кардан, 3 бақия мемонад. Бинобар ин, адади 2^{999} бо рақами 8 ба охир мерасад.

Агар ҳангоми тақсим кардани адади a ба 3 натиҷаи тақсим ба q баробар шаваду г бақия монад, он гоҳ менависанд: $a = 3 \cdot q + r$.

Дар ҳолати умумӣ, агар ҳангоми адади a –ро ба адади b тақсим кардан, натиҷаи тақсим ба q баробар шаваду г бақия монад, он гоҳ менависанд: $a = b \cdot q + r$. Аммо на ҳар навишти дар шакли $a = b \cdot q + r$ омадаро ҳамчун тақсими бобақия қабул кардан мумкин аст. Масалан, доир ба баробарии дурусти $20 = 3 \cdot 4 + 8$ мо гуфта наметавонем, ки ҳангоми 20-ро ба 3 тақсим кардан дар бақия 8 ҳосил мешавад. Бақия бояд аз тақсимшаванда хурд бошад. Ба ҳамин монанд, навишти дурусти $20 = 3 \cdot 7 + (-1)$ –ро низ ҳамчун тақсими бобақия ҳисобидан хато аст, чунки бақия ба адади манғӣ баробар шуда наметавонад. Бинобар ҳамин, барои он ки навишти $a = b \cdot q + r$ тақсими бобақияро ифода намояд, бояд талаб кунем, ки г қиматҳои файриманфии аз b хурдро қабул намояд. Яъне, бояд $0 \leq b < r$ бошад.

Бигузор a ва b ду адади бутун буда, $b > 0$ бошад. Агар адади a –ро дар шакли $a = b \cdot q + r$ навиштан мумкин бошад, ки дар он $0 \leq r < b$ бошад мегӯянд, ки ҳангоми a –ро ба b тақсим кардан, дар натиҷа q ҳосил мешаваду г бақия мемонад. Ҳар яке аз ададҳои q ва г, ки бо ин тарз муайян карда мешавад, ягона мебошад. Яъне, чунин шакли навишти тақсими бобақия ягона мебошад.

858. Катакҳои холии ҷадвали зеринро пур кунед:

тақсимшаванда	38		-32	- 49	11
тақсимкунандা	7	6		8	12
натиҷаи тақсим		-2	- 4	-7	0
бақияи тақсим	3	3	0		

859. Ададҳои зеринро ба 7 тақсим карданд: 3; 5; 10; 0; -2; -7; -15; - 50. Барои ҳар як адад натиҷаи тақсим ва бақияро ёбед.

860. Ададҳои зеринро ба 10 тақсим карданд: 7; 9; 18; 0; -5; - 21; - 32; - 64. Барои ҳар як адад натиҷаи тақсим ва бақияро муайян кунед.

861. Бақия аз тақсими адади a ба адади b ба адади г баробар аст. Агар адади – a –ро ба b тақсим кунем, бақия ба чӣ баробар мешавад?

862. Бо мисолҳо нишон диҳед, ки агар ҳангоми тақсим кардани адади a ба адади b бақияи r ҳосил шавад, он гоҳ фарқи $a - r$ ба b тақсим мешавад. Оё, баръакси ин тасдиқ чой дорад?

863. Аз се адади бутуни дилҳоҳи пайдарпай ақаллан яктоаш ҷуфт аст. Аз ин далел истифода бурда нишон диҳед, ки:

а) ҳосили зарби се адади бутуни пайдарпай ба 6 бебақия тақсим мешавад.

б) барои адади дилҳоҳи натуралии n адади $n^3 - n$ ба 6 тақсим мешавад.

864. Исбот кунед, ки барои адади дилҳоҳи натуралии n адади $n^3 + 5n$ ба 6 тақсим мешавад.

865. Исбот кунед, ки барои адади дилҳоҳи бутуни n адади $n^2 + n$ ба адади ҷуфт баробар аст.

866. Исбот кунед, ки барои адади дилҳоҳи натуралии n адади $n^2 + 1$ ба 3 тақсим намешавад.

867. Барои қадом қиматҳои бутуни n адади $n^2 - 1$ ба 3 тақсим мешавад?

868. Аз самти чап ва аз самти рости адади 23 қадом рақамро навиштан лозим, то адади чоррақамаи ҳосилшаванд ба 36 қаратӣ шавад.

9.4. Муқоисаҳо ва ҳосиятҳои онҳо

Агар ҳангоми тақсими ҳар яке аз ададҳои a ва b ба адади m бақияҳои баробар ҳосил шаванд мегӯянд, ки ададҳои a ва b бо ҳам муқоисашаванд ё қиёсшаванд мебошанд ва чунин менависанд: $a \equiv b \pmod{m}$.

Навишти $a \equiv b \pmod{m}$ ин тавр хонда мешавад: “ a бо b аз рӯйи модули m муқоисашаванд ё қиёсшаванд мебошанд”. Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми ба m тақсим шудани ҳам a ва ҳам b бақияҳои баробар ҳосил мешавад.

Масалан, $25 \equiv 4 \pmod{3}$, чунки $25 = 3 \cdot 8 + 1$ ва $4 = 3 \cdot 1 + 1$. Агар ду баробарии охиринро ба, масалан ба 4 зарб занем ҳам, ҳамон муқоисаро ҳосил мекунанд: $2 \cdot 25 = 2 \cdot (3 \cdot 8 + 1)$, $2 \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 1 + 1)$.

Ё ки $2 \cdot 25 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{3}$. Пас ҳар ду тарафи муқоисаро бо ҳамон як адад зарб задан мумкин аст.

10. Муқоисаи $a \equiv b \pmod{m}$ фақат ва фақат дар ҳамон маврид дуруст аст, агар фарқи $a - b$ ба m тақсим шавад.

Масалан, аз баробарии $25 \equiv 4 \pmod{3}$ хулоса мебарояд, ки $25 - 4 = 21 = 3 \cdot 7$ мебошад. Баръакс, аз баробарии $25 - 4 = 3 \cdot 7$ хулоса мебарояд, ки $25 \equiv 4 \pmod{3}$ аст.

Дар ҳақиқат, агар $a \equiv b \pmod{m}$ бошад, маънои онро дорад, ки $a-b = k \cdot m$ аст. Баръакс, агар $a = k \cdot m$ ($k \in N$) ва $b = p \cdot m$ ($p \in N$) бошанд, он гоҳ $a - b = (k-p) \cdot m$ мешавад. Дар асоси далели 1-уми мавзӯи 2 фарқи $a-b$ ба тақсим мешавад, аз ин рӯ, a бо b аз рӯйи модули тақсим мешавад.

2º. Муқоисаҳоро узв бо узв чамъ, тарҳ кардан мумкин аст. Яъне, агар $a \equiv b \pmod{m}$ ва $c \equiv d \pmod{m}$ бошанд, он гоҳ $a + c \equiv b + d \pmod{m}$, $a - c \equiv b - d \pmod{m}$.

Масалан, суммаи ду муқоисаи $15 \equiv 7 \pmod{4}$ ва $12 \equiv 4 \pmod{4}$ ба $15+12=7+4 \pmod{4}$, яъне, $27 \equiv 11 \pmod{4}$ баробар аст. Фарқи ду муқоисаи $15 \equiv 7 \pmod{4}$ ва $12 \equiv 4 \pmod{4}$ ба $15-12 \equiv 7-4 \pmod{4}$, яъне, $a \equiv 33 \pmod{4}$ баробар аст.

Бо ибораи дигар; 1) агар ҳангоми ба тақсим кардани a ва b бақияҳои баробар ҳосил шаванд; 2) ҳангоми ба тақсим кардани c ва d бақияҳои баробар ҳосил шаванд; он гоҳ, ҳангоми ба тақсим кардани ададҳои $a+c$ ва $b+d$, инчунин, ададҳои $a-c$ ва $b-d$ низ бақияҳои баробар ҳосил мешаванд.

Азбаски $a \equiv b \pmod{m}$ ва $c \equiv d \pmod{m}$ мебошанд, дар асоси п.1- и ҳамин мавзӯй ҳар яке аз ададҳои $a-b$ ва $c-d$ ба тақсим мешавад, яъне $a-b = km$ ва $c-d = pm$ аст. Ин ду баробариро узв бо узв чамъ намуда меёбем, ки $a-b+c-d \equiv km+pm \equiv (a+c)-(b+d) \equiv (k+p)m$ аст. Пас, фарқи $(a+c)-(b+d)$ ба тақсим мешудааст.

Дар асоси далели 1. $a+c \equiv b+d \pmod{m}$ мешавад.

Муқоисаи $a-c \equiv b-d \pmod{m}$ низ бо ҳамин тарз исбот карда мешавад.

3º. Муқоисаҳоро узв бо узв зарб задан мумкин аст, яъне агар $a \equiv b \pmod{m}$ ва $c \equiv d \pmod{m}$ бошанд, он гоҳ $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$ мешавад.

Масалан, агар $12 \equiv 5 \pmod{7}$ ва $8 \equiv 1 \pmod{7}$ муқоисаҳои додашуда бошанд, ҳосили зарби онҳо $12 \cdot 8 \equiv 5 \cdot 1 \pmod{7}$ мешавад. Аз таърифи муқоисаҳо хулоса мебарояд, ки $a-b = km$ ва $c-d = pm$ аст. Бинобар ҳамин, $a \cdot c - b \cdot d = (a \cdot c - a \cdot d) + (a \cdot d - b \cdot d) = a(c-d) + d(a-b) = apt + dk = (ap + dk)m$. Яъне, фарқи $a \cdot c - b \cdot d$ ба тақсим мешудааст. Пас, дар асоси далели 1 $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$ аст.

Далелҳои 2 ва 3-ро барои миқдори дилҳоҳи чамъшаанд ҳо ё зарбшавандаго низ исбот намудан мумкин аст. Мо ин исботҳоро намеорем, зеро онҳо бо исботҳои овардашуда монанд мебошанд.

Натицаи 1. Муқоисақоро ба дарақтаи натуралй бардоштан мүмкін аст. Яъне агар $a \equiv b \pmod{m}$ бошад, $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ мешавад.

Масалан, муқоисай $7 \equiv 2 \pmod{5}$ – бо худаш зарб зада, квадрати онро ҳосил мекунем: $7 \cdot 7 \equiv 2 \cdot 2 \pmod{5}$ ё ки $7^2 \equiv 2^2 \pmod{5}$. Агар муқоисай дар охир ҳосишуударо бо муқоисай додашуда зарб занем куби муқоисай додашударо соҳиб мешавем:

$$7^2 \cdot 7 \equiv 2^2 \cdot 2 \pmod{5} \text{ ё ки } 7^3 \equiv 2^3 \pmod{5} \text{ ва ғайра.}$$

Барои исботи ин далел муқоисай $a \equiv b \pmod{m}$ -ро дар асоси далели 2 узв бо узв н маротиба зарб задан лозим аст.

9.5. Татбиқи муқоисахо дар ҳалли мисолу масъалаҳо

Аз мавзӯи гузашта далели зеринро меорем:

Натиҷа. Сеузваи коэффициентҳояш бутуни $k_0x^2 + k_1x + k_2$ дорои ҳосияти зерин аст: Агар $a \equiv b \pmod{m}$ бошад, қиматҳое, ки ин сеузва ҳангоми $x = a$ ва $x = b$ будан қабул менамояд, инчунин, аз рӯи модули m муқоисашаванда буда, $k_0a^2 + k_1a + k_2 \equiv k_0b^2 + k_1b + k_2 \pmod{m}$ мебошад.

Ин далел на танҳо барои сеузваи дарақтаи ду балки, барои бисёрузваи дарақтааш дилҳоҳи натуралй низ дуруст аст.

Масъалаи 1. Барои кадом ададҳои натуралии n адади $n^2 + 2$ ба 3 тақсим мешавад, яъне, $n^2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ аст?

Ҳаљ. Агар $n \equiv 0 \pmod{3}$ бошад, он гоҳ $n^2 + 2 \equiv 2 \pmod{3}$ мебошад;

Агар $n \equiv 1 \pmod{3}$ бошад, он гоҳ $n^2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ мебошад.

Ҳамин тавр, баробарии $n^2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ танҳо дар мавриде ҷой дорад, агар n ба 3 тақсим нашавад. Масъалаи мазкурро бо тарзи дигар низ ҳал кардан мүмкін (ниг. ба № 866-867).

Масъалаи 2. Агар адади $(2^2 + 1) \cdot (3^2 + 1) \cdot (4^2 + 1) \cdot (10^2 + 1)$ –ро ба 3 тақсим кунем, бақияи ҳосили тақсим ба чанд баробар мешавад?

Ҳаљ. Ин бақия тағиیر намеёбад, агар ҳар яке аз ададҳои 2, 3, 4, ..., 10 дар ин ифода бо бақияи ҳосили тақсимаш ба адади 3 иваз карда шавад. Бинобар ҳамин, ададе ки диққати моро бо модули 3 ҷалб менамояд, ба $(2^2 + 1)^{333} \cdot (3^2 + 1)^{333} \cdot (1^2 + 1)^{333} \equiv 5^{333} \cdot 10^{333} \cdot 2^{333} = 2^{333} \cdot 1^{333} \cdot 2^{333} \equiv 2^{2 \cdot 333} = 4^{333} = 1^{333} = 1$ мувофиқ аст. Яъне бақияи матлуб ба 1 баробар аст.

Масъалаи 3. Исбот кунед, ки адади натуралии номаълуми n бо суммаи рақамҳояш аз рӯи модули 9 муқоисашаванда аст.

X а л. Бигузор $a = \overline{a_1 a_2 \dots a_n}$ - навишти даҳии адади a бошад (a_0, a_1, \dots, a_n - рақамҳои он).

Ҳосил мекунем: $a = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_0$. Акнун, аз баробариҳои маълуми зерин истифода мебарем: $1 \equiv 1 \pmod{9}$, $10 \equiv 1 \pmod{9}$, ..., $10^n \equiv 1 \pmod{9}$. Ин муқоисаҳоро дар асоси хосияти муқоисаҳо, мувофиқан, бо a_0, a_1, \dots, a_n зарб зада, натиҷаҳоро ҷамъ мекунем. Дар натиҷа менависем: $a_0 + 10 \cdot a_1 + \dots + 10^n \cdot a_n \equiv (a_0 + a_1 + \dots + a_n) \pmod{9}$. Ногуфта намонад, ки аз ин ҷо якбора нишонаи тақсимшавӣ ба адади 9 (ва ба адади 3)-ро ҳосил кардан мумкин аст.

869. Оё, муқоиса дуруст аст:

- а) $7 \equiv 7 \pmod{0}$; б) $-13 \equiv 0 \pmod{4}$; в) $69 \equiv -27 \pmod{5}$?

870. Дуруст будан ё нодуруст будани баробариҳоро исбот намоед:

- а) $5 \equiv 2 \pmod{3}$; б) $-5 \equiv 7 \pmod{4}$; в) $7 \equiv 2 \pmod{3}$;
г) $3 + 5 \equiv -7 \pmod{3}$; ф) $4 \cdot 6 \equiv 5 \pmod{4}$; д) $100 \equiv 1 \pmod{9}$.

871. Аз баробарӣ x -ро ёбед:

- а) $x \equiv 5 \pmod{7}$; б) $27 \equiv x \pmod{5}$; в) $13 \equiv 2 \pmod{x}$;
г) $12 - 2 \equiv x \pmod{3}$; ф) $-15 \equiv x \pmod{7}$; д) $11 + 7 \equiv x \pmod{5}$.

872. Муодиларо ҳал кунед:

- а) $28 \cdot 5 \equiv x \pmod{11}$; б) $-5 \cdot 13 \equiv x \pmod{5}$; в) $5x - 2 \equiv 1 \pmod{4}$;
г) $7x - 4 \equiv 9 \pmod{11}$; ф) $18x + 1 \equiv 4 \pmod{5}$; д) $3 - x \equiv 2 \pmod{5}$.

873. Муодиларо ҳал кунед: а) $\frac{3}{2} - x \equiv 3 \pmod{5}$;

б) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \equiv x \pmod{5}$; в) $133^{55} + 55^{133} + x \equiv 1 \pmod{8}$.

874. Муқоисаҳоро зарб занед:

- а) $3 \equiv x \pmod{11}$ ва $x \equiv 3 \pmod{11}$;
б) $-2x \equiv x \pmod{7}$ ва $17 \equiv 10 \pmod{7}$;

875. Муқоисаро ба квадрат бардоред:

- а) $4 \equiv -3 \pmod{7}$; б) $-1 \equiv 9 \pmod{5}$.

876. Муқоисаро ба куб бардоред: а) $2 \equiv x \pmod{2}$; б) $-1 \equiv -4 \pmod{3}$.

877. Муқоисаро ба дараҷаи n бардоред: $3 \equiv x \pmod{2}$.

9.6. Даврӣ будани бақияҳо ҳангоми бадараҷабардорӣ

Мисоли 1. Дараҷаҳои адади 2-ро мисол меорем:

$$2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10}, 2^{11}, \dots$$

Муайян мекунем, ки ҳангоми ба 5 тақсим кардани ҳар яке аз ин ададҳо чи гуна бақияҳо ҳосил мешаванд. Барои якчанд дараҷаҳои аввал ин бақияҳоро бо оснӣ муайян кардан мумкин аст:

$2^1=2$; $2^2=4$; $2^3 = 8 \equiv 3(\text{mod } 5)$; $2^4= 1(\text{mod } 5)$ ва ғайра. Бо баробари зиёд шудани дараҷаҳои 2 ҳисоб карда ёфтани бақия тақсим мушкитар мегардад, чунки ин дараҷаҳои ададҳои калонро ифода менамоянд. Аммо, бе донистани дараҷаҳои 2 низ ин бақияҳоро ёфтсан мумкин аст. Барои ин аз хосияти 3^0 -и п.9.4. истифода мебарем. Барои ин муқоисаи $2^4=1(\text{mod } 5)$ -ро дар асоси п.9.4.ба 2 зарб мезанем. Дар натиҷа менависем: $2^5 \equiv 2(\text{mod } 5)$. Муқоисаи ҳосилшударо боз ба 2 зарб зада меёбем: $2^6 \equiv 4(\text{mod } 5)$. Ҳамин тавр муқоисаи охириро боз ба 2 зарб зада муқоисаи $2^7 \equiv 4 \cdot 2 \equiv 3(\text{mod } 5)$ -ро соҳиб мешавем, агар ин муқоисаро боз ба 2 зарб занем, муқоисаи $2^8 \equiv 3 \cdot 2 \equiv 1(\text{mod } 5)$ ва ғайра. Бо ҳамин тарз бе ёфтани қимати дараҷаҳои бақия ҳосили тақсими ададҳои 2^n -ро, ҳангоми ба 5 тақсим кардан, ёфтсан мумкин аст. Натиҷаҳои ёфтаамонро дар ду сатри поён ҷойгир мекунем. Дар он дар сатри якум дараҷаҳои 2 ва дар сатри дуюм бақияи тақсими ҳамин адад ба 5 навишта шудаанд.

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 2^1 & 2^2 & 2^3 & 2^4 & 2^5 & 2^6 & 2^7 & 2^8 & 2^9 & 2^{10} & 2^{11} & 2^{12} & 2^{13} \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 2 & 4 & 3 & 1 & 2 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{array}, \dots$$

Тавре мебинем, ин бақияҳо ба таври даврӣ тақрор мейбанд. Пас аз ҷор бақияи 2,4,3,1 боз ҳамин бақияҳо бо ҳамин тартиб тақрор мейбанд ва ғайра.

Мисоли 2. Бақияи ҳосили тақсими дараҷаҳои 3 ба 7 -ро муайян мекунем.

Ҳосил мекунем: $3^1=3$

$$3^2=9 \equiv 2(\text{mod } 7).$$

Баробарии ҳосилшударо пай дар пай ба 3 зарб зада ҳосил мекунем: $3^3=9 \equiv 6(\text{mod } 7)$,

$$3^4 \equiv 6 \cdot 3 \equiv 4(\text{mod } 7),$$

$$3^5 \equiv 4 \cdot 3 \equiv 5(\text{mod } 7) \text{ ва ғайра.}$$

Агар мо ин ҳисобҳоро идома дихем, чун дар мисоли 1 ҳосил мекунем:

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 3^1 & 3^2 & 3^3 & 3^4 & 3^5 & 3^6 & 3^7 & 3^8 & 3^9 & 3^{10} & 3^{11} & 3^{12} \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 5 & 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 & 1 \end{array}, \dots$$

Дар ин маврид ҳам мо такрор ёфтани бақияхоро мушоҳида мекунем: пас аз ҳар 6-то бақия боз ҳамин бақияҳо аз нав бо ҳамин тариб такрор мебанд. Ҳамин тавр, метавонем, масалан, рақами охирини (ракамҳои охирини) дараҷаи додашуда ё сумма ва фарки рақамҳои охирини онҳоро муайян кунем.

878. Бақияи ҳосили тақсими адади додашударо ба 4 ёбед:
а) 2^{24} ; б) 3^{48} ; в) 5^{16} ; г) 6^{18} ; д) 9^{28} ; е) 10^{56} ; ё) 13^{13} .

879. Бақияи ҳосили тақсими адади якумро ба дуюм ёбед:
а) 10^6 ба 7; б) 13^{34} ба 4; в) 101^5 ба 15; г) 625^{50} ба 25.

880. Бақияи ҳосили тақсими суммаи ададҳоро ба 8 ёбед:
а) $3^8 + 48$; б) $5^{14} + 21$; в) $49^{49} + 71$; г) $51^{12} + 12^{51}$.

881. Бақия аз ҳосили тақсими адади якум ба адади дуюмро ёбед:

а) 2^{56} ба 9; б) 3^{25} ба 5; в) $7^{21} + 4^{62}$ ба 6.

882. Рақами охирини ададро ёбед:

1) 423^{80} ;	2) 137^{90} ;	3) -247^{121} ;
4) -18^{888} ;	5) $56^{15} + 57^{13}$;	6) $33^7 - 44^{14}$.

883. а) $8^{64} - 2^{49}$ ба 5; б) $227^1 \cdot 2^{25}$ ба 7; в) $(-14)^{99} \cdot 5^1$ ба 6.

884. Натиҷаи тақсими адади 222^{555} -ро ба 7 ёбед.

885. Рақами охирини суммаи $94^6 + 76^6 + 51^6$ -ро ёбед.

886. Рақами охирини ҳосили зарбри $7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot 99$ -ро ёбед.

887. Бақия аз ҳосили тақсими адади 9^{100} ба 8 –ро ёбед.

888. Ҳосили зарби ҳамаи ададҳои тоқи натуралии аз 1 то 2021 бо кадом рақам ба охир мерасад.

889. Адади $1+2+3+\dots+99+100$ чуфт аст ё тоқ? Онро ёбед.

890. Рақами охирини суммаи $7^{77} + 13$ чанд аст?

891. Адади 9^{2021} бо кадом рақам ба охир мерасад?

892. Рақами охирини адади 4^{2020} чанд аст?

893. Оё адади 555^{222} ба 5 бебақия тақсим мешавад?

ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳон ҳатмӣ)

1. Дуруст ё нодурусти ҷумлаи математикро тасдиқ карда метавонам.

а) $x^2 + 1 = -8$; б) $2x^2 + 3 = -3$; в) $-x - 4x - 2 = -5$.

2. Амалҳо бо ададҳои бутунро иҷро карда метавонам.

а) $(-2) + (-4) + (-6) + 4 + 5$; б) $-5 \cdot (-4) \cdot (-3) : 12$.

3. Аз баробарии додашуда тақсимишаванд, тақсимкунанд, натиҷаи тақсим ва бақияро нишон дода метавонам.

а) $657 = 25 \cdot 26 + 7$; б) $200 = 12 \cdot 16 + 8$.

4. Муодилаи аз ададҳои бутун тартибёфттаро ҳал карда метавонам.

а) $25 \cdot (-4) \cdot x = 2000$; б) $x \cdot (-4) \cdot (-50) = -2000$.

5. Хосияти тақсимиавии сумма ва фарқро медонам ва онро татбиқ карда метавонам.

а) $(16236+635211):9$; б) $(635211-16236):3$.

6. Медонам, ки агар адади a ба r ва в ба t тақсим шаванд, ҳосили зарби онҳо ба ҳосили зарби рӯ тақсим мешавад.

Адади 1680 ба 105 тақсим мешавад. Адади 105 ба 35 тақсим мешаанд. Ин хосиятро барои ин ададҳо татбиқ кунед.

7. Медонам, ки агар a ба t тақсим шавад, он гоҳ барои адади дилҳоҳи натуралии n адади a^n ба адади t^n тақсим мешавад.

Адади 12 ба 4 тақсим мешаад. Оё 12³⁰ ба 4³⁰ тақсим мешавад?

8. Медонам, ки агар дар ҳосили зарб ақаллан яке аз ҳамзарбҳо ба r тақсим шавад, он гоҳ ҳосили зарб низ ба r тақсим мешавад.

а) $(23 \cdot 62 \cdot 127 \cdot 625):25$; б) $(1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11):7$.

9. Рақами оҳири дараҷаҳои ададҳоро ёфта метавонам.

а) 9^{100} ; б) 11^{11} ; в) 40^{13} ; г) 121^{50} .

КОРИ САНЧИШИИ 9.1

ВАРИАНТИ А

1. Амали тақсиро иҷро кунед:

1)- $28,98 : (-14)$; 2) $-22,23 : (-0,9)$; 3) $-2\frac{12}{35} : (-7\frac{6}{7})$; 4) $-8\frac{3}{4} : 2\frac{1}{3}$.

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,42 - (-8,22)) : (-0,8) + (-3) \cdot (-0,7).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

1) $13x - 8 = 4x + 10$; 2) $7x - 5(2x + 1) = 5x + 15$.

4. Қуттии якум аз қуттии дуюм чор маротиба бештар нок дошт. Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 15 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чӣ қадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 287 нафар коргар кор мекунад. Шумораи коргарони шуъбаи дуюм назар ба шумораи коргарони шуъбаи якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбаи сеюм назар ба шуъбаи якум 7 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(14y + 56) \cdot (1,5 - 0,5y) = 0.$$

ВАРИАНТИ Б

1. Амали тақсимро ичро кунед:

$$1) -25,25 : (-0,5); \quad 2) -63,63 : (-0,9);$$

$$3) -\frac{14}{56} : \left(-\frac{6}{7}\right); \quad 4) -3\frac{5}{6} : 2\frac{2}{23}.$$

2. Қимати ифодаро ёбед:

$$(-1,42 - (-3,22)) : (-0,8) + (-6) \cdot (-0,7).$$

3. Муодиларо ҳал кунед:

$$1) 15x - 6 = 3x + 18; \quad 2) 7x - 3(4x + 1) = 5x + 15.$$

4. Қуттии якум аз қуттии дуюм се маротиба бештар нок дошт.

Агар миқдори ноки қуттии дуюм аз миқдори ноки қуттии якум 16 кг камтар бошад, дар қуттии дуюм чй қадар нок ҳаст?

5. Дар се шуъба 243 нафар коргар кор мекунад. Шумораи коргарони шуъбай дуюм назар ба шумораи коргарони шуъбай якум 5 маротиба зиёдтар аст. Шуъбай сеюм назар ба шуъбай якум 19 нафар коргар зиёдтар дорад. Дар ҳар як шуъба чанд нафар кор мекунад?

6. Муодиларо ҳал кунед:

$$(10y + 60) \cdot (1,8 - 0,9y) = 0.$$

БОБИ Х. ИЛОВАХО

10.1. Масъалаҳо барои тақрор

894. Қимати ифодай $\frac{3}{5} \cdot (1 - \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{7})$ -ро ёбед.

Дар машҳои 878 -880 тақсимкунандай умумии калонтарини ададҳои нишондодашударо ёбед.

895. а) 23 ва 69; б) 46 ва 65; в) 39 ва 91.

896. а) 350 ва 840; б) 375 ва 360; в) 600 ва 81;
г) 169 ва 120; ф) 340 ва 520; д) 600 ва 169.

897. а) 6489 ва 2781; б) 2163 ва 1050;
в) 1050 ва 1100; г) 1150 ва 3000.

898. Бо истифодай тарзи дуюми ёфтани ТУК-и ададҳо исбот кунед, ки ададҳои 630 ва 1573 байни ҳам содаанд.

899. Ҳамаи ҳамон қиматҳои натуралии р-ро ёбед, ки барои онҳо $r^2 + 13$ ба адади сода баробар бошад.

900. Ахрор якчанд тангаҳои 10-тина дошт ва онҳоро ба тангаҳои 15-тина иваз намуд. Дар натиҷа шумораи тангаҳояш 3-то кам шуд. Шумораи тангаҳои 15-тинаро ёбед.

901. Касрҳоро иҳтизор кунед:

а) $\frac{4}{12}, \frac{5}{25}, \frac{8}{32}, \frac{36}{72}, \frac{13}{78}, \frac{33}{99}, \frac{555}{2020}$; б) $\frac{13 \cdot 12 + 13 \cdot 18}{60}, \frac{23 \cdot 17 - 23 \cdot 13}{69}$.

902. Касрҳои зеринро муқоиса намоед:

а) $\frac{3}{4}$ ва $\frac{2}{4}$; б) $\frac{7}{9}$ ва $\frac{8}{9}$; в) $\frac{4}{5}$ ва $\frac{2}{3}$; г) $\frac{6}{7}$ ва $\frac{6}{5}$; ф) $\frac{12}{13}$ ва $\frac{11}{12}$;
д) $\frac{17}{23}$ ва $\frac{19}{23}$; е) $\frac{33}{34}$ ва $\frac{34}{35}$; ё) $\frac{74}{75}$ ва $\frac{13}{15}$; ж) $\frac{99}{100}$ ва $\frac{100}{101}$; з) $\frac{85}{95}$ ва $\frac{35}{40}$;
и) $\frac{24}{27}$ ва $\frac{36}{48}$; ў) $\frac{1}{7}$ ва $\frac{16}{48}$; к) $\frac{25}{47}$ ва $\frac{16}{32}$; л) $\frac{9}{21}$ ва $\frac{14}{42}$; м) $\frac{111}{200}$ ва $\frac{1010}{2020}$.

903. Ҷамъи касрҳоро иҷро карда, натиҷаро (имкон дошта бошад) сода намоед:

а) $\frac{12}{21} + \frac{15}{42}$; б) $\frac{7}{5} + \frac{11}{18}$; в) $\frac{156}{169} + \frac{1}{13}$; г) $\frac{5}{19} + \frac{13}{29}$.

904. Ҷамъи ададҳои омехтаро иҷро кунед:

а) $3\frac{1}{3} + \frac{4}{5}$; б) $\frac{3}{7} + 2\frac{4}{7}$; в) $5\frac{1}{6} + 4\frac{5}{6}$; г) $2 + 2\frac{2}{3}$.

905. Агар ба ҷамъшавандай якум $14\frac{7}{34}$ -ро ва

ба ҷамъшавандай дуюм $8\frac{13}{51}$ -ро ҷамъ карда, аз ҷамъшавандай сеюм $21\frac{15}{17}$ -ро тарҳ кунем, сумма чӣ қадар тағиیر мёёбад?

906. Гуландом $\frac{1}{6}$ ҳиссаи қаҳваи дар истакон бударо нӯшида, истаконро бо шир пур кард. Баъд $\frac{1}{3}$ ҳиссаи онро нӯшида, истаконро боз бо шир пур кард. Сипас ним истакони онро нӯшида, боз истаконро бо шир пур кард ва онро пурра нӯшид. Оё гуфта метавонед, ки Гуландом бештар қаҳва нӯшид ё шир?

907. Оё чунин ададе мавҷуд аст, ки ҳаштики он ба ним ва боз чоряқ баробар бошад?

908. Агар массаи куби шишагии тегааш 1 см ба $2\frac{3}{5}$ г баробар бошад, массаи куби шишагини тегааш $3\frac{3}{4}$ сантиметрро ёбед.

909. Замини назди мактаб аз ду қитъя иборат буда, якҷоя $2\frac{37}{50}$ гектарро ташкил медиҳад. Агар аз қитъаи якум $24\frac{2}{5}$ ар ва аз қитъаи дуюм 1820 m^2 ро чудо кунем, қисмҳои боқимондаи қитъаҳо ба ҳамдигар баробар мешаванд. Масоҳати ҳар як қитъаро муайян кунед.

910. Исбот кунед, ки суммаи ду адади тоқи дилҳоҳи пайдарпай ба 4 бебақия тақсим мешавад.

911. Суммаи рақамҳои адади дурақама ба 10 баробар аст. Агар чойи рақамҳои ин адад иваз карда шавад, ададе ҳосил мешавад, ки он аз адади аввала 18 воҳид кам аст. Он ададро ёбед.

912. Ҳосили зарби ду адади дилҳоҳ қалон аст ё ҳосили зарби КТУ ва ХҚУ-и онҳо?

913. Оила аз 5 нафар иборат буда, падару модар кор мекунанд. Маоши падар дар 1 моҳ 1455 сомонӣ ва маоши модар ба 897,5 сомонӣ баробар мебошанд. Онҳо дар хонае, ки масоҳаташ 36 m^2 иҷоранишин буда, барои ҳар 1 m^2 ба қадри 3 сомонӣ иҷорапулӣ медиҳанд. Барои рӯзгузаронии оила чӣ қадар пул мемонад? Оё масъала шарти зиёдатӣ дорад?

914. Кореро як бригадаи коргарон дар 30 рӯз ва бригадаи дигар дар 20 рӯз анҷом медиҳад. Агар ҳар дар бригада якҷоя кор кунанд, ҳамон корро дар чанд рӯз иҷро мекунанд?

915. Дар ду қуттӣ $66\frac{3}{4}$ кг меҳ ҳаст. Агар дар қуттии дуюм назар ба қуттии якум $11\frac{1}{8}$ кг зиёдтар меҳ бошад, дар ҳар қуттӣ чӣ қадарӣ меҳ ҳаст?

916. Исбот кунед, ки фарки ададҳои дурақамаи $\overline{2ab}$ ва $\overline{2ba}$ ба 9 бебақия тақсим мешавад.

917. Аз ду маҳал, ки масофаи байнашон 11 км аст, дар як вакт ду пиёдагард ба пешвози яқдигар ба роҳ баромаданд. Агар суръати яке аз онҳо $4\frac{1}{5}$ км/соат ва суръати дигаре $3\frac{3}{4}$ км/соат бошад, пас аз $1\frac{2}{3}$ соат масофаи байни онҳо чанд мешавад?

918. Оё чунин адади дурақамае мавҷуд аст, ки рақами охиринаш 2 буда, баъди чайивазкунони ракамҳояш $1\frac{1}{2}$ маротиба калон шавад?

919. Пештар нафтро аз Тюмен ба Сахалин бо роҳи оҳани дарозиаш 7150 км ва боз бо роҳи обии дарозиаш 550 км мекашониданд. Баъди ба кор даромадани шоҳроҳи Байкалу Амур роҳ ба андозаи $\frac{10}{77}$ ҳисса кӯтоҳ шуд. Муайян кунед, ки ин роҳ чанд километр кӯтоҳ шудааст?

920. Дар як зарф 1680 л бензин ва дар зарфи дигаре ба миқдори $\frac{5}{7}$ ҳиссаи он бензин ҳаст. Аз зарфи якум дар ҳар як дақиқа назар ба зарфи дуюм 3 маротиба зиёдтар бензин чорӣ мешуд. Баъди 5 дақиқа дар зарфи якум назар ба зарфи дуюм 80 л камтар бензин монд. Аз зарфҳо дар ҳар як дақиқа чӣ қадарӣ бензин чорӣ мешуд?

921. Қимати ифодаҳои зеринро ҳисоб кунед:

$$a) \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{6}\right) \cdot \left(23\frac{2}{3} - 15\frac{5}{9}\right) - \frac{1}{2} \left(3\frac{1}{5} + 2\frac{1}{4}\right);$$

$$b) \left(\frac{4}{11} \cdot 3\frac{2}{3} + \frac{5}{12} \cdot 4\frac{1}{5}\right) \cdot \frac{33}{37} + \left(12\frac{2}{5} \cdot 5\frac{1}{2} - 3\frac{3}{4} \cdot 4\frac{1}{5}\right).$$

922. $\frac{3}{4}$ ҳиссаи хонандагони синф дар маҳфилҳо иштирок мекунанд, ки шумораашон 18 нафар аст. Синф чанд нафар талаба дорад?

923. а) $\frac{2}{5}$ ҳиссаи адади 90-ро ёбед; б) $\frac{3}{4}$ ҳиссаи адади 60-ро ёбед;

в) $\frac{7}{8}$ ҳиссаи адади 112-ро ёбед; г) $\frac{5}{9}$ ҳиссаи адади 225-ро ёбед.

924. Духтарақ $\frac{3}{5}$ ҳиссаи китобро хонд, ки он 220 саҳифа дорад. Духтарақ чанд саҳифаи китобро ҳанӯз нахондааст?

925. Ададеро ёбед, ки $\frac{3}{7}$ ҳиссаи он ба 84 баробар бошад.

926. Аз панҷ як ҳиссаи ҳиссаи китоб 38 саҳифаро ташкил медиҳад. Китоб чанд саҳифа дорад?

927. Ман $\frac{5}{6}$ ҳиссаи китобро хонда будам, ки 30 саҳифааш боқӣ монд. Китоб аз чанд саҳифа иборат аст?

928. Ададеро ёбед, ки $\frac{2}{7}$ ҳиссаи он ба 14 баробар шавад.

929. Муодилахоро ҳал кунед:

$$\text{а)} (x - 7) \cdot \frac{5}{6} = 10; \quad \text{б)} (x + 7) \cdot \frac{5}{6} = 10.$$

930. Суръати заврақ дар оби ором аз суръати ҷараёни об 5 маротиба зиёд аст. Агар заврақ масофаи 45 км-ро ба рафти ҷараёни об дар 3 соат тай карда бошад, суръати ҷараёни обро ёбед.

931. Аввал $\frac{2}{5}$ ҳисса ва баъд $\frac{3}{10}$ ҳиссаи 60 л бензини захиравшударо гирифтанд. Чӣ қадар бензини захиравӣ бокӣ монд?

932. Дар бочкаи якум назар ба бочкаи дуюм 2 маротиба зиёдтар бензин буд. Вақте ки 50 л бензини бочкаи якумро гирифтанду ба бочкаи дуюм 70 л илова намуданд, бензини ҳар ду бочка баробар шуд. Аз аввал дар бочкаҳо чӣ қадарӣ бензин буд?

933. Дар вагони якум назар ба вагони дуюм $1\frac{1}{2}$ маротиба зиёдтар ангиштсанг буд. Агар аз вагони якум $5\frac{4}{5}$ т ангиштсангро мефурӯварданду ба вагони дуюм $14\frac{1}{5}$ т илова менамуданд, он гоҳ бори ҳар ду вагон баробар мешуд. Ҳар як вагон чӣ қадарӣ ангиштсанг дошт?

934. Падар 32- сола ва писар 5- сола аст. Баъди чанд сол падар назар ба писар 4 маротиба қалонтар мешавад?

935. Ҳосили зарби ду аداد ба $\frac{7}{12}$ баробар аст. Агар яке аз зарбшавандаҳо ба $\frac{14}{33}$ баробар бошад, зарбшавандаи дуюмро ёбед.

936. Масъалаи Баҳоваддини Омулӣ (асри XVI). Ададеро ёбед, ки дар ҳолати ба вай ҷамъ қардани аз 3 ду ҳиссаи худаш ва боз воҳид адади 10 ҳосил шавад.

937. Супоришеро як ҳаррот дар 4 соат ва ҳарроти дигар дар 5 соат иҷро мекунад. Баъди ду соати кори якҷоя қадом ҳиссаи кор иҷро нашуда мемонад?

938. Боғбон фикр қард, ки дар $\frac{5}{6}$ соат маҳлул тайёр қарда, онро дар $2\frac{3}{5}$ соат ба дарахтон мепошад. Аммо вай ба ҳамаи ин кор $1\frac{1}{4}$ соат камтар вакт сарф қард. Боғбон барои иҷрои нақшааш чӣ қадар вакт сарф намуд?

939. Сайёҳ дар рӯзи аввал $\frac{7}{40}$ ҳиссаи ҳамаи роҳро тай қард. Дар рӯзи дуюм вай назар ба рӯзи якум $\frac{13}{120}$ ҳиссаи ҳамаи роҳро тай қард. Сайёҳ қадом ҳиссаи роҳро тай накарда монд?

940. Як чөлонгар супоришро дар 9 рүз ва чөлонгари дигар дар 15 рүз ичро мекунад. Агар онхо 3 рүз якжоя кор кунанд, кадом қисми супориш ичро нашуда мемонад?

941. Тракторчихо тамоми майдонро дар 3 рүз шудгор

кардан. Онхо рүзи якум $\frac{3}{7}$ хисса ва рүзи дуюм $\frac{3}{10}$ хиссан заминро чаппагардон намуданд. Рүзи сеюм 57 гектари бөкимонда шудгор шуд. Масоҳати майдонро ёбед.

942. Массай бузгола $6\frac{3}{4}$ кг ва массай барра 3 маротиба зиёдтар аз он аст. Массай бузгола аз массай барра чанд килограмм кам аст?

943. Муодилаи $24:57 = x:19$ -ро ҳал кунед.

944. Қимати ифодаи $\frac{4,2 \cdot 0,3 \cdot 0,7}{0,7 \cdot 0,1 \cdot 0,2}$ -ро ҳисоб кунед.

945. Қимати ифодаи $-a \cdot (b+15+a)$ -ро ҳангоми $a = -12,1$; $b = -5$ будан ёбед.

946. Суммаи зеринро ба намуди ҳосили зарб нависед:

$$3 - x + 3 - x + 3 - x + 3 - x + 3 - x + 3 - x + 3 - x$$

947. Қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед:

а) $5 \cdot (-4)$; б) $-2 \cdot (-7)$; в) $-21 \cdot 0,6$; г) $-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$;

ғ) $-\frac{2}{9} \cdot 6$; д) $0,7 \cdot (-11)$; е) $-3,1 \cdot (-5)$; ё) $9 \cdot (-2,1)$.

948. Қимати ифодаҳоро ёбед:

а) $-4:2$; б) $-2,5:4$; в) $-3,5:7$; г) $-12,1:1,1$;

ғ) $5:(-2,5)$; д) $14:(-2)$; е) $7:(-3,5)$; ё) $19,6:(-1,4)$.

949. Тақсимро ичро кунед:

а) $-14:(-7)$; б) $-27:(-36)$; в) $-0,64:(-0,16)$; г) $-0,81:(-0,9)$;

ғ) $-\frac{1}{2}:(-\frac{1}{5})$; д) $-\frac{3}{7}:(-\frac{9}{35})$; е) $-4\frac{7}{8}:(-3\frac{1}{4})$; ё) $-5\frac{3}{4}:(-6\frac{3}{11})$.

950. Касрҳои зеринро ба касрҳои даҳӣ гардонед:

а) $\frac{3}{8}$; б) $\frac{7}{10}$; в) $\frac{17}{25}$; г) $\frac{36}{50}$; ғ) $\frac{41}{64}$; д) $\frac{63}{125}$; е) $\frac{40}{320}$.

951. Касрҳои даврии зеринро ба касрҳои одӣ гардонед:

а) $0,3(2)$; б) $1,13(2)$; в) $0,3(21)$; г) $2,12(13)$; ғ) $0,01(05)$.

952. Суммаи $\frac{1}{4} + 0,(6) + 0,08(3)$ -ро ҳисоб кунед.

953. Зарбшавандай умумиро аз қавсҳо бароред:

а) $7x + 3 + 7x^2 + 3x$; б) $4y^2 - 5 + 2y - 10y$.

954. Ҳосиятҳои муодиларо истифода бурда, муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $12x + 5 - 7x = 5(1-x)$; б) $1,2 \cdot (y-2) + 1 = 1,3 \cdot (y-2)$.

955. Заврақ ба самти чараёни дарё 3 соат харакат карда, барои тай кардани рохи бозгашт 6 соат вакт сарф кард. Агар суръати чараёни дарё 3,5 км/соат бошад дарозии рохи бо самти чараён тайкардаи заврақро ёбед.

956. Дарозии порчай АВ ба 16 см баробар буда, вай ба ду қисми нобаробар чудо карда шудааст. Масофаи байни миёначойҳои ин қисмҳоро ёбед.

957. Камони давра ба $\frac{3}{8}$ ҳиссаи нимдавра баробар аст. Ин камон қадом ҳиссаи давраро ташкил медиҳад?

958. Дар хати рост нуқтаҳои А, В, С -ро чунон чойгир кунед, ки нуқтаҳои А ва В аз нуқтаи С дар як тараф, нуқтаҳои В ва С аз нуқтаи А дар як тараф чойгир шаванд.

10.2. Аз фолклори математикӣ

959. Шоҳе бори аввал соҳиби писар гардида. Аз ин ҳодиса рӯҳбаланд гардида, фармонро дар бораи афв имзо намуд. Мувофиқи фармон муҳлати дар маҳбас нигоҳ доштани ҳамаи маҳбасиён то нисф кӯтоҳ карда мешуд. Сарвари маҳбас хайрон буд. Бо қасоне, ки якумрӣ ба маҳбас қашида шудаанд, чӣ гуна бояд рафтор кард? Охир чӣ гуна нисфи муҳлати онҳоро муайян кардан мумкин? Вале, Шоҳ ҳамоно бо қатъият талаб кард, ки фармон бечунучаро иҷро карда шавад. Хизматгорон фикр карда, фикр карда, оқибат, фармони Шоҳро амалий соҳтанд. Онҳо ба чӣ гуна ақида омаданд?

960. То қасри Шоҳ ҳабар расид, ки деви ҳафтсар мағлуб шудааст. Шоҳ медонист, ки ин корнамоиро яке аз се паҳлавонони дарбор ё Шералий ё Нуралӣ ё ки Гургулӣ кардааст.

Баъди чанде ба Шоҳ ҳабари боваринок омад:

- Девро Шералий мағлуб накардааст;
- Деви ҳафтсарро Нуралӣ мағлуб кардааст.

Кадоме аз бародарони паҳлавон деви ҳафтсарро мағлуб кардааст?

961. Гургу рӯбоҳи маккор аз анбори соҳили баҳр соҳиби моҳии зиёде шуданд.

Рӯбоҳ ба гург рӯй оварда гуфт:

- Биё, гург, моҳиҳоро баробар тақсим мекунем.
- Биё! Ман дар ҳисобу китоб он қадар қобил нестам, ин корро ба ту месупорам, рӯбоҳ!
- Мана тургамак ин 1 моҳӣ аз ту, ин дуто аз ман:

- О! Ин хеле кам кү?
- Гүш кун. Мана ба ту боз 3 мохӣ...
- Боз ба ман 4, ба ту 5, ҳамин тавр, ба ман 6 ба ту 7.... ва ҳоказо.

Ҳар дафъа шумораи моҳиҳоро ба 1 адад афзоиш дода, рӯбоҳ ҳамай моҳиҳоро тақсим кард. Маротибаи охир вай ба назди худаш 20 дона моҳӣ гузошта буд, ки бо ҳамин моҳиҳо тамом шуданд. Оё, ба фикри шумо, рӯбоҳ моҳии бештарро соҳиб шуд ё гург?

962. Синни Пирамарди Хаттоб бо ададе ифода мешавад, ки рақамҳояш гуногунанд. Доир ба ин адад маълумоти зерин мавҷуд аст:

1)Агар рақамҳои аввалу охири онро хат занем, адади дурақамае ҳосил мешавад, ки суммаи рақамҳояш 13 буда, калонтарин аст.

2)Рақами аввалиш аз рақами охиринаш 4 маротиба калон аст. Пирамарди Хаттоб чандсола аст?

963. Пирамарде вафот кард. Пас аз ҷанде писаронаш ҷамъ шуда, нияти ичро намудани васияти падарро карданд. Дар варақе сабт ёфта буд: «Боз мероси ман аз 6 шутур иборат аст: нисфи онро ба писари калониам, сеякашро ба писари хурдиам васият мекунам. Як шутури боқимондаро бигузор марди худо гирад». Вале, шутурҳо на 6, балки 5-то буданд ва писарон дар тақсимоти онҳо ҳайрон монданд, зеро адади 5 ба 2 ё 3 бебақия тақсим намешавад. Тақсимоти мероси падар бародаронро то ҷанҷолу ҳарҳаша овард. Дар ҳамин вақт аз назди ҳавлии пирамард дар шутури хеш савор арбоби деха равона буд. Ба баҳси бародарон гӯш дода, аз шутураш фаромаду назди онҳо омад ва ҷанҷоли онҳоро мувоғиҳи васияти пирамард ҳал кард. Баъд, ба шутури хеш савор шуда, ба хонааш равона шуд. Ёбед, ки Арбоб васияти пирамардро чӣ тавр ба ҷо овард?

964. Селаи турнаҳо дар парвозд буд. Аз пеш турнае намоён шуда ба села салом дод: - Салом садтурнаҳо! Сарвари села, ки турнаи донои пир буд, ҷавоб дод:

«Мо садто неstem. Агар боз ҳамин қадар, боз нисфи шумораи мо ва боз ҷоряки шумораамон мебуд, бо ту якҷоя 100-то мешудем». Села аз ҷанд турна тартиб ёфта буд?

965. Дар таҳтасангӣ қабри математики машҳури Юнони Қадим Диофант чунин суханон сабт гардидаанд: «Эй раҳгузар! Дар зери ин санг ҳокистари Диофант маҳфуз аст, ки дар пири вафот кардааст. Аз шаш як ҳиссаи умри дарози ўро давраи

бачагӣ, аз дувоздаҳ як ҳиссаи онро овони ҷавонӣ ташкил дода, аз ҳафт як ҳиссаи умри ӯро давраи безаниаш ташкил додаанд. Баъд аз панҷ соли оиладорӣ аз ӯ писаре ба дунё омад, ки нисфи умри падари ҳешро дида, аз олам гузашт. Баъди чор соли вафоти писар Диофант низ ба хоби абадӣ рафт. Агар ҳисоб карда ҷавонӣ, бигӯ, ки Диофант ҷанд сол умр дидааст?». Ёбед, ки Диофант ҷанд сол зиндагӣ кардааст.

966. Дар шаҳри Афина ҳавзе буд, ки се қубур дошт. Ҳар яке аз қубурҳо дар алоҳидагӣ дар 1 соат, 2 соат ва 3 соат ҳавзро аз об пур карда метавонист. Боре лозим омад, ки дар як вақт ҳар се қубурро қушода, ҳавзи холиро аз об пур намоянд. Ҳавз дар ҷанд муддати вақт аз об пур шуда метавонист?

967. Синҷбоди дарёгард ба ҷазирае ташриф овард. Дар ҷазира ду қабила зиндагӣ дошт: яке сокинони таҳҷой, дигаре мусоғирон. Ба саволи дилҳоҳ сокинони таҳҷой ҷавоби дуруст, вале мусоғирон ҷавоби нодуруст медоданд. Синҷбод барои роҳбаладӣ яке аз сокинони ҷазираро киро намуда, бо ӯ ба роҳ баромад. Лахзае нағузашта онҳо бо сокинони дигари ҳамин ҷазира рӯ ба рӯ омаданд. Синҷбод ба роҳбаладаш фармуд, ки рафта аз қадом қабила будани он шаҳсро муайян намояд. Роҳбалад аз назди он шаҳс баргашта гуфт: «Ҳамҷазираам мегӯяд, ки ӯ таҳҷой аст». Худи роҳбалад аз қадом қабила буд?

968. «-Эй Ҳокими вақт! Бигӯй, ки қадом ҳиссаи рӯз сипарӣ шудааст?» «-Эй ҷаҳгузар! Дучандаи аз се ду ҳиссаи аз ибтидо то ҳол гузашта боқӣ мондааст». Ин сӯхбат дар қадом вақт барпо гашта буд?

969. Исбот қунед, ки агар ҳангоми ба 9 тақсим кардани ададе бақия ба 2 ё 7 баробар шавад, ҳангоми квадрати ҳамин ададро ба 9 тақсим намудан, 4 бақия мемонад.

970. Ҳафт дона себи якҳаҷмро дар байни 12 нафар тавре тақсим қунед, ки ба ҳар яке миқдори баробари ҳиссаҳои себ расад. Бар замми ин ҳар як себ аз панҷ ҳисса бештар пора нагардад.

971. Аз Пифагор шумораи шогирдонашро пурсиданд. Ӯ чунин ҷавоб дод: «Нисфашон ба омӯзиши риёзӣ, ҷорякашон ба шунидани мусиқӣ машғул аст. Аз ҳафт як ҳиссаашон оромона фикр меронад. Бар замми ин боз се нафар зан низ машгули омӯзиш аст». Пифагор ҷанд нафар шогирд дошт?

972. Зане дар бозор тухм мефурӯҳт. Ҳаридори якум аз ӯ нисфи тухмҳо ва боз 1 дона тухм, ҳаридори дуюм нисфи шумораи аз ҳаридори якум бокимондаи тухмҳо ва боз 1 тухми дигар ҳарид.

Харидори сеюм ҳам омада аз зан нисфи шумораи тухмҳои аз харидори дуюм боқимондаро харид. Дар охир 1 дона тухм боқӣ монду бас. Фурӯшанда дар аввал чанд дона тухм дошт?

973. Соати ақрабақдор дар ҳар як шабонарӯз 2 дақиқа «пеш» меравад. Агар ҳамин пешравӣ мунтазам идома ёбад, пас аз кадом муддати камтарини вақт соат боз вақти аниқро нишон ҳоҳад дод?

974. *Масъалаи ҳиндӣ*. Аз панҷ як ҳиссаи занбӯрони асал дар шоҳчай гул нишастааст. Аз се як ҳисса бошад ба сӯйи гул парвоз дорад. Сечанди фарқи ду адади дар боло овардашуда дар пештоқи лона ба парвоз тайёри мебинад. Фақат як занбӯраки ҳурдтарак ба ин тараф, ба он тараф парвоз намуда, аз бӯйи хуши гулҳо лаззат мебарад. Бигӯй, эй зебоипараст, дар села чанд занбӯр аст?

975. *Аз дастхатҳои ҳиндӣ*. Ададеро ёбед, ки он дар натиҷаи ҷамъ кардани 5 ё аз он тарҳ намудани 11 ба квадрати саҳех мубаддал мегардад.

976. *Масъалаи Бҳасқара*. Ба ман бигӯй, ки галаи маймунҳо аз чанд маймун иборат аст. Квадрати фарқи аз панҷ як ҳиссаи онҳо ва 3-тоашон дар ғор пинҳон шуда, танҳо як маймун дар берун, аниқтараш дар шоҳи дараҳт оvezон аст.

977.а) *Масъалаи Баҳовуддин*. Мукофоти ба Зайд ваъдашуда қисми қалонтарини ду ҳиссаро ташкил медиҳад. Агар ҳосили ҷамъи ҳиссаҳо 20 ва ҳосили зарбашон 96 бошад, маблағи мукофот чӣ қадар аст?

б) *Масъалаи ал-Қарҳӣ*. Асоси ростқунча аз баландиаш ду маротиба бузург буда, масоҳату периметраш ададан бо ҳам баробаранд. Масоҳати онро ёбед.

978. *Масъалаи Ҷаббор ал-Қалсадӣ*. Сеяк ва ҷоряки ададе ба 21 баробар аст. Ин ададро ёбед.

979. Шахсе бо 100 сӯм 100 парранда харид. Нархи 1 кабутар 5 сӯм, нархи 1 зогча 3 сӯм, нархи 1 гунчишк ним сӯм. Ёбед, ки шахс бо ин маблағ чандтогӣ аз ин парандҳо харида метавонад. Масъала чанд ҳал дорад? Ҳамаи онҳоро биёред.

980. Шахси доро мардеро кироя карда ваъда дод, ки дар давоми моҳ ба ӯ 12 сомонӣ ва як ҷома музд медиҳад. Вале марди кироя 7 моҳи пурра кор карда, аз ҳӯҷаин илтимос кард, ки музди кори ӯ ва ҷомаи ваъдагиро дихад. Шахси доро ба ӯ 5 сомонӣ ва як ҷома дод. Нархи ҷомаро муайян намоед.

981. *Масъалаи Л. Пизанский*. Шахсе бо 30 танга 30 паранда харид. Барои 3 гунчишк 1 танга, барои 2 кабутар 1 танга ва барои

хар як мурғобй 2 танга дод. Аз парандаҳои ин се навъ ў чандтогй харид?

982. Дар як қафас мурғҳо бо харгӯшҳо ҷойгир карда шудаанд. Шумораи сарҳои ҷонварон ба 25, вале шумораи пойҳои онҳо ба 94 баробар аст. Дар қафас чанд мурғ асту чанд харгӯш?

10.3. Масъалаҳои шавқовар

983. Агар дарозии давраи калони Заминро 1 м зиёд карда бо ҳамин дарозӣ давраи дигар созем, байни ин ду давра ҳолигие пайдо мешавад. Аз ҳамин ҳолигӣ оё муш гузашта метавонад?


984. Масофаи байни хати рости ба давра расанд ва радиуси ба нуқтаи расиш гузаронидашударо ёбед.

985. Одам дар 1 дақиқа 15 маротиба нафас мекашад ва дар ҳар як нафаскашӣ 0,55 л ҳаворо фурӯ мебарад. Агар массаи 1 л ҳаво 1,3 г бошад, массаи ҳавои дар 1 шабонарӯз фурӯбурдаи одам чӣ қадар аст?


986. Нуқтаи А(- 4) аввал ба самти мусбат 7 воҳид, баъд ба самти манғӣ 8 воҳид, сонӣ ба самти манғӣ 2 воҳид, баъд ба самти мусбат 12 воҳид, сипас ба самти манғӣ 7 воҳид ва дар охир ба самти мусбат 4 воҳид ҳаракат кард. Нуқтаи А дар қадом тарафи нуқтаи сарҳисоб ва дар қадом дурӣ аз он қарор гирифт?

987. Масъала аз китоби «Лилавати» («Латофат»)-и Бҳаскара. Агар ададеро ба 5 зарб карда, аз ҳосили зарб сеяки ҳосили зарбро тарҳ намуда, фарқро ба 10 тақсим ва ба ин пайдарпай $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ хиссаи адади авваларо ҷамъ намоянд, адади 68 ҳосил мешавад. Бузургии он ададро ёбед.

988. Дар расми 91 14-то квадрати аз ҷӯбчаҳои якхела соҳташуда тасвир шудааст. 2 дона ҷӯбчаро ҷунон гиред, ки миқдори квадратҳо ду баробар кам шавад. Масъала чанд ҳал дорад?



Расми 91



Расми 92

11			
			16
		6	
14	1		

Расми 93

989. Аз 12 дона чӯбчаи якхела шакли дар расми 92 тасвир-ефтаро соҳтанд. Се донаи онҳоро чунон чой иваз кунонед, ки се квадрати якхела ҳосил шавад.

990. Ададҳои аз 1 то 16-ро дар катакҳои ҷадвал чунон чойгир кунед, ки суммаи ададҳои дар ҳамаи сатру сутунҳо ва диагоналҳои асосӣ ҷойгиршуда ба 34 баробар шавад (Расми 93).

991. Сеяк ҳиссаи якуним баробари ададе ба 15 баробар мебошад. Кадом аст он адад?

992. 1 дона себ ва 2 дона нок 23 дирам, 2 дона себ ва 1 дона нок 22 дирам нарҳ дорад. 1 дона себ ҷанд пул ва 1 дона нок ҷанд пул аст?

993. Шикорҷӣ ба сӯйи 7 мурғи дар шоҳи дароҳт нишаста тир парронд. Як мурғ ба замин афтид. Дар шоҳи дароҳт ҷанд мурғ боқӣ монд?

994. Ин чӣ бошад, ки ду каллаву ду даст ва шаш пой дорад, вале дар роҳгардӣ фақат ҷор пой?

995. Ду нафар ҷӯйкан дар 2 соат 2 м ҷӯй қанданд. Ҷанд нафар ҷӯйкан дар 5 соат 5 м ҷӯй мекананд?


996. Бо рақамҳои ададеро нависед, ки 11-то ҳазорӣ, 11-то садӣ ва 11-то воҳид дошта бошад.

997. Ба шахсе 172,5 сомонӣ пул доданд. Ин пул аз миқдори баробари тангаҳои 1 сомонӣ ва 50 дирамӣ иборат буд.

Миқдори тангаҳои 50 дирамиро ёбед.

998. Бо ёрии гӯгириҷӯбо баробарии нодурусти IV–VI=XI-ро навиштанд. Шумо аз он фақат як дона гӯгириҷӯбо гирифта, онро ба ҷойи дигар гузоред, ки баробарии дуруст ҳосил шавад. Масъала ҷанд ҳал дорад?

999. Шакли дар расми 94 тасвиршударо ба ҷор шакли якхела бурида ҷудо кунед.



Расми 94

1000. Агар периметри квадратро 10% зиёд қунем, масоҳати он ҷанд фоиз зиёд мешавад?

1001. Дар ҳолати ҷӣ гуна будани радиуси доира масоҳати он ба π дм² баробар мешавад?

1002. Дарозии давраи доира ба 9,42 м баробар аст. Масоҳати доираи бо ин давра маҳдудшударо ёбед. Қимати π -ро то даҳякӣ яклухт кунед.

1003. Дарозии радиуси давра ба 1 м баробар аст. Масоҳати доираи бо ин давра маҳдудшударо ёбед.

1004. Агар дарозии радиуси доира 2 маротиба хурд карда шавад, масоҳати он чанд маротиба тағиیر меёбад?

1005. Агар диаметри давраи доира ба 6,9 см баробар бошад, масоҳати доираро ёбед. Қимати π -ро то даҳякӣ яклухт кунед.

1006. Дарозии давраи доира ба 47,1 м баробар аст. Масоҳати доираро ёбед.

1007. Диаметри доираро ёбед, ки агар дарозии давраи он ба 15,7 м баробар бошад. Қимати π -ро то садякӣ яклухт кунед.

1008. Агар радиуси доира 5 маротиба кӯтоҳ карда шавад, масоҳати доира чанд маротиба кам мешавад?

10.4. Масъалаҳои ҳаллашон мушкил

1009. Майдони кишт бо як обдаро дар 3 соат, бо обдаро дуюм дар 4 соат ва бо обдарои сеюм дар 5 соат пурра обёрӣ шуда метавонад. Агар ҳар се обдаро як соат кор кунанд, дар ин фурсат кадом қисми майдон обёрӣ мешавад?

1010. Дар корхона занон $\frac{1}{2}$ ҳиссаи шумораи мардонро ташкил медиҳанд. Занон кадом ҳиссаи микдори коргарони корхонаро ташкил медиҳанд?

1011. Адади 50-ро ба ададе тақсим карданд, бақия ба 2 баробар шуд. Адади 42-ро низ ба ҳамин адад тақсим карданд, бақия ба 18 баробар шуд. Он ададҳоро ба кадом адад тақсим карда буданд?

1012. Зарфе, ки шакли параллелепипеди росткунҷаро дорад, бо симоб пур карда шудааст. Дарозии параллелепипед $5\frac{1}{4}$ дм, бара什 $3\frac{1}{2}$ дм ва баландиаш 5 дм мебошад. Агар симоб назар ба об $13\frac{3}{5}$ маротиба вазнинтар бошад, он гоҳ симоби дар параллелепипед буда чӣ қадар масса дорад?

1013. Адади якум назар ба адади дуюм $1\frac{1}{4}$ маротиба зиёд ва суммаи ададҳои якуму дуюм назар ба адади сеюм $1\frac{1}{4}$ маротиба зиёд аст. Агар суммаи ин се адад ба $194\frac{2}{5}$ баробар бошад, ҳар кадоми ин ададҳоро ёбед.

1014. Масофаи байни ду шаҳрро поездӣ тезгард дар $2\frac{4}{5}$ соат ва поездӣ боркаш дар $4\frac{2}{3}$ соат тай мекунад. Суръати поездӣ тезгард назар ба суръати поездӣ боркаш 30 км/соат зиёд аст. Масофаи байни шаҳрҳоро ёбед.

1015. Хосияти амалҳои арифметикиро истифода бурда x -ро аз муодилаи зерин ёбед:

$$\left(\frac{(145-24x):5}{24} + 24 \right) : 5 = 5.$$

1016. Муодиларо ҳал кунед:

$$12 - (30 - 19\frac{1}{2}) : (2\frac{3}{4} - \frac{3}{5}x) \cdot \frac{23}{55} + 10 = 13.$$

1017. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$\frac{\left(1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{5}{6}}{\left(\frac{3}{7} - \frac{1}{4}\right) : \frac{2}{28} - 1} + \frac{\frac{5 \cdot \frac{1}{2}}{2}}{5\frac{1}{25} - \frac{1}{10} + 1\frac{1}{2}}.$$

1018. Теплоход масофаи дар 13 соат ба самти ҷараён тай кардашро ба муқобили ҷараён дар 15 соат тай кард. Агар суръати ҷараён ба $3\frac{1}{2}$ км/соат баробар бошад, суръати теплоходро дар оби ором ёбед.

1019. Касри ихтисорнашавандаэро ёбед, ки ҳангоми ба сураташ илова кардани 2 ва ба маҳраҷаш илова кардани 5 тағиیر наёбад.

1020. Касреро ёбед, ки ҳангоми ба маҳраҷаш илова кардани сураташ 3 маротиба хурд мешавад.

1021. Пароход ними масофаро тай карду баъди ин суръаташро ба $\frac{1}{4}$ ҳиссаи суръати пештарааш зиёд кард. Дар натиҷа ба ҷойи таъиншуда 2 соат пештар расида омад. Пароход ҳамаи масофаро дар чанд соат тай кард?

1022. Теплоходи «Ракета» масофаи байни бандархой А ва В-ро дар 8 соат ва теплоходи «Метеор» онро дар 5 соат тай мекунад. Масофаи дар 5 соат тайкарда теплоходи «Ракета» зиёдтар аст ё масофаи дар 3 соат тайкарда теплоходи «Метеор»?

1023. Суммаи се узви аввали таносуб ба 67 баробар аст. Узви дуюм назар ба узви сеюм 9 маротиба хурд, вале узви сеюм нисбат ба узви якум $1\frac{1}{3}$ маротиба калон аст. Узви чорумро ёфта, таносуб тартиб дихед.

1024. Таносуби $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ дода шудааст. Аз ин таносуб истифода бурда, баробариҳои зеринро исбот намоед:

$$\text{а) } \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}; \quad \text{б) } \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}; \quad \text{в) } \frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c};$$

$$\text{г) } \frac{a-b}{a} = \frac{c-d}{c}; \quad \text{ф) } \frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}; \quad \text{д) } \frac{b}{a+b} = \frac{d}{c+d};$$

$$\text{е) } \frac{a}{a-b} = \frac{c}{c-d}; \quad \text{ё) } \frac{b}{a-b} = \frac{d}{c-d}; \quad \text{ж) } \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}.$$

Намунаи ҳал. Таносуби $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ -ро гирифта, ба ҳар ду тарафи баробарӣ адади 1-ро зам мекунем, ки аз ин аломати баробарӣ дигар намешавад:

$$\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1. \text{ Аз ин чо } \frac{a}{b} + \frac{b}{b} = \frac{c}{d} + \frac{d}{d} \text{ ё таносуби дурусти } \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \text{ -ро ҳосил мекунем.}$$

1025. Се адад байни ҳам чун 2:4:7 нисбат доранд ва адади сеюм назар ба адади дуюм 45 воҳид зиёд аст. Ин ададҳоро ёбед.

1026. Се адад ба ададҳои $\frac{1}{5}, \frac{2}{3}$ ва 0,5 мутаносибанд. Адади якум аз нисфи адади дуюм 32 воҳид кам аст. Ин ададҳоро ёбед.

1027. Адади $573\frac{2}{5}$ -ро ба се қисм чунон чудо кунед, ки онҳо ба ҳамдигар чун $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} : \frac{6}{7}$ нисбат дошта бошанд.

1028. Дар анбор ба ҳисоби тонна ба миқдори баробар гандум ва ҷав буд. Вақте ки 9 маротиба 11 тоннагӣ гандум ва $6\frac{1}{2}$ тоннагӣ


чав гирифтанд, дар анбор чав назар ба гандум $2\frac{13}{14}$ маротиба зиёдтар монд. Дар анбор чанд тоннагй гандум ва чав буд?

1029. Адади 310-ро ба қисмҳои ба ададҳои 2, 3 ва 5 чаппа мутаносиб чудо кунед.

1030. Роҳеро 12 нафар коргар бояд дар 9 рӯз таъмир мекарданд. Пагоҳии рӯзи панҷум боз якчанд нафар коргар илова шуда, роҳи бокимондаро дар 4 рӯз таъмир карданд. Шумораи коргарони иловагиро ёбед.

1031. Дар расми 95 квадрате тасвир шудааст, ки тарафҳояш ба доираи радиусаш ғрасанд мебошад. Нисбати масоҳати квадрат ба масоҳати доираро ёбед.

1032. Дарозии давра ададан ба масоҳати доирааш баробар аст. Дарозии радиуси онро ёбед.



Расми 95

1033. Суммаи ду ададеро ёбед, ки чамъшавандҳояш сечандай адади ба адади 7 барьакс ва дучандай адади ба он муқобил бошанд.

1034. 240 га заминро дар байни се хочагии боғдорӣ чунон тақсим карданд, ки замини хочагии якум назар ба замини хочагии дуюм 1,25 маротиба ва назар ба хочагии сеюм 1,(6) маротиба зиёд аст. Ҳар як хочагӣ соҳиби чӣ қадар замин шудааст?

1035. Ба адади дурақама адади 63-ро ҷамъ қунем, адади дурақамае ҳосил шуд, ки ракамҳояш ҳамон рақамҳои адади дурақамаи аввали буда, вале ба тартиби барьакс навишта шудаанд. Адади авваларо ёбед.

1036. Нархи якҷояи якто дутор, якто танбӯр ва якто рубоб 410 сомонӣ аст. Нархи рубоб аз нархи якҷояи дутору танбӯр 1,5 маротиба зиёд мебошад. Нархи дутор ба $\frac{15}{41}$ ҳиссаи нархи рубоб баробар аст. Нархи танбӯрро ёбед.

1037. Дар адади дурақама рақами даҳихо аз се ду ҳиссаи рақами воҳидиашро ташкил медиҳад. Адади дурақамае, ки бо

ҳамон рақамхо, вале бо тартиби баръакс навишта шудааст, аз адади аввала 18 воҳид зиёд аст. Адади авваларо ёбед.

1038. Нуқтаҳои A, B, C ва D дода шудаанд, ки ҳеҷ қадоми сетои он дар як хати рост намехобад. Хатҳои рости AB, AC, AD, BC, BD ва CD -ро гузаронед. Ин хатҳои рост ҳамвориро ба чанд қисм чудо мекунанд?

1039. Нуқтаҳои A, B, C ва D дода шудааст. Маълум аст, ки нуқтаҳои A, B, C дар як хати рост меҳобанд ва нуқтаҳои B, C, D низ дар як хати рост меҳобанд. Нишон дихед, ки ҳамаи нуқтаҳои A, B, C, D дар як хати рост меҳобанд.

1040. Аз оҳанпорае 80 дона ҳалқаҳои занҷир соҳтаний шуданд. Агар массаи ҳар як ҳалқаро 5 г кам кунем, он гоҳ аз ҳамон оҳанпора 100 дона ҳалқа соҳтан мумкин аст. Массаи оҳанпораро ёбед.

1041. Ададеро ба 225 тақсим карданд, ки дар бақия 150 ҳосил шуд. Оё ин адад ба 75 тақсим мешавад?

1042. Адади бутунеро ба адади бутуни дигар тақсим карданд. Ҳосили тақсим ба 0,15 хиссаи тақсимшаванда ва бақия ба 0,1 хиссаи тақсимшаванда баробар шуд. Тақсимкунанда ба чанд баробар аст?

Ч А В О Б Х О

Боби 1.

5.г) 1, 2, 3, 4, 6, 8. **11.** Масалан, 0, 30, 60. **31.** 350; 530. **35.** а) 0; 5. **36.** а, б, г, ф, е, ё) ҳа. **37.** 5, 95, 995. **38.** а) 250, 502, 520. б) 205, 250, 520. в) 250, 520. **39.** 0; 5. **50.** 999. **51.** 108. **52.** 0; 3; 6; 9. **60.** Метавонад. Масалан, 11, 13, 17. **66.** Бо 6 тарз. Масалан, 3+5+23, 3+11+17 ва ғайра. **69.** Не. **70.** Ҳа. Масалан, 2+3=5. **71.** Ҳа. Масалан, 4+9=13. **73.** 25; 49. **76.** Ҳа. Масъала 9 ҳал дорад. Масалан, 2, 2, 3; 2, 5, 5; 2, 7, 7 ва ғайра. **77.** Масъала 3 ҳал дорад. **83.** Ҳа. Масалан, 4 ва 9. **84.** Масъала 5 ҳал дорад. Масалан, 15 ва 195; 45 ва 165; 75 ва 135. **87.** 20-то. 8 дона себ, 5 дона нок, 6 дона хурмо. **90.** 39-то автомобилҳои 5-тоннагӣ. **98.** 90. **99.** Масалан, 2, 3, 5; 3, 5, 7; 5, 7, 11 ва ҳоказо. **100.** Агар он агадҳо байни ҳам сода бошанд. **101.** 5 ва 4 куттӣ; 180 донагӣ анор. **102.** 16 см.

Боби 2.

103. Ба 10. **108.** Ба 3. **117.** 1. **118.** $\frac{3}{4}$. **143.** 1 соат. **144.** Аз ним зиёд. **145.** $\frac{11}{18}$ ҳисса. **150.** а) $40 \frac{14}{25}$; б) $20 \frac{11}{30}$. **151.** Ба $5 \frac{53}{60}$ зиёд мешавад. **152.** $10 \frac{3}{8}$ ҳисса. **153.** 50 см. **155.** ф) $\frac{1}{6}$; е) $\frac{7}{30}$. **157.** а) $\frac{4}{5}$; е) кам мешавад. **161.** $\frac{1}{18}$. **162.** $2 \frac{1}{12}$; **164.** Сумма ба $1 \frac{19}{30}$ кам мешавад. **165.** Фарқ ба $21 \frac{5}{12}$ кам мешавад. **166.** $8 \frac{11}{14}$. **167.** Трактори якум бештар шудгор мекунад. **169.** Ба $4 \frac{11}{16}$ зиёд мешавад. **170.** $\frac{1}{6}$ қисми замин шудгор нашуда мемонад. **171.** $3 \frac{1}{4}$ м. **172.** $12 \frac{19}{20}$ м. **173.** $\frac{5}{52}$. **174.** $\frac{22}{575}$. **175.** $\frac{13}{36}$ ҳисса. **177.** б) $7 \frac{8}{9}$. **181.** $\frac{1}{3}$ ва 1. **184.** $1 \frac{1}{8}$ кг. **185.** Кам мешавад. **187.** $8 \frac{1}{105}$. **189.** а) $4 \frac{5}{66}$; г) $16 \frac{8}{51}$.

Боби 3.

205. $\frac{14}{25}$ м². **206.** $\frac{3}{4}$ м². **207.** б) $\frac{3}{7}$. **215.** 1200 маротиба; 30 кг. **216.** 420 км. **217.** а) 11; б) $2 \frac{1}{3}$. **221.** ё) не. **224.** а) $1 \frac{7}{8}$; ё) $\frac{30}{121}$. **225.** б) $1 \frac{1}{2}$; ф) $\frac{3}{20}$; д) 6; е) 6. **226.** б) $2 \frac{7}{24}$; ф) $1 \frac{1}{9}$; е) $\frac{225}{256}$. **227.** б) 6; д) $\frac{6}{13}$. **228.** 2. **229.** 1 $\frac{1}{4}$. **230.** $2 \frac{11}{42}$; 4 $\frac{1}{14}$. **232.** 25 м. **233.** 99 км. **235.** $6 \frac{291}{400}$ кг. **236.** $52 \frac{33}{49}$. **237.** 10 км/соат; $7 \frac{1}{2}$ км/соат. **240.** 2 $\frac{3}{5}$ маротиба. **241.** $3 \frac{1}{4}$. **243.** $20 \frac{3}{4}$ км. **244.** 9. **245.** 1. **246.** $1 \frac{1}{3}$. **247.** $4 \frac{1}{2}$ ва $4 \frac{1}{4}$ сомонӣ. **252.** $75 \frac{1}{18}$ км. **253.** 5 км/соат. **254.** 30,25 ва 35 кг. **255.** 28, 40 ва 20. **256.** 65; 39; 52. **257.** 54 тонна; 25 тонна; 45 тонна. **258.** 84 км/соат. **259.** 14 км/соат. **260.** $46 \frac{34}{53}$; $41 \frac{259}{265}$ ва $34 \frac{52}{53}$. **261.** а) 4; ф) 6. **262.** а) $\frac{1}{6}$; г) $\frac{4}{9}$. **263.** в)

3481. 264. а) $2\frac{2}{3}$; г) $\frac{16}{13}$. 265. а) 7; б) 6; в) 9; г) 14. 267. 55 сахифа. 270. 195 нафар. 271. 250 л. 272. 240 сомонӣ. 273. 17500 сомонӣ. 275. 162 т. 276. 32. 277. 96 км. 278. 72 км. 279. 12 сомонӣ; 9 сомонӣ. 281. 600 ҳазор т. 282. Ба 36 воҳид ва $\frac{3}{5}$ маротиба кам аст. 286. Ба $\frac{1}{100}$ ҳисса кам шуд. 287. Ба $\frac{2}{11}$ ҳисса кам шуд. 288. 15 ва 12. 289. 228 нафар. 290. 30 сомонӣ. 291. $\frac{3}{12}$ ҳисса. 292. $\frac{4}{9}$ ҳисса. 293. Аз навъи сеюм. 294. а) 42; в) 65; г) 112; ё) 66. 295. б) $42\frac{1}{4}$; г) $37\frac{1}{2}$. 296. б) $1\frac{39}{47}$; в) $1\frac{1}{2}$; ё) $4\frac{9}{19}$. 298. 36. 302. Адади якум. 304. 60; 12. 305. 500 м; 200 м. 307. 81 нафар. 308. а) $\frac{2}{3}$; б) 2; в) $2\frac{1}{2}$; г) $1\frac{1}{5}$. 309. 112 км. 311. 20 га. 313. 525 га. 314. 18 сола. 315. 3 га; 5 соат зиёдатист. 316. 640. 317. 21. 318. 45 сола. 319. а) 13; б) 3. 320. $1\frac{4}{5}$. 322. 288 сомонӣ. 323. 10 рӯз. 324. 100; 60; 40. 325. 63 сомонӣ. 326. 63 кг. 327. 75 кг. 328. 120 млн. сӯм. 329. 100 кг. 330. 4 млн. т. 331. 12 ҳазор. 332. 400 сол. 333. 20 метр. 334. 16 метр. 335. 40002 сол. 337. 784 номгӯй. Ҷумлаи якум шарт зиёдатӣ мебошад. 338. 16 сентнер. 340. 60 млн. м³. 341. 10 намуд. 342. 66 ҳазор га. 343. $7\frac{1}{2}$ ва $2\frac{1}{2}$. 344. $172\frac{21}{32}$. 345. $2\frac{2}{5}$ соат. 346. 28 флорин. 347. $9\frac{1}{5}$ флорин. 22 харғӯш.

Боби 4.

355. 4 ва 6. 364. Не. 366. 15. 367. $3\frac{1}{2}$ т. 368. 820. 369. 252 га. 375. 525. 376. 32. 377. 14. 378. 2,3 кг. 381. 300 г. 382. 202,5 кг. 385. 154 т. 386. 40 т. 387. 12,5 кг. 388. X_а. 389. 150 кг. 390. 8; 16; 24. 391. 7; 14; 28. 392. 40; 60. 393. 60; 108; 156. 394. $23\frac{3}{11}$ кг. 395. 30 нафар. 396. $85\frac{1}{7}$ кг. 397. 500 кг. 398. 48 с; 60 с. 399. $11\frac{1}{4}$. 400. 300 м. 401. 3343,75 м. 402. 2500 л. 403. 109,52 км. 408. 864 г. 409. 84 т; 60 т; 96 т. 410. 3 млн. т. 414. 13 кг. 415. 70 кг. 416. 24 нафар. 417. 15%. 418. 300 г. 419. 175 кг. 420. 4,5 кг. 421. $2\frac{2}{3}$ соат. 422. $2\frac{1}{2}$. 423. 9 рӯз. 424. 15 км/соат. 425. 36 сатр. 426. 6 соату 24 дақиқа. 427. 100 рӯз. 428. 50 км/соат. 429. 16-то. 430. 18; 27. 431. 36 ва 24. 432. 4 соату 40 дақиқа. 433. 4 соат. 434. 10 рӯз. 435. Мешавад. 449. 314 см. 453. 2 маротиба хурд мешавад. 454. 1 см. 455. 10 м. 457. 2π ё 6,28 см. 459. 44,15625 дм². 460. 1. 472. 2,0052 м². 476. 127 411 466 км². 477. 2 см. 478. $\frac{1}{8}$.

Боби 5.

493. 17; 7,2; -2; 4; 0. 496. 4; 2,5; -1,5; -3,5. 498. в) -4; -2; 0; 1; 3; 5. 506. 16,7. 509. а) 5; б) 0,7. 511. а) $x \geq 0$; б) $x = 0$; в) $x \leq 0$; г) $x \leq 0$. 512. а) $x = \pm 2,5$; в) Хал надорад. 513. а) -1 ва 3; б) -4 ва 6; в) -6 ва 2. 516. г) -9; -8; -7; -


6; -5; -4; -3. **531.** - 0,6 ва -1. **541.** -²₀. **544.** 3+(-8). **545.** -13. **547.** - 0,2 . **556.** -170. **562.** 18 га; 17,5 га; 16,7 га. **563.** 280 бех. **564.** 320 г. **573.** 1098. **574.** 199. **576.** 9. **588.** Бо ду тарз. **588.** г) 6(2-t). **603.** г) Ҳалҳои бешумор дорад. **620.** а) -2; в) -8. **621.** -3. **622.** -5. **635.** 0,08(3) - шарти зиёдатӣ аст.

Боби 6.

644. 19 см; 7 см. **645.** 4 см. **658.** ё) Реша надорад. **660.** ё) Ҳал надорад. **662.** 25 ва 23. **663.** 92 ва 46 дона. **664.** 17. **665.** 7. **667.** 45 ва 22. **669.** 58 кг; 120 кг. **670.** 20; 10; 18. **673.** 15 нафар. **674.** 2,6 сомонӣ; 2,1 сомонӣ. **675.** 42-сола; 6-сола. **676.** Баъди 4 сол. **677.** 24. **678.** 4,5 м; 3,1 м. **679.** 64 ва 56 донагӣ. **680.** -2; 0; 2. **681.** 12,5 км/соат. **682.** 25 см. **684.** - 6. **685.** 60; 40. **687.** Ҳа. -3; -2; -1. **688.** 3 соат; 2 соат. **689.** 45 га. **690.** 48 мурғ, 12 сар гӯсфанд. **691.** Баъди 10 дақиқа. **692.** 32 ва 16. **693.** 28 ва 8. **695.** 1230 ва 777. **696.** 180 млн, 40 млн, 16 млн. **699.** 17 намуд. **700.** 5 л. **702.** 50 намуд. **703.** 3 г; 1,5 г. **704.** 4,3875 км³ ва 65,8125 км³. **705.** 110 г; 90 г.

Боби 7.

710. 6-то. **711.** Нигаред ба расми 96.



Расми 96

712. 4-то. **713.** Дар байни нуқтаҳои А ва В. **715.** 8,2 дм ё 0,8 дм. **725.** 36⁰; 144⁰. **726.** Ҳа. **737.** Ҳа. **747.** Ба 4. **751.** (3;0). **752.** Не, намебурад. **753.** (0;3). **756.** Ҳа. **757.** Ҳа, мебурад.

Боби 8

810. 27. **811.** 36. **812.** 45. **813.** 72. **814.** 25 ва 36. **815.** Не. **816.** Не. **817.** 89. **818.** 17, 28, 39, 60. **819.** 10. **820.** 126 ва 621. **821.** Нишондод: $\overline{aa} = a \cdot 11$. **822.** Нишондод: $\overline{aaa} = a \cdot 111 = a \cdot 3 \cdot 37$. **823.** 25 ва 64. **824.** 153. **825.** 227. **826.** 72. **827.** 108. **828.** 28. **829.** 432.

Боби 9

830. 391. **831.** а) 35, б) 802. **832.** 0. **833.** 14. **834.** 50. **835.** 6355. **836.** 67774. **843.** Бале. **846.** Бале. **847.** Бале. **848.** Нишондод: $(a+1)(a-1) = a^2 - 1$. **849.** Нишондод: Ба ҳалли масъалаи № 848 ниг. **850.** Нишондод: Аз ду адади пай дар пайи натуралий якеаш ҳатман ҷуфт аст. **851.** Бале. Нишондод: $ad+bc = ad+bc - ab+ab-cd+cd = (ab+cd)-(ab+cd)$. **852.** 1. **853.** $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$. **854.** Нишондод: $111111 = 3 \cdot 37037 = 3 \cdot 37 \cdot 143 \cdot 7 = 3 \cdot 37 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$. **855.** Нишондод: $\overline{abb} = 100a + 10b + b = 7 \cdot 14a + 2a + 10b + b =$

$$7 \cdot 14a + 2a + 7b + 4b = 7(14a + b) + 2a + 4b = 7(14a + b) + 2(a + 2b).$$

856. Нишондод: $\bar{a}\bar{b}\bar{a} = 100a + 10b + a = 13 \cdot 7a + 10(a+b)$. **857.** 190 ва 19. **863.**

а) Ҳангоми ба 6 тақсим кардани адади дилхөхи натуралий (n) бақияи тақсим (r) ба яке аз ададҳои 0,1,2,3,4,5 баробар мешавад: $n = 6 \cdot k + r$ ($0 \leq r < 6$). Аз се адади дилхөхи пайдарпайи натуралий (n-1), n , (n+1) ҳатман ё якеаш чуфту дутой дигараши тоқ мебошанд ё якеаш тоқу дутой дигараши чуфт мебошанд. Ҳар яке аз қиматҳои $r = 0,1,2,3,4,5$ -ро бо навбат ба баробарии $n = 6 \cdot k + r$ гузашта нишон дихед, ки зарби (n-1)·n · (n+1) ба 6 қаратай мебошад. б) Нишондод: $n^3 - n = (n-1) \cdot n \cdot (n+1)$. **864.** Нишондод: $n^3 + n = n^3 - n + 6n = (n-1) \cdot n \cdot (n+1) + 6n$. **865.** Нишондод: $n^2 + n = n(n+1)$. Минбаъд, аз ҳалли масъалаи № 850 истифода баред. **866.** Ҳангоми ба 3 тақсим кардани адади дилхөхи натуралий (n) бақияи тақсим(r) ба яке аз ададҳои 0,1,2 баробар мешавад: $n = 3 \cdot k + r$ ($0 \leq r < 3$). Минбаъд, дар ифодаи $n^2 + 1$ ба ҷойи n қиматҳои $n = 3 \cdot k + 0$, $n = 3 \cdot k + 1$, $n = 3 \cdot k + 2$ -ро гузашта боварӣ ҳосил кунед, ки ададҳои ҳосилшуда ба 3 қаратай нестанд. **867.** Нишондод: Аз ҳалли масъалаи № 866 истифода баред. **868.** 2-ро. **876.** Нишондод: $2n-1 + 2n+1 = 4n$. **885.** 3. **886.** 5. **887.** 3. **888.** 5. **889.** 5050. **890.** 6. **891.** 1. **892.** 4. **893.** Ҳа.

Боби 10

898. Ба $\frac{5}{102}$ зиёд мешавад. **899.** $p = 2$. **900.** 6. **906.** \bar{Y} ба микдори баробар ҳам қаҳва нӯшидаасту ҳам шир. **907.** 6. **908.** $137\frac{7}{64}$ г. **909.** $1\frac{401}{1000}$ га ва $1\frac{339}{1000}$ га. **910.** Нишондод. $(2n-1) + (2n+1)$. **911.** 64. **912.** Онҳо баробаранд. **913.** 1272,5 сомонӣ. **914.** 12 рӯз. **915.** $27\frac{13}{16}$ кг ва $38\frac{15}{16}$ кг. **916.** Нишондод: $\overline{2ab}$ ва $\overline{2ba} = 200 + 10a + b - 200 - 10b - a = 9(a-b)$. **917.** $2\frac{1}{4}$ км. **918.** Не. **919.** 1000 км. **920.** 168 л, 56 л. **921.** а) $5\frac{25}{216}$, б) $54\frac{7}{10}$. **922.** 24 нафар. **924.** 88 с. **926.** 190 с. **927.** 180 с. **930.** 2,5 км/с. **931.** 18 л. **932.** 240 л, 120 л. **933.** 60 т, 40 т. **934.** Пас аз 4 сол. **935.** $1\frac{3}{8}$. **936.** $5\frac{2}{5}$. **937.** $\frac{1}{10}$ хисса. **938.** $2\frac{11}{60}$ соат. **939.** $\frac{43}{60}$ хисса. **940.** $\frac{7}{15}$ хисса. **941.** 210 га. **942.** $13\frac{1}{2}$ кг. **955.** 42 км. **956.** 8 см. **957.** $\frac{3}{16}$ хисса. **959.** Маҳбусҳоеро, ки якумрӣ ба маҳбас қашида шудаанд, баъди як рӯзи фармони Шоҳ ба маҳбас андохтан лозим. **960.** Ҷавоб: Девро Гургалий куштааст: 1) Фарз мекунем, ки девро Шералий куштааст. Он гоҳ маълум мешавад, ки ҳар ду хабар нодурустанд. 2) Бигузор, девро Нуралий куштааст. Дар ин маврид ҳар ду хабар дурустанд. 3) Дар ин маврид ҳам натиҷа бо шарти масъала зид аст. 4) Мавриде, ки девро Гургалий куштааст бо шарти масъала мувоғиқ аст. **961.** Рӯбоҳ 10 дона моҳӣ

бештар гирифт. Барои ба ин бовар кардан ду қатори ададхоро тартиб медиҳем:

Гург:	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
Рӯбоҳ:	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Ҳамин тавр, ҳар дафъа рӯбоҳ барои худаш аз гург дида, 1 моҳӣ бештар партофт. Дар якҷоягӣ онҳо $1 \cdot 10 = 10$ моҳиро ҳосил намуданд. **962.** 8942 сола. Дар байни ададҳои дурақамаи суммаи рақамҳояшон 13 калонтаринашон 94 аст. Агар рақами охирини адад 1 мебуд, рақами якуми он ба $1 \cdot 4 = 4$ баробар мешуд. Мувофики шарт, бояд рақамҳои адади мазкур гуногун бошанд, ҳоло он ки адади ёфташуда аз ду 4 иборат аст. Агар рақами охирини адад 2 бошад рақами якуми он $2 \cdot 4 = 8$ мешавад, ки ба шарти масъала зид нест. **963.** Ў шутури худашро ба болои шутурҳои пирамард ҳамроҳ намуда, ба писари калонӣ 3 шутур, ба писари хурдӣ 2 шутур бахшида, бо ҳамин васияти падарашибонро ба ҷо овард. Сипас, ба шутури худаш, ки дар ин тақсимот бевосита иштирок дошт, савор шуда ба хонааш рафт. **964.** Аз 36 турна. **965.** Аз рӯйи шарти масъала муодилаи зеринро ҳосил кардан мумкин аст: $\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{2x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$. Ҷавоб: $x=84$. **966.** Дар $\frac{6}{11}$ соат. **967.** Роҳбаланд таҳҷой буд. **968.** Дар 2 с. 24 дақ. **969.** Нишондод. Дар ҳақиқат, агар $a = 9k+2$ ё $a = 9p+7$ бошад, $(9k+2)^2 = 81k^2 + 36k + 4 =$

$9p(9k^2 + 4) + 4$; $(9p+7)^2 = 81p^2 + 126p + 7^2 = 9p(9p + 14) + 45 + 4 = 9q + 4$ мешавад. **971.** Аз шарти масъала муодилаи $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{7} + 3 = x$ -ро ҳосил мекунем.


Ҷавоб: 28 нафар. **972.** Ҷавоб 14 тухм. **974.** Ҷавоб: $x = 15$. **975.** Масъала ду ҳал дорад: 20 ва $67\frac{1}{4}$. **976.** Шарти масъала ҳалли муодилаи $(\frac{x}{5} - 3)^2 + 1 = x$ -ро такозо дорад. Ҷавоб: $x=50$ ва $x=5$. **977.a)** 8 ва 12; б) 18. **978.** 36. **979.** Яке аз ҳалҳо: 1 зоғча, 5 кабутар, 94 гунчишк.

980. $4\frac{4}{5}$ сомонӣ. **981.** 9 гунчишк, 11 кабутар, 20 мурғобӣ. **982.** 3 мурғу 22 ҳаргӯш. **983.** бале. **984.** 0.985. 15,444 кг. **986.** 2. **987.** 68. **991.** 30. **992.** 7 да ва 8 д. **994.** Аспу савори он. **995.** 2 нафар. **996.** 11000+1100+11. **997.** 115-то. **998.** $V_1 + V = X_1$, $V_1 + 1V = X$. **1000.** 21%. **1009.** $\frac{17}{60}$ хисса обёрӣ шуд. **1010.** $\frac{1}{3}$ хисса. **1012.** 1249,5 кг. **1013.** $60,48,86\frac{2}{3}$. **1014.** 210 км. **1015.** 0. **1016.** $\frac{3}{4}$. **1018.** 49 км/соат. **1019.** $\frac{2}{5}$. **1020.** $\frac{2}{1}$. **1022.** Масофаи тайкардаи “Ракета” зиёдтар. **1023.** $27:4 = 36:5\frac{1}{3}$. **1025.** 30,60,105. **1026.** 48,160,120. **1027.** $164\frac{1}{2}$,


$197 \frac{2}{3}$, $211 \frac{1}{2}$. **1028.** 120 тоннагы. **1029.** 150,100,60. **1030.** 3 нафар. **1031.** $\frac{4}{\pi}$.

1032. 2. **1033.** $- \frac{3}{7}$. **1034.** 100 га, 80 га, 60 га. **1035.** $18+63=81$. **1036.** 74 сомоны.


1037. 46. **1038.** ба 16 ва 18 қисм. **1040.** 2 кг. **1041.** Ҳа. Ин адад намуди $225 \times$ +150-ро дорад. **1042.** ба 6.



Расми 97




Расми 98



Расми 99

11	8	10	5
2	13	3	16
7	12	6	9
14	1	15	4

Расми 100



Расми 101

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор	3
Такрори баъзе мавзӯъҳои синфи V	4

БОБИ I. ТАҚСИМШАВИИ АДАДХОИ НАТУРАЛӢ

1.1. Тақсимкунандаҳо ва қартиҳо	8
1.2. Тақсимкунандаи умумии ададҳо	10
1.3. Қаратихои умумии ададҳо	11
1.4. Нишонаи тақсимшавӣ ба 2	13
1.5. Нишонаи тақсимшавӣ ба 10 ва ба 5	14
1.6. Нишонаи тақсимшавӣ ба 3 ва ба 9	15
1.7. Ададҳои сода ва таркибӣ	17
1.8. Ба ҳамзарбҳои сода чудо кардани ададҳои натуралий	18
1.9. Тақсимкунандаи умумии калонтарин. Ададҳои байни ҳам сода	20
1.10. Тарзҳои гуногуни ёфтани ТУК-и ададҳо	22
1.11. Қаратии умумии хурдтарини ададҳо	25
Чиро ёд гирифтед...	28
ТЕСТИ 1	30
Кори санчишии 1.1	32
Маълумоти мухтасари таърихӣ	33

БОБИ II. ҶАМӢ ВА ТАРҲИ КАСРҲОИ ОДӢ

2.1. Хосияти асосии касрҳо	35
2.2. Ихтисори касрҳо	37
2.3. Ба маҳраҷи умумӣ овардани касрҳо	40
2.4. Муқоисаи касрҳо	42
2.5. Ҷамъи касрҳои маҳраҷояшон гуногун	44
2.6. Тарҳи касрҳо	46
2.7. Мутобиқати хосиятҳои ҷамъу тарҳ бо ададҳои касрӣ	53
Чиро ёд гирифтед	54
ТЕСТИ 2	57
Кори санчишии 2.1	58

БОБИ III. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ КАСРҲОИ ОДӢ

3.1. Зарби каср бо адади бутун	60
3.2. Зарби каср бо каср	63
3.3. Зарби ададҳои омехта	65
3.4. Ададҳои бо ҳам чаппа	68

ТЕСТИ 3.1	70
Кори санчишии 3.1	73
3.5. Тақсими касрҳои одӣ	74
3.6. Тақсими адади бутун ба каср ва баръакс	80
3.7. Ёфтани ҳиссаҳои адад	82
3.8. Ёфтани адад аз рӯйи ҳиссаҳои он	90
3.9. Ҳалли масъалаҳои қадима	98
Чиро ёд гирифтед	99
ТЕСТИ 3.2	100
Кори санчишии 3.2	102
Маълумоти мухтасари таърихӣ	103

БОБИ IV. НИСБАТ ВА ТАНОСУБ

4.1. Нисбат	106
4.2. Таносуб. Ёфтани узви номаълуми таносуб	108
4.3. Ҳалли масъалаҳо доир ба таносуб	110
4.4. Бузургихои мутаносиби роста	114
4.5. Бузургихои мутаносиби чаппа	120
4.6. Масштаб ва истифодаи он	125
ТЕСТИ 4.1	127
Кори санчишии 4.2	129
4.7. Давра	130
4.8. Дарозии давра	132
4.9. Доира ва масоҳати он	134
4.10. Кура ва сфера	135
ТЕСТИ 4.2	138
Чиро ёд гирифтед	136
Кори санчишии 4.2	139
Кори санчишии 4.3	140
Маълумоти таърихӣ	141

БОБИ V. АДАДҲОИ МУСБАТ ВА МАНФӢ

5.1. Ададҳои мусбат ва манғӣ	143
5.2. Тасвири ададҳо дар хати рост. Координатаи нукта	144
5.3. Ададҳои бо ҳам мӯқобил	147
5.4. Модули адад	150
5.5. Муқоисаи ададҳо	153
5.6. Ҷамъ кардани ду адади манғӣ	156
5.7. Ҷамъи ду адади гуногун аломат	158
5.8. Қонунҳои амали ҷамъ	161

5.9. Тарҳи ададҳои мусбат ва манфӣ	163
5.10.Ҳисоб кардани дарозии порча	164
5.11.Кушодани қавсҳо	167
Чиро ёд гирифтед	168
Кори санчишии 5.1	170
5.12. Зарби ду адади гуногуналомат	170
5.13. Зарби ададҳои манфӣ	172
5.14. Қонунҳои зарби ададҳои ратсионалӣ	174
5.15. Қонуни чудошавии зарб аз рӯйи чамъ	175
Кори санчишии 5.2	176
5.16. Тақсими ададҳои гуногуналомат	177
5.17. Тақсими ду адади манфӣ	179
5.18. Ба касри одӣ гардонидани касри даҳӣ ва баръакс.....	180
5.19. Касрҳои даврӣ	182
Чиро ёд гирифтед	184
Кори санчишии 5.3	186
Маълумоти таърихӣ	187

БОБИ VI. ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲО

6.1. Табдилдихии содаи ифодаҳо	188
6.2. Муодила. Муодилаҳои баробаркувва	191
6.3. Хосиятҳои муодила. Муодилаҳои хаттии якномаълума...	192
6.4. Бо ёрии муодила ҳал кардани масъала.....	196
Чиро ёд гирифтед	203
ТЕСТИ 6.1	204
Кори санчишии 6.1	205
Кори санчишии 6.2.....	207
Маълумоти муҳтасари таърихӣ	208

БОБИ VII. СИСТЕМАИ КООРДИНАТАҲОИ РОСТКУНҶА

7.1. Аксиомаҳои асосии хати рост. Буриши хатҳои рост	210
7.2. Хатҳои рости перпендикуляр	212
7.3. Хатҳои рости параллел	214
7.4. Системаи координатаҳои росткунҷа	217
7.5. Мисолҳо доир ба графикҳо ва диаграммаҳо	221
Чиро ёд гирифтед	227
ТЕСТИ 7	228
Кори санчишии 7.1	230
Маълумоти муҳтасари таърихӣ.....	231

БОБИ V111. ЗАБОНИ МАТЕМАТИКЙ ВА ИСТИФОДАИ ОН

8.1. Забони математикй ва истифодаи он	232
8.2. Дарада бо нишондиҳандай натуралй.....	235
8.3. Системаи ҳисобкуни мавқей	237
8.4. Системаи дуии ҳисоб ва татбиқи он	239
8.5. Ҳалли масъалаҳо бо истифодаи системаи даҳии ҳисоб	241
Чиро ёд гирифтед.....	244
Кори санчишии 8.1	245
Кори санчишии 8.2	247

БОБИ 1Х. ТАҚСИМШАВИИ АДАДҲОИ БУТУН

9.1. Ададҳои бутун ва амалҳо бо онҳо	248
9.2. Далелҳои тақсимшавии ададҳо	250
9.3. Тақсими бобақия	252
9.4. Муқоисаҳо ва хосиятҳои онҳо	254
9.5. Татбиқи муқоисаҳо дар ҳалли мисолу масъалаҳо	256
9.6. Даврӣ будани бақияҳо ҳангоми бадараҷабардорӣ	258
Чиро ёд гирифтед.....	259
Кори санчишии 9.1.....	260

БОБИ X. ИЛОВАҲО

10.1.Масъалаҳо барои такрор	262
10.2.Аз фолклори математикй.....	267
10.3.Масъалаҳои шавқовар	271
10.4. Масъалаҳои ҳаллашон мушкил	273
ҶАВОБҲО	278

Шарифзода Асадулло, Қодиров Нарзулло

МАТЕМАТИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир
Мусаҳҳеҳ
Тарроҳ

А. Шарифзода
М. Сайдова
Қ. Назаров

Ба чоп 20.05.2021 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.
Чопи оғсет. Андозаи 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 18.0.
Адади нашр 100 000. Супориши № 05/2021.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024 ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Дар матбааи ҶДММ «ЭР-граф» чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
E-mail: rgraph.tj@gmail.com